

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

Бо ҳуқуқи дастнавис

ТДУ: 342 (575.3)

ТКБ: 67.400

Ш – 49

ШЕРАЛИЗОДА ҶОМӢ ШЕРАЛИ ИСЛОҲОТИ КОНСТИТУТСИОНИЙ ДАР ДАВРАИ СОҲИБИСТИҚЛОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН: ТАҲЛИЛИ ҲУҚУҚӢ-КОНСТИТУТСИОНИЙ

ДИССЕРТАЦИЯ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи
ихтисоси 12.00.02 – Ҳуқуқи конститутсионӣ; ҳуқуқи мурофиаи судии
конститутсионӣ; танзими ҳуқуқии ҳокимияти маҳаллӣ

**Роҳбари илмӣ:
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор
Диноршоҳ А.М.**

ДУШАНБЕ – 2023

МУНДАРИЧА

НОМГҮЙИ ИХТИСОРАХО	3
МУҚАДДИМА	4-20
БОБИ 1. МАФҲУМ ВА МАЗМУНИ ИСЛОҲОТИ КОНСТИТУТСИОНӢ ҲАМЧУН ПАДИДАИ ҲУҚУҚӢ-КОНСТИТУТСИОНӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН	21-103
1.1. Мафҳум ва моҳияти падидаи ислоҳоти конститутсионӣ.....	21-45
1.2. Фояҳои илмӣ ва принсипҳои ҳуқуқии ислоҳоти конститутсионӣ	45-79
1.3. Марҳилаҳои асосии ислоҳоти конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	79-103
БОБИ 2. ТАШАККУЛИ ПАДИДАҲОИ КОНСТИТУТСИОНӢ ДАР ЗАМИНАИ ИСЛОҲОТИ КОНСТИТУТСИОНИИ СОЛИ 1994 ДАР ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН	104-185
2.1. Ташаккули асосҳои соҳтори конститутсионӣ.....	104-134
2.2. Рушди ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар асоси Конститутсияи соли 1994.....	135-153
2.3. Ташаккули конститутсионии мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон	153-185
ХУЛОСА	186-190
ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАҲОИ ТАҲҚИҚОТ	191
РӮЙХАТИ АДАБИЁТ	192-214
ИНТИШОРОТ АЗ РӮЙИ МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ	215-217

НОМГҮЙИ ИХТИСОРАХО:

ҶТ – Чумхурии Тоҷикистон

ҶМШС Тоҷикистон – Чумхурии Мухтори Шуравии Сотсиалистии
Тоҷикистон

ИЧШС – Иттиҳоди Чумхуриҳои Шуравии Сотсиалистӣ

ҶШС – Чумхурии Шуравии Сотсиалистӣ

ИДМ – Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил

Қ. – қисм

М. – модда

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Нимаи дуюми солҳои 80-ум ва ибтидои солҳои 90-уми садсолаи сипаришуда бар асари иттифоқ афтодани сиёсати навсозӣ дар соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва сиёсию ҳуқуқӣ дигаргуниҳои куллӣ дар ҳаёти мардум ба вуқӯъ пайвастанд. Ин омил ба боло рафтани тафаккури озодандешӣ, худшиносии миллӣ, густариши арзишҳои демократӣ мусоидат намуда, таҳаввулоту дигаргуниҳои зиёдеро дар шинохту инкишофи давлатдорӣ ҳамчун дастоварди ҷомеаи умунибашарӣ ба миён овард. Дар ин марҳилаи сарнавиштсоз қабули Эъломияи Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 24-уми августи соли 1990 ва қасби Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9-уми сентябри соли 1991 заминаҳои мусоиди ҳуқуқиро дар самти эъмори давлати демокративу ҳуқуқбунёд ва ташаккули падидаҳои конститутсионӣ аз қабили асосҳои соҳтори конститутсионӣ, вазъи ҳуқуқии инсон ва шаҳрванд, инчунин, ташкили ҳокимияти давлатиро ба миён овард.

Тағйиротҳои сифатноке, ки баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ҳусусан дар даҳсолаи охир дар ҳаёти ҷамъиятӣ-сиёсии Тоҷикистон ба вуқӯъ пайвастанд, таҳлили ҳаматарафа ва илман асоснокро талаб менамоянд. Махсусан, ин таҳаввулот ба масъалаҳои асосии ташаккули давлатдории муосири Тоҷикистон даҳл доранд. Дар тули сӣ соли охир бо ташакkul додани асосҳои нави соҳтори давлат, ҳокимияти давлатӣ, худидораи маҳаллӣ, амалишавии ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ ва ғайра дар рушди давлатдории Тоҷикистон тағйироти куллӣ ба амал омаданд.

Бояд гуфт, ки барои қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд: ҶТ) заминаҳо ва шароитҳои ҳуқуқии муайян фароҳам оварда шуд, ки сабаби асосии таҳияи ин санади меъёрии ҳуқуқӣ ба шумор мерафт. Яке аз заминаҳои муҳим ва асосии ин раванд аз 20 июляи соли 1994 дар Ичлосияи XIX Шурои Олии ҶТ қабул гардидани Қонуни ҶТ «Дар бораи ислоҳоти конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, тартиби қабул намудан ва мавриди амал қарор додани Конститутсия (Сарқонун)-и Ҷумҳурии

Тоҷикистон» ба ҳисоб меравад¹. Воқеан, аз ном ва мазмuni ин санад бармеояд, ки санади мазкур ислоҳоти конститутсиониро дар ҶТ аз лиҳози ҳуқуқӣ танзим намуд. Мушаххасан, гузаронидани ислоҳоти конститутсионӣ тибқи Қонуни мазкур дар робита бо таҳия ва қабули Конститутсияи ҶТ қабул карда шуд. Аз ин рӯ, қабули Конститутсия нав ҷавҳар ва ё асоси ислоҳоти конститутсиониро ташкил медиҳад, ки хусусияти бунёдӣ, созандагӣ, муайяннамоӣ ва устуворнамоиро доро аст.

Ҳамин тавр, лоиҳаи нави Конститутсияи ҶТ ба муҳокимаи умуниҳалқӣ дар моҳи апрел-июни соли 1994 пешниҳод карда шуд. 6 ноябри соли 1994 дар ҶТ Конститутсияи ҶТ ҳамчун давлати соҳибистиқлол қабул гарди² ва аз ин сана дар фазои ҷамъиятӣ ва давлатии Тоҷикистон таҳаввулоти бузург ба миён омад.

Тавре ки дар Паёми худ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати Рӯзи Конститутсия қайд намуданд: «Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумлаи дастовардҳои бисёр арзишманди даврони соҳибистиқлолии мамлакат ба ҳисоб меравад. Дар асоси Конститутсия таъмин намудани соҳибиҳтиёрӣ, истиқлолу озодӣ ва тамомияти арзии кишвар вазифаи асосии давлат буда, тағйирнопазир будани шакли идораи кишвар, моҳияти демократӣ, ҳуқуқбунёду дунявӣ ва иҷтимоии давлат ҳамчун меъёроҳои пойдору устувири он эътироф гардидаанд. Мо бо роҳи гузаронидани ислоҳоти конститутсионӣ то имрӯз дар самтҳои ҳифзи истиқлоли давлатӣ, демократиқунонии ҳаёти сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ, ҳуқуқиву фарҳангӣ, таҳқиму тақвияти низоми давлатдории миллӣ ва аркони бунёдии он ба дастовардҳои басо арзишманди таъриҳӣ ноил гардиdem»³.

¹ Ниг.: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ислоҳоти конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, тартиби қабул намудан ва мавриди амал қарор додани Конститутсия (Сарқонун)-и Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 20 июли соли 1994, № 974. Аҳбори Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1994, №13, мод.194.

² Ниг.: Дар раъйпурсии умуниҳалқӣ барои қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 2535437 ё 94.4% шумораи умумии интиҳобкунандагон варзиданд. Дар натиҷа, 2352554 87,5% овоздиҳандагон барои қабули Конститутсияи нави Ҷумҳурии Тоҷикистон овоз доданд. Ниг.: Ҳоликзода А.Г., Маджидзода Дж.З., Одиназода Р.С. Права человека и конституционно-правовое развитие Таджикистана. – Душанбе, 2019. – С. 294.

³ Ниг.: Паёми шодбошии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати Рӯзи Конститутсия аз 06.11.2020 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: // <http://president.tj/node/24523>(санаи муроҷиат: 23.04.2021).

Конститутсия заминаи пешравии чомеа ва давлат буда, дар асл он ҳуҷҷати барномавии сиёсати давлат мебошад ва маҳз дар он заминаҳои ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, ташкилӣ, иқтисодӣ ва мағкуравӣ муайян мегарданд. Конститутсия дорои нуқтаҳои барномавии мақсаднок буда, онҳоро бо назардошти қонуниятҳои инкишофи чомеа пешбинӣ мекунад. Маҳз бо мақсади аниқтару мушаххастар намудани роҳҳои инкишофи таъриҳӣ бо назардошти равандҳои нави инкишофи ҷамъият, меъёрҳои Конститутсияи кишвар низ такмил меёбанд, аз ин рӯ, дар яке аз суханрониҳои худ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд намуданд: «Ҳар гуна чомеа, маҳсусан, чомеаи рӯ ба инкишоф доимо дар ҳолати тағйиру дигаргуниҳои куллӣ қарор дорад ва чомеаи мо низ аз ин қонунмандии иҷтимоӣ истисно нест. Бо дарназардошти дастоварҳои нав ба нави чомеа зарурати ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи Тоҷикистон ба миён омад»⁴ ва бо ҳамин мақсад, ба Конститутсияи ҶТ се маротиба солҳои 1999, 2003 ва 2016 тағйиру иловаҳо ворид гардианд.

Ҷараёни ташаккули меъёрҳои Конститутсия бо инкишофи муносибатҳои гуногуни ҷамъиятӣ алоқаманд буда, барои такмили он ислоҳоти конститутсионӣ гузаронида мешавад. Дар ҶТ бо вучуди мубрам арзёбӣ гардидан таҳқиқи ислоҳоти конститутсионӣ ҳамчун як падидаи муҳимми илми ҳуқуқи конститутсионӣ ба пуррагӣ мавриди омӯзишу тадқиқот қарор нағирифтааст ва корҳои илмӣ-тадқиқотӣ дар ин самт ҷой надоранд. Бо вучуди рӯйи нашр омадани баъзе мақолаву корҳои илмӣ аз ҷониби олимони ватаниву ҳориҷӣ, намояндагони риштаҳои муҳталифи илмӣ оид ба падидаи ислоҳоти конститутсионӣ паҳлӯҳои алоҳидаи онро аз нигоҳи илмӣ моҳиятан баррасӣ нагардидааст. Аз ин рӯ дар шароити имрӯзаи инкишофи давлат бо дарназардошти таъсири равандҳои ҷаҳонишавӣ ниёз ба таҳқиқи ҳамаҷонибаи падидаи мазкур аз нигоҳи ҳуқуқӣ эҳсос мегардад.

Таҳлилҳои назариявӣ ва амалиявии падидаи мазкур ва дарки ин зуҳурот

⁴ Ниг.: Таҳаввулоти конститутсионии Тоҷикистони соҳибистиклол. – Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: КВДН «Қонуният»-и Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2019. – 285 с.

дар замони мусир муҳим ба шумор рафта, дар ин замина таҳлил ва баррасии мағҳум ва мазмуни ислоҳоти конституционӣ, ғояҳои илмӣ ва принсипҳои ҳуқуқии он, инчунин муайян намудани марҳилаҳои ислоҳоти конституционӣ дар ҶТ ва дар асоси онҳо ташаккули падидаҳои конституционӣ аз қабили асосҳои соҳтори конституционӣ, вазъи ҳуқуқии инсон ва шаҳрванд ва такмили мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар кишвар дар даврони соҳибистиклолӣ аз нигоҳи илмӣ мубрам арзёбӣ мегардад.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Масоили ислоҳоти конституционӣ айни ҳол яке аз мавзӯъҳои мубрами ҳуқуқи конституционӣ ба шумор меравад, зоро ҳар як давлат, аз ҷумла ҶТ кӯшиш менамояд, ки роҳи босамари рушди давлатдории худро таъмин созад. Аз ин лиҳоз, олимони ватанӣ ва ҳориҷӣ паҳлуҳои гуногуни рушд ва такмили омилҳои давлатдориро зери таҳлил қарор додаанд. Аз ҷумла, масъалаҳои ҷудогонаи мавзуи мазкур дар корҳои илмӣ-тадқиқотии баъзе аз олимони ҳориҷӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст, ки ба онҳо метавон С.А. Авакян⁵, С.С. Алексеев⁶, А.А. Мишин⁷, А. Медушевский⁸, В.О. Лучин⁹, Н.И. Матузов¹⁰, Н.В. Варламова¹¹, Т.Я. Хабриева¹², В.В. Киреев¹³, Л.В. Бутко¹⁴ ва дигаронро дохил намуд.

Қайд кардан ба маврид аст, ки масоили ислоҳоти конституционӣ аз ҷониби олимони ватанӣ ба таври пурра мавриди омӯзиш қарор нағирифтааст. Дар корҳои олимони ватанӣ танҳо қисматҳо ва омилҳои ҷудогонаи ислоҳоти конституционӣ таҳлил шуда, аммо дар сатҳи умумӣ ба таври пурра баррасӣ нашудааст. Бо назардошти ин, зарурияти ба таври

⁵Ниг.: Авакян С.А. Конституционное право России. – В. 2-х т. Т. 2. – М., 2014. – 912 с.

⁶Ниг.: Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 2. – М., 1982. – 360 с.

⁷ Ниг.: Мишин А.А. Конституционное(государственное) право зарубежных стран: учебник. – М.: ЗАО «Юрид. дом «Юстицинформ», – 510 с.

⁸ Ниг.: Медушевский А. Конституционный переворот или конституционная реформа: поправки к Конституции 1993 года как инструмент борьбы за власть // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. – 1999. – № 3. – С. 159.

⁹ Ниг.: Лучин В.О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 687 с.

¹⁰ Ниг.: Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. – М., 2004. – 584 с.

¹¹ Ниг.: Варламова Н.В. Конституционный процесс в России (1990-1993 годы) – Центр конституционных исследований Московского общественного научного фонда, 1998. – 156 с.

¹²Ниг.: Хабриева Т.Я. Реформирование Конституции Российской Федерации: возможность и необходимость // Журнал российского права. – 2003. – № 11.

¹³ Ниг.: Киреев В.В.Теоретические проблемы реформирования Конституции Российской Федерации: дис. ... д-ра юрид. наук. – СПб., 2010. – 578 с.

¹⁴ Ниг.: Бутько Л.В. Конституционная реформа: теоретико-правовой анализ: дис. ... д-ра юрид. наук. – СПб., 1998. – 426 с.

муфассал мавриди таҳқиқ қарор додани падидаи ислоҳоти конститутионӣ дар ҶТ ба вучуд омадааст.

Баъзе паҳлуҳои маҳфум ва моҳияти ислоҳоти конститутионӣ дар таҳқиқотҳои олимони зерини ватанӣ ба мисли З. Ализода¹⁵, Б.С. Гадоев¹⁶, А.М. Диноршоев¹⁷, А. Достиев¹⁸, А.И. Имомов¹⁹, Ҷ.М. Зоир²⁰, И.К. Миралиев²¹, Р.Ш. Шарофзода²², А.Ғ. Ҳолиқзода²³ ва дигарон мавриди омӯзиш қарор дода шудааст.

Паҳлуҳои дигари мавзуи мазкур, аз ҷумла, омилҳои таърихӣ ва марҳилаҳои татбиқи ислоҳоти конститутионӣ дар Тоҷикистонро метавон дар корҳои илмии анҷомдодаи У.А. Азиззода²⁴, Б.С. Гадоев²⁵, А.И. Имомов²⁶, Ҷ.М. Зоир²⁷, Ф.Т. Тоҳиров²⁸, И. Шодиев²⁹, Д.Д. Ҳошимзода³⁰, Ҳ. Ҳамидов³¹

¹⁵ Ниг.: Ализода З. Эволюция института парламента в Республике Таджикистан. – Душанбе: ТНУ, 2013. – 206 с.

¹⁶ Ниг.: Гадоев Б.С. Конституцияҳои Тоҷикистон: пайдоиш ва инкишоф (дар ҳаммуаллифӣ) / Муҳарири масъул Имомов А.И. / Б.С. Гадоев. – Душанбе, 2014. – 840 с.; Гадоев Б.С. Такмили ҳуқуқ ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони истиқлолият. – Душанбе, 2016. – 379 с.

¹⁷ Ниг.: Диноршоев А.М. Конституционные основы разделения властей в Республике Таджикистан. – Душанбе, 2007. – 200 с.

¹⁸ Ниг.: Достиев А.С. Конституция Республики Таджикистан 1994 года: История разработки, принятия, внесения изменений и основные положения. – Душанбе, 2001. – 240 с.

¹⁹ Ниг.: Имомов А. Накши Конституции дар бунёди давлатдории миллии тоҷикон. – Душанбе: 2011. – 361 с; Имомов А. Таджикистан на пути к укреплению независимости // Конституционно-правовые проблемы развития Республики Таджикистан (1992-1998). – Душанбе, 1998. – 208 с. Имомов А.И. Ҳуқуқи конститутионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2004. – 338 с. Имомов А.И. Ҳуқуқи конститутионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. Нашри чорум бо тағйироту иловаҳо. – Душанбе, 2017. – 766.

²⁰ Ниг.: Зоироев Дж.М. Таджики: от государства Саманидов до суверенной государственности (историко-правовой анализ). – СПб.: Реноме, 2014. – 287 с; Маджидзода Д.З. Конституция Республики Таджикистан: 20 лет. – Душанбе: «Эр-граф», 2014. – 152 с.

²¹ Ниг.: Миралиев И.К. Правовое государство и прав человека: Монография. – Душанбе, 2015. – 258 с.

²² Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Тағсири Конституции Ҷумҳурии Тоҷикистон дар робита бо мағҳумҳои илмии он // Ахбори Суди конститутионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2010. – №2. – С. 24-26. Сотиволдиев, Р.Ш. Назарияи умумии ҳуқуқ ва давлат. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни факултаи ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе 2008. – 566 с.

²³ Ниг.: Ҳоликзода А.Г., Маджидзода Дж.З., Одиназода Р.С. Права человека и конституционно-правовое развитие Таджикистана. – Душанбе: Мехрон, 2019. – 488 с.

²⁴ Ниг.: Азизов У.А. Конституционные основы судебно-правовой политики в Республике Таджикистан // Судебная правовая политика в России и зарубежных странах: коллективная монография. – СПб, 2019 – С. 435-439.

²⁵ Ниг.: Гадоев Б.С. Воплощение политико - правовых (согласительных) документов в Конституции Республики Таджикистан // «Конституционное право и политика: проблемы взаимодействия в современном мире» // Материалы международной научной конференции. – Москва, 27-31 марта 2012 г. / под ред. С.А. Авакьяна. – М., 2012. – 523 с.

²⁶ Ниг.: Имомов А. Таджикистан на пути к укреплению независимости // Конституционно-правовые проблемы развития Республики Таджикистан (1992-1998). – Душанбе, 1998. – 208 с.

²⁷ Ниг.: Зоироев Д.М. Феноменология государственности: теоретическое сравнительно-правовое исследование: Монография. – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2003. – 351 с.

²⁸ Ниг.: Тоҳиров Ф.Т. История государства и права Таджикистана (1917-1929 гг.). Том 2, часть 2. – С. 138-201.

²⁹ Ниг.: Шодиев И.Р. Развитие судебной системы в Таджикистане (вторая половина XIX – нач. XXI вв.): дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2009. – 176 с.

³⁰ Ниг.: Ҳошимзода Д.Д. Конституция ва рушди давлатдории навин / Ахбори Суди конститутионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2019. №3-4. С.57-67.

мушоҳида намуд.

Вобаста ба бунёди давлатдории миллии тоҷикон, рушди падидаҳои соҳтори конституционӣ аз ҷониби олимони ватании зерин корҳои илмӣ анҷом дода шудаанд: Б.С. Гадоев³², А.М. Диноршоев³³, А. Достиев³⁴, А.И. Имомов³⁵, Ҷ.М. Зоир³⁶, И.К. Миралиев³⁷, Б.А. Сафарзода³⁸, Д.С. Раҳмон³⁹.

Масоили зарурияти ислоҳоти конституционӣ дар самти ҳуқуқи инсон, рушди фарҳанги ҳуқуқӣ, таъсири омилҳои ҷаҳонишавӣ ба ислоҳоти ҳуқуқӣ аз ҷониби чунин олимони ватаниӣ, ба монанди С.Ю. Алимов⁴⁰, А.М. Диноршоев⁴¹, Э.С. Насриддинзода⁴², Ҷ. Саъдизода⁴³, С.М. Салоҳидинова⁴⁴, И.Ҳ. Саидзода⁴⁵, Д.С. Раҳмон⁴⁶, Д.Х. Элназаров⁴⁷ мавриди коркард қарор гирифтааст.

Доир ба масоили раванди ташкил ва гузаронидани муҳокимаи

³¹ Ниг.: Ҳамидов Ҳ.Ҳ. Такомули Қонуни асосии Тоҷикистони муосир. – Душанбе, 2005. – 190 с.

³² Ниг.: Гадоев Б.С. Конституционно-правовые институты непосредственной демократии в Республике Таджикистан /Отв. ред. доцент А.И. Имомов. – Душанбе: Типография ТНУ, 2014. – 224 с.

³³ Ниг.: Диноршоев А.М. Конституционные основы разделения властей в Республике Таджикистан. – Душанбе, 2007. – 200 с.

³⁴ Ниг.: Достиев А.С. Конституция Республики Таджикистан 1994 года: История разработки, принятия, внесения изменений и основные положения. – Душанбе, 2001. – 240 с.

³⁵ Имомов А. Таджикистан на пути к укреплению независимости // Конституционно-правовые проблемы развития Республики Таджикистан (1992-1998). – Душанбе, 1998. – 208 с.

³⁶ Ниг.: Маджидзода Д.З. Конституция Республики Таджикистан: 20 лет. – Душанбе: «Эр-граф», 2014. – 152 с.

³⁷ Ниг.: Миралиев И.К. Права человека в условиях формирования правового государства в Республике Таджикистан дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2014. – 205 с.

³⁸ Ниг.: Сафаров Б.А. История воплощения концепций и международных стандартов в области прав человека в правовую систему Республики Таджикистан дис. ... д-ра юрид. наук. – 2015. – 359 с.

³⁹ Ниг.: Сафаров Д.С. Права человека и глобализация в контексте исламской правовой культуры. – Душанбе, 2014. – 228 с.

⁴⁰ Ниг.: Алимов С.Ю. Конституционное право Республики Таджикистан: учебник. Под общей ред. Диноршоева А.М. / С.Ю. Алимов – Душанбе, 2018. – 528 с.

⁴¹ Ниг.: Диноршоев А.М. Закрепление прав и свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан по Конституции 1994 г. // Современная гуманитарная наука: проблемы и перспективы развития: материалы международной научной конференции, 16 июня 2015 г. – С. 48-54.

⁴² Ниг.: Насурдинов Э.С. Проблемы формирования правовой культуры в условиях становления демократического государства в Таджикистане. – Душанбе: Истеъод, 2010. – 196 с.

⁴³ Ниг.: Саъдизода Ҷ. Ташаккулебии фарҳанги ҳуқуқи инсон дар шароити эъмори давлати ҳуқуқбунёд дар Тоҷикистон: Диссертатсия барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2017. – 241 с.

⁴⁴ Ниг.: Салоҳидинова С. Теоретические аспекты понятия и содержания прав и свобод человека // «Совершенствование законодательства в сфере прав человека». Материалы научно-практической конференции, посвященной 30-ой годовщине принятия Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения. – Душанбе: Ирфон, 2015. – С. 63-73.

⁴⁵ Ниг.: Саидов И.Ҳ. Конституционное право граждан на обращение и его реализация в Республике Таджикистан. – М., 2014. – 160 с.

⁴⁶ Ниг.: Раҳмон Д.С. Ҷаҳонишавӣ ва таъсири он ба низоми ҳуқуқии Тоҷикистон // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (мачаллаи илмӣ). Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе: Сино, 2018. – №6. Қисми II. – С. 201-203.

⁴⁷ Ниг.: Эльназаров Д.Х. Правовое регулирование прав и свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан (конституционно-правовой аспект). – Душанбе: РТСУ, 2009. – 224 с.

умумихалқӣ, таҳлили фаъолияти комиссияи конститутсионӣ ва гузаронидани раъйпурсии конститутсионӣ олимони ватанӣ Х.Х. Ҳамидов⁴⁸, ва Б.С. Гадоев⁴⁹ таҳқиқотҳои назаррас ба анҷом расонидаанд.

Вобаста ба масъалаи ташаккул ва рушди фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ олимони зерин ибрози назар намудаанд:

- рушди ҳокимияти қонунгузор – З. Ализода⁵⁰, А.И. Имомов, С.Н. Яқубова⁵¹;
- рушди ҳокимияти иҷроия – А. Достиев⁵², С.И. Иброҳимов⁵³, Х.О. Ойев,⁵⁴ И. Ҳ. Саидзода⁵⁵, М.С. Сулаймонзода⁵⁶;
- рушди ҳокимияти судӣ – Х.М. Мирзамонзода⁵⁷, М.А. Маҳмудзода⁵⁸, Д.С. Раҳмон⁵⁹, И. Шодиев⁶⁰, К.Н. Ҳоликӯв⁶¹.

Таҳлили муфассали вазъи кунуни давлат ва ҷомеа, зарурияти гузарондани ислоҳоти конститутсионӣ дар самтҳои муҳталифи рушди давлатдории Тоҷикистон ва муайян намудани тартиб, хусусият ва шароити он барои ҳифзи манғиатҳои давлату ҷомеа, ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон

⁴⁸ Ниг.: Ҳамидов Х.Х. Такомули Қонуни асосии Тоҷикистони мусир. – Душанбе, 2005. – 190 с.

⁴⁹ Ниг.: Гадоев Б.С. Масоили тақмили Конститутсиия (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1994 // Конститутсиия заминai ташаккуli ҳуқуқ ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон (Маводҳои конфронси илмӣ-амалӣ баҳшида ба 20 – солагии қабули Конститутсиия Ҷумҳурии Тоҷикистон) (Зери назари д.и.ф., профессор А.А. Шамолов. Муҳарирони масъул н.и.ҳ., ҳуқуқшиноси шоистаи Тоҷикистон, дотсент А.И. Имомов, Б.С. Гадоев). – Душанбе, 2014. – С. 49-62; Гадоев Б.С. Нақши Конститутсиия дар таъмини таҳқими ваҳдати миллӣ\ Инкишофи падидай конститутсионализм дар даврони истиқлолияти Тоҷикистон. (Маводҳои конфронси байнамилалии илмӣ-амалӣ). // Зери таҳрири н.и.ҳ. дотсент Диноршоев А.М. – Душанбе, 2014. – С.100-112.

⁵⁰ Ниг.: Ализода З. Эволюция института парламента в Республике Таджикистан. – Душанбе, ТНУ, 2013. – 206 с.

⁵¹ Ниг.: Яқубова С.Н. Конституционно-правовой статус Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – Душанбе, «Эр-граф», 2009. – 156 с.

⁵² Ниг.: Достиев А.С. Конституция Республики Таджикистан 1994 года: История разработки, принятия, внесения изменений и основные положения. – Душанбе, 2001. – 240 с.

⁵³ Ниг.: Ибрагимов С.И. Административная юстиция в центрально-азиатских государствах: проблемы становления и развития: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2013. – 459 с.

⁵⁴ Ниг.: Ойев Х., Сафаров Б.А. Механизмҳои ҳимояи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон – Душанбе, 2013. – 256 с.

⁵⁵ Ниг.: Саидов И.Х. Конституционное право граждан на обращение и его реализация в Республике Таджикистан. – М., 2014. – 160 с.

⁵⁶ Ниг.: Сулаймонов М.С. Конституционно-правовой статус Президента Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019. – 156 с.

⁵⁷ Ниг.: Гафуров Ҳ.М. Судебная система Республики Таджикистан: современное состояние и перспективы развития. – Душанбе, 2007. – 186 с.

⁵⁸ Ниг.: Маҳмудзода М.А. Сиёсати ҳуқуқи ва давлати демократӣ – Душанбе, 2017. – 632 с.

⁵⁹ Ниг.: Раҳмон Д.С. Правовая природа актов Конституционного суда Республики Таджикистан. – Душанбе, 2020. 184 с.

⁶⁰ Ниг.: Шодиев И.Р. Развитие судебной системы в Таджикистане (вторая половина XIX – нач. XXI вв.): дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2009. – 176 с.

⁶¹ Ниг.: Ҳоликӯв К.Н. Конституционный суд и конституционное судопроизводство в Таджикистане. – Душанбе, 2014. – 336 с.

дар сатҳи қонунгузорӣ таҳлили амиқи худро талаб менамояд.

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва ё мавзӯъҳои илмӣ. Диссертатсия дар доираи нақшай корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи ҳукуқи конситутсионии факултети ҳукуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар мавзуи «Масъалаҳои конситутсионӣ-ҳукуқии танзими муносибатҳои ҷамъияти ҶТ ва такмили қонунгузорӣ» барои солҳои 2016-2020 ичро гардидааст.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Мақсади таҳқиқот. Мақсади тадқиқоти мазкур гузаронидани таҳқиқи назариявӣ ва ҳукуқӣ-конситусионӣ доир ба маҳфум ва моҳияти ислоҳоти конситутсионӣ, муайян намудани ғояҳо, марҳила ва тартиби амалишавии ҷараёни ислоҳоти конситутсионӣ, раванди гузарондани ислоҳоти конситутсионии падидаҳои асосии давлатдории Тоҷикистон, такмили минбаъда ва инъикоси он дар Конситутсиияи ҶТ ва қонунгузорӣ мебошад. Дар рафти баррасии мавзуи мазкур як қатор андешаҳои судманд бобати ворид намудани тағйирот ба қонунгузории миллӣ оид ба мукаммал намудани сохтори давлатдории миллӣ, вазъи ҳукуқии инсон ва шаҳрванд, ташкил ва фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ пешниҳод шудааст.

Вазифаҳои таҳқиқот. Барои расидан ба мақсадҳои дар таҳқиқот гузошташуда ичрои вазифаҳои зерин зарур мебошад:

- 1) гузаронидани таҳқиқот оид ба мағҳум ва моҳияти ислоҳоти конситутсионӣ ҳамчун падидаи ҳукуқи конситутсионӣ дар ҶТ;
- 2) муайян намудани ғояҳои илмӣ ва принсипҳои ҳукуқии ислоҳоти конситутсионӣ;
- 3) таҳлил намудани марҳилаҳои асосии ислоҳоти конситутсионӣ дар ҶТ;
- 4) таҳқиқи масоили ташаккули асосҳои сохтори конситутсионӣ ва омилҳои рушди минбаъдаи он;
- 5) таҳлил намудани ҳолати кунунии вазъи ҳукуқии инсон ва шаҳрванд дар заминаи ислоҳоти конситутсионӣ дар ҶТ;
- 6) манзур намудани таклифу пешниҳодҳо ҷиҳати такмил додани фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатии ҶТ дар заминаи ислоҳотҳои

конституционии гузаронидашуда.

Объекти таҳқиқот. Объекти таҳқиқотро муносибатҳои ҳуқуқӣ-конституционии раванди таҳаввулоти давлатдорӣ, ки ба ҷараёни ислоҳоти конституционӣ асос ёфтааст, ташкил медиҳад.

Мавзуи таҳқиқоти диссертационӣ. Мавзуи таҳқиқоти диссертационӣ асосҳои назариявӣ ва амалиявии меъёрҳои ҳуқуқӣ-конституционӣ оид ба ҷараёни ташаккули падидаҳои конституционӣ аз қабили такмили асосҳои соҳтори конституционӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ва инчунин, рушди ҳокимияти давлатӣ дар асоси Конституцияи соли 1994 ва ислоҳотҳои конституционии дар солҳои 1999, 2003 ва 2016 дар кишвар баргузоргардидаро ташкил дода, баъзе аз андешаҳо ва навғониҳои судманд дар асоси назария ва амалияи раванди ислоҳоти конституционӣ дар ҶТ, аз қабили мағҳум ва мазмуни ислоҳоти конституционӣ, инчунин, муайян намудани мағҳуми ғояҳои илмӣ ва принципҳои ҳуқуқии ислоҳоти конституционӣ, таҳлили марҳилаҳои ислоҳоти конституционӣ дар ҶТ пешниҳод гардидааст.

Марҳила, макон ва давраи таҳқиқот. Таҳқиқоти диссертационии мазкур фарогири ду марҳилаи рушди ислоҳоти конституционӣ дар ҶТ мебошад: 1) ҷараёни ислоҳоти конституционӣ дар Тоҷикистон дар заминаи таҳия ва қабули конституцияи соли 1994; 2) ҷараёни ислоҳоти конституционӣ дар Тоҷикистон дар заминаи тағйири иловаҳо ба Конституцияи ҶТ (1999, 2003 ва 2016). Давраи таҳқиқоти диссертационӣ фарогири солҳои 2017-2023 мебошад.

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Асосҳои назариявии таҳқиқотро ғояҳо ва ақидаҳои олимони ватанӣ ва хориҷӣ дар соҳаи ҳуқуқи конституционӣ, ба мисли С.А. Авакян, З. Ализода, М.В. Баглай, Б.С. Гадоев, А.М. Диноршоев, А.И. Имомов, Е.И. Козлов А.Н. Кокотов, О.Е. Кутафин, Ҷ.М. Зоир, Н.Г. Мишин, Б.А. Сафарзода, Д.С. Раҳмон, С.М. Салоҳидинова, М.С. Сулаймонзода, Б.Н. Топорнин, В.А. Туманов, В.Е. Чиркин, Л.М. Энтин ва дигарон ташкил медиҳанд.

Ҳамзамон, ҳангоми омода намудани диссертация муаллиф ба корҳои

олимони соҳаи назарияи давлат ва ҳуқуқ, ба мисли Е.В. Анисимов, В.П. Баляев, Э.Б. Буризода, К.Ф. Гутсенко, Б.М. Лазарев, Н.Н. Марчук, Э.С. Насридинзода, В.С. Нерсесянтс, Ю.Г. Орлов, А.С. Пиголкин, Р.Ш. Шарофзода, А.Ғ. Холиқзода, Ф.Т. Тоҳиров, Ю.А. Тихомиров ва дигарон рӯ овардааст.

Асосҳои методологии таҳқиқот. Ҳангоми навиштани диссертатсия, усулҳои умумиилмӣ (диалектикӣ, низомнок, функционалиӣ ва ҳуқуқӣ), ва илмӣ-хусусӣ (муқоисавӣ-ҳуқуқӣ, таъриҳӣ-ҳуқуқӣ, шаклӣ-ҳуқуқӣ) истифода шудаанд. Истифодай усулҳои мазкур дар алоқамандӣ бо дастовардҳои, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқӣ имконияти бо меъёрҳои ҳуқуқӣ-конститутионӣ равандҳои муҳимми сиёсӣ-ҳуқуқӣ танзими худро ёфтааст ва инчунин, танзими ҳуқуқии тартиби ташкил ва баргузории тағйири иловаҳо ба Қонуни асосӣ дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба таври муфассал мустаҳкам гардидааст. Бинобар ин, дар ҳаҷми пурра татбиқ намудани ислоҳоти конститутионӣ дар робита ба хусусиятҳои иҷтимоӣ ва сиёсии он истифода бурда мешавад.

Хулосаҳои назариявӣ ва пешниҳодҳо дар доираи тадқиқоти мазкур фарогири масъалаҳои муҳимми замони муосир мебошанд, ки дар рисолаҳои муаллифони ватанӣ ва хориҷӣ дар соҳаи ҳуқуқи конститутионӣ ва назарияи давлат ва ҳуқуқ ба вучуд омадаанд.

Заминаҳои эмпирикӣ: Зимни анҷом додани тадқиқоти мазкур Конститутионҳои ҶШС Тоҷикистон, Конститутиони ҶТ аз соли 1994, Қонуни ҶТ «Дар бораи ислоҳоти конститутионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, тартиби қабул намудан ва мавриди амал қарор додани Конститутион (Сарқонун)-и Ҷумҳурии Тоҷикистон», қонунҳои конститутионӣ, қонунҳои ҷорӣ, Фармонҳои Президенти ҶТ, истифода гардидааст.

Навғонии илмии таҳқиқот. Таҳқиқоти мазкур аввалин таҳқиқотест, ки дар он кӯшиши омӯзиши падидай ислоҳоти конститутионӣ аз лиҳози назариявӣ ва амалий мавриди таҳлил қарор дода шудааст.

Дар асоси омӯзиши омилҳои воқеӣ, ки дар маҷмуъ мазмуни ислоҳоти конститутиониро ташкил медиҳанд, муаллиф моҳият, зарурият, ғоя,

марҳилаҳои гузарондани ислоҳоти конститутсиониро таҳлил намуда, инчунин, заминаҳои ислоҳоти конститутсионии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, тартиби ташкилу фаъояти мақомоти давлатӣ ва пешниҳодҳои назариявӣ ва амалий доир ба масъалаи баррасишавандаро ироа менамояд.

Дар рисола, масоили робитаи ислоҳоти конститутсионӣ ба падидай конституционализм, асосҳои соҳти давлатӣ, ҳуқуқи инсон, таҷзияи ҳокимияти давлатӣ мавриди таҳлил қарор гирифтааст.

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда. Дар асоси таҳлили баанҷомрасонидашуда нуктаҳои зерин ба ҳимоя пешниҳод карда мешавад:

1. Ислоҳоти конститутсионӣ – падидай ҳуқуқӣ-конститутсионӣ буда, аз маҷмуи чорабиниҳои ҳуқуқӣ, ташкилий-сиёсӣ иборат аст, ки бо мақсади гузаронидани дигаргуниҳои куллӣ ба Қонуни асосии давлат ва ё дар тарҳи нав қабул намудани он, инчунин дар асоси он тадриҷан мутобиқ намудани қонунгузории давлат равона карда мешавад.

Дар заминаи мағҳуми муайяншуда хусусиятҳои ислоҳоти конститутсиониро чунин муайян кардан имконпазир аст: ислоҳоти конститутсионӣ пеш аз ҳама зуҳороти сиёсӣ-ҳуқуқӣ мебошад; ба чорабинии давлатии хусусияти ҳуқуқӣ ва сиёсию ташкилидошта алоқаманд аст; баҳри дигаргунии қисман ё куллии Конститутсия равона мешавад; бо мақсади тадриҷан тағиӣир додани қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ амалий карда мешавад; ислоҳоти конститутсионӣ хусусияти рушдёбанд (диалектика) дорад.

2. Дар асоси таҳлили гузаронидашуда чунин мағҳуми принсипи ҳуқуқии ислоҳоти конститутсиониро метавон пешниҳод намуд: – принсиipi ислоҳоти конститутсионӣ асосҳои роҳбарикунандае мебошанд, ки таҳкурсии низоми ислоҳоти конститутсиониро ташкил дода, маҷмуи муносибатҳои вобаста ба амалисозии ислоҳоти конститутсионӣ бавучудомадаро муайян месозад.

Ба андешаи мо, асосҳои ислоҳоти конститутсиониро ба ғояҳои илмӣ ва принципҳои ҳуқуқӣ ҷудо намудан ба мақсад мувоғиқ аст. Ғояҳои илмӣ ин ақидаҳое мебошанд, ки моҳият, зарурият ва асосҳои ислоҳоти

конституциониро муайян менамоянд. Ба зумраи ғояҳои илмӣ ғояи мутавозини инкишофи низоми сиёсӣ, мукаммалнамоии тарҳи конституционии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, рушди гуногуншаклии мафкуравӣ, ғояи инкишофи озодии иқтисодии шаҳрвандон ва масъулияти иҷтимоии давлат доҳил мешаванд.

Принципҳои ҳуқуқӣ бошад, ин асосҳои роҳбарикунанде мебошанд, ки амалӣ шудани раванди ислоҳоти конституциониро таъмин менамоянд: принципи татбиқи унсурҳои илмӣ дар раванди гузарондани ислоҳоти конституционӣ, принципи ҳуввияти ҳуқуқии миллӣ, принципи инкишофи меъёрҳои Конститутсия дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, принципи ҳамкории самарабахши мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар раванди гузаронидани ислоҳоти конституционӣ, принципи таъминоти барномавии ислоҳоти конституционӣ.

3. Бо назардошти қабул ва такмили Конститутсияи ҶТ мо чунин марҳилаҳои ислоҳоти конституциониро дар замони мусир мувофиқ мешуморем:

- қабули Конститутсияи ҶТ ҳамчун асоси оғозёбии давраи рушди ҷомеа ва давлат дар ҶТ;
- такмили минбаъдаи Конститутсияи ҶТ дар заминаи вориднамоии тағиӣиру иловаҳо ба он.

4. Асосҳои соҳтори конституционӣ – ин принципҳои асосии дар Конститутсия мустаҳкамгардида мебошад, ки баҳри тавсифи давлати конституционӣ равона шуда, доираи васеи муносибатҳои ҷамъиятиро танзим менамоянд. Равандҳои дар ҷаҳон баамаломада, баҳусус тағиӣроти геополитикӣ вобаста ба паҳншавии шаклҳои нави таҳдидҳои терроризму ифротгароӣ, бухронҳо ва дигаргуниҳои гуногуни иқтисодӣ ба якпорчагии соҳтори конституционии ҶТ таъсир мерасонанд. Аз ин лиҳоз, зарурати танзими конституционии чунин асосҳои муҳимми бунёди давлатдорӣ, аз қабили амнияти конституционӣ, соҳибхтиёрии иқтисодӣ, ҳифзи худшиносӣ ва гуногунии фарҳангӣ (релятивизми фарҳангӣ) ва ғайра ба миён омадааст. Яъне дар рафти дигаргунсозиҳои минбаъдае, ки дар ҷумҳурии мо ба амал

меоянд, бояд ба масъалаҳои ишора шуда дикқати чиддӣ ва мақоми конституционӣ дода шавад, ки асосҳои соҳти конституционии давлатро муайян мекунанд. Тамоми дигар гунозиҳои миллӣ ва таҳқими конституционии онҳо бояд дар асоси арзишҳои миллӣ ва фарҳангӣ ба роҳ монда шаванд, ки ин поҳои давлатдории муосири тоҷиконро мустаҳкам менамояд.

5. Вобаста ба пешрафти ҷамъият ва амалияи давлатҳои хориҷӣ дар сатҳи Конституция зарурияти ворид намудани меъёри нав дар самти ҳукуқу озодиҳои инсон ба миён омадааст. Ба ҷунин ҳукукҳо, пеш аз ҳама, ҳукукҳои иттилоотӣ ва экологии шаҳрвандон, масъалаҳои танзими ҳукуқ ба фаъолияти соҳибкорӣ ва роҳҳои ҳифзи ҳукуки инсон дохил мешаванд.

6. Дар заминаи ислоҳоти конституционии ҶТ принсипи таҷзияи ҳокимият дар Конституция бори аввал ба вучуд омад. Инкишофёбии минбаъда мақомоти давлатӣ бо ин принсип асос ёфта, ба ҳайси заманаи инкишофёбии ислоҳоти конституционии шоҳаҳои ҳокимияти давлатӣ дар Тоҷикистон гардид.

Ислоҳоти конституционии мақомоти қонунгузорро метавон ба ду қисм ҷудо кард, яке ислоҳоти низоми парлумонӣ, ки ҳусусияти соҳториро дорад (ислоҳоти конституционии соли 1999) ва дигаре, ки ҳусусияти ташкилиро дорад (ислоҳоти конституционии соли 2003 ва соли 2016).

Падидаи президентиро бошад, метавон ба ду марҳила ҷудо намуд: марҳилаи якум – таъсис ва барқарор намудани мансаби Президенти ҶТ дар заманаи қабули Конституцияи ҶТ соли 1994; марҳилаи дуюм – ислоҳоти конституционии солҳои 1999, 2003 ва 2016 ва дар асоси онҳо ташаккули падидаи мазкур (1999-2016).

Раванди ташаккули низоми судии муосир аз лаҳзаи ба даст овардани Истиқлолият ва қабули Конституцияи соли 1994 оғоз гардид.

Дар баробари ин, бояд зикр кард, ки раванди ташаккули низоми судии муосир 4 марҳилаи ислоҳоти конституциониро паси сар кардааст.

- Ба даст овардани Истиқлолияти давлатии ҶТ;
- Ислоҳоти ҳокимияти судӣ бо қабули Конституцияи соли 1994;

- Ислоҳоти конститутсионии ҳокимияти судӣ солҳои 1999 ва 2003;
- Ислоҳоти конститутсионии ҳокимияти судӣ бо қабул шудани барномаи илоҳоти судӣ-хукуқӣ;

Зимни анҷом додани таҳқиқоти илмӣ аз ҷониби муаллиф як қатор **тавсияҳои амалий** пешниҳод шудаанд:

1. Пешниҳод менамоем, ки дар Қонуни конститутсионии ҶТ «Дар бораи райъпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон» боби алоҳида дар бораи тартиби қабул ва ворид намудани тағиӣиру иловаҳо ба Конститутсию ворид карда шавад. Дар боби мазкур мағҳум, принсипҳои хукуқӣ ва ҷараёни амалисозии илоҳоти конститутсионӣ муқаррар кардан ба мақсад мувофиқ мебошад.

2. Дар боби 2 Конститутсию ҶТ «хукуқи фаъолияти соҳибкорӣ» ҳамчун хукуқи мустақили инсон дар низоми хукуқу озодиҳои конститутсионӣ, муқаррар карда шавад. Ҳамчунин, дар Конститутсию ҶТ муқаррароте вучуд надорад, ки масъалаҳои рушди рақобат ва манъи фаъолияти инҳисориро танзим кунанд, ки бояд ҳамчун кафолати маҳсуси хукуқӣ-конститутсионии ин хукуқ баромад кунад.

3. Зарур аст, ки масъалаи ба мақомоти судӣ додани хукуқи ташабbusи қонунгузорӣ баррасӣ карда шавад. Аз сабаби он ки суд ҳамчун шоҳай мустақили ҳокимияти давлатӣ дар Конститутсию мустаҳкам карда шудааст, пешниҳод менамоем, ки дар баробари шоҳай қонунгузорӣ ва иҷроия ба мақоми болоии судӣ хукуқи ташабbusи қонунгузорӣ дода шавад.

Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқотро нуқтаҳои дар диссертасия овардашудаи муаллиф, ки назарияи илоҳоти конститутсионии кишварро муайян намуда, илова бар ин, рушди падидаҳои конститутсиониро такмил медиҳанд ва ба он хусусияти ҳамаҷониба мебахшад, ташкил менамояд. Ҳулосаҳои дар натиҷаи таҳқиқот бадастомада имконияти истифодаи онро ҳамчун заминаи методологӣ барои такмили минбаъдаи ғояҳои илоҳоти конститутсионӣ ҳамчун яке аз самтҳои муҳим дар рушди илми хукуқи конститутсионӣ ва хукуқи ватаний метавонад барои таҳқиқотҳои минбаъда хизмат намояд. Ҳулосаҳо ва пешниҳодоти дар рисола истифодашуда метавонад ҳангоми банақшагирий ва маҷмуи

чорабиниҳо оид ба такмили Конститутсияи ҶТ ва ҷараёни ворид намудани тағириу иловаҳо ба он истифода шавад. Қайд намудан ба маврид аст, ки аҳаммияти амалии таҳқиқот бо имконияти истифода бурдани асосҳои назариявӣ, хулоса ва тавсияҳо ҳангоми такмили қонунгузорӣ маҳдуд нагардида, балки он метавонад дар фаъолияти мақомоти қонунгузорӣ, иҷроия ва судӣ, фаъолияти омӯзгорӣ дар муассисаҳои таълимии ихтисоси ҳуқуқшиносӣ, инчуни. дар низоми такмили ихтисос ва рушди кормандони мақомоти давлатӣ ва муассисаҳо, ки дар соҳаи ҳуқуқ кору фаъолият менамоянд, таъсири мусбати худро гузорад.

Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот. Эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот ба таҳлили воқеъбинона ва ҳаматарафаи пажӯҳишҳои назарӣ ва амалии марбут ба паҳлӯҳои гуногуни падидай ислоҳоти конститутсионӣ, таҳлили натиҷа ва хулосаҳои дар илм пазируфташуда, мағҳумҳо, ақидаҳо ва тавсияҳои назарию амалии муаллиф, нуктаҳои илмии таҳқиқот ва тавсияҳо, таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии қонунгузории миллӣ бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии байнамиллӣ ва давлатҳои алоҳида асос меёбанд

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзуъ ва мазмуни таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.02 – Ҳуқуқи конститутсионӣ; ҳуқуқи мурофиаи судии конститутсионӣ; танзими ҳуқуқии ҳокимияти маҳаллӣ, ки аз ҷониби Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шудааст, мутобиқ мебошад.

Саҳми шаҳсии довталаби дарёftи дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Дар таҳқиқи рисола, чунин муайян карда мешавад: якум, натиҷаҳои илмии тадқиқоти диссертатсионӣ, аз ҷумла, навгониҳои назариявӣ, хулосаҳо, нуктаҳои асосии ба ҳимояи пешниҳодшаванда, тавсияҳои амалии рисола аз ҷониби муаллиф шаҳсан ба даст оварда шудааст; дуюм, саҳми шаҳсии муаллиф дар пешниҳоди навгониҳои илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ, ҳалли мушкилоти мубрам оид ба мағҳум ва моҳияти ислоҳоти конститутсионӣ ва равандҳои баргузории он дар ҶТ ифода меёбад.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои таҳқиқот. Диссертатсия дар кафедраи ҳуқуқи конститутсионии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии

Тоҷикистон омода гардида, борҳо дар ҷаласаҳои кафедра мӯҳокима шуда, ба ҳимоя тавсия карда шудааст.

Паҳлухои гуногуни таҳқиқоти диссертатсионӣ дар конференсияҳо ва семинарҳои илмию амалии байналмилалӣ ва ҷумҳуриявии зерин дар шакли маъруза пешниҳод шудааст. Аз ҷумла:

а) конференсияҳои байналмилалӣ

– Конференсияи VII байналмилалии илмӣ-амалӣ таҳти унвони «Низоми ҳуқуқии миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мамлакатҳои ИДМ: таҳлили тамоюлҳо ва дурнамои рушд» баҳшида ба «25- солагии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» – маърӯза дар мавзуи: «Таҳавуллоти падидай президентӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заманаи тағйиру иловаҳои конституционии солҳои 1999, 2003 ва 2016» – Душанбе, 2019;

– Конференсияи VI байналмилалии илмӣ-амалӣ таҳти унвони «Масъалаҳои мубрами ҳуқуқшиносӣ» – маърӯза дар мавзуи: «Ислоҳотҳои конституционӣ ва таъсири онҳо ба ташаккули падидай президентӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон». – Душанбе, 2019;

– Конференсияи VI байналмилалии илмӣ-амалӣ таҳти унвони «Ҳуқуқи инсон: мушкилот, роҳи ҳал ва дурнамо» – маърӯза дар мавзуи: «Ислоҳоти конституционӣ дар рушди ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон». – Душанбе, 2019;

– Конференсияи байналмилалии илмию амалӣ таҳти унвони «Ҳуқуқи инсон: дирӯз ва имрӯз» – маърӯза дар мавзуи: «Ислоҳоти конституционӣ дар заманаи тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи ҶТ». – Душанбе, 2022.;

б) конференсияҳои ҷумҳуриявӣ

– Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ таҳти унвони «Аҳамияти Иҷлосияи тақдирсози XVI Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳқими давлатдории миллӣ ва рушди қонунгузорӣ» – маърӯза дар мавзуи: «Принсипҳои гузаронидани ислоҳоти конституционӣ». – Душанбе, 2019;

– Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ таҳти унвони «Конститутсия ва низоми ҳуқуқии муосири Тоҷикистон: алоқамандии илм, ҳуқуқэҷоднамоӣ ва амалия» – маърӯза дар мавзуи: «Ташаккулёбии мақомоти қонунгузории

Чумхурии Тоҷикистон дар партави ислоҳоти конститутсионӣ солҳои 1999, 2003 ва 2016». – Душанбе, 2020;

– Конференсияи чумхуриявии илмию назариявӣ таҳти унвони «Хукуқи инсон дар раванди ҷаҳонишавӣ» – маърӯза дар мавзу: «Такмили меъёрҳои Конститутсиияи Чумхурии Тоҷикистон дар заминаи тағйиру иловаҳои соли 2016». – Душанбе, 2021;

– Конференсияи чумхуриявии илмию назариявӣ таҳти унвони «Нақши Конститутсиия дар амалишавии ҳадафҳои стратегии давлат» – маърӯза дар мавзу: «Ислоҳоти конститутсионӣ дар заминаи тағйиру иловаҳо ба Конститутсиияи Чумхурии Тоҷикистон соли 2016». – Душанбе, 2022.

Интишорот аз рӯи мавзуи диссертатсия. Натиҷаҳои илмии таҳқиқот дар корҳои интишоршудаи асосии муаллиф, аз он ҷумла, 21 мақолаи илмӣ, ки 7 он дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон ва 14 мақола дар маҷаллаҳои дигар нашр гардидааст, инъикоси худро ёфтаанд.

Соҳтор ва ҳачми диссертатсия ба мақсаду вазифаҳои таҳқиқот мувоғиқ буда, аз феҳристи ихтизорот, муқаддима, ду боб, шаш зербоб, хулоса, тавсияҳо ва феҳристи адабиёти истифодашуда таркиб ёфтааст. Ҳачми умумии диссертатсия 217 саҳифаро дар бар мегирад.

БОБИ 1. МАФҲУМ ВА МАЗМУНИ ИСЛОҲОТИ КОНСТИТУТСИОНӢ ҲАМЧУН ПАДИДАИ ҲУҚУҚӢ- КОНСТИТУТСИОНӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

1.1. Мафҳум ва моҳияти падидаи ислоҳоти конститутсионӣ

Дар даҳсолаҳои охир аксари кишварҳои ҷаҳон, аз ҷумла, ҶТ дар рушди давлатдории худ марҳилаҳои қабули конститутсияҳои нав ва гузаронидани ислоҳоти конститутсиониро паси сар намудааст, ки қисмати зиёди ислоҳотҳо дар давлатҳои алоҳида дар раванди истиқори сулҳ дар кишварҳои ҷанғдида ё дар пасманзари буҳронҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоӣ сурат гирифтаанд, ки конститутсияҳои нав қабулшуда ҳамчун воситаи муттаҳидсозии ҷомеа амал намуда истодаанд.

Таҷрибаи гузаронидани ислоҳоти конститутсионӣ дар дигар кишварҳои ҳориҷӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки ташкилкунандагони ин раванд, бо мақсади таъмини муваффақонаи дигаргунсозиҳои пешбинишууда ва қонунияти онҳо, бояд шароитҳои таъриҳӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва ғайраро ба назар гиранд.

Аҳаммияти ҷамъиятӣ-сиёсии қабули Конститутсияи нав ё ворид намудани тағиирот ба матни он аз моҳият ва мазмuni Конститутсия бармеояд. Инчунин, аҳаммияти Конститутсия дар он аст, ки он қодир аст мардумро муттаҳид созад ва давлатдориро таҳқим бахшад, механизму тартиби амалисозии вазифаҳои ҳокимиютиро муқаррар созад ва ҳудуди ҳуқуқии даҳолати давлатро дар соҳаи озодии сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии шаҳс муайян намояд.

Ҳамзамон, бештари олимон таъкид мекунанд, ки муҳимтарин шарти рушди муносиби ҷомеа ва давлат ин устувории қонуни асосии кишвар Конститутсия ба ҳисоб меравад. Конститутсия бояд дар асл қатъӣ ва тағиирназар башад. Илова бар ин, он бояд дар ҳолати диалектикаи қарор дошта, мувофиқи тағиироти муносибатҳои ҷамъиятӣ рушду иншикоф ёбад. Яке аз масъалаҳои назария ва амалияи ҳуқуқи конститутсионӣ он аст, ки дар давлати ҳуқуқбунёд фосила миёни Конститутсия ва амалияи иҷтимоӣ

ғайриимкон аст. Давлат бояд танҳо дар асоси Конститутсия, бо он шаклу усулхое, ки дар он пешбинӣ шудааст, идора карда шавад⁶².

Оид ба масъалаи мазкур Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо таъкид кардаанд: «Баъд аз пош ҳӯрдани Иттиҳоди Шуравӣ давлати нау мустанқили Тоҷикистон дар доираи меъёрҳои ҳуқуқии замони гузашта ба фаъолият шурӯъ кард. Ва дере нагузашта маълум гашт, ки қолаби кӯҳна ба ҷисми нау мувоғиқ нест»⁶³. Инчунин Пешвои миллат таъкид карданд, ки: «Бо рушду такомули ҷомеа Конститутсия ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба такмил эҳтиёҷ пайдо мекунад. Ин, ҳусусан ба Конститусия ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии давлат ва ҷомеае иртибот мегирад, ки дар марҳилаи гузариш аз як соҳт ба соҳти дигар ва рушду такомул қарор дорад. Чунин зарурияти такмили Конститутсия ва дигар санадҳои қонунгузорӣ дар Тоҷикистон низ пеш омад, ки мо онро сари вақт анҷом додем»⁶⁴.

Аз суханони Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хулоса омадан мумкин аст, ки танҳо тавассути такмили Конститутсия рушди конституционӣ таъмин карда шуда, такя ба арзишҳои пазируфтаи демократӣ дар ҷомеа дигаргуниҳои куллӣ рӯйи кор меоянд ва бидуни такмил ин санади меъёрии ҳуқуқӣ моҳияти аслии худро гум мекунанд.

Бояд қайд намуд, ки воқеан такмили Конститутсия баҳри пешрафти ҷомеа, рушди устувори иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, сиёсӣ ва муносибатҳои хориҷии мамлакат заминаҳои мустаҳками ҳуқуқиро муҳайё менамояд. Дар ин масъала Пешвои миллат, чунин қайд кардаанд: «Такмили Конститусия ба мо имконият дод, ки дар таҳқими минбаъдаи дастовардҳои истиқлолият, ваҳдату суботи ҷомеа, бунёди воқеии ҷомеаи шаҳрвандӣ, рушди иқтисодиву иҷтимоӣ

⁶²Ниг.: Судьба России: вектор перемен. К 15-летию принятия Конституции Российской Федерации // Материалы II-ой международной конференции 10-11 июня 2008 г. – М., Изд-во: Институт права и публичной политики, 2009.

⁶³ Ниг.: Эмомалӣ Раҳмон. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат. – Душанбе; «Ирфон». – Ҷилди 2. – С. 230.

⁶⁴Ниг.: Тахавуллоти конституционии Тоҷикистони соҳибистиқлол. Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: КВДН «Қонуният», 2019. – С. 270-271.

ва сиёсиву фарҳангӣ, болоравии обрӯву нуфузи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ қадамҳои боз ҳам устувор гузорем»⁶⁵.

Дар чунин вазъият зарур буд, ки роҳи рушди минбаъдаи ҷомеа, мақсаду маром ва арзишу меъёрҳои он муайян ва интихоб карда шавад. Оид ба ин масъала муҳаққикии ватанӣ Д.Д. Ҳошимзода чунин қайд менамояд: «Конститутсия бояд ба шароити воқеии муносибатҳои рушдёбандаи ҷамъияти мутобиқ гашта, аз онҳо дур намонад. Бинобар ин, агар дилҳоҳ давлат, ҳатто дар давлатҳое, ки Конститутсияи «қатъӣ» доранд, яъне шакли «мураккаби» такмили онро пешбинӣ мекунанд, андешаи дахлнапазир тағйирнапазир будани Конститутсия қобили дастгирӣ нест.⁶⁶ Ҳанӯз дусад сол қабл, яъне дар даврае, ки нахустин заминаҳои демократияи мусир гузашта мешуд, Томас Ҷефферсон қайд намуда буд, ки «қонунҳо ва падидаҳои инсонӣ бояд ҳамрадифи инкишофи ақлу хиради инсонӣ бошанд»⁶⁷.

Бо назардошти гуфтаҳои боло, хулоса баровардан мумкин аст, ки дар тули садсолаҳои қарни гузашта, кишвари мо пайваста дар ҷустуҷӯи шакли мукаммалнамоии бунёди давлатдории миллӣ буда, аз ташкили ҷумҳурии мухторӣ оғоз ёфта, бо эълон гаштани Истиқлолияти давлатӣ онро ба анҷом расонид. Ҳамаи ин тағйиротҳо бо ислоҳоти даҳлдори конституционӣ дар конститутсияи кишвар инъикоси худро ёфтаанд.

Бинобар ин, ислоҳоти конституционӣ раванди асосии инкишофи давлатдории миллӣ ба шумор рафта, объекти мустақили таҳқиқоти илмиро ташкил медиҳад.

Аз нигоҳи этимологӣ қалимаи «ислоҳот»-ро чунин маънидод менамоянд: «бехтар намудан», «барқарорнамоӣ», «аз нав ташкилдихӣ», «коркард намудан», «тағйир додан», «тағйирот», «азнавташкилдихии ҷизе»; «дигаргун

⁶⁵ Ниг.: Таҳавуллоти конституционии Тоҷикистони соҳибистиклол. Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: КВДН «Қонуният», 2019. – С. 270-271.

⁶⁶ Ниг.: Ҳошимзода Д.Д. Конститутсия ва рушди давлатдории навин // Ахбори Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2019. – №3-4. – С. 57-67.

⁶⁷ Ниг.: Ҳошимзода Д.Д. Конститутсия ва рушди давлатдории навин // Ахбори Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон 2019. – №3-4. – С. 57-67.

намудани ягон самти соҳаҳои ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ки ба пояҳои асосҳои ҷамъиятии амалкунанд даҳолат менамояд» ва ғайра⁶⁸.

Аз ин рӯ вобаста ба масъалаи мафҳум ва моҳияти ислоҳоти конституционӣ дар илми ҳуқуқи конституционӣ андешаҳои гуногун миёни олимони ватаниву хориҷӣ ҷой доранд. Бархе аз олимон мафҳуми «ислоҳоти конституционӣ»-ро бо маънои васеъ ва ғурӯҳи дигар бошад бо маънои маҳдуд маънидод менамоянд.

Аз ҷумла, Ф.Ф. Павленков⁶⁹, А.М. Диноршоев⁷⁰, В.А. Коломин⁷¹, В.А. Семенишев⁷², мафҳум ва моҳияти ислоҳоти конституциониро ба маънои васеъ мефаҳманд. Масалан, Д.Н. Умаков мафҳуми ислоҳоти конституциониро ба ду маъно мефаҳмад: а) тағиироти соҳтории чизе, ки мақсадаш беҳтар намудан, дигаргунсозӣ мебошад; б) тағиирот ба қонунгузорӣ ва соҳтори давлатӣ, ки аз ҷониби ҳокимиюти иҷроия бе тағиир додани асосҳои соҳтори давлатӣ гузаронида мешавад”⁷³. О.Г. Румянцев зикр менамояд, ки «Ислоҳоти конституционӣ – ин ҳамеша як ҷаҳиши муайян, тағиироти сифатӣ дар ниҳодҳо ва меъёрҳои ҳуқуқӣ-конституционӣ буда, марҳилаи нави рушди ҷомеаро дар худ ба миён мегузорад»⁷⁴.

Ба андешаи А.Н. Чудинов «ислоҳоти конституционӣ ифодагари дигаргунсозии тартиботӣ буда, тағиiri шакли давлатро муайян менамояд»⁷⁵. А.М. Диноршоев ислоҳоти конституциониро аз нигоҳи танҳо танзими конституционии муносибатҳои ҷамъиятий баррасӣ намуда, аз алоқамандии ин ниҳод бо дигар зухуротҳои ҷамъиятий худдорӣ менамояд⁷⁶. Ин мавқei

⁶⁸ Ниг.: Simpson D.P. Cassell's Latin Dictionary. New York, NY: Macmillan Publishing, 1982. – 883 р

⁶⁹ Ниг.: Павленков Ф.Ф. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. – С. 1907. – 359 с.

⁷⁰ Ниг.: Диноршоев А.М. Понятие и предпосылки конституционно-правовой реформы // Правовая жизнь. – № 2 (14). 2016. – С. 22-27.

⁷¹ Ниг.: Коломин В.А. Законы и категории материалистической диалектики. – М., 1993. – С. 44.

⁷² Ниг.: Семенищев В.А. Аналитический пресс релиз Центра ФБИ ИЭ РАН от 25 августа 2003 г. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: [http://www.olmer1.ru/con \(24 html\)](http://www.olmer1.ru/con (24 html)) (санаси муроҷиат: 23.09.2021 с.).

⁷³ Ниг.: Умаков Д.Н. Реформа // Толковый словарь русского языка. В 4 т. – М., 2007. – 210 с.

⁷⁴ Ниг.: Румянцев О.Г. Основы конституционного строя России (понятие, содержание, вопросы становления). – М.: Юрист, 1994. – 285 с.

⁷⁵ Ниг.: Чудинова А.Н. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка/ под ред. – СПб.: Издание В.И. Губинского, 1910. – 989 с.

⁷⁶ Ниг.: Диноршоев А.М. Понятие и предпосылки конституционно-правовой реформы // Правовая жизнь. – № 2 (14). – 2016. – С. 22-27.

муаллиф низ вобаста ба истифодай меъёрҳои конститутионӣ дар соҳаи идоракуни давлатӣ маҳдуд мешавад.

Гурӯҳи дигари олимон мағҳум ва моҳияти ислоҳоти конститутиониро бо маъни маҳдуд маънидод менамоянд. Масалан, ба ақидаи Т.Я. Хабриева «...тағириотҳо набояд ислоҳот эътироф гарданд, чунки пеш аз ҳама, бояд ҳудуди ворид намудани иловаҳо ба Конститутия муайян карда шавад, баъдан, мумкин аст, ки оид ба ислоҳоти конститутионӣ сухан гуфт»⁷⁷.

В.Бутранетс қайд мекунад, ки «зери ислоҳоти конститутионӣ маҷмуи рӯйдодҳои таъриҳӣ, ҳодисаҳо, ҳолатҳое фаҳмида мешавад, ки дар доираи онҳо тағириоти муайян дар Конститутияҳо ба амал омадаанд ё Конститутияҳои нав қабул карда шудаанд»⁷⁸. С.А. Авакян чунин андеша дорад, ки «агар сухан оид ба ислоҳоти конститутионӣ равад, эҳтимол аст, ки чунин ҳаракатҳо ба қонуни асосии давлат ва ислоҳнамоии матни он даҳл намояд»⁷⁹.

Олими дигар Л.В. Бутко хусусиятҳои ислоҳоти конститутиониро ба таври васеъ баррасӣ намуда, қайд менамояд, ки «ислоҳоти конститутионӣ ҳодисаи муҳимми давлатӣ-хуқуқӣ буда, аз маҷмуи чорабинҳои сиёсӣ-ташқилий бо мақсади ворид намудани тағириру иловаҳои самаранок ба Конститутияи амалкунанда ё қабул намудани Қонуни асосии давлат, ки дар заминаи он давра ба давра рушди давлат ва такмили қонунгузории он ба вуҷуд меояд, фаҳмида мешавад» ва онро бо ду маъно мефаҳмад: а) ислоҳоти конститутионӣ пеш аз ҳама, баҳри такмилдиҳии матни худи Конститутия ҳамчун қонуни асосии давлат равона гардидааст; б) ҷараёни васеи такмилдиҳии зуҳуротҳои хуқуқӣ-конститутиониро дар бар мегирад⁸⁰.

Аз мазмуни андешаҳои дар боло зикргашта бармеояд, ки ақидаи ягона оид ба мағҳуми ислоҳоти конститутионӣ дар адабиёти хуқуқӣ ҷой надорад.

⁷⁷ Ниг.: Хабриева Т.Я. Доктринальное значение российской Конституции // Журнал российского права. – 2009. – №2. – С. 35.

⁷⁸ Ниг.: Бутранец В. Процесс конституционной реформы как фактор консолидации белорусского общества // Беларусская думка. – 2021. – № 3. – С. 56.

⁷⁹ Ниг.: Авакьян С.А. Проблемы и дефекты в конституционном праве и пути их устранения // Проблемы и дефекты в конституционном праве и пути их устранения: Мат-лы Межд. науч. конф. – Москва, 28-31 марта 2007 г. / Под ред. С.А. Авакьяна. – М., 2008. – С. 12.

⁸⁰ Ниг.: Бутько Л.В. Конституционная реформа: теоретико-правовой анализ: дис. ... д-ра юрид. наук. – СПб., 1998. – С. 60.

Бинобар ин, аз омӯзиши андешаҳои олимони дар боло зикргашта ба хулоса омадан мумкин аст, ки онҳо ислоҳоти конституцсиониро ба мазмуни васеъ баррасӣ намуда, аз доираи қабул ва тағйир додани матни Конститутсия берун баромада, масоили ислоҳоти конституцсиониро васеъ маънидод намудаанд. Аммо, мо тарафдори гурӯҳи дуюми олимон буда, мафҳуми ислоҳоти конституцсиониро бо маънои маҳдуд ҷонибдорӣ менамоем. Чунки на ҳама ислоҳоте, ки боиси инкишофи соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба амал меоянд, онро ислоҳоти конституцсионӣ номид. Ислоҳоти конституцсионӣ бештар ба падидаҳое хос мебошад, ки онҳо ба меъёрҳои Конститутсия алоқамандӣ доранд. Яъне, қабул гардидан Конститутсия ва ворид намудани тағйири иловаҳо ба он ислоҳоти конституцсионии маҳдудро ифода менамояд.

Ҳамчунин, бояд қайд намуд, ки дар натиҷаи таҳлил намудани мафҳумҳои ислоҳоти конституцсионии аз ҷониби олимон пешбинишуда, метавон моҳияти ислоҳоти конституцсионӣ ва хусусиятҳои онро муайян намуд. Моҳияти ислоҳоти конституцсиониро аксаран масъалаҳое ташкил менамоянд, ки бо назардошти муҳиммияти таърихӣ, бунёдӣ, иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ будани он вобастагӣ дорад:

- ташкил ё дигаргунсозии падидаҳои асосии соҳтори конституцсионӣ, бозсозии мақомоти давлатӣ, инкишофи конституцсионӣ;
- навсозӣ ва татбиқи амалии онҳо баҳри таъмини рушди ҷамъият нигаронида шудааст. Бояд тазаккур дод, ки ислоҳоти конституцсионӣ ҳамчун зухурот ба тамоюли пешрафти ҳаёти ҷамъияти мусоидат мекунад;
- ислоҳоти конституцсионӣ бояд хислати тадриҷӣ, марҳилавӣ ва таҳаввули дошта бошад;
- арзишҳои мусбати низоми иҷтимоии мавҷударо барҳам назанад, аммо соҳтори онро ба таври куллӣ такмил медиҳад;
- аз рӯйи ҳаҷми амал ислоҳоти пурра (қабули конститутсияи нав) ва ҷузъиро фарқ кардан лозим.

Аз ин рӯ, гуфтан ба маврид аст, ки ислоҳоти конституцсионӣ на танҳо раванди ҳуқуқӣ, балки марҳилаи пайдарҳам гузаронидани дигаргунӣ ва

раванди ичтимоӣ-сиёсӣ мебошад, ки ба назари мо, наметавонад танҳо бо баррасӣ кардан аз нигоҳи илми ҳуқуқшиносӣ маҳдуд гардад. Меъёрҳои ислоҳоти конститутсионӣ метавонад ҷанбаҳои ичтимоӣ, сиёсӣ, ҳуқуқиро дар бар гирад, ки ин омӯзиши ҳаматарафаи онҳоро талаб меқунад ва василаҳои муҳталифи соҳаҳои дигари илмиро пешбинӣ менамояд.

В.В. Киреев ислоҳоти конститутсиониро мушаххас карда, нишон медиҳад, ки ин «раванди ичтимоӣ-сиёсӣ ва ҳуқуқӣ» мебошад⁸¹. Ҳусусияти ислоҳоти конститутсионӣ дар он зоҳир меёбад, ки аз як тараф, он ҷабҳаи сиёсӣ-ичтимоӣ ва аз тарафи дигар бошад, ҷабҳаи ҳуқуқӣ-мурофиавӣ баҳри ҳалли масъалаҳои муҳимми муносибатҳои ҷамъиятӣ равона шуда, инкишофи онро ташкил медиҳанд. Аз ақидаву фикрҳо ва назарияҳои олимон, инчунин, аз таҳлили баъзе адабиёти ҳуқуқӣ чунин ҳусусиятҳои ислоҳоти конститутсиониро ошкор намудан мумкин аст:

- мазмуни ислоҳоти конститутсионӣ баҳри ташкил ва тағирири падидай асосҳои соҳтори конститутсионӣ ва инкишофи қонунгузории кишвар равона карда шудааст;
- ислоҳоти конститутсионӣ пеш аз ҳама баҳри инкишофи ҳаёти ҷамъиятӣ пешбинӣ мегардад;
- ислоҳоти конститутсионӣ ҳусусияти марҳилавӣ ва доимо дар ҷараёни рушд (диалектикӣ) қарор дорад;

Ҳамчунин, метавон чунин омилҳо ва пайдоиши ислоҳоти конститутсиониро муайян намуд:

- тағиирёбии шаклҳои давлатӣ, яъне гузаштан аз як шакли давлатдорӣ ба дигар шакл;
- тағииротҳои сиёсии дохилӣ, яъне дар ҳаритаи сиёсӣ ва ба сари ҳокимият омадани қувваҳои опозитсионии дигар;
- сабабҳои таҳаввулотӣ, яъне қисман аз нав дида баромадани меъёрҳои конститутсионӣ ба сифати ислоҳоти низоми ҳуқуқӣ;
- омилҳои беруна, яъне тағииротҳои геополитикии давлат;

⁸¹ Ниг.: Киреев В.В. Теоретические проблемы реформирования Конституции Российской Федерации. – Челябинск, 2008. – С. 9.

Падидаи мазкур аз ҷиҳати таҳлили пурраи илмӣ бо зухуротҳои бо он алоқаманд, аз қабили, ҳодисаҳои сиёсӣ, маънавӣ, ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва дигар ҷараёнҳо муайян қарда мешавад.

Бинобар ҳаҷман васеъ будани ислоҳоти конститутионӣ зарур аст, ки асосҳои ташкилӣ-ҳуқуқии он баҳри такмили тамоми самтҳои ҳаёти ҷамъияти ва давлатӣ дар заминаи стратегияи асосноки илмии мамлакат имконияти рушдёбанда буданро ба худ қасб намояд. Сарфи назар аз истифодаи васеи ин истилоҳ дар доктринаи ватаниӣ ва ҳориҷӣ мағҳуми умумии он ҳанӯз ба миён наомадааст. Баъзан маънидоди қонунии мағҳуми «ислоҳоти конститутионӣ»-ро низ воҳӯрдан мумкин аст. Масалан, дар Конститутияи Никарагуа (боби 10), Боливия (моддаи 411), Венесуэла (моддаҳои 342 -346), Эквадор (моддаи 441- 444), Чили (моддаҳои 127-129). Мундариҷаи он метавонад ҳар гуна тағйироти матни Конститутияро ифода кунад ва ҳамчунин, ҷузҳои алоҳидаи соҳтории қонуни асосӣ ва ҳатто қабули Конститутияи навро дар бар гирад. Тадқиқот нишон медиҳад, ки дар қонунгузорӣ аксаран истилоҳҳоти мушаххастарро истифода мебаранд, ба монанди «тағйироти Конститутия», «аз нав дида баромадани Конститутия» (Монако, Код-Ивуар, Россия), «ислоҳоти конститутионӣ» (Черногория, Ҷазираҳои Сейшел, Покистон ва ғайра.)⁸².

Дар натиҷаи таҳлили мағҳумҳои пешниҳоднамудаи олимон ва муайян намудани моҳият ва ҳусусиятҳои ислоҳоти конститутионӣ, онро чунин таснифбандӣ намудан ба мақсад мувофиқ мебошад:

1. Аз рӯйи ҳаҷм ислоҳоти конститутионӣ ба ду қисмат ҷудо мешавад:
 - а) ислоҳоти конститутионии васеъ;
 - б) ислоҳоти конститутионии маҳдуд;

Ислоҳоти конститутионӣ ба маънои васеъ – бо мақсади гузаронидани тағйири низоми иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ дар давлат дар сатҳи конститутионӣ ва қабули Конститутияи нав ва дар заминаи он тадриҷан мутобиқ намудани қонунгузории давлат равона мешавад.

⁸² Ниг.: Хабриева Т.Я. Доктринальное значение российской Конституции // Журнал российского права. – 2009. – № 2. – С. 35.

Ислоҳоти конститутсионӣ ба маъни махдуд – ворид намудани тафйиру иловаҳо ба Қонуни асосии давлат мебошад, (Чуноне ки солҳои 1999, 2003 ва 2016 ба Конститутсияи кишвар тафйиру иловаҳо ворид карда шуд).

2.Ислоҳоти конститутсионро вобаста ба амалисозии он ба моддӣ ва мурофиавӣ чудо намудан мумкин аст.

Вобаста ба таснифбандии дигари илоҳоти конститутсионӣ, бояд қайд намуд, ки ба маъни моддию мурофиавӣ дар заминай илоҳоти конститутсионӣ ба маъни махдуд ба вуҷуд омада, ба маъни моддиаш – ин тафйирдиҳии меъёрҳои Конститутсияро дар назар дошта, ба маъни мурофиавиаш тартиби амалисозии илоҳоти конститутсиониро дар назар дорем.

Таваҷҷуҳи хоси муҳаққиқон ба ҳусусиятҳои мурофиавии тафйироти конститутсионӣ бештар буда, дар адабиёти хориҷӣ якчанд роҳҳои амалӣ намудани механизмҳои амалкарди таҳрири қонуни асосиро муайян намудаанд, ки якчанд амсилаи (модели) тафйироти конститутсионӣ дар илми ҳуқуки конститутсионӣ муайян гардидааст. Ба монанди, амсилаи таҳаввулӣ, амсилаи амалӣ, амсилаи беътиҳодӣ, амсилаи демократияи мустақим ва амсилаи тафйирпазир.

Дар амсилаи таҳаввулӣ таъкид мегардад, ки тафйироти тадриҷӣ ва оҳистаи Конститутсия асосан бо роҳи тафсири судӣ амалӣ мегардад, чунин раванд дар Канада ва ИМА; мавҷудой амсилаи амалӣ бошад, тафйироти конститутсиониро дар асоси дарёғти созиши тарафайн ифода менамояд, масалан дар Австрия; амсилаи беътиҳодӣ бошад дар сурати пурра муттаҳид набудани ҳизбҳо ва дигар қувваҳо, ба миён омадани ихтилофот, ҷустуҷӯи мусолиҳа ва иштироки мардум дар райъпурсӣ амалӣ мешавад дар Белгия ва Юнон; амсилаи демократияи мустақим бошад, дар он ифода мегардад, ки ҳалқ дар мавриди тафйироти конститутсионӣ «сухани ниҳоиро мегӯяд», аз он ҷумла дар Дания ва Швейцария; амсилаи тафйирпазир механизми ворид намудани тафйироти конститутсияро аз тариқи қонунгузории ҷорӣ ва тафсири судҳо пешбинӣ менамояд, масалан дар Британияи Кабир ва ғайра.

Чор тарҳи охир, асоси мурофиаи ислоҳоти конституциониро ташкил дода, баҳри тавсифи тағйиротҳои конституционӣ муҳим мебошад.

Дар натиҷаи таҳлили масъалаҳои дар боло зикргашта, чунин мафҳуми ислоҳоти конституциониро пешниҳод кардан ба мақсад мувофиқ мешуморем:

Ислоҳоти конституционӣ – падидаи ҳуқуқӣ-конституционӣ буда, аз маҷмуи чорабиниҳои ҳуқуқӣ, ташкилӣ-сиёсӣ иборат аст, ки бо мақсади гузаронидани дигаргуниҳои кулли ба Қонуни асосии давлат ва ё дар тарҳи нав қабул намудани он ва дар асоси он тадриҷан мутобиқ намудани қонунгузории давлат равона карда мешавад.

Аз мафҳуми пешниҳодгардида метавон чунин хусусиятҳои ислоҳоти конституциониро муайян намуд:

- ислоҳоти конституционӣ пеш аз ҳама, зухроти ҳуқуқӣ мебошад;
- ба чорабиниҳои давлатии хусусияти ҳуқуқӣ ва сиёсию ташкилидошта алоқаманд аст;
- баҳри дигаргунии қисман ё куллии Конститутсия равона мешавад;
- бо мақсади тадриҷан тағйир додани қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ амалӣ карда мешавад;
- ислоҳоти конституционӣ хусусияти рушдёбанда (диалектиկӣ) дорад.

Бинобар ин, ислоҳоти конституционӣ зухроти хос ба давлат буда, вазъи созгори демократияро нишон медиҳад, ки вазифаи асосии он риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, инчунин, инкишофи озодонаи ҳар як шахсро дар ҷамъият таъмин менамояд.

Ҳамин тариқ, дар адабиёти ҳуқуқӣ дар радифи мафҳуми ислоҳоти конституционӣ мафҳумҳои дигар низ истифода бурда мешавад, ки аз лиҳози мазмун бо ҳамдигар алоқаманд мебошанд, аммо моҳиятан тафовут доранд. Чунончи, мафҳумҳои «тағйиру иловаҳо ба Конститутсия» ва «аз нав дида баромадани Конститутсия», «азнавсозӣ», «ислоҳнамоӣ» ва дигар мафҳумҳои ба ислоҳоти конституционӣ алоқаманд, дар рисола мавриди баррасӣ қарор дода шудаанд.

Истилоҳи «ислоҳот» аз нигоҳи танзимӣ дар сатҳи қонунгузорӣ истифода бурда мешавад, илова бар ин, истилоҳи мазкур дар ҳуҷҷатҳои барномавии давлат бештар паҳншуда ва истифодашаванд мебошанд. Аммо, истилоҳи мазкур ба мазмуни ҳуқуқӣ-конститутсионӣ, хусусан, моҳияти ислоҳоти конститутсионӣ дар қонунгузории амалкунандай ҶТ муқаррар нагардидааст. Чуноне ки маълум аст, ислоҳот ҳамчун раванд ва ё ҷараён асоси муайяқунанда ва ҳамоҳангсозанда баҳри гузаронидани маҷмуи тадбирҳо оид ба таъмини самаранокии инкишофи ҳама гуна самти соҳаи ҳаёти ҷомеа ва давлат, маҳсусан, барои фазои ҳуқуқи конститутсионии кишвар мебошад. Ҳамчунин, ибораи ислоҳоти конститутсионӣ дар баробари дигар илмҳои ҳуқуқӣ, дар илми ҳуқуқи конститутсионӣ низ маъмул аст. Бо вучуди ин, дар баробари он дигар истилоҳот, ки инъикоскунандай раванди ислоҳоти конститутсионӣ мебошанд, истифода бурда мешавад.

Ҳамчунин, аз ҷониби муҳаққиқон тарзҳо (шаклҳо)-и тағйирдиҳии Конститутсия мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Дар робита ба ин, дар адабиётҳои ҳуқуқӣ қайд мегардад, ки ба сифати тарзҳои тағйири Конститутсия, азnavsозии (модернизатсия) конститутсионӣ ва ислоҳоти конститутсионӣ баромад менамояд⁸³.

Дар адабиёти ҳуқуқӣ фарқият миёни ислоҳоти конститутсионӣ ва азnavsозии (модернизатсия) конститутсионӣ пешбинӣ гардидааст⁸⁴.

Агар ислоҳоти конститутсионӣ муҳимтарин ва асоситарин тағйироту иловаҳоро ба Конститутсия талаб намояд, пас азnavsозии конститутсионӣ (модернизатсия) ин раванди таҳаввулии ворид кардани ислоҳот ба матни Конститутсия, нав кардани меъёрҳои конститутсионӣ бо мақсади такмил додани онҳо, ба онҳо додани низомнокӣ дар доираи соҳти мавҷудаи тағйирназари конститутсионӣ мебошад. Азnavsозӣ ба шакли ворид кардани ислоҳот, тағйири тарзҳо ва қарорҳои бунёдии сиёсӣ-ҳуқуқии конститутсияро талаб намекунад. Ҳамчунин, он ба предмет ва ҳудуди

⁸³ Ниг.: Мальцев Г.В. Конституции и правовая реформа в Российской Федерации // Современное российское право: анализ основных тенденций: сб. науч. Трудов / под общ. ред. Г.В. Мальцева. – М., 2005. – С. 7.

⁸⁴ Ниг.: Балытников В., Иванов В. Конституционная модернизация: обновляя – Сохранять, сохраняя - обновлять // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. – 2000. – № 2. – С. 116.

тanzими конституционӣ даҳл намекунад. Ғайр аз ин, бояд қайд кард, ки рушди модернизатсионии Конститутсия умуман наметавонад танҳо ба ворид кардани тағйирот ба матн маҳдуд гардад. Азнавсозӣ (истилоҳи фаронсавии modernizer), чуноне ки маълум аст, раванди тағйироти ин ё он падидаро мувофиқи талаботи замон мефаҳмонад⁸⁵. Азнавсозӣ – на эҷоди одии (таҳия, қабул) қарори қонунгузорӣ, балки ташкили тanzими меъёри-хуқуқӣ дар асоси тарҳи фарогири ин ё он соҳаи ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоӣ мебошад. Аз ин рӯ, он натиҷа ва ҳаҷми ислоҳоти гузаронидашаванда ба ҳисоб меравад⁸⁶.

Ҳамин тавр, вақте сухан дар бораи модерникунонии Конститутсия меравад, дигаргуниҳои пайдарпайи он бар асари таъсири самтҳои нави рушди ҷамъият дар назар дошта мешавад.

Дар баробари ин, зери мағҳуми падидай номбурда, ҳамчунин, дигар намуди истилоҳот, ба монанди «ислоҳнамоӣ» ва «аз нав дида баромадан» истифода бурда мешавад. Вале, пеш аз ҳама, бояд қайд намуд, ки истилоҳи «аз нав дида баромадан» дар Конститутсияи ҶТ дарҷ нагардидааст. Истилоҳи мазкур дар конститутсияҳои як қатор давлатҳо, монанди Конститутсияи Федератсияи Русия мустаҳкам гардидааст, ки аз истилоҳи тағйирот фарқ менамояд.

«Аз нав дида баромадан»-и Конститутсия ин тартиби қабул намудани Қонуни асосии давлат мебошад. Масалан, ба хотири оне ки моддаи 135 Конститутсияи Федератсияи Русия як қатор бобҳои Конститутсия, аз он ҷумла, бобҳои 1, 2 ва 9-умро муқаррар менамояд, он дорои ҳимояи олии хуқуқӣ дошта, ҳатто ҳангоми ворид намудани тағйиротҳои техникий ба моддаҳои алоҳидаи онҳо талаб карда мешавад, ки Конститутсияи нав қабул карда шавад. Агар пешниҳод дар ҳусуси аз нав дида баромадани бобҳои 1, 2 ва 9-уми Конститутсияи Русия бо тарфдории аз се панҷ ҳиссаи аксарияти овозҳои аъзоёни Шурии федератсия ва вакилони Думаи давлатӣ дастгирӣ карда шавад, дар ин маврид мувофиқи қонуни конститутсионии федералий

⁸⁵ Ниг.: Мальцев Г.В. Конститутции и правовая реформа в Российской Федерации // Современное российское право: анализ основных тенденций: Сборник научных трудов / Под общ. Ред. Г.В. Мальцева. – М., 2005. – С. 7.

⁸⁶ Ниг.: Современный словарь иностранных слов. – М., 2000. – С. 388.

Мачлиси конститутсионӣ даъват карда мешавад. Мачлиси конститутсионӣ тағиیرнопазирии Конститутсияро тасдиқ менамояд ва ё лоиҳаи нави Конститутсияи Федератсияи Русияро коркард намуда, бо тарафдории аз се ду ҳиссаи овозҳои аъзоёни Мачлиси конститутсионӣ онро дастгирӣ намуда, ба овоздиҳии умумихалқӣ пешниҳод менамояд. Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии умумихалқӣ Конститутсияи Федератсияи Руссия дар он маврид қабулшуда эътироф мегардад, ки агар дар раъйпурсӣ нисфи зиёди раъядиҳандагон овоз дода бошанд.

Дар муқоиса ба он дар ҶТ ин гуна ҷараёни тартиби ворид намудани тағиирот вучуд надорад. Мувофиқи моддаи 98-уми Конститутсияи ҶТ тағииру иловаҳо ба Конститутсияи ҶТ бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ сурат мегирад, ки онро Президенти ҶТ ва ё Мачлиси намояндагон бо тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакilon таъйин мекунанд. Тағииру иловаҳоро ба Конститутсияи ҶТ Президент ё ҳадди ҳадди ақал аз се як ҳиссаи умумии аъзо ва вакilonи Мачлиси миллӣ ва Мачлиси намояндагон пешниҳод мекунанд. Бояд зикр намуд, ки ҳангоми ворид намудани тағиирот иловаҳо ба Конститутсия шакли идорақуни чумхурӣ, тамомияти арзӣ, моҳияти демократӣ, ҳуқуқбунёд будани давлат, дунявӣ ва иҷтимоӣ будани он тағиирнопазиранд. Меъёрҳои зикршуда шакли инъикоси манфиатҳои миллӣ ва моҳияти давлати соҳибистикӯли Тоҷикистон, кафолати ҳимояи соҳти давлатӣ ва ҷамъиятий аз хатарҳо ва таҳдидҳои мавҷуда мебошанд.

Аз таҳлилҳо боло бармеояд, ки ҳангоми ворид намудани тағиирот иловаҳо ба ҳар боб ва моддаҳои Конститутсияи кишвар ягон мақоми дигар ташкил нашуда, балки танҳо бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ ба Конститутсияи ҶТ тағииру иловаҳо ворид карда мешавад, яъне ворид намудани тағиирот иловаҳо ба Конститутсияи ҶТ мураккаб⁸⁷ буда, барои ворид намудани тағиирот ба бобҳо, моддаҳои алоҳида ва дигар таркиби Конститутсия раъйпурсӣ гузаронида мешавад.

⁸⁷Дар илми ҳуқуқи конститутсионӣ чунин намуди ворид намудани тағиирот иловаҳо ба Конститутсияи қатъӣ меноманд.

Аз ин рӯ, масъалаи қабул, тағириу иловаҳо бо Конститутсия раванди мураккаб буда, танзими мукаммали қонунгузориро талаб менамояд. Бояд қайд намуд, ки объекти асосии райъпурсӣ – ин қабул ва тағириу иловаҳо ба Конститутсияи давлат мебошад.

Мутобиқи талаботи моддаи 9-и Қонуни конститутсионии ҶТ «Дар бораи райъпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон» танҳо ташаббуси пешниҳод оид ба ворид намудани тағириу иловаҳо ба Конститутсияи ҶТ ба Президенти ҶТ ё ҳадди акал аз се як ҳиссаи умумии аъзо ва вакилони Маҷлиси милли ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ тааллуқ дорад (аз 3.08.2018 №1542) оварда шудааст. Аммо раванди амалисозии тағириу иловаҳо ба Конститутсияи ҶТ дар қонуни боло зикр мавҷуд нест. Аз ин рӯ пешниҳод менамоем, ки дар қонуни мазкур боби алоҳида дар бораи тартиби қабул ва ворид намудани тағириу иловаҳо ба Конститутсия ворид карда шавад. Дар боби мазкур мағҳум, принсипҳои ҳукуқӣ ва ҷараёни амалисозии ислоҳоти конститутсионӣ муқаррар кардан боиси танзими мукаммалии падидаи мазкур мегардад.

Мақсади асосии бо роҳи зикргардида тағириу иловаҳо ворид намудан ба Конститутсия ҳамчун қонуни асосии давлат дар он зоҳир мегардад, ки он ҳуҷҷати сиёсӣ-ҳукуқӣ ва аҳаммияти таърихи дошта мебошад, ки заминай ташаккулу инкишофи низоми нави сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ буда, дурнамои рушди ҷомеаро муайян мекунад. Дар он манфиатҳои миллӣ, ҷаҳонбинӣ, мафкураи ҷомеа, арзишҳои ахлоқӣ-маънавӣ инъикос гардида, мавқеи инсон дар давлат ва ҷомеа, бунёди ҷомеа ва давлат, ташкили мақомоти давлатӣ ва дигар муносибатҳои муҳимми ҷамъиятий муайян мегардад. Ҳамзамон, дигаргуниҳои куллии соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа, талаботи нави ҷомеа, омилҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, зарурати тағири Конститутсияро ба миён меорад. Чунин тартиби тағирии Конститутсия дар давлатҳои ҷаҳон низ пешбинӣ мешавад. Дар аксар давлатҳо тағириу иловаҳоро ба Конститутсия сарвари давлат, аз се як ҳисса, аз ҷор се ҳисса ва ё аз панҷ се ҳиссаи вакилони парламент пешниҳод мекунанд. Дар Швейцария, Дания, Ирландия,

Хорватия, Албания, Полша, Андорра ва давлатҳои дигар тағириу иловаҳо бо роҳи раъйпурсӣ сурат мегиранд.

Тағириу иловаҳо ба Конститутсия таҷрибаи муқаррарӣ дар ҷаҳони имрӯза мебошад. Аммо суръати тағириу иловаҳо гуногун аст. Чунончи, ба Конститутсияи ИМА (с. 1787) дар тули 200 сол беш аз 10000 таклифу пешниҳодҳо оид ба тағириу иловаҳо ба Конститутсия пешниҳод гардида, вале дар маҷмуъ 27 тағириу иловаҳо пазируфта шудаанд. Дар давлатҳои дигар ҷараёни фаъоли ворид намудани тағириу иловаҳо ба Конститутсия дида мешавад⁸⁸. Чунончи, ба Конститутсияи ҳафтуми Бразилия (с. 1988) 64 тағириу иловаҳо ворид карда шудаанд. Дар Венесуэла 26 Конститутсия қабул шуда, Конститутсияи охирини он 30 декабря соли 1999 эътибори қонунӣ касб намудааст. Конститутсияи Гурҷистон (с. 1995) 19 маротиба мавриди тағириу иловаҳо қарор гирифтааст. Ба Конститутсияи Ҷумҳурии Федеративии Олмон (с. 1949) қариб 50 тағиирот ворид карда шудаанд. Дар Франсия аз соли 1791 то соли 1946 13 Конститутсия қабул гардида, ба Конститутсияи ҳоло амалкунандаи Франсия (с. 1958) дар солҳои 1962, 1992, 1993, 1996, 2000, 2008 тағириу иловаҳо ворид карда шудаанд. Ба Конститутсияи Мексика (с. 1917), ки Қонуни асосии «абадӣ» эълон мешавад, то ба имрӯз қариб 600 тағириу иловаҳо ворид карда шудаанд⁸⁹.

Конститутсияҳои як қатор давлатҳо дар асри XIX қабул шудаанд. Чунончи, Конститутсияҳои Белгия соли 1831, Норвегия соли 1814, Люксембург соли 1868, Швейцария соли 1874 қабул шуда, то имрӯз амал карда истодаанд. Вале ба онҳо бо дарназардошти дигаргуниҳои куллии ҳаёти ҷомеа тағиироту иловаҳои зиёд ворид карда шуданд. Чунончи, ба 82 моддаи Конститутсияи Норвегия (с. 1814) тағиироту иловаҳо ворид карда шуда, танҳо 30 моддаи онро бетағиир мондаанд. Дар Конститутсияҳои Италия, Франция, Юнон, Испания, Португалия, Япония меъёрҳои нав оид ба соҳибиҳтиёрии ҳалқ ё миллат ворид карда шудаанд. Дар Конститутсияҳои

⁸⁸ Ниг.: Конституционное право зарубежных стран: Хрестоматия / Авт.-сост.: О.В. Ганин, В.В. Захаров. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – С. 6.

⁸⁹ Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Таҷрибаи ҷаҳонии тағириу иловаҳои Конститутсия // Рӯзномаи «Минбари ҳукуқшинос», – № 3 (36). – 2016. – С. 3.

Австрия, Болгария, Олмон, Полша, Хиндустон халқ ё миллат сарчашмай ҳокимияти давлатӣ эълон карда шудааст. Дар як қатор Конститутсияҳо, аз ҷумла, дар Конститутсияи Дания (с. 1953) меъёри маҳсус дар ҳусуси қабул ва тағири Конститутсия дар раъйпурсӣ дарҷ гардидааст. Конститутсияҳо дар ҷараёни таҷрибаи конститутсионӣ ё тавассути созишномаҳои конститутсионӣ низ тағиир меёбанд. Чунончи, дар ИМА дар низоми ҳокимияти президентӣ мақомоти нави давлатӣ, ки дар Конститутсия пешбинӣ нашудаанд, таъсис дода мешаванд. Ҳанӯз дар м.28- Конститутсияи Франсия (с. 1791) ҳуқуқи халқ ба тағири Конститутсия дарҷ гардида буд. Минбаъд, дар таҷрибаи ҷаҳонӣ тарзҳои гуногуни тағири конститутсия истифода шуданд. Дар Конститутсияҳои Монако (с. 1911) Гана (с. 1960) тартиби маҳсуси тағири онҳо пешбинӣ намешавад. Дар конститутсияҳои давлатҳои дигар тартиби мазкур дарҷ мегардад. Чунончи, тағири Қонуни асосии Олмон бо пешниҳоди на кам аз се ду ҳиссаи овозҳои умумии вакилони палатаҳои парлумон доир мегардад. Барои тағири меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Малта (с. 1974) аксари овозҳои вакилони Палатаи намояндагон зарур аст. Дар як қатор давлатҳо дар натиҷаи тағииру иловаҳо конститутсияи нав қабул мешавад ё матни нави конститутсияи қаблӣ пешкаш мешавад. Чунончи, дар натиҷаи тағиироти ҷиддӣ Конститутсияи нави Швейтсария соли 1999 қабул шудааст. Вале Конститутсияи Голландия (с. 1815) дар матни нав соли 1983 қабул шудааст. Бо ҳамин тартиб, Конститутсияи Ҷумҳурии Венгрия (с. 1949) дар матни нав солҳои 1972 ва 1989-1990 қабул шудааст. Дар ҳолатҳои дигар, матни як қатор моддаҳои конститутсия тағиир меёбанд ё моддаҳои нав илова карда мешаванд. Аз ҷумла, ба Конститутсияи Франсия дар соли 1993 фасли нав дохил карда шудааст.

Дар бештари конститутсияҳо меъёрҳое пешбинӣ мешаванд, ки онҳо тағиир додани меъёрҳои Конститутсияро манъ менамоянд. Аз ҷумла, меъёрҳои Конститутсияи Олмон оид ба соҳти федеративӣ, даҳлинопазирии инсон, ҳуқуқу озодиҳои ӯ, моҳияти демократӣ, иҷтимоӣ ва федеративии давлат, ҳокимияти халқ, вобастагии қонунгузорӣ аз соҳти конститутсионӣ,

вобастагии ҳокимияти ичроия ва адолати судӣ аз қонун ва ҳуқук (моддаҳои 1, 20, 79) тағийрнопазир эълон шудаанд.

Одатан, меъёрҳои Конститутсия, ки асосҳои сохтори конститутсионӣ, моҳияти давлат, ҳуқуқу озодиҳои инсонро танзим мекунанд, тағийрнопазир эълон мешавад. Вале, номгӯйи чунин меъёрҳо дар конститутсияҳо гуногун аст. Чунончи, тибқи Конститутсияи Мавритания шакли идораи ҷумхурӣ ва бисёргизбӣ тағийрнопазир пешбинӣ гардидааст. Дар конститутсияҳои Руминия, Португалия, Намибия, Юнон доираи чунин меъёрҳои тағийрнопазир бештар аст. Тибқи Конститутсияи Федератсияи Россия моддаҳое, ки дар се боб («Асосҳои сохтори конститутсионӣ», «Ҳукуқҳои инсон ва шаҳрванд», «Тартиби тағиири Конститутсия») дарҷ шудаанд, тағийрнопазиранд.

Дар як қатор конститутсияҳо муҳлати ворид намудани тағийру иловаҳо ба Конститутсия муайян карда мешавад. Аз ҷумла, тибқи м. 110 Конститутсияи Юнон тағиири Конститутсия пас аз гузаштани панҷ сол аз рӯзи тағийроти қаблӣ имконпазир аст. Чунин тартиб дар м. 284 Конститутсияи Португалия низ пешбинӣ мешавад. Дар як қатор конститутсияҳо моддаҳое, ки дар онҳо тартиби тағийру иловаҳо пешбинӣ мешавад, аз нав тағийр дода мешаванд. Чунончи, бо ҳамин тартиб моддаҳои Конститутсияи Португалия дар солҳои 1982 ва 1992 тағийр дода шудаанд⁹⁰.

Омили асосии вучуд надоштани маҳфуми ягонаи падидай мазкур дар он аст, ки дар давлатҳои ҷаҳон тартиби гуногуни қабул ва ворид намудани тағийроту иловаҳо ба Конститутсия вучуд дорад.

Бинобар ин, таърихи дусадсолаи конституционализм, якчанд тарзи қабул ва ворид намудани тағийру иловаҳоро ба Конститутсия муайян намудааст.

Аз рӯйи тартиби қабул Конститутсия ба навъҳои зерин ҷудо мешавад: аз тарафи сардори давлат қабулшуда; аз тарафи мақомоти намояндагӣ қабулшуда; аз тарафи корпуси интихоботӣ қабулшуда.

⁹⁰ Ниг.: Конституционное право зарубежных стран / О.В.Афанасьев, Е.В.Колесников, Г.Н.Комкова, А.В.Малько; Под общ.ред. д.ю.н., проф. А.В.Малько. – М.: Норма, 2004. – 210 с.

Қабули Конститутсия аз тарафи сардори давлат ин конститутсияи тақдимшуда ба ҳисоб меравад. Конститутсияи тақдимшуда аз тарафи сардори давлат монарх қабул шуда, ҳамчун ҳадя ба мардум тақдим карда мешавад. Дар аввали асли XIX чунин намуди конститутсияҳо хартия номида мешуд. Масалан, Хартияи соли 1814 аз тарафи Людовики XVIII қабул шуда, ба ҳалқи франсуз тақдим карда шуд. Баъдтар, солҳои 1889 дар Япония, соли 1911 дар Монако, соли 1952 дар Урдун Конститутсияи тақдимшуда, қабул карда шудааст.

Конститутсия аз тарафи мақомоти намояндагӣ низ қабул карда мешавад. Ба мақомоти намояндагие, ки ҳокимияти муассисиро доранд дохил мешаванд: маҷлиси муассисон (конститутсионӣ), парламент, мақомоти таъсисдодаи парламент. Маҷлиси муассисон ин мақомоти интихобӣ буда, маҳсус барои тайёр ва қабули Конститутсия таъсис дода мешавад. Бахусус, дар як қатор давлатҳои Аврупо (Фаронса соли 1791, 1946, Италия соли 1947, Португалия соли 1976, Булғория ва Руминия соли 1991), дар Осиё (Ҳиндустон, Бангладеш, Покистон), Африқо (Гана, Нигерия) ва Америкаи Лотинӣ (Никарагуа, Колумбия), барои қабули Конститутсия маҷлиси муассисон ташкил мешавад.

Конститутсия аз тарафи корпуси интихоботӣ, яъне дар раъйпурсии умумихалқӣ низ қабул карда мешавад. Дар давлатҳои речай демократӣ дошта қабул намудани лоиҳаи Конститутсия бе баррасӣ ва муҳокимаи пешакии мақомоти намояндагии давлатӣ кам ба назар мерасад. Дар давлатҳои пешрафтаи демократӣ лоиҳаи Конститутсия дар навбати аввал, аз тарафи мақомоти намояндагии давлатӣ баррасӣ, муҳокима ва қабул карда шуда, баъд аз он, барои қатъян тасдиқ намудан ба раъйпурсии умумихалқӣ пешниҳод мешавад. Бо ҳамин тарз, соли 1947 дар Италия, соли 1975 дар Юнон, соли 1976 дар Португалия, соли 1978 дар Испания, соли 1991 дар Руминия Конститутсия қабул шудааст.

Аз рӯйи ворид намудани тағиӣи илова Конститутсияҳо чудо мешаванд: ба содда, чандирӣ ва омехта.

Конститутсияи содда ба тариқи тағийир додани қонунҳои амалқунанд, ба тариқи одӣ тағийир дода мешавад. Гуфтан мумкин аст, ки барои ворид намудани тағийиру илова тартиби маҳсус муқаррар нашудааст (масалан Ҳиндустон, Британияи Кабир).

Барои тағийир ва илова ба Конститутсияи чандирӣ тарзҳои маҳсуси мураккаб мӯқаррар шудааст: аксарияти комил дар палатаҳои парламент (Норвегия, Испания, Латвия), ду маротиба ба овоздигӣ мондан (яъне, дар парламент баъди муҳлати муайян ду маротиба ба овоз монда мешавад) тасдиқ намудан дар раъйпурсӣ (Италия, Руминия), тасдиқ намудан аз тарафи мақомоти қонунгузори субъектҳои иттифоқӣ (ИМА, ЧФР)⁹¹.

Конститутсияи омехта гуфта, конститутсияро меноманд, ки баъзе моддаҳои он тамоман иваз карда намешаванд, баъзеашон ба таври қатъӣ иваз карда мешаванд, қисми дигарашон бошад, ба таври мӯқаррарӣ. Масалан, Конститутсияи Федератсияи Русия аз рӯйи тартиби ворид намудани тағийиру иловаҳо ба Конститутсияи омехта шомил мебошад. Аз ҷумла:

Якум, мӯқаррапоти бобҳои 1, 2 ва 9-и Конститутсияи Федератсияи Русия аз ҷониби Шурии конститутсионӣ тағийир дода мешавад, ки қабули Конститутсияи навро пешбинӣ менамояд.

Дуюм, тағийирот ба бобҳои 3-8-и Конститутсия бо тартиби пешбiniшудai қонуни конститутсионии федералӣ қабул карда мешаванд ва пас аз тасдиқи онҳо аз ҷониби мақомоти қонунгузорӣ ҳадди ақал аз се ду ҳиссаи субъектҳои Федератсияи Русия эътибор пайдо мекунанд.

Сеюм, тағийиротҳо ба моддаи 65-и Конститутсия, ки таркиби Федератсияи Русияро муайян мекунанд, дар асоси қонуни федералии конститутсионӣ дар бораи қабул шудан ба Федератсияи Русия ва ташкили субъекти нав дар сохтори Федератсияи Русия, дар бораи тағийири вазъи конститутсионӣ-ҳуқуқии субъектҳои Федератсияи Русия ворид карда мешаванд.

⁹¹ Ниг.: Якубова С.Н. Ҳуқуқи конститутсионии мамлакатҳои хориҷӣ. Қисми умумӣ. Матни лексияҳо. – Душанбе, 2015. – С. 163.

Чорум, тағијир додани моддаи 65-и Конститутсия ҳангоми тағијир додани номи субъектҳои Федератсияи Русия, ки ба салоҳияти худи он тааллук дорад, номи нави он бо Фармони Президенти Федератсияи Русия дар асоси қарори субъекти Федератсияи Русия, ки дар қарори Суди конститутсионӣ оид ба тафсири моддаи 137-и Конститутсия муайян карда шудааст, ба моддаи 65-и Конститутсия дохил карда мешавад.

Ҳамин тавр, ба Конститутсияи Федератсияи Русия тағијирот бо чор роҳ ворид карда мешавад⁹². Тағијиру иловаҳо ба Конститутсия дар ҳамаи давлатҳо истифода шуда, ҷузъи ҷараёни такмили ин ҳуҷҷати сиёсӣ-хуқуқӣ маҳсуб мешавад. Такмили конститутсия заминаи рушди ҷомеа, роҳандозии ислоҳоти иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, ба талаботи нави замона мутобиқ намудани низоми қонунгузорӣ ва таъмини сатҳи нави ҳаёти ҳуқуқӣ маҳсуб мебошад.

Истилоҳи дигар бошад, чуноне ки дар боло иброз намудем, ин ислоҳнамоӣ мебошад. Ислоҳнамои Конститутсия – ин тағијирот ворид намудан ба Қонуни асосӣ, илова намудан ба он ё аз Конститутсия соқит намудани қисматҳои алоҳидаи моддаҳо ва бобҳое, ки Конститутсия имконияти тағијир доданро медиҳаду дар баробари ин ба асосҳои соҳтори конститутсионӣ таъсири манғӣ намерасонад, фаҳмида мешавад⁹³.

Аммо мағҳуми «тағијирот» нисбат ба мағҳуми «ислоҳ» ва ҳатто аз мағҳуми «аз нав дида баромадан» васеътар аст, чунки он ҳар гуна дигаргунии матни Конститутсияро дар бар мегирад. Дар конститутсияҳои мамлакатҳои ҳориҷӣ ин фарқият на ҳамеша ба назар мерасад. Фарқият миёни ислоҳ ва ислоҳот дар Конститутсияи соли 1999-и Венесуэла вомехӯрад. Он муқаррар менамояд, ки ислоҳҳои (тағијиротҳои) воридкардашуда илова ё тағијироти як ё якчанд моддаи Конститутсияро бе тағијир додани соҳтори асосии он пешбинӣ мекунад ва ислоҳот бошад, бознигари ҷузъии конститутсияро дар назар дорад (моддаҳои 340-350).

⁹² Ниг.: Алимов С.Ю., Диноршоев А.М., Салоҳидинова С.М. Конституционное право Республики Таджикистан: учебник / Под общей ред. Диноршоева А.М. – Душанбе, 2018. – 528 с.

⁹³ Ниг.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.ГО. Шведова. - 3-е изд., стер. – М.: АЗҶ, 1996. – С. 667.

Дар илми ҳуқуқ одатан фарқияте, ки хислати тағириоти Конститутсијро дошта бошад, оварда намешавад. На ҳамаи онҳо хусусияти ислоҳотро доро мебошанд⁹⁴.

Мураккаб ва гуногумнаъно будани тағириоти конститутсионӣ, вуҷуд надоштани истифодаи ягонаи ифодаи ислоҳоти конститутсионӣ корбурди як қатор истилоҳоти дигарро ба миён оварданд. Инчунин, як қатор истилоҳоти дигар ҷой дорад, ба монанди «иваз намудани тархи конститутсионии амалкунанда»⁹⁵, «тағириот ба Конститутсија», «тағириоти инқилобӣ», «танзими Конститутсија», «тағириру илова ба Конститутсија»⁹⁶ ва «ислоҳнамоии хусусӣ» дар адабиёти ҳуқуқӣ истифода бурда мешаванд⁹⁷.

Дар адабиёти ҳуқуқӣ, инчунин, истилоҳоти дигар, ба мисли истилоҳи «тағириот ба Конститутсији амалкунанда ва ё гузариш ба нав»⁹⁸, «аз нав ташкилдиҳии конститутсионӣ»⁹⁹, «матни нави Конститутсија» ва ҳамчунин, «қабули Конститутсија дар таҳрири нав», «ислоҳотҳои хусусияти конститутсионӣ»-ро истифода мебаранд¹⁰⁰.

Чуноне ки нишон дода шуд, таҷрибаи ҷаҳонӣ аз гуногуни тағириотҳои конститутсионӣ шаҳодат медиҳад. Таҳқиқотҳои илмӣ нишон медиҳад, ки дар муайяннамоии моҳияти ислоҳоти конститутсионӣ мавқеи асосиро ба паҳлуи ҷараёни (раванди) он медиҳанд, хусusan дар мавриде, ки тартиби маҳсуси ворид кардани тағириоту иловаҳо пешбинӣ шуда бошад.

Дар натиҷаи баррасии масъалаҳои дар боло овардашуда, метавон ба хулосае омад, ки ҳама гуна тағириотҳо ба Конститутсија ба ду мазмун фаҳмида мешавад:

⁹⁴Ниг.: Киреев В.В. Теоретические проблемы реформирования Конституции Российской Федерации: дис. ... д-ра юрид. наук. – СПб., 2010. – 578 с.

⁹⁵ Ниг.: Балытников В. Конституционная модернизация: обновляя – Сохранять, сохраняя – обновлять // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. – 2000. – № 2. – С. 116.

⁹⁶Ниг.: Стенограмма выступления В.И. Васильева: Материалы «круглого стола» // Журнал российского права. – 1999. – № 1. – С. 42.

⁹⁷Ниг.: Стенограмма выступления М.С. Студениковой: Материалы «круглого стола» // Журнал российского права. – 1999. – № 1. – С. 43-44.

⁹⁸Ниг.: Белкин А.А. Пересмотр конституции (теоретические аспекты) // Правоведение. – 1995. – № 1. – С. 73-94.

⁹⁹Ниг.: Чиркин В.Е. О некоторых проблемах реформы российской Конституции // Государство и право. – 2000. – С. 5-6.

¹⁰⁰Ниг.: Медушевский А. Конституционный переворот или конституционная реформа: поправки к Конституции 1993 года как инструмент борьбы за власть // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. –1999. – № 3. – С. 159.

- 1) Қабули Конститутсияи нав;
- 2) Ислоҳнамоии Конститутсияи амалкунанда.

Мавҷудияти тасвирҳои зиёди ин мағҳумҳо имконият медиҳад, ки аз ҷониби олимон ва муҳаққиқон масъалаи ислоҳоти конститутсионӣ мавриди баррасӣ қарор гирад, ҳол он ки ин падида эҳтиёҷ ба такмилро дорад. Вобаста ба он, ақидаву назарияҳои зиёд ҷой дорад, ки то ҳол дар сатҳи муайян ҳалли худро наёфтааст.

Қабул намудани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба ислоҳоти конститутсионӣ воқеаи муҳим баҳри ислоҳоти муносибатҳои ҷамъияти мебошад. Оид ба ин масъала, чуноне ки А.М. Диноршоев қайд менамояд, ҳарчанд дар таҷрибаи қонунгузории Тоҷикистон Қонуни ҶТ «Дар бораи ислоҳоти конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, тартиби қабул намудан ва мавриди амал қарор додани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 20-уми июли соли 1994 қабул шуда бошад ҳам, дар қонуни мазкур бори аввал истилоҳи «ислоҳоти конститутсионӣ» истифода бурда шуда, мағҳуми он ошкор намегардад¹⁰¹. Дар баробари ин, қонуни мазкур мақсади гузаронидани ислоҳоти конститутсионӣ, таъмини босамари рушди тамоми самтҳои шоҳаҳои ҳокимияти давлатӣ ва идоракунии давлатӣ зимни азnavtaшkилдиҳии онҳо ва фароҳам овардани шароити мусоид барои сари вакт ба қувваи қонунӣ даромадани меъёрҳои Конститутсияро муайян менамояд¹⁰².

Ҳамин тавр, ислоҳоти конститутсионӣ раванди иҷтимоӣ-сиёсии яқдафъаина ё тулонии дигаргунсозии меъёрҳои конститутсионӣ мебошад, ки бо тағиیر додани асосҳои бунёдии давлат ва ҷамъият, ҳадафгузорӣ, ба қадри коғӣ бо захираҳо таъмин кардан ва муайян кардани натиҷаҳои ҳуқуқӣ ва воқеӣ тавсиф мешавад.

¹⁰¹ Ниг.: Диноршоҳ А.М. Понятие и предпосылки конституционно-правовой реформы // Правовая жизнь. – № 2 (14). – Душанбе, 2016. – С. 22.

¹⁰² Ниг.: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ислоҳоти конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, тартиби қабул намудан ва мавриди амал қарор додани Конститутсия (Сарқонун)-и Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 20 июли соли 1994, № 974. Ахбори Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1994, №13, мод.194.

Ислоҳоти конститутсионӣ пеш аз ҳама, бояд дар асоси донишҳои асоснокшудаи саъю кӯшиши ҷиддии гурухҳои пешрафта бо ба назар гирифтани донишҳои ҳуқуқӣ амалӣ гардонда шавад.

Дар айни замон, аз нуқтаи назари эътирофи қонуният ё қонунӣ будани тағйироти конститутсионӣ ҷанбаи мурофиавии ворид кардани ислоҳҳо ё қабули матни нави Конститутсия, чуноне ки дар боло қайд гардид, муҳим аст.

Дар маҷмуъ, ислоҳоти конститутсионӣ имконият медиҳад, ки мамлакат ба муҳити нави ҳуқуқӣ ворид гардад, инчунин, метавонад онро ба давраи нави ҳаракати таърихӣ гузаронад. Дар навбати худ, он воситаи муҳимми танзими низоми ҳуқуқӣ ва ҳаёти ҷамъияти мебошанд, ки бояд танҳо дар ҳолатҳои маҳсус истифода бурда шавад, дар мавриде ки зарурати ҳақиқии ба миён омадани такмилдиҳии меъёрҳои Конститутсия ба миён меояд.

Зербанди рисолаи мазкурро метавон чунин натиҷагирӣ намуд.

1. Дар ташкилу бунёди давлати миллии Тоҷикистон Конститутсия ҳамчун санади бунёдгузори давлатӣ нақши ҳалкунанда дорад. Конститутсия санадест, ки заминаҳои меъёрии бунёди давлатро баҳри пайвастӣ насли гузаштаву оянда ба миён овард. Дар тули садсолаҳои қарни гузашта, қишвари мо пайваста дар ҷустуҷӯи шакли мукаммалнамоии бунёди давлатдории миллӣ буда, аз ташкили ҷумҳурии мухторӣ оғоз ёфт ва бо эълон гаштани Истиқлолияти давлатӣ онро ба анҷом расонид. Ҳамаи ин тағйиротҳо бо ислоҳоти даҳлдори конститутсионӣ дар Конститутсияи қишвар инъикоси худро ёфтаанд.

2. Баҳри дарки ислоҳоти конститутсионии баамаломада, дар мамлакат диққати асосиро бояд ба мағҳум ва моҳияти ислоҳоти конститутсионӣ равона намуд. Дар илми ҳуқуқи конститутсионӣ ақидаи ягона оид ба мағҳуми илоҳоти конститутсионӣ дар адабиёти ҳуқуқӣ ҷой надорад. Бинобар ин, аз омӯзиши андешаҳои олимони ватаниву ҳориҷӣ ба хулоса омадан мумкин аст, ки онҳо илоҳоти конститутсиониро ба мазмуни васеъ ва маҳдуд баррасӣ намуда, аз доираи қабул ва тағйир додани матни Конститутсия берун баромада, масоили илоҳоти конститутсиониро васеъ

маънидод намудаанд. Аммо, мо тарафдори гурӯҳи дуюми олимон буда, мафҳуми ислоҳоти конститутсиониро бо маъни махдуд ҷонибдорӣ менамоем. Чунки на ҳама тағйироти конститутсионие, ки боиси инкишофи соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангӣ мегардад, онро метавон ислоҳоти конститутсионӣ номид. Ислоҳоти конститутсионӣ бештар ба падидаҳое хос мебошад, ки онҳо ба меъёрҳои Конститутсия алоқамандӣ доранд. Яъне, қабул гардидани Конститутсия ва ворид намудани тағйиру иловаҳо ба он ислоҳоти конститутсионии махдудро ифода менамояд.

3. Барои дарки дурусти моҳияту мазмуни ислоҳоти конститутсионӣ ва дарки мазмуни асосии он зарурияти таснифбандии он мкҳим мебошад. Дар натиҷаи таҳлили мафҳумҳои пешниҳоднамудаи олимон ва муайян намудани моҳият ва хусусиятҳои ислоҳоти конститутсионӣ, ислоҳоти конститутсиониро чунин таснифбандӣ намудан ба мақсад мувоғиқ мебошад.

1. Аз рӯйи ҳаҷм ислоҳоти конститутсионӣ ба ду қисмат ҷудо мешавад:

- а) ислоҳоти конститутсионии васеъ;
- б) ислоҳоти конститутсионии махдуд;

Ислоҳоти конститутсионӣ ба маъни васеъ – ин бо мақсади гузаронидани дигаргуниҳои тағйири низоми иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ҳуқуқии давлат дар сатҳи конститутсионӣ ва қабули Конститутсияи нау дар заминай он тадриҷан мутобиқ намудани қонунгузории давлат равона мешавад.

Ислоҳоти конститутсионӣ ба маъни махдуд – ин қабул ва ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни асосии давлат мебошад.

2. Ислоҳоти конститутсиониро вобаста ба амалисозии он ба моддӣ ва муроғиавӣ ҷудо намудан мумкин аст.

4. Дар натиҷаи таҳлили хусусиятҳои ислоҳоти конститутсионӣ чунин мафҳуми ислоҳоти конститутсиониро пешниҳод кардан ба мақсад мувоғиқ мешуморем: ислоҳоти конститутсионӣ – падидаи ҳуқуқӣ-конститутсионӣ буда, аз маҷмуи чорабиниҳои ҳуқуқӣ, ташкилий-сиёсӣ иборат аст, ки бо мақсади гузаронидани дигаргуниҳои кулли ба Қонуни асосии давлат ва ё дар

тархи нав қабул намудани он ва дар асоси он тадричан мутобиқ намудани қонунгузории давлат равона карда мешавад.

5. Хусусиятҳои ислоҳоти конститутиониро чунин пешбинӣ менамоем:

- ислоҳоти конститутионӣ пеш аз ҳама зуҳуроти ҳуқуқӣ мебошад;
- ба ҷорабиниҳои давлатии хусусияти ҳуқуқӣ ва сиёсию ташкилидошта алоқаманд аст;
- баҳри дигаргунии қисман ё куллии Конститутия равона мешавад;
- бо мақсади тадричан тағйир додани қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ амалӣ карда мешавад;
- ислоҳоти конститутионӣ хусусияти рушдёбанда (диалектикӣ) дорад.

6. Қисмати асосии ислоҳоти конститутиониро тағйирот ба Конститутия ташкил медиҳад. Дар натиҷаи баррасии масъалаҳои дар боло овардашуда, метавон ба ҳулосае омад, ки ҳама гуна тағйиротҳо ба Конститутия ба ду мазмун фаҳмида мешавад:

- 1) Қабули Конститутияи нав;
- 2) Ислоҳнамоии Конститутияи амалкунанда;

1.2. Ғояҳои илмӣ ва принсипҳои ҳуқуқии ислоҳоти конститутионӣ

Яке аз шартҳои бомувафақият гузаронидани ислоҳоти конститутионӣ, ин муайян намудани ақидаҳо, ғояҳо ва принсипҳои ҳуқуқии он ба шумор меравад. Амалисозии ислоҳоти конститутионӣ дар доираи ақидаҳо ва асосҳои роҳбарикунандаи он, омили асосии демократикунонии ислоҳоти конститутионӣ мебошад, ки риояи принсипҳои ҳуқуқии он шарти асосии амалишавии ислолоти конститутионӣ ба ҳисоб меравад.

Пеш аз ҳама, бояд қайд намуд, ки дар ғояҳо ва принсипҳои ҳуқуқии ислоҳоти конститутионӣ бояд бевосита мазмуни асосҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва мағкуравӣ ифода гардад ва ҳамчунин, нишонаҳои асосии муносибати ташкилии раванди ислоҳот, шакли ҳуқуқии он ва ҷанбаҳои бунёдии ҳуқуқӣ муайян карда шавад. Дар асоси ин гуфтаҳо ба сифати ғояҳои роҳбарикунандаи принсипҳои ислоҳоти конститутионӣ асосҳои иҷтимоӣ-

иқтисодӣ, сиёсӣ, ҳукуқӣ ва ташкилие баромад мекунад, ки аз моҳият, мазмун ва шакли амалишавии ташаккули Конститутсия бармеоянд.

Дар илми ҳукуқи конститутсионӣ оид ба истилоҳи «ғоя» ва «принцип» аз ҷониби олимони хориҷӣ ва ватанӣ фикру андешаҳои гуногун ҷой доранд.

Аз ҷумла, А.Г. Захаров ҷунин қайд менамояд, ки принципҳо дар як маврид, метавонанд ҳам ғояҳои роҳбарикунанда ва ҳам меъёри ҳукуқ бошанд. Ба андешаи ӯ «дар зери мафҳуми принципҳои ҳукуқ бояд ғояҳои асосии инъикоскунандаи робита ва қонуниятҳо, рушди муносибатҳои ҷамъиятий, ки ба таври меъёри дар ҳукуқи позитивӣ сабт шуда, танзими ҳукуқиро ба самти муайян равона мекунаду вазъу моҳият ва ҳадафи иҷтимоии ҳукуқро муайян менамояд»¹⁰³. В.В. Невинский дар навбати худ се сифати зуҳури принципҳои конститутсиониро қайд менамояд. Ба андешаи ӯ, аввалан, принципҳои конститутсиониро метавон ҳамчун низоми ғояҳои алоҳидаи илмӣ, таълимот, доктрина баррасӣ намуд; дувум, ҳамчун ҳадафҳои асосии ҷомеа ва давлат; сеюм, ҳамчун падидаҳои ҳукуқие, ки дар Қонуни асосӣ мустаҳкам шудаанд¹⁰⁴.

Аз ин лиҳоз, масъалаи ислоҳоти конститутсионӣ вобаста ба фарогирии васеи муносибатҳои ҷамъиятий мебошад, бештар ба ғояҳои асосӣ такя намуда, инкишоф меёбанд. Дар ин ҷода Л.С. Явич қайд менамояд, – «низоми ҳукуқӣ бидуни ғояҳои роҳбарикунандаи он қувваи ҳукуқии зарурӣ надошта, инчунин, имконияти мұтадилии онро бозмедорад»¹⁰⁵. В.В. Киреев масоили принципҳои ислоҳоти конститутсиониро таҳлил намуда, қайд менамояд, ки «микдор, мазмун ва таснифоти принципҳои ислоҳоти конститутсионӣ дар асоси назарияҳои илмӣ муайян карда мешаванд, ки онҳоро ба се намуд тақсим кардан мумкин аст. Якум, ин ақидаҳои назариявие мебошанд, ки ба муайян намудани низоми омилҳои таъсиркунанда ба мазмун ва функсияҳои Конститусия ва мутаносибан, ба муайянсозии самтҳои танзимнамоии

¹⁰³ Ниг.: Захаров А.Л., Захарова К.С., Ревина С.Н. Принципы права. – Самара: Офорт, 2010. – С. 24.

¹⁰⁴ Ниг.: Невинский В.В. Основы конституционного строя как система основополагающих конституционных принципов // Основы конституционного строя России: понятие, содержание, значение / под ред. В.В. Невинского. – Барнаул, 2003. – С. 36.

¹⁰⁵ Ниг.: Явич Л.С. Право развитого социалистического общества. Сущность и принципы. – М., 1978. – С. 155.

конституционӣ, инчунин, мазмуни ислоҳоти конституционӣ равона шудаанд. Ҳамин тариқ, сухан дар бораи омилҳои ғоявии илмии ислоҳоти конституционӣ меравад. Дуюм, намуди ақидаҳои илмӣ бевосита бо мазмуни ҳуқуқии ислоҳоти конституционӣ алоқаманд аст. Яъне, принсипҳои ҳуқуқие, ки дар қонунгузорӣ мустаҳкам карда шуда, дар натиҷаи татбиқи онҳо ислоҳоти конституционӣ мукаммал мегарданд. Сеюм, гурӯҳи ақидаҳо, асосҳои илмии таъминоти ташкилии дигаргуниҳои конституциониро дар бар мегирад»¹⁰⁶.

Дар илми ҳуқуқи конституционӣ маҷмуи омилҳои ибтидоии таъсиррасон ба мазмуни Конститутсия ва унсурҳои мавзуи батанзимдарории конституционӣ пешбинӣ шудааст, ки ба онҳо шомиланд: а) ақидаҳои сиёсии дар ҷаҳон ҷойдошта; б) шартҳои амиқи давлат; в) дараҷаи шуурнокии ҷамъият; г) муқаррар намудани Конститутсияи мушаххас; д) ирода ва ба ихтиёри мақомот ё шаҳсоне, ки ба тайёр намудани лоиҳа ва қабули Конститутсия ё ин, ки тасдиқи матни он барои пешниҳод ба раъйпурсӣ ва дар дараҷаи муайян, инчунин, хоҳиши шаҳрвандони дар муҳокимаи лоиҳа иштироккунанда; е) хусусиятҳои маҳсуси Конститутсия ҳамчун ҳуҷҷати сиёсӣ-ҳуқуқӣ.

Дар маҷмуъ, пайдоиши талабот ба гузарондани ислоҳоти конституционӣ ва бо суръат рушд намудани раванди бисёрҷабҳаи конституционӣ дар ҷараёни таҳаввулоти таъриҳӣ ба чунин хусусиятҳо алоқаманд мебошад:

1) бо оғози марҳилаи нави рушди ҷомеа ва зарурати гузарондани ислоҳоти низоми соҳторӣ ва меъёри-ҳуқуқии ҳаёти ҷамъиятий, мутобиқ гардондани он ба шароити муосир;

2) тағијироти куллӣ дар самтҳои муҳталифи иқтисодиёт. Масалан гузариши фаъол аз иқтисоди аграрӣ ё ашёй ба иқтисодиёти истеҳсолӣ-саноатӣ ва инноватсионӣ¹⁰⁷;

¹⁰⁶ Ниг.: Киреев В.В. Теоретические проблемы реформирования Конституции Российской Федерации: дис. ... д-ра юрид. наук. – С. Пб., 2010. – С.109.

¹⁰⁷ Ниг.: Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 26.01.2021 с. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.prezident.tj/node/4318> (санаи муроҷиат: 23.09.2021 с.). Баъди ба даст овардани соҳибистиклолӣ сиёсати давлат дар соҳаи саноат

3) иваз намудани мафкураи кухнаи сиёсӣ, коркард ва танзими ақидаҳои нави сиёсӣ-хуқуқие, ки дар доктринаи илмии мусоир пешниҳод шудаанд. Масалан, волоияти ҳуқуқҳои инсон, амнияти конститутсионӣ, соҳибихтиёрии иқтисодӣ ва ғайра;

4) зарурати таҳия ва татбиқи шаклҳои нави танзимнамоии конститутсионӣ ва қонунгузории ба он алоқамандро, баҳри амалӣ шудани ислоҳоти низоми сиёсии ҷомеа, речай сиёсӣ ва асосҳои ҳуқуқии он (аз ҷумла, вобаста ба демократикунонии падидаҳои давлатдорӣ, таҳқими ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд);

5) татбиқи стандартҳои байналмилалии эътирофшуда дар раванди фаъолияти давлат, инчунин байнобат гирифтани равандҳои гуногуни ҳамгирои ҷаҳонӣ ва минтақавии дар асоси фаъолияти ташкилотҳои гуногуни байналмилалӣ ва минтақавӣ, ҳамкориҳои дучониба ва бисёрҷонибаи байнидавлатӣ.

Ҳамин тариқ, соҳтори назариявии ғояҳои ислоҳоти конститутсионӣ бештар аз омилҳои дар боло зикршуда вобаста аст. Ҳамзамон, ба мазмуни ғояҳои илмӣ ҳусусиятҳои функционалии Конститутсия таъсири назаррас мерасонанд. Аз ин рӯ, ғояҳои ислоҳоти конститутсионӣ ба таври объективӣ дар функцияҳои Конститутсия муайян карда мешаванд.

Чуноне ки И.А. Кравец қайд менамояд, «барои мамлакатҳое, ки гузариш ба низоми демократӣ доранд, таҳлили мутаносибии функцияҳои асосӣ ва иловагии Конститутсия дар шароити дигаргунии низоми ҳуқуқӣ, сиёсӣ, ғоявӣ ва иқтисодӣ аҳаммияти маҳсус дорад»¹⁰⁸. Дар ин радиф, муаллиф самтҳои ҳуқуқӣ, сиёсӣ, мафкуравӣ ва иқтисодии амалишавии Конститутсияро чудо менамояд.

комилан тағиیر ёфта, таваҷҷуҳи асосӣ ба тақвияти истехсолот ва содироти маҳсулоти тайёр бо роҳи ворид намудани технологияҳои нав, истифодаи ҳарчи бештари манбаъҳои ашёи хоми маҳаллӣ, коркарди пурраи он ва истифодаи васеи захираҳои меҳнатӣ равона карда шуд. Дар натиҷа танҳо дар панҷ соли охир дар доҳили қишвар ба маблағи умумии беш аз 44 миллиард сомонӣ маҳсулоти ивазкунандаи воридот истехсолот карда шуд, ки боиси хеле коҳиши ёфтани вобастагии бозори истеъмолӣ аз маҳсулоти воридотӣ гардид. Бо мақсади тадриҷӣ зиёд кардани ҳачми истехсоли маҳсулоти саноатии рақобатнок мо саноатикунонии босуръати қишварро ҳадафи ҷоруми миллӣ эълон намудем”.

¹⁰⁸ Ниг.: Кравец И.А. Формирование российского конституционализма (проблемы теории и практики): дис. ... д-ра юрид. наук. – Екатеринбург, 2002. – С. 58-59.

Дар асл, хусусиятҳои низомӣ-функционалии Конститутсия аз амалишавии низоми иҷтимоӣ-иқтисодӣ, сиёсӣ, маънавӣ ва ҳуқуқии ҳаёти ҷамъиятӣ вобастагӣ дорад. Ислоҳоти конститутсионӣ ҳамчун ҷараёни сиёсӣ-ҳуқуқӣ дорои хусусиятҳои низомӣ-ташкилӣ мебошад ва ба сифати падидай бунёдӣ баромад намуда, бояд меъёрҳои функционалии танзими ҳуқуқӣ - конституциониро ба назар гирад. Ин омил имконият медиҳанд, ки равандҳои асосии ислоҳоти конститутсионӣ муайян карда шавад, мутобиқат ва мукаммалии муқаррароти он таъмин гардад.

Вобаста ба масъалаҳои зикргардида, мо метавонем асосҳои ислоҳоти конституциониро ба ғояҳои илмӣ (умумӣ) ва принципҳои ҳуқуқӣ (маҳсус) ҷудо намоем. Ғояҳои илмӣ ин асосҳое мебошанд, ки моҳият, зарурият ва асосҳои ислоҳоти конституциониро муайян менамоянд. Принципҳои ҳуқуқӣ бошад ин принципҳое мебошанд, ки амалӣ шудани раванди ислоҳоти конституциониро таъмин менамоянд (ҳуқуқӣ ва ташкилӣ).

Мухтассара асосҳои номбаршударо таҳлил менамоем. Чи тавре ки қайд намудем, ғояҳои умумӣ асосҳои роҳбарикунанде мебошанд, ки омилҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва азnavташкилдии ҷамъиятиро муаррифӣ менамоянд ва вобаста ба ин, мазмуни ислоҳоти конститутсионӣ ифода мейбад.

Ғояҳои илмии ислоҳоти конститутсионӣ дар ҳуд дигар ғояҳоро низ инъикос менамояд, ки онҳоро бо таври зайл гурӯҳбандӣ кардан мумкин аст:

- 1) ғояи мутавозини инкишофи низоми сиёсӣ;
- 2) мукаммалнамоии тарҳи конституционии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд;
- 3) рушди гуногуншаклии мафкуравӣ;
- 4) инкишофи озоди иқтисодии шаҳрвандон ва масъулияти иҷтимоии давлат.

Бо таври муҳтасар ғояҳои илмиро баррасӣ менамоем.

Ғояи мутавозини инкишофи низоми сиёсӣ. Дар ҷаҳони муосир, барои фаъолияти самараноки давлат, пеш аз ҳама муайян намудани низоми сиёсии кишвар аҳаммияти аввалиндарача дорад. Дар илм зери мафхуми низоми сиёсӣ маҷмуи падидাহои давлатӣ ва ҷамъиятӣ, муассисаҳо, ташкилотҳо ва

иттиходияҳои онҳо, ки ҳокимияти сиёсиро дар ҷомеа амалӣ менамоянд, мефаҳманд¹⁰⁹.

И.Е. Абрамова, А.В. Понеделков қайд менамоянд, ки «низоми сиёсӣ вазъи ҷомеаро, аз ҷумла, мавҷудияти шароити иқтисодӣ, сохтори иҷтимоӣ ва миллӣ, ҳолат ва сатҳи шуuri ҷамъиятӣ, фарҳанг, мақоми байналмилалӣ ва ғайраро инъикос менамояд. Яъне, низоми сиёсӣ ин узви томест, ки бо тамоми ҷомеа дар мутақобилаи мураккаб қарор дорад. Тавассути низоми сиёсӣ манфиатҳои асосии ҷомеа ва афзалиятҳои иҷтимоӣ дақиқ карда мешаванд, ки баъдан дар сиёсати давлатӣ мустаҳкам мегарданд»¹¹⁰. Дар навбати худ, олимони ватани А.М. Диноршоев ва С.М. Салоҳидинова чунин андеша доранд, ки «асосҳои сохтори конституционии сиёсӣ ин низоми меъёрҳои ҳуқуқие мебошад, ки муносибатҳои ҷамъиятиро дар самти ташаккул ва инкишофёбии амалишавии ҳокимияти давлатӣ дар ҷомеа тавассути таъсиси ташкилотҳои маҳсуси сиёсӣ, ки дар маҷмуъ, механизми ҳокимияти сиёсиро ба миён меорад, мебошад»¹¹¹.

Ташаккули низоми сиёсӣ бо ба даст овардани як қатор ҳусусиятҳои муҳимми муносибатҳои сиёсӣ алоқаманд аст. Ба сифати ҳусусияти муайянқунандаи унсурҳои устуори гуногуни ҳаёти сиёсӣ, низомнокии ташаккули томи низоми сиёсӣ мусоидат меқунад. Агар вобастагии устуор миёни онҳо вучуд надошта бошад, пас ҳолати пошхӯрӣ ва ҷудошавии ҷомеа ба вучуд меояд. Аз ин ҷо, зарурияти ташкили мураттабсозии маҷмуи муносибатҳои сиёсӣ, муътадилий ва рушди онҳо пайдо мегардад.

Намунаи чунин ҳолат метавонад рӯйдодҳое, ки дар ҶТ охири солҳои 80-ум ва аввали солҳои 90-ум рӯҳ додаанд, бошад. Баъди ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ ҟТ аҳаммияти ташаккули низоми мутавозини сиёсиро ба хубӣ дарк намуд. Мутаассифона, дар солҳои аввали ташаккули давлатдории миллӣ низоми сиёсӣ пурра амал намекард, ки он боиси сар

¹⁰⁹ Ниг.: Лебедева М.М. Политическая система мира: проявления «внесистемности»: или новые акторы – старые правила / М.М. Лебедева // «Приватизация» мировой политики локальные действия – глобальные результаты // Под ред. М.М.Лебедевой. – М.: Голден Би, 2008. – С. 53-66.

¹¹⁰ Ниг.: Абрамова И.Е. Развитие политической системы России (историческая ретроспектива) учебно-методическое пособие / И.Е. Абрамова, А.В. Понеделков. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 319 с.

¹¹¹ Ниг.: Диноршоев А.М., Салоҳидинова С.М. Конституционное право Республики Таджикистан: Учебное пособие. – Душанбе, 2017. – 247 с.

задани chanги шаҳрвандӣ дар кишвар гардид. Чуноне ки Ҷ.М. Зоир қайд менамояд: «танҳо пас аз баргузории Ичлосияи XVI-уми Шуори Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хӯҷанд ва пас аз қабули Конститутсияи соли 1994, раванди марҳила ба марҳила ташаккули давлатдории миллӣ оғоз ёфт, аз ҷумла ташаккули низоми сиёсии кишвар»¹¹². Муҳаққиқони ватанӣ иброз менамоянд, ки ташаккул ва татбиқи ин принсип дар Тоҷикистон мураккабиҳои зиёдро паси сар намуд, ки он ба омилҳои объективӣ ва субъективӣ вобастагӣ дошт.

Вобаста ба ин масъала З.Ализода қайд менамояд, ки «тағйироти муайян дар танзими қонунгузории конститутсионӣ ва ташкилу фаъолияти падидай парлумонӣ ҳангоми қабули Конститутсияи амалкунандаи кишвар соли 1994 ба амал омаданд»¹¹³.

М.С. Сулаймонов дар навбати худ, ишора менамояд, ки «дар ҷараёни Ичлосияи XVI-ум дар таърихи давлатдории тоҷикон як қатор қарорҳои тақдирсоз қабул карда шуданд, ки заминай хотима додан ба ҷанги таҳмилӣ ва оғози соҳтмони давлати мустақили тоҷикон гардиданд»¹¹⁴.

Аз ҳамон замон, дар Тоҷикистон раванди ташаккули низоми мутавозини сиёсӣ ба таври пурра дар инкишоф қарор гирифт. Дар аввал, ин раванд, хело мураккаб буд, зоро ҷанги шаҳрвандӣ дар кишвар то соли 1997 идома дошт. Баъди бастани Созишномаи истиқори сулҳ ва ризояти миллӣ соли 1997 ин ҷараён ба худ такони нав гирифт, ки он инъикоси худро дар ду ислоҳоти конститутсионии солҳои 1999 ва 2003 ёфт.

Бо назардошти дида баромадани нишонаҳои низоми сиёсӣ, бояд асосҳои маънавии онро низ ишора намуд, ки ин ҳам бошад, арзишҳои умумӣ, маҷмуи ақидаҳои сиёсӣ, рамзҳое, ки аз тарафи аъзоёни ҷомеаи сиёсӣ қабул карда мешавад, маҳсуб меёбад. Муътадилии низоми сиёсӣ арзишҳои фарҳангӣ-сиёсии худро ҳатман ташаккул медиҳад. Чунин арзишҳо дар Конститутсияи

¹¹² Ниг.: Маджидзода Д.З. Конституция Республики Таджикистан:20 лет. – Душанбе , «Эр –граф». 2014. – 130 с.

¹¹³ Ниг.: Ализода З. Становление и развитие института парламента в Республике таджикистан: конституционно-правовое исследование. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. – М., 2013. – С.67.

¹¹⁴ Ниг.: Сулаймонов М.С. Конституционно-правовой статус Президента Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019. – 156 с.

соли 1994 ифодаи худро ёфтаанд. Аз ҷумла моҳияти ҳуқуқии ҶТ ва дуняви будани он (моддаи 1), ба ҳалқ тааллук доштани ҳокимият (моддаи 6), плюрализми сиёсӣ (моддаи 8), таҷзияи ҳокимият (моддаи 9).

Бояд қайд намуд, ки дар марҳилаи муайян як қатор нерӯҳои беруна дар Тоҷикистон кӯшиши тағиیر додани низоми сиёсиро бо роҳи зӯроварӣ ба амал оварданд, ки аз ҷониби аксарияти мутлақи шаҳрвандони Тоҷикистон дастгирӣ наёфт. Шаҳрвандони кишвар зирақии сиёсии худро нишон дода, ба ин нерӯҳои беруна, ки аз ҷониби як қатор гурӯҳҳои манфиатдор барои ноором кардани вазъ дар Тоҷикистон сарпарастӣ мекарданد, муқобилият нишон доданд.

Бо мақсади пешгирии чунин ҳодисаҳо, дар раванди ислоҳоти конституционии соли 2016 ба Конституцияи ҶТ як қатор тағииротҳо ворид карда шуданд. Аз ҷумла, манъи маблағгузории ҳизбҳои сиёсӣ аз ҷониби давлатҳои хориҷӣ, шаҳрвандон хориҷӣ ва созмонҳои хориҷӣ.

Ҳамин тариқ, айни замон дар Тоҷикистон низоми мұтадили мутавозини низоми сиёсӣ ташаккул ёфтааст, ки дар заминаи пурраҳокимиятии ҳалқ ва таҷзияи ҳокимият асос ёфтаанд. Ҳамин тавр, айни замон дар Тоҷикистон 7 ҳизби сиёсӣ¹¹⁵ мавҷуд аст, ки 5-тои намояндаи он дар Маҷлиси намояндагон ҷойгузин мебошад.

Интихобот дар Тоҷикистон дар асоси низоми сиёсии бисёрҳизбӣ баргузор мегардад. Аммо, дар баробари ин, бояд қайд кард, ки низоми сиёсӣ догма набуда, зухуроти динамикӣ аст ва бинобар ҳолатҳои муайян он метавонад мазмун ва моҳияти худро тағиир дихад, ки он бешубҳа, мустаҳкамёбии ҳуқуқӣ-конституционии худро тавассути баргузории ислоҳоти конституционӣ ҳоҳад ёфт

Ғояи мукаммалнамоии конституционии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд. Тавре ки таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, масъалаҳои ҳуқуқи инсон дар марҳилаҳои муҳимми рушди инсоният аҳаммияти маҳсус пайдо

¹¹⁵ Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 7 ҳизби сиёсӣ фаъолият дошта, қисми муҳими низоми сиёсии Тоҷикистонро ташкил менамояд. Ҳизби Аграрии Тоҷикистон; Ҳизби Демократии Тоҷикистон; Ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон; Ҳизби Коммунистии Тоҷикистон ;Ҳизби Сотсиалистии Тоҷикистон; Ҳизби Сотсиал - Демократии Тоҷикистон; Ҳизби Ҳалқӣ - Демократии Тоҷикистон.

менамоянд. Ин ҳолат, ба як қатор сабабҳои байналмилалӣ ва миллӣ вобаста аст, ки хусусияти табиии инкишоф ёфтани нақш ва аҳаммияти падидай ҳуқуқу озодиҳои шахсро дар таърихи инсоният инъикос мекунанд.

Шароитҳои иҷтимоӣ ва ҳуқуқии фаъолияти ҷомеа тағйирёбанд мебошанд, ки он дар навбати худ боиси тағйирёбии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва татбиқи онҳо, илова ба мазмуни онҳо ва пайдоиши имкониятҳои мавҷудаи ҳуқуқии қаблан ғайричашмдошт мегардад.

Шароити нави иқтисодӣ, сиёсӣ, ахлоқӣ, геополитикӣ ва иҷтимоӣ консепсияи муосири ҳуқуқу озодиҳои инсонро муайян намуд, ки он аз мазмуни аввала ба қуллӣ фарқ мекунад. Ҳамчунин, дар худ арзишҳои асосии инсондӯстӣ, демократизмро нигоҳ дошта, ба фаъолияти шахс дар низоми ҳуқуқии давлат аҳаммияти аввалиндарача дода мешавад.

Ҳамин тавр, таҳлили мустаҳкамнамоии конституционии ҳуқуқ ва озодиҳои инсонро дар Конституцияи Федератсияи Россия соли 1993 Е.И. Козлова таҳлил намуда қайд менамояд, ки он консепсияи нави ҳуқуқи инсонро дар асоси стандартҳои эътирофшудаи байналмилалии ҳуқуқи инсон инъикос мекунад. Ин мағҳум бо унсурҳои зерин асос ёфтааст: эътироф ва кафолати ҳуқуқу озодиҳои инсон тибқи принсипҳои умумӣ ва меъёрҳои эътирофшудаи ҳуқуқи байналмилалӣ; рад кардани муносибати синфӣ баҳри мустаҳкамнамоии ҳуқуқу озодиҳо; эътирофи категорияи «ҳуқуқҳои инсон» ба сифати категорияи мустақили ҳуқуқӣ; рад кардани субъекти дастаҷамъӣ баҳри ҳимояи манфиатҳои ҳуқуқ ва озодиҳои фардии инсон; даст кашидан аз манфиатҳои афзалияти давлатӣ баҳри манфиатҳои шахс; эътирофи ҳуқуқҳо ва озодиҳои асосии инсон ҳамчун ҷудонопазир ва мансубият доштани он ба ҳама аз лаҳзаи таваллуд¹¹⁶.

Ҳамчунин олимӣ ватанӣ Б.А. Сафарзода қайд мекунад, ки «бо барҳам ҳӯрдани Иттиҳоди Шуравӣ ва таъсиси Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (минбаъд - ИДМ) бухрони ҳуқуқӣ эҳсос гардид, ки ҳалли фаврии масъалаи мазкур дар самти ҳуқуқу озодиҳои инсонро дар сатҳи конституционӣ талаб менамуд. Дар ин давра, дар тамоми кишварҳои ИДМ ислоҳоти

¹¹⁶ Ниг.: Конституционное право: Учебник для бакалавров / Под ред. В.И. Фадеева. – М., 2014. – С. 187-190.

конституционӣ гузаронида шуд, ки онҳо низ ба ташаккулёбии самти ҳуқуқу озодиҳои инсон нигаронида шуда буданд. Айни замон, дар тамоми конститутсияҳои давлатҳои аъзои ИДМ, аз ҷумла, ҶТ, меъёрҳои ҳуқуқии марбут ба ҳуқуқу озодиҳои инсон мавқеи афзалиятнокро ишғол менамоянд. Онҳо мутобики ҷондагӣ принципҳои умум эътирофшудаи ҳуқуқи байналмилаӣ, ҳуқуқу озодиҳои асосии инсонро эътироф ва кафолат медиҳанд»¹¹⁷.

Ҳамин тарик, нақши муҳимми ислоҳоти конституционӣ дар ҷомеа, ин вусъат, васеъ ва мустаҳкам намудани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба шумор меравад. Бинобар ин, дар ислоҳоти конституционии соли 2003 ҳуқуқҳои инсон ба сифати арзиши олий эътироф шудаанд.

Ҳамзамон, м. 14 Конститутсия муқаррар намудааст, ки ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд бо воситаи Конститутсия, қонунҳои ҷумҳурӣ ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки аз тарафи Тоҷикистон эътироф шудаанд, хифз мегарданд. Моддаи 10 Конститутсия муқаррар менамояд, ки санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, қисми таркибии низоми ҳуқуқии ҷумхуриро ташкил медиҳанд. Дар ҳолати номувофиқатии қонунҳои ҷумҳурӣ ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофшуда, меъёри санадҳои ҳуқуқии байналмилаӣ татбиқ карда мешаванд.

Дар моддаи 17 Конститутсияи ҶТ бошад муқаррар гардидааст: «Ҳама дар назди қонун ва суд баробаранд. Давлат ба ҳар кас, қатъи назар аз миллат, нажод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, таҳсил ва молу мулк ҳуқуқу озодиҳоро кафолат медиҳад», қисми дуюми ҳамин модда пешбинӣ менамояд, ки «мардон ва занон баробарҳуқуқанд». Меъёри мазкур моҳиятан принсиби баробарҳуқуқиро муқаррар ва мустаҳкам менамояд, ки ин ҳам бошад, арзиши ҳуқуқӣ-конституциониро ташкил менамоянд.

Ин муқаррароти Конститутсияи ҶТ ду равияи асосиеро инъикос менамоянд, ки ба конститутсияҳои насли нав хосанд. Аввалан, афзоиши таъсири ҷаҳонишавӣ ва интернатсионализатсияи ҷаҳони муосир ба

¹¹⁷ Ниг.: Сафарзода Б.А. История воплощения концепций и международных стандартов в области прав человека в правовую систему Республики Таджикистан: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2015. – С. 209.

муқаррароти гуногуни конститутсияҳои давлат, дувум, афзоиши нақши принсипҳои умумэътирофшуда ва меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ.

Дар робита ба ин, як қатор олимони ватанӣ, аз ҷумла А.М. Диноршоев қайд менамояд, ки «Конститутсияи ҶТ концепсияи фитрӣ-ҳуқуқии ҳуқуқу озодиҳои инсонро эътироф намуда, ба он ҳусусияти мусбат дод. Дар асоси ин, мо метавонем эътироф намоем, ки дар Конститутсияи ҶТ ҳуқуқҳои инсон аз нуқтаи назари концепсияи табиӣ-позитивӣ, ки ҷузъи ҷудонашавандай концепсияи инсондӯстии ҳуқуқи инсон мебошад, мустаҳкам шудааст”¹¹⁸.

Бо дарназардошти асосҳои зикршуда, муҳтавои ғояи мукаммалнамоии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд инҳоро дар бар мегирад:

- 1) муттаҳидсозии ҳуқуқҳои асосии конститутсионӣ ҳамчун категорияи ягонаи умумииҷтимоӣ;
- 2) гузариши бомуваффақият аз идеализм ба фаҳмиши оқилонаи ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон ва дарчи он на танҳо дар меъёрҳои конститутсионӣ ва принсипҳо меъёрҳо-афзалиятҳо, балки меъёрҳо-қоидаҳо;
- 3) дар Конститутсия мустаҳкам намудани адолати иҷтимоӣ ҳамчун принсипҳои асосӣ дар амалисозии ҳуқуқу озодиҳо;
- 4) мустаҳкам намудани механизми конститутсионӣ ва таъмини рушди ҳамbastagии ҳуқуқ, озодӣ ва вазифаҳои шаҳрвандон;
- 5) рушди танзими конститутсионии арзишҳои башарӣ дар самти ҳуқуқи инсон бо дарназардошти ҳусусиятҳои миллии Тоҷикистон;

Ғояи рушди гуногуншаклии мафкуравӣ. Асоси ғояи мазкур маҷмуи тасаввуротҳои фалсафӣ, динӣ, сиёсӣ ва нуқтаҳои назари ҳуқуқӣ, пешниҳодҳои гуногунро дар бораи муносибати байни ҷомеа ва шахсият, дурнамо ва равандҳои рушди иҷтимоиро инъикос менамояд. Бинобар ин, дар моддаи 8 Конститутсияи ҶТ омадааст, ки «Дар Тоҷикистон ҳаёти ҷамъиятий дар асоси равияҳои гуногуни сиёсӣ ва мафкуравӣ инкишоф меёбад» ва гуногуншаклии мафкуравӣ ба сифати яке аз тавсифи мазмунии муҳимми ҷомеаи мо ва давлат ба шумор меравад. Дар самти ҳаёти маънавии ҷомеа

¹¹⁸ Ниг.: Диноршоев А.М. Закрепление прав человека в Конституциях Таджикистана. – Душанбе, 2015. – С. 35.

конституцияҳои демократӣ принсиipi умумиро муқаррар менамоянд. Танҳо субъекти ягонаи конституцияҳои демократӣ намудҳои муайяни мафкураи бадбинонаи инсонро манъ мекунанд (масалан, дар Булғористон – фашизм). Қонунҳои бисёри кишварҳое, ки дар марҳилаи мусир қабул шудаанд, паҳн кардани идеологияи терроризмро манъ мекунанд, аз ҷумла, дар ҶТ низ. Конституцияҳои ғайридемократӣ мафкураи ягонаи иҷозатдодашударо эълон мекунанд. (масалан, ғояи марксизм-ленинизм дар давлатҳои собиқ Шуравӣ ва Мао зе Дун дар Ҷин). Мувофиқи қ. 2. м. 8 Конституцияи ҶТ «Мафкураи ҳеч як ҳизб, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, динӣ, ҳаракат ва гурӯҳе наметавонад ба ҳайси мафкураи давлатӣ эътироф шавад», қ. 3 «Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ дар доираи Конституция ва қонунҳо таъсис меёбанд ва амал мекунанд», қ. 4 муқаррар гардидааст, ки «Ташкилотҳои динӣ аз давлат ҷудо буда, ба корҳои давлатӣ мудохила карда наметавонанд», инчунин, қ. 5 муайян менамояд, ки «Таъсис ва фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсие, ки нажодпарастӣ, миллатгароӣ, хусумат, бадбинии иҷтимоӣ ва мазҳабиро тарғиб мекунанд ва ё барои бо зӯрӣ сарнагун кардани соҳтори конституционӣ ва ташкили гурӯҳҳои мусаллаҳ даъват менамоянд, манъ аст».

Ҳамин тарик, гуногуншаклии мафкуравӣ яке аз муқарраротҳоест, ки ба мо имконият медиҳанд то Конституцияи кишварро демократӣ шуморем. И.А. Кравец қайд мекунад, ки «дар мубоҳисаи кунунии конституционӣ оид ба гуногуншаклии мафкуравӣ, ду мавқеъ оид ба масъалаи муносибати конституционӣ, соҳтори конституционӣ ва мафкуравӣ ба миён омадааст»¹¹⁹.

Аз ақидаи олимӣ мазкур ду мавқеъ ба вучуд меоянд: якум, дар асарҳои олимони давлатшинос ва ҳукуқшиносон пешниҳод шудааст, ки маҷмуи мустаҳкамкунии конституционии принсиipi гуногунандешии сиёсиро ба таври мусбат арзёбӣ менамоянд; дуюм, дар муносибати таҳриқдиҳандай принсиipi гуногунии мафкуравӣ ё таҷрибаи амалисозии он ифода мегардад. Ин принсип ба арзишҳои анъанавии аҳолӣ, ки дар давраи шуравӣ ба вучуд омада буданд, ба муқобили имконияти мавҷудияти миллӣ ё мафкураи

¹¹⁹Ниг.: Кравец И.А. Формирование российского конституционализма (проблемы теории и практики): дис. ... д-ра юрид. наук. – Екатеринбург, 2002. – С. 136-139.

давлатӣ равона карда шудааст. Мавҷудияти гуногуншаклии мафкуравӣ мавҷудияти умумиҷтимиои ғоявиро рад наменамояд, зеро ки он муносибати шахро ба ҷомеа ва давлат муайян мекунад. Принципи плюрализми мафкуравӣ дар Конституцияи кишвар дар моддаҳои 8, 26, 28 ва 30 муқаррар карда шудааст, ки он озодии вичдон, эътиқоди динӣ, пайравӣ намудани дини муносиб ва дигар ҳуқуқҳои вобаста ба он, аз он ҷумла, озодии суханро кафолат медиҳад.

Ҳамин тариқ, таъмини низоми гуногуншаклии мафкуравӣ бо низоми таъмини ягонагии давлат якҷоя амалӣ мегардад. Ин имконоти зарурӣ баррасии конституционии принципҳои мустаҳкамгардидаро муайян менамояд, ки муносибати шаҳрвандонро ба давлат ва ҷомеа мустаҳкам менамояд. Ин муносибат бештар ҳусусияти мафкуравӣ дошта, ба мафкураи ҷомеа ва давлат, инчунин, ҳар як фард таъсири худро мерасонад.

Дар Конституцияи амалкунанда асосҳои маънавии робитаҳои ҳуқуқии байни шаҳрвандон ва давлат пурра ифода наёфтааст. Инкишофи ҳақиқии низоми ин ғояҳо дар мазмуни Конституцияи мазкур қарib, ки ба назар намерасад, ба истиснои мақаррапотҳое, ки дар дебочаи Конституция дарҷ карда шудаанд. Дар моддаҳои Конституция айни ҳол, меъёрҳои зайл ба монанди супоридани андозҳо ва пардохтҳо, ки қонун муайян кардааст вазифаи ҳар кас мебошад (моддаи 45), ҳифзи табиат, ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ вазифаи ҳар як шаҳс аст (моддаи 44) ва ҳифзи Ватан (моддаи 43) нишон дода шудааст. Дар баробари ин, дар Конституцияҳои як қатор давлатҳои хориҷӣ меъёрҳое, ки ба тақвият ва рушди ғояҳои ватандӯстӣ нигаронида шудаанд ҷой доранд. Конституцияи Ҷумҳурии Италия дар моддаи 4 худ муқаррар менамояд, ки «вазифаи шаҳрвандон ин амалӣ намудани фаъолият ё иҷрои вазифаҳои мебошад, ки ба рушди моддию маънавии ҷомеа мусоидат мекунанд», ҳамчунин, дар моддаи 52 бошад, ҳимояи Ватан на танҳо ҳамчун қарзи шаҳрвандӣ, балки ҳамчун вазифаи муқаддаси шаҳрвандӣ аст, инчунин, моддаи 54 бошад, ҳамаи шаҳрвандонро вазифадор менамояд, ки онҳо бояд ба ҷумҳурий содик бошанд. Конституцияи Швейцария дар моддаи 6 муайян мекунад, ки «ҳар як шаҳс дар иҷрои

вазифаҳои дар назди давлат ва ҷомеа ҷой дошта, иштирок мекунад»¹²⁰. Меъёрҳои монанд ва ягона ба ин, дар Конститутсияи ҶТ инъикос наёфтааст. Агар таъминоти гуногунандешӣ дар доираи самтҳои асосии давлат ба амал ояд, пас рушди асосии ватандӯстӣ тавассути иҷрои вазифаи таълимӣ рух медиҳад. Аз ин рӯ, ҳангоми гузаронидани ислоҳоти конститутсионӣ ҳамкории муштарак аз шумули вазифаи таълимии давлат, ҳамчун раванди таъминқунандаи рушди гуногунрангии ғоявӣ дар ватандӯстии ҳаёти ҷамъиятӣ баромад мекунад.

Ҳангоми баррасии ғояи мазкур метавон ба хулосае омад, ки ҷанбаҳои муҳимми принсиби баррасиshawанда инҳо ба шумор мераванд: инкишофи конститутсионии ҳамгироии ватандӯстӣ, таълимӣ, нақши маориф, санъат, фарҳанг, ватандӯстӣ дар меъёрҳои рафтори шаҳрвандони ҶТ дар асоси ҷаҳонбинии худ ва ақидаҳои ахлоқӣ, эътирофи конститутсионии ватандӯстӣ ҳамчун зуҳуроти иҷтимоӣ, ба монанди рафтори иҷтимоии шаҳрвандон, таъмини рушди давлатдории миллӣ, ягонагии истиқлолият, амният ва рушди иҷтимоию иқтисодии ҶТ.

Ғояи инкишофи озоди иқтисодии шаҳрвандон ва масъулияти иҷтимоии давлат. Мақсади асосии инкишофи иқтисодӣ-иҷтимоии ҷамъият ин баланд бардоштани сатҳи зиндагии арзанда дар мамлакат ба шумор меравад. Ин падида дар ҶТ дар моддаи 1 Конститутсияи кишвар ишора гардидааст. Барои ноилшавӣ ба ин мақсад, давлат вазифадор аст, ки ҷиҳати таъмини ҳаёти арзандаи мардум ҷораҳои зарурӣ андешад.

А.Х. Маликова дар робита ба ин қайд менамояд, ки «муқаррароти дар Конститутсия мустаҳкамшуда оид ба таъмини зиндагии арзанда ва фароҳам овардани инкишофи озодона барои ҳар як шаҳс ба маънои муайян дар он метавонад "меъёр" дидо шавад, ки адолати иҷтимоиро тасдиқ менамояд»¹²¹.

Г.Д. Солеҳзода дар навбати худ, таъқид менамояд, ки «Тоҷикистон дар ин давра, дар марҳилаи тағйироти куллӣ дар тамоми соҳаҳо, аз ҷумла,

¹²⁰ Ниг.: Конституции зарубежных государств: учебное пособие: 3-е изд., пере раб.и доп. / Сост. проф. В.В. Маклаков. – М.: БЕК, 2002. – С. 132-159.

¹²¹ Ниг.: Маликова А.Х. Проблемы формирования социального государства в Таджикистане: дис. ... д-ра юрид. наук. – Москва, 2012. – 365 с.

иҷтимоӣ қарор дорад, ки бевосита бо мушкилоти ҳаётан муҳимми инсонӣ алоқаманданд, аз ҷумла: манзил, таъминоти иҷтимоӣ, маориф, кумаки тиббӣ ва дар маҷмуъ баланд бардоштани сатҳ ва сифати зиндагӣ»¹²².

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, муҳтарам Эмомали Рахмон низ дар Паёми худ аз 26 декабря соли 2018 ба таври маҳсус таъкид карда буданд, ки «ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла, ғамхорӣ ба гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ, пеш аз ҳама, ятимон ва маъюбон, нафақаҳӯрон ва собиқадорон дар оянда низ яке вазифаи муҳимтарини мо ҳоҳад буд»¹²³.

Айни замон, дар мамлакати мо ҷораҳо оид ба ислоҳот дар соҳаи иҷтимоӣ андешидар мешавад ва ҳамчунин, тафйирот дар модели сиёсати иҷтимоӣ ба амал омада истодааст, ки он низ ба асосҳои конститутсионии давлати иҷтимоӣ диққати ҷиддиро талаб менамояд.

Муқаммалнамоии раванди ҳуқуқӣ-конститутсионии танзими муносибатҳои иқтисодӣ шартӣ ба шумор рафта, ба самтҳои муҳимми ҳаёти ҷамъиятий ба монанди инкишофи ҳуқуқу озодиҳои иқтисодии инсон ва шаҳрванд, муқаммалнамоии функсияи давлат оид ба идоракуни ҷаҳони иқтисодӣ ва таъмини некуаҳволии ҳалқу мамлакат ва ғайра таъсир мерасонад.

Баъди ба даст овардани Истиқолияти давлатӣ ҶТ роҳи бунёди давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёдро интихоб намуд, ки дар заминаи он иқтисоди бозоргонӣ пазируфта шуд. Бо ин мақсад, дар кишвар ислоҳоти куллӣ дар самти ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ гузаронида шуданд, ки ҳадафи он баҳри фароҳам овардани шароити зиндагии арзандай аҳолии кишвар мебошад.

Чи тавре ки С.М. Салоҳидинова қайд менамояд «Конститутсиияи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1994 дар худ ба сифати яке аз принсипҳои асосии асосҳои соҳтори конститутсионӣ – фаъолияти озоди иқтисодӣ ва соҳибкориро мустаҳкам намуд, инчунин, баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқи

¹²² Ниг.: Солехзода Г.Д. Понятия социального государства Материалы международной научно – практической конференции «Роль Президента Республики Таджикистан, Основателя мира и национального единства – Лидера нации Эмомали Рахмона в укреплении национального единства» (Душанбе, 15-16 июня 2017 года). – С. 190-193.

¹²³ Ниг.: Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.12.2018. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.president.tj/ru/node/13747> (санаси муроҷиат: 11.05.2021).

ҳамаи шаклҳои моликият, аз ҷумла, моликияти хусусиро кафолат дод. Муқаррароти дар боло зикршуда, асоси иқтисоди бозаргониро ташкил медиҳад ва ба сифати принсипи муҳимтарин баромад менамояд, ки бидуни он муносибатҳои бозорӣ пурра амал карда наметавонанд, мутаносибан ба он мазмуни ҳуқуки фаъолияти соҳибкориро муайян менамоянд»¹²⁴.

Асоси ин гуфтаҳои боло таҷассуми худро дар моддаи 12 Конститутсияи кишвар ёфтааст. Дар асоси меъёри мазкур, дар даврони соҳибистиқлолӣ давлат фаъолияти озоди соҳибкорӣ, шаклҳои гуногуни моликият ва баробарҳуқуқии онро кафолат дода, он ҳамеша баҳри инкишофи дурустӣ соҳаи иқтисодии давлат манфиатовар аст. Чунин ба назар мерасад, ки вусъати на танҳо ҳуқуқу озодиҳои иқтисодӣ, инчунин, сиёсати иҷтимоии давлат бо хусусиятҳои ислоҳотиқунонии иқтисодии ҶТ вобаста аст. Оид ба ин масъала А.М. Витченко фикри худро асоснок намуда, чунин қайд менамояд, ки «вобастагии воқеии фаъолияти давлат аз талаботҳои истеҳсолоти моддӣ ва таркиби ҷараёнҳои ҷамъият, ки монеаро ба вуҷуд меорад ва берун аз он давлат метавонад бо муайян намудани заминаҳои мувоғиқ ба натиҷаҳои мусбат ноил гардад»¹²⁵. Ҕараёнҳои айни ҳол дар низоми иқтисодии ҷомеаи мо рӯйдода ва ифодаи мувоғики онҳо дар соҳаи сиёсӣ замина ва ё асосҳо ба шумор меравад, ки мукаммалнамоии танзими конституционии самтҳои иҷтимоӣ-иқтисодиро имкон медиҳад.

Бо ин мақсад, мазмуни ғояи инкишофи озоди иқтисодии шаҳрвандон масъулияти иҷтимоии давлат дар инҳо ифода мегардад: мустаҳкамнамоии конституционӣ, алоқамандӣ байни иқтисодиёт, ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон, инкишофи функцияи иҷтимоии моликият ва ғайра.

Гурӯҳи дуюм ин принсипҳои ҳуқуқии ислоҳоти конституционии ташкил медиҳанд.

Дар асоси таҳлили адабиёти ватанӣ ва ҳориҷӣ зикр намудан мумкин аст, ки олимон маҳфуми «принцип»-ро ба ду маъно таҳлил менамоянд. Гурӯҳи

¹²⁴ Ниг.: Салоҳидинова С.М. Право на предпринимательскую деятельность в конституционном праве Республики Таджикистан. Учебник. – Душанбе, 2017. – 70 с.

¹²⁵ Ниг.: Витченко А.М. Понятие границ деятельности социалистического государства // Вопросы теории государства и права: Личность, право, правовая система: Межвуз. научн. сб. Вып. 8. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1988. – С. 9.

якум, ки асосан намояндагони илми назарияи давлат ва ҳукуқ мебошанд, принципҳоро ҳамчун ғояҳои роҳбарикунанда маънидод мекунанд. Аз ҷумла, В.В. Оксамитний қайд менамояд, ки «принципҳои ҳукуқ – ғояҳои роҳбарикунандае мебошанд, ки бо ҳукуқ такя намуда, мазмун ва самти танзими ҳукуқиро муайян менамоянд»¹²⁶. Дар навбати худ, А.Ф. Черданцев чунин андеша дорад, ки «принципҳои ҳукуқ ин ғояҳои асосии роҳбарикунандае мебошанд, ки ҳукукро фаро мегиранд ва мазмуни онро тавсиф медиҳанд. Принципҳои ҳукуқ ин ғояҳое мебошанд, ки дар заминаи он низоми ҳукуқӣ сохта мешавад»¹²⁷.

Олимони соҳавӣ, аз ҷумла, ҳукуқи конститутсионӣ зери мафҳуми принцип меъёрҳои маҳсуси ҳукуқиро мефаҳманд. Е.И. Козлова ва О.Е. Кутафин қайд менамоянд, ки «дар миёни меъёрҳои Конститутсия нақши муайнкунандаро меъёрҳое ташкил медиҳанд, ки пояҳои низоми конститутсионии давлатро мустаҳкам менамоянд. Дар ин меъёрҳо, моҳияти инсондӯстона ва шомил будани давлат ба оилаи кишварҳои демократӣ ифода мегардад. Ин меъёрҳо давлатро ҳамчун давлати конститутсионӣ тавсиф медиҳанд»¹²⁸. Б.С. Эбзеев қайд менамояд, ки «принципҳо ин намуди маҳсуси меъёрҳо буда, онҳо дар низоми ҳукуқи конститутсионии ватани мавқеи бартаридоштаро ишғол менамоянд ва мазмуни пурраи тартиботи ҳукуқӣ, аз қабили тавсифи ҳукуқии принципҳои Конститутсия ва умуман, ҳукукро муайян мекунанд»¹²⁹.

Дар асоси ақидаҳои баёншуда иброз намудан мумкин аст, ки дар ҳукуқи конститутсионӣ ҳамчун илм ва соҳаи ҳукуқ ду намуди принципҳо вуҷуд дорад. Аввалан, ин ғояҳои илмии роҳбарикунанда (заминаи асосӣ) мебошанд, ки барои ҳамкорӣ ва рушди падидаҳои ҳокимияти оммавӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва шахс замина мегузоранд. Дар соҳаи ҳамрадифи ҳукуқ, онҳо пеш аз ҳама як навъи маҳсуси меъёрҳои Конститутсия ва қонунгузории конститутсионӣ мебошанд, ки қувваи олии ҳукуқӣ дошта ба танзими

¹²⁶ Ниг.: Оксамитный В.В. Общая теория государства и права: учеб. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – С. 270

¹²⁷ Ниг.: Черданцев А.Ф. Теория государства и права. – М.: Юрайт, 2002. – С. 186

¹²⁸ Ниг.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. – 5-е изд., перераб. и доп. – М., 2015. – С. 98.

¹²⁹ Ниг.: Эбзеев Б.С. Конституционное право России: учеб. – М.: Проспект, 2019. – С. 198.

муносибатҳои иҷтимоӣ имкон медиҳанд. Ин принсипҳо ҳамчун ғояи роҳбарикунанда ба ҳама субъектон ва тамоми соҳаҳои муносибатҳои иҷтимоии давлат хусусияти таъсиррасонии императивӣ доранд.

Дувумин, дар шароити муайян принсипҳо дар соҳаи ҳуқуқи конститутсионӣ ба меъёр-принсипҳо мубаддал мегарданд ва бо ин васила, ҳамчун чораи таъсиркунанда дар танзими муносибатҳои иҷтимоӣ баромад менамоянд, инчунин, баҳри баланд бардоштани самаранокии танзими ҳуқуқи конститутсионӣ (масалан, ҳангоми гузаронидани ислоҳоти конститутсионӣ) таъсири босамар мерасонанд.

Ҳамчунин, дар адабиёти ҳуқуқӣ фаҳмиши принсипҳои ҳуқуқ дар ду самт – объективӣ ва субъективӣ инкишоф ёфтаанд¹³⁰. Вобаста ба самти якум олимон моҳияти ин равишро ҷудо намуда, одатан, принсипҳои ҳуқуқро бо принсипҳои амалкунандаи ҳуқуқи мавҷуда муайян карда, ҳамчун муқаррарот (қоидаҳо) бевосита ба мазмуни он дохил менамоянд. Аз ҷумла, ба андешаи В.Н. Хропанюк «принсипҳои ҳуқуқ – ин муқаррароти асосӣ буда, қонунияти муносибатҳои ҷамъиятиро объективона ва ҳуқуқӣ мустаҳкам менамояд»¹³¹. В.И. Леушин таъкид мекунад, ки «принсипҳои ҳуқуқӣ бояд дар қонун ба таври возех баён гардад ё аз маъни умумии қонунгузорӣ берун карда шавад»¹³². Олими ватанӣ Р.Ш. Сотиволдиев принсипҳои ҳуқуқро «ҳамчун ақида, асосҳои пешбарандай ҳуқуқ эътироф менамояд, ки он аз ақидаҳои баробарӣ, озодиву адолат бармеояд ва моҳияти ҳуқуқро ифода менамояд»¹³³.

Дар доираи самти дуюми он бошад, принсипҳои ҳуқуқ ҳамчун асос, ғояҳои роҳбарикунанда ва муқаррарот эътироф карда мешаванд. Чунин равиш нисбат ба самти объективӣ бештар паҳншуда мебошад. Н.И. Матузов принсипҳои ҳуқуқро ба сифати муқаррароти ҳуқуқӣ муайян намуда, онро ба мазмуни ҳуқуқӣ дохил накарда, мутаносибан ба ин, ки дар меъёри ҳуқуқ, хусусиятҳои меъёри надоранд, муқаррар менамояд¹³⁴.

¹³⁰ Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи умумии ҳуқуқ ва давлат. Китоби дарсӣ. – Душанбе 2008. – 566 с.

¹³¹ Ниг.: Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М.: Интерстиль; Омега-Л, 2008. – С. 213.

¹³² Ниг.: Леушин В.И. Теория государства и права. В 2-х ч. Ч. 2. – Екатеринбург, 1994. – С. 15.

¹³³ Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи умумии ҳуқуқ ва давлат. Китоби дарсӣ. – Душанбе, 2008. – 566 с.

¹³⁴ Ниг.: Матузов Н.И. Теория государства и права. – М.: Юристъ, 2005. – С. 168.

Бевосита принсипҳои мазкур дар меъёрҳо сабт нашудаанд ва ифодаи мазмунӣ доранду таҷассуми худро дар ҷузъҳои низоми ҳуқуқӣ ба монанди шуuri ҳуқуқӣ ва ҳуқуқэҷодкунӣ пайдо мекунанд. Ба андешаи мо, зухуротҳои ҳаёти ҷамъияти ба андозаи муайян меъёри ҳуқуқро ифода мекунад, ки он низ ба принсипҳои ҳуқуқӣ даҳл дорад.

Бинобар ин, асоси таҳқиқоти мо самти субъективиро дар бар гирифта, мазмунни принсипҳоро ҳамчун шакли зоҳирӣ дар сатҳи меъёри ҳуқуқӣ мустаҳкамшуда фаро мегирад. Бо ин мақсад, зарур аст, ки принсипҳои ислоҳоти конститутсиониро аз таассуротҳое, ки дар ҷомеаи муосир вучуд доранд ва ҳамчун ҷараёни сиёсӣ-ҳуқуқӣ моҳияти қалони иҷтимоӣ доранд муайян намоем.

Аз ин рӯ, вобаста ба мағҳумҳои баррасишууда чунин мағҳуми принсипи ҳуқуқии ислоҳоти конститутсиониро метавон пешниҳод намуд – ин асосҳои роҳбарикунанде мебошанд, ки таҳкурсии низоми ғояҳои ислоҳоти конститутисониро ташкил дода, маҷмуи муносибатҳои вобаста ба амалисозии ислоҳоти конститутсионӣ ба вучуд омадаро муайян месозад.

Принсипҳои ҳуқуқӣ инъикосгари мазмуни ҳуқуқии ислоҳоти конститутсионӣ мебошанд, ки инҳоро дар бар мегиранд: 1) принсипи татбиқи унсурҳои илмӣ дар раванди гузарондани ислоҳоти конститутсионӣ; 2) принсипи ҳуввияти ҳуқуқии миллӣ; 3) принсипи инкишофи меъёрҳои Конститутсия дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ. Муҳтасар принсипҳои мазкурро баррасӣ менамоем.

Принсипи татбиқи унсурҳои илмӣ дар раванди гузарондани ислоҳоти конститутсионӣ. Дар илми ҳуқуқи конститутсионӣ ба таври умум эътироф карда шудааст, ки Конститутсияи кишвар ҳамчун ба сифати таҳкурсии асосии санади меъёриӣ ба ҳисоб рафта заминаи низоми ҳуқуқии давлат маҳсуб ёфта, асосҳои бунёдии мавҷудияти онро гузошта, афзалиятнокии рушди онро муайян менамоянд. Бинобар ин сабаб, самаранокӣ, ҳамоҳангӣ ва мувозинати муқарраротҳои конститутсионӣ шароити зарурӣ баҳри мавҷудияти муътадили давлат ва ҷомеа ба шумор мераванд.

Дар навбати худ, чунин вазифаро бо дарназардошти инкишофёй (динамизм), гуногунчабҳа ва муттасилии рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ танҳо тавассути нигоҳ доштани шакл ва мазмuni меъёрҳои Конститутсия дар ҳолати воқеӣ ҳал кардан мумкин аст, ки дар ҳар як марҳилаи мушаххаси мавҷудияти ҷомеа ва давлат ба вазъияти замон мувофиқат карда, бо воқеиятҳои муосири иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоӣ ҷавобгӯ бошад¹³⁵.

Чӣ тавре ки А.М. Диноршоев қайд менамояд «барои рушди суръатнок ва босамари давлат ва ҷомеа меъёрҳои Конститутсия ниёз ба такмил доранд. Ҳамчун Қонуни асосии давлат, Конститутсия бояд ба талаботи муосири ҷомеа ҷавобгӯ бошад, яъне асоси рушди соҳаи сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва маънавии давлат ва ҷомеа гардад»¹³⁶.

Чунин дидгоҳро муҳаққиқони дигари ватанӣ, аз ҷумла, А. Имомов низ изҳор доштанд: «Тағиироту иловаҳо тақозои сатҳи рушди ҷомеа ва давлати Тоҷикистон дар марҳалаи ҳозира мебошад. Ҳадафи тағиироту иловаҳои ба Конститутсияи ҶТ соли 1994 солҳои 1999, 2003 ва 2016 дохил карда шуда, ин ба талаботи давраи муосири рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ мувофиқ гардонидани Қонуни асосии мамлакат мебошад»¹³⁷. Д. Давлатзода бошад, чунин андеша дорад, ки «Пешрафти ҳаёти ҷомеа талаб менамояд, ки муқаррароту меъёрҳои конститутсионӣ такмил дода шуда, онҳо ба талаботи замон мувофиқ бояд гардонида шаванд»¹³⁸. Дар навбати худ, М.М. Ватанзода бар он назар аст, ки «Ворид намудани тағиироту иловаҳо ба Конститутсия як ҷузъи ҷараёни такмили ин ҳуҷҷати сиёсӣ дар сиёсати ҷомеаи башарӣ ба шумор рафта, қариб дар тамоми давлатҳо, бо мурури замон, Конститутсия такмил дода мешавад»¹³⁹.

¹³⁵ Ниг.: Дерҳо Д.С. Конституционное правообразование как категория конституционного права и нормативная модель: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2019. – 15 с.

¹³⁶ Ниг.: Диноршоев А.М. Понятие и предпосылки конституционно-правовой реформы. Правовая жизнь. – 2016. – № 2 (14). – С. 22-27.

¹³⁷ Ниг.: Имомов А.И. Ҳуқуки конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. Нашри ҷорум бо тағиироту иловаҳо. – Душанбе, 2017. – 134 с.

¹³⁸ Ниг.: Давлатзода Д. Конститутсия асоси рушди давлати демократӣ // Аҳбори Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2020. – №3-4. – С. 108.

¹³⁹ Ниг.: Ватанзода М.М. Такмили конститутсия - кафолати рушди устувори ҷомеа. Ҷумҳурият. – Санаи нашр: 22.04.2016. – №: 78.

Чи тавре ки амалияи мусоири конституционализм дар бисёр давлатҳои ҷаҳон нишон медиҳад, зарурати дар сатҳи конституционӣ мустаҳкам намудани муносибатҳои нави ҷамъиятӣ масъалаи мубрам ба шумор меравад.

Дар замони мусоир нигоҳ доштани мубрамияти муқаррароти конституционӣ тавассути омӯзиш ва таҳқиқоти илмӣ мусоидат менамоянд, ки дар асоси он оид ба такмил додани баъзе муқарраротҳои конституционӣ ҳулосаҳои дахлдор бароварда шавад. Гузаронидани ислоҳоти конституционӣ бидуни ба назар гирифтани коркардҳои илмӣ, аммо танҳо дар зери таъсири вазъи сиёсӣ, метавонад боиси оқибатҳои манфӣ гардад. Тавре ки таҷрибаи муқарраргардида дар баъзе давлатҳо нишон медиҳад, ислоҳоти конституционӣ ҳар дафъа гузаронида мешавад ва дар заминаи он низ ҳукumat иваз мешавад (масалан, Украина, Қирғизистон).

Дар ин замина, бояд бо мавқеи як қатор муаллифони рус, алахусус В.В. Киреев ва А.В. Даниленко розӣ шуд, зоро онҳо қайд менамоянд, ки «аҳаммияти баланди иҷтимоии тағйиротҳои конституционӣ, мавҷудияти ақидаҳои сиёсӣ ва қабули барномаҳо дар ҷомеа ба таъминоти илмии ҳуқуқэҷодкуни конституционӣ талаботи маҳсус мегузорад»¹⁴⁰. Гузаронидани ислоҳоти конституционӣ дар тамоми кишварҳо бояд бо тартиби маҳсус ба роҳ монда шавад, аз ҷумла, мавриди таҳлили дақиқи илмӣ қарор додан, аз ҷониби коршиносон омӯзиши заминаҳои ҳуқуқӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва фарҳангӣ бояд ба роҳ монда шавад ва оқибатҳои тағйиротҳое, ки ба Конститутсия ворид мегардад коркард шуда, инчунин, истифодаи таҷрибаи самарабахши давлатҳои хориҷиро дар рушди конституционализм омӯзанд¹⁴¹. Ба ғайр аз таҳқиқотҳои фалсафӣ, таъриҳӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дар инкишофу рушди ислоҳоти конституционӣ бояд қайд намуд, ки нақши маҳсусро дар таъмини илмии ислоҳоти конституционӣ ба илми ҳуқуқшиносии ватанӣ низ вобаста медонанд.

¹⁴⁰ Ниг.: Даниленков А.В. О пределах полномочий конституционного законодателя // Проблемы развития российской Конституции: сб. статей / под ред. Л.Б. Ескиной. – СПб, 2002. – С. 21.

¹⁴¹ Ниг.: Киреев В.В. Теоретические проблемы реформирования Конституции Российской Федерации: дис. ... д-ра юрид. наук. – СПб., 2010. – 158 с; Даниленков А.В. О пределах полномочий конституционного законодателя // Проблемы развития российской Конституции: сб. статей / под ред. Л.Б. Ескиной. – СПб, 2002. – С. 21.

Дар адабиёти ҳуқуқӣ унсурҳои илмии тағйирёбии Конститутсия тасвир шудааст, ки дар чунин замина инҳо асос меёбанд:

- зарурати таҳлили ҳамаҷонибаи омилҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсӣ, ки тағйиротҳои Конститутсияро муайян менамоянд;
- пурра ва ҳаматарафа амалисозии иқтидори ҳуқуқии Конститутсияи амалкунанда;
- танзим ва ислоҳи меъёрҳои конститутсионӣ, ки на танҳо салоҳиятҳо ва муносибатҳоро миёни мақомоти давлатӣ, балки такмили худидоракуни маҳаллӣ ва механизми иштироки ҷумхуриро дар муносибатҳои байналмилалӣ, кафолати ҳуқуқу озодиҳо ва ҳифзи манфиатҳои қонуни шаҳрвандонро мустаҳкам менамояд;
- низоми тағйиротҳои конститутсионӣ, баҳри бартараф намудани камбудиҳо ва зиддиятҳои дар миёни меъёрҳои Конститутсия ҷойдошта, ҷараёни инкишофи амалишавии он; таъмини алоқа миёни модда ва бобҳои тағйирдодаи Конститутсия, ки тағийир ёфтаанд”
- таъмини мӯтадилии мавҷудияти Конститутсия ва тартиботи конститутсионӣ¹⁴².

Пешниҳодҳои дар боло зикршуда ҳам ҷанбаи назариявӣ ва ҳам амалӣ дошта муҳтаво ва мазмуни он баҳснок ба шумор рафта, аз ҷониби олимон бо усулҳои илмии маҳсус таҳлил карда мешавад. Оид ба таъминоти илмии ислоҳоти конститутсионӣ М.В. Глигич-Золотарева ақида ронда мутобики андешаи ӯ «ба ҳайси омилҳои муайянқунандаи имкониятҳои ислоҳоти конститутсионӣ, марҳилаҳои зарурати пешакии навовариҳои конститутсионӣ, ки на танҳо дарбаргирандаи ғояҳо, интихоби лоиҳаҳо, таҳия ва санчиши консепсияи навсозӣ, стратегия ва татбиқи он, балки таҳлили имкониятҳои воқеии татбиқи онро дар ҳаёт, коркард ва тағйирот ба Конститутсия ва эҳтимолияти гузарониидани озмоишии онро баҳо медиҳад»¹⁴³. Дар асоси мавқеи дар боло зикршуда, метавон ҷунин

¹⁴² Ниг.: Тезисы по результатам «круглого стола» на тему «О научных критериях внесения конституционных поправок» // Журнал российского права. – 1998. – № 12. – С. 149-150.

¹⁴³ Ниг.: Глигич-Золотарева М.В. Правовые основы федерализма. – М.: Юристъ, 2006. – С. 398.

хулосабарорӣ намуд, ки низоми илмии ислоҳоти конститутсионӣ пеш аз ҳама, бояд тавассути барномаҳои маҳсуси давлатии гузаронидани ислоҳоти конститутсионӣ, ки ба самтҳои муайян равона карда шудааст ва дар шаклҳои ташкилии фаъолияти илмӣ дар соҳаи ҳуқуқэчодкунии конститутсионӣ таъмин карда шаванд.

Низомнокии чунин фаъолият пешбинӣ менамояд, ки:

- 1) низомнокии вазифаҳои илмие, ки низоми муносибатҳои ҷамъиятиро инъикос менамояд, танзими конститутсионӣ, ки имкони такмил доранд, дар шакли фармоиши давлатӣ барои гузаронидани корҳои илмӣ-тадқиқотӣ анҷом дода мешавад;
- 2) низомнокии ташкили илмӣ-тадқиқотӣ оид ба ислоҳоти конститутсионӣ, ки зарурати муайян кардани таҳқиқоти илмиро аз ҷониби мақомоти даҳлдори давлатӣ тақозо менамояд;
- 3) низомнокии мазмуни таҳқиқоти илмӣ имконият медиҳанд, ки мазмуни истифодабарӣ ва инкишофи коркарди меъёрҳои конститутсионӣ на танҳо аз нуқтаи назари ҳуқуқи конститутсионӣ, инчунин, аз ҷониби дигар илмҳои ҳуқуқӣ муқаррароти конститутсионии таҳияшуда баррасӣ гардад.

Гузаронидани чунин тадқиқоти илмӣ имконият медиҳанд, ки ба таъмини ҳуқуқии самаранокии ислоҳоти конститутсионӣ шароити мусоид фароҳам оварда шавад.

Дар ин самт, тайи солҳои охир дар Тоҷикистон як қатор таҳқиқотҳои назаррас дар соҳаи ҳуқуқи конститутсионӣ анҷом дода шудаанд, ки зарурати такмили меъёрҳои конститутсиониро инъикос меқунаанд. Аз ҷумла, такмили падидаи парламентаризм ва фаъолияти қонунгузорӣ (З.Ализода, Яқубова С.Н.)¹⁴⁴, вазъи конститутсионӣ-ҳуқуқии Президенти ҶТ (Сулаймонзода М.С.)¹⁴⁵, такмили низоми судӣ (Мирзамонзода Ҳ.М., Раҳмон Д.С.,)¹⁴⁶,

¹⁴⁴ Ниг.: Ализода З. Становление и развитие института парламента в Республике Таджикистан: конституционно-правовое исследование: дис. д-ра юрид. наук. – М., 2013. – 363 с; Якубова С.Н. Конституционно – правовой статус Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – Душанбе, 2009. – 156 с.

¹⁴⁵ Ниг.: Сулаймонов М.С. Конституционно-правовой статус Президента Республики Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 201 с.

¹⁴⁶ Ниг.: Мирзамонзода Ҳ.М. Совершенствование органов судебной власти Республики Таджикистан: проблемы и перспективы // Вестник Таджикского национального университета. – 2020. – №3. – С. 200-207; Раҳмон Д.С. Правовая природа актов конституционного суда Республики Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2019. – 177 с.

такмили асосҳои иқтисодии давлат (Салохидинова С.М.)¹⁴⁷, рушди моҳияти иҷтимоии давлат (Солехзода Г.Д.), рушди шаклҳои демократияи бевосита ва низоми интихобот (Гадоев Б.С.)¹⁴⁸, падидаҳои хуқуқи инсон (Диноршоев А.М., Сафарзода Б.А., Элназаров Д.Х., Камолов Ш.Х.)¹⁴⁹, ташаккули падидаҳои давлатӣ (Имомов А.И. Зоир Ҷ.М.)¹⁵⁰ ва ғайра.

Бисёре аз пажӯҳишҳои олимони ватанӣ ҳам дар сатҳи конститутсионӣ ва ҳам дар сатҳи қонунгузории конститутсионии кишвар гузаронида шудааст.

Принсипи дуюми муҳимми хуқуқии ислоҳоти конститутсионӣ ин ҳам бошад, принсипи ҳуввияти хуқуқи миллӣ ба шумор меравад. Принсипи мазкур таҳияи коркарди конститутсијро бо дарназардошти хусусиятҳои низоми хуқуқии миллӣ (тоҷикӣ) ифода карда инчунин, бояд инъикоскунандай пайдоиши таъриҳ ва мероси миллии мардуми тоҷик бошад. Ин принсип дар партави равандҳои ҷаҳонишавӣ, ки ба ҳаёти хуқуқӣ ва давлатии тамоми кишварҳои ҷаҳон, аз ҷумла, ҶТ ворид мешавад, аҳаммияти маҳсус пайдо мекунад. Чи тавре ки оид ба масъалаи мазкур Раҳмон Д.С. қайд менамояд «шиддатёбии равандҳои ҷаҳонишавӣ, маҳсусан фаъол будани ҷанбаҳои хуқуқии он ба таври ногузир таҷдид ва такмили низомҳои хуқуқии кишварҳои муҳталифро масъалагузорӣ менамоянд. Аз ин гуна даъвату таҷдидҳо кишвари мо низ дар канор нест. Зоро мавҷҳои ҷаҳонишавӣ сарҳад надошта, пайомадҳои он анқариб беистисно ба ҳамаи давлатҳои мусир паҳн хоҳад гардид»¹⁵¹.

Воқеан, равандҳои ҷаҳонишавии мазкур дар баробари равандҳои мусbat ҳамчунин, як қатор ҷанбаҳои манфиро низ дар бар мегиранд, ки метавонанд

¹⁴⁷ Ниг.: Салохидинова С.М. Право на предпринимательскую деятельность в конституционном праве Республики Таджикистан. Учебник. – Душанбе, 2017. – 205 с.

¹⁴⁸ Ниг.: Гадоев Б.С. Тенденции развития высших форм непосредственной демократии в Республике Таджикистан: конституционно–правовое исследование: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2018. – С. 425.

¹⁴⁹ Ниг.: Диноршоев А.М. Конституционные основы регламентации и реализации прав и свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан: дис. ... д-ра юрид. наук. – Москва, 2015. – 535 с; Эльназаров Д.Х. Конституционно–правовое регулирование защиты прав и свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан: вопросы теории и практики: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2020. – 97 с; Камолов Ш.Х. Конституционно–правовая регламентация институтов защиты прав и свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.. – Душанбе, 2019. – 26 с.

¹⁵⁰ Ниг.: Имомов А. Накши Конститутсия дар бунёди давлатдории миллии тоҷикон. – Душанбе, 2011. – 361 с; Зоиров Д.М. Таджики: от государства Саманидов до суверенной государственности (историко-правовой анализ). Монография. – СПб.: Реноме, 2014. – 287 с.

¹⁵¹ Ниг.: Раҳмон Д.С. Хуқуқи инсон дар шароити ҷаҳонишавӣ ва тақвиятёбии тафовутҳои фарҳангӣ–тамаддуӣ: масъалаҳои назарӣ, усулий ва амалӣ–хуқуқӣ. – Душанбе, 2020. – 479 с.

пояҳои миллии давлатро коста гардонанд. Дар ин ҷо, бо мавқеи олимони ватанӣ метавон розӣ шуд, баҳусус А.Ғ. Ҳоликзода, Ҷ.З. Маджидзода Р.С. Одназода, зикр месозанд, ки «ҳодисаҳое, ки дар ҷаҳони муосир рӯҳ медиҳанд, ҳамчун унсурҳои мусбати фаъолияти давлат муаррифӣ мешаванд, аммо дар асл омилҳои манғӣ ба шумор мераванд, ки ба фаъолияти муътадили давлатҳои миллӣ таъсири манғӣ мерасонанд»¹⁵². Н.А. Тоҳирова дар навбати худ қайд менамояд, ки «дар натиҷаи равандҳои ҷаҳонишавӣ низоми арзишҳои анъанавии мотафийротҳоро паси сар менамоянд, ки онҳо метавонанд ба заминаи фарҳангӣ ва маънавии ҳалқи тоҷик, ҳуввият ва ҳудшиносии милли таъсири манғӣ расонанд»¹⁵³.

Вобаста ба ин, дар Паёми худ Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти ҶТ, Эмомалӣ Раҳмон ба ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 20 апрели соли 2011 ишора кардаанд, ки «торафт амиқтар шудани проблемаву мушкилоти умуниинсонӣ, тафиири асоситарин вазифаҳои давлати миллӣ, тавсеаи фаъолияти сохтору ниҳодҳои трансмиллӣ сабаби дигаргунии куллии худи асосҳои зиндагии мотарифанд. Ин раванд, агар аз як ҷониб боиси тақвияти муносибатҳои қисматҳои мухталифи олами имрӯз гардида бошад, аз ҷониби дигар, ҷаҳонӣ шудани зухуроти ҳатарнок, аз қабили терроризму экстремизм, радиқализм, қочоқи маводи мухаддир ва дигар ҷиноятҳои муташаккили трансмиллӣ вазъро торафт пеҷида ва мураккаб гардонидаанд»¹⁵⁴. Аз ин рӯ, ҳар як давлат манғиатҳои миллии худ ва дар асоси он заминаҳои ғояҳои миллии худро ташаккул дода, онҳоро пеш аз ҳама дар меъёрҳои Конституцияи инъикос менамоянд.

Вақте сухан дар бораи ҳуввияти конституционӣ меравад, бояд ба чунин ҷанбаҳо, ба монанди падидаҳои конституционӣ баҳри бунёди давлатдории миллӣ дикқат аввалиндарача дод. Айни замон эътироф шудааст, ки ҳар як давлат дар асоси як қатор принсипҳои умуниэътирофшуда сохта мешавад, ки

¹⁵² Ниг.: Ҳоликзода А.Г., Маджидзода Дж.З., Одназода Р.С. Права человека и конституционно-правовое развитие Таджикистана. – Душанбе 2019. – С. 128-129.

¹⁵³ Ниг.: Тоҳирова Н.А. Права человека как правовые и социальные ценности общества: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2019. – 55 с.

¹⁵⁴ Ниг.: Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 20.04.2011 с. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.prezident.tj/node/4318> (санаси муроҷиат: 22.08.2018 с.).

он дар маҷмуъ, мафхумҳои конституционализм ва давлати конститутсиониро ташкил медиҳанд. Ба ин принсипҳо метавон таҷзияи ҳокимијат, афзалияти ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, соҳибихтиёрии халқ ва ғайра дохил шаванд. Аммо ин принсипҳои бунёди давлатӣ бояд ба шароити миллии маҳаллӣ мутобиқ гардонида шаванд, зоро истифодаи яқсони он метавонад баръакс натиҷа дидад.

Дар ин замина, бояд бо мавқеи В.Н. Корнев, ки дар бораи ҳамгироии арзишҳои Ғарб ба воқеияти ҳуқуқии Русия гуфта шудааст, розӣ шуд. Аз ҷумла, ӯ қайд менамояд, ки «рӯйдодҳои солҳои охир нишон медиҳанд, ки кӯшишҳои ба фаҳмиши сирф ғарбии худ дар Русия ворид кардани "либерализм" ва "модернизатсия" ҳанӯз муваффақият ба даст наовардаанд, зоро чунин арзишҳо ва равандҳо на танҳо ба ғояҳои сиёсиву маънавӣ, балки ба ҷомеаи ҳуқуқии Русия даҳл дорад, мувофиқ намебошанд. Модели конституционии Русия, якум, наметавонад ба самтҳои асосии арзишҳои ҳаёти сиёсӣ-давлатӣ ва иҷтимоӣ-фарҳангии ҷомеа такя қунад, дувум, он бояд бо назардошти истифодаи пурсамари таҷрибаи ҷаҳонии рушди конституционӣ амалӣ карда шавад»¹⁵⁵. Баъдан ӯ, қайд менамояд, ки «бо дарназардошти анъанаҳои таъриҳӣ, ҳусусиятҳои сиёсӣ ва маҳсусиятҳои ҳудудии Федератсияи Россия татбиқи модели Конституции миллии муҳим аст. Ҳатто, қисман даст қашидан ва ба назар нагирифтани ин унсурҳо самаранокии танзими ҳуқуқӣ-конституционӣ ва муносибатҳои ҷамъиятиро коҳиш медиҳад»¹⁵⁶.

Ақидаҳои иброзгардида метавонад бо равандҳои дар ҶТ баамаломада комилан вобастагӣ дошта бошад. Дар ибтидо, дар раванди таҳия ва қабули Конституции соли 1994 анъанаҳои пешрафтаи ҷаҳонии конституционализм ба назар гирифта мешуданд (мо онҳоро дар боло муфассал тавсиф кардем). Аммо, бо гузашти вакт, маълум шуд, ки як қатор механизмҳои нишондодашуда на тавре амал менамоянд, ки дар ибтидо таҳия

¹⁵⁵ Ниг.: Корнев В.Н. Проблемы конституционализма в русском либеральном государствоведении начала XX века // Правоведение. – 2001. – № 3. – С. 239.

¹⁵⁶ Ниг.: Корнев В.Н. Проблемы конституционализма в русском либеральном государствоведении начала XX века // Правоведение. – 2001. – № 3. – С. 239.

шуда буданд ва бинобар ин он ба такмил додан ниёз дошт ва аз ин рӯ он, дар доираи ислоҳоти конститутсионии баргузоргардида тасҳех карда шуданд (масалан, фаъолияти ҳокимиияти судӣ).

Ҳамчунин, дар мазмуни Конститутсия муқарраротеро дохил намуданд, ки ҳуввияти миллии ҳалқи тоҷикро инъикос менамояд (масалан, муқаррароти қ. 2 м.34 Конститутсия «Падару модар барои таълимуму тарбияи фарзандон ва фарзандони болиғу қобили меҳнат барои нигоҳубин ва таъминоти иҷтимоии падару модар масъул мебошанд».

Дар ин ҷода, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти ҶТ, Эмомалӣ Раҳмон ишора кардаанд, ки: «Вобаста ба равандҳои ҷаҳонишавӣ ва шиддат гирифтани муборизаҳои иттилоотӣ, ҳамчунин, воридшавии мағкураи бегона ба зеҳни чомеа зарур аст, ки ба таҳқиқу таблиғи масъалаҳои худшиносиву худогоҳӣ, ҳифзи арзишҳои миллии таърихиву фарҳангӣ, тавсеаи ҷаҳонбинии демокративу дунявӣ, пойдории ваҳдат ва суботи чомеа таваҷҷуҳи бештар зоҳир намоянд»¹⁵⁷.

Ҳамин тарик, ҳуввияти конститутсионӣ яке аз принципҳои муҳимми ислоҳоти конститутсионӣ ба шумор рафта, баҳри ҳифзу таҳқими манфиатҳои давлатӣ ва миллӣ мусоидат мекунад.

Принципи инкишофи меъёрҳои Конститутсия дар санадҳои меъёрии ҳуқуқии чорӣ. Ҳангоми гузаронидани ислоҳоти конститутсионӣ аҳаммияти маҳсусро инкишофи меъёрҳои конститутсионӣ дар санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунанда ишғол менамояд, ки он пеш аз ҳама бо ҳусусиятҳои Конститутсия ҳамчун қонуни асосии давлат вобастагӣ дорад.

Чи тавре ки А.И. Имомов қайд менамояд: «Мавқеи Конститутсия дар муайян кардани мазмуну таъиноти қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Тоҷикистон, дар татбиқи асосҳо ва заминаҳои нави давлатдорӣ хеле қалон аст. Аз ин рӯ, Конститутсия ва ҳолату меъёрҳои он дар ташакулёбии низоми

¹⁵⁷ Ниг.: Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 23.01.2015 с. [Захираи электронӣ]. - Манбаи дастрасӣ: <http://www.prezident.tj/node/4318> (санаи муроҷиат: 22.08.2018 с.).

хуқуқӣ ва қонунгузории чумхурӣ, дар пойдор гардидан ва камолоти давлатдорӣ дар Тоҷикистон аҳаммияти калон доранд»¹⁵⁸.

Масъалаи таъсири Конститутсия ба низоми қонунгузориро А. Титова мавриди баррасӣ қарор дода хусусиятҳои зерини Конститутияро ишора менамояд: «воловият; хусусияти бевосита амал кардан; тартиби мураккаби тағириу иловаҳо; устуворӣ; соҳтори мушахҳас; мавҷудияти муқаддима; мавқеи маҳсусро миёни дигар сарчашмаҳои ҳуқуқ ишғол намудан; мавҷудияти мақомоти маҳсус (Суди конститутсионӣ), ки салоҳияти ҳифзи меъёрҳои Конститутсияро дошта бошад; доираи васеи меъёрҳо (меъёр-мақсадҳо, меъёрҳо-принципҳо, меъёрҳо-кафолатҳо, меъёрҳо-маърифатҳо ва гайра), ки он мақсадҳои вазифавии гуногун дошта, имкон медиҳанд ба муносибатҳои муҳимтарини ҷамъиятӣ таъсир расонанд. Ба андешаи ў, маҳз ҳамин хусусиятҳо ба Конститутсия имкон медиҳад, ки нисбат ба тамоми қонунгузорӣ ва низоми ҳуқуқӣ вазифаи низомсозиро иҷро намояд»¹⁵⁹.

Дар асл, қонунгузории ҷорӣ маҳз дар заминаи меъёрҳои Конститутсия қабул мегардад ва ҳангоми хилоф баромадани меъёрҳои онҳо ба Конститутсия, эътибори ҳуқуқӣ надорад. Ба андешаи олимони ватанӣ Конститутсия санади маҳсуси олии ҳуқуқиест, ки бо эътибори олии ҳуқуқии худ аз ҳар гуна дигар қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ фарқ мекунад. Ҳеч як қонуни дигар бо эътибори ҳуқуқии худ ба он баробар шуда наметавонад. Баробари ин, он хосиятҳои ҳуқуқие дорад, ки қонуни маҳсус будан ва нисбат ба дигар қонунҳо бартарӣ ва қувваи маҳсуси олии ҳуқуқӣ доштани онро нишон медиҳад. Аз ин рӯ, Конститутсия ҳамчун санади олии ҳуқуқӣ, сарчашмаи дигар санадҳои ҳуқуқии дар миқёси давлат амалкунанда, ҳамчун қонуни қонунҳо дорои хусусиятҳои маҳсус мебошад.

Ҳамин тарик, Конститутсия ҳуччати муҳимми сиёсӣ-ҳуқуқӣ ба шумор рафта, тамоми санадҳое ҳуқуқие, ки қабул мегарданд, маҳз дар заминаи ҳамин ҳуччати муҳим бояд таҳия ва қабул гарданд, зоро Конститутсия

¹⁵⁸ Ниг.: Имомов А.И. Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. Нашри чорум бо тағириоту иловаҳо. – Душанбе, 2017. – 766 с.

¹⁵⁹ Ниг.: Титова А. Конституция в системе российского законодательства (теоретико-правовой анализ): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2013. – 30 с.

муайянкунандаи рушди босуботи чомеа ва давлат ба шумор меравад. Бе сабаб нест, ки Қонуни ҶТ «Дар бораи санадҳои меъёрҳои ҳуқуқӣ» дар низоми қонунгузории кишвар мавқеи аввалро ба Конститутсия бахшидааст.

Дар ҳақиқат, зарурати таъмини мувофиқатии санадҳои зиёди меъерии ҳуқуқӣ бо Конститутсия, ки аз ҷониби мақомоти гуногун қабул мегарданд ва инчунин, амалинамоии он дар ҳаёти ҷамъиятӣ имконият медиҳад, ки таркиби маҳсуси иҷтимоии он баланд арзёбӣ гардад.

Амалисозии принсипи инкишофи меъёрҳои Конститутсия дар санадҳои меъерии ҳуқуқӣ ҳангоми гузаронидани ислоҳоти конститутсионӣ ба як қатор масъалаҳои назариявию амалӣ вобаста аст. Яке аз масъалаҳои муҳим ин таъмини мувофиқатии қонунгузории ҷорӣ ба меъёрҳои Конститутсия ба ҳисоб меравад. Мураккабии ин масъала дар тадқиқотҳои илмӣ доир ба табиат ва инкишофи падидаи Конститутсия ҳамаҷониба асоснок карда шудаанд.

Чи тавре ки А.П. Кочегура қайд менамояд «Самтҳои асосии таъсири Конститутсияи ФР -ро ба такмили қонунгузории амалкунанда ва низоми миллии ҳуқуқӣ ҷунин ҷудо намудан мумкин аст: а) мутобиқ гардонидани санадҳои меъерии қонунгузории амалкунанда ба Конститутсия давлат; б) қабули санадҳои меъерии ҳуқуқии нав баҳри инкишофи муқаррароти Қонуни асосӣ; в) ташаккули падидаҳои нави ҳуқуқӣ-конститутсионӣ мутобики муқаррарот ва принсипҳои Конститутсия; г) муайян намудани салоҳияти қонунэҷодкуни мақомотҳои давлатӣ; д) таъмини ягонагии фазои ҳуқуқӣ дар ҳудуди Федератсияи Россия»¹⁶⁰.

Функцияи низомсозии Конститутсия дар раванди ташкили соҳтори қонунгузорӣ ба таври зайл ошкор мегардад: робитаи иерархиро миёни санадҳои қонунгузорӣ ифода менамояд; доираи самти фаъолият ва сарчашмаи ҳуқуқро муайян мекунад; нигоҳ доштани фазои ягонаи ҳуқуқӣ бо назардошти муносибатҳои мартаботӣ; барои вайрон кардани ягонагӣ ва низоми қонунгузорӣ чораҳои ҷавобгарӣ пешбинӣ мекунад; масъалаҳоеро, ки

¹⁶⁰ Ниг.: Кочегура А.П. Управление профессиональным развитием государственных служащих как инструмент повышения эффективности их деятельности // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. – 2008. – № 2. – С. 56-64.

дар заминаи он қонунҳои ҷорӣ ва конституционӣ бароварда мешаванд, муқаррар ва мустаҳкам менамояд.

Дар асоси ин, ба хулоса омадан мумкин аст, ки муқаррароти Конститутсия ҳамчун заминаи муҳимми ҳуқуқӣ имкон медиҳад, ки ихтилофот на танҳо миёни санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, меъёрҳо ва моддаҳои онҳо, балки миёни соҳаҳои қонунгузорӣ пайдо намудани норасоӣ баҳри ошкор ва бартараф кардани он мусоидат мекунад.

Принципи ҳамкории самарабахши мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар гузаронидани ислоҳоти конституционӣ. Дар ташкил ва гузарондани ислоҳоти конституционӣ нақши муҳимро ҳамкории мутақобилаи мақомоти ҳокимияти давлатӣ ишғол менамояд. Талаботи умумӣ барои ҳамкории мақомоти давлатӣ дар ҷараёни қонунгузорӣ асосан ба он такя менамояд, ки «дар ҳаҷми пурра иродай тамоми ҳалқро дар қонун ифода намуда, таъмини муътадилии манфиатҳои қи shrҳои гуногуни иҷтимоиро дар ҳудуди давлат бо баррасӣ намудани оқибатҳои мусбат ва манфии имконпазири танзими қонунгузорӣ дар марҳилаи ташаккулёбии қабули қарор, инчунин, шароитҳо барои ба даст овардани ҳадафҳое, ки дар натиҷаи мақсадҳои гузошташудаи дар амалия бамиёномада бо ҳамкории ҳамаҷонибаи тамоми мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар раванди қонунгузорӣ бо мақсадҳои умумии конституционӣ талаб карда мешавад, муҳайё созад»¹⁶¹. Мундариҷаи ин гуна ҳамкорӣ бояд ҳадафнок бошад. Амалисозии ваколати мақомоти давлатӣ дар самти ислоҳоти конституционӣ зимнан, чунин фаҳмида мешавад, ки фаъолияти мувоғиқашудаи мақомоти давлатӣ бо мақсади таъминоти масъалаҳои барномавӣ, илмӣ, моддию техникӣ, ташкили баррасии муҳокимаҳо, қабул ва рушди меъёрҳои конституционӣ дар қонунгузории амалкунанда, муайян карда мешавад. Татбиқи самарабахши ислоҳоти конституционӣ пешбинӣ менамояд, ки ҳамчун муайянкунандаи доираи мақомоти давлатии дахлдор низоми ҳамоҳангсози мақомоти давлатӣ барои ҳалли вазифаи мазкур ташкил карда шавад.

¹⁶¹ Ниг.: Путятин А.Г. Законодательный процесс как сфера взаимодействия различных ветвей власти // Конституционное и муниципальное право. – 2009. – №17. – С. 15.

Дар амалияи конституционии ҷаҳон шаклҳои гуногуни ҳамкорӣ миёни мақомотҳои давлатӣ дар раванди гузаронидани ислоҳоти конституционӣ коркард шудаанд, ки метавон ҷунин ҳамкориро ба ду намуд тақсим намуд:

Якум, ҳамкорӣ дар раванди таҳия намудани матни Конституция ё ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Конституция. Дар таҷрибаи ҷаҳонӣ якчанд раванди омодасозии матни Конституция ва тартиби қабули он маълум мебошад. Яке аз онҳо ташкил намудани мақомотҳои маҳсус, ки ба зиммаи онҳо коркард ва қабули Конституция вогузор карда мешавад. Масалан, дар дар давлатҳои Фаронса, Италия соли 1947, Чехословакия соли 1948, Югославия соли 1946, Руминия, Албания соли 1946, Олмон соли 1919, Юнон, Булғория, Полша солҳои 1920 ва 1952 барои коркард ва қабули Конституция Комиссияи муассисон ё Шурои конституционӣ ташкил шуда буданд. Ҳусусияти фаъолияти ин мақомот пеш аз ҳама, дар он мебошад, ки ба фаъолияти он тамоми шоҳаҳои ҳокимиюти давлатӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ва намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ ҷалб карда мешаванд, ки дар асоси созиши тарафайн матни Конституцияро тайёр ва қабул менамоянд. Ҷунин ҳамкорӣ байни мақомотҳои давлатӣ имкон медиҳад, ки баҳсҳои байни ин ниҳодҳо вуҷуд доштаро, аллакай дар лаҳзаи коркарди матни Конституция бартараф намоянд.

Дигар роҳи ҳамкории мақомотҳои давлатӣ танҳо дар раванди омодасозии матни Конституция мебошад. Масалан, дар давлатҳои Русия ва ҶТ комиссияҳои конституционӣ ташкил шуда буданд, ки лоиҳаи Конституцияро омода намуда, онро ба муҳокимаи умуниҳалқӣ пешниҳод намуданд. Дар ҶТ маҳз бо ҳамин тартиб, лоиҳаи Конституция омода ва қабул гаштааст. Дар Иҷтисадияи XVII Шурои Олий зарурияти қабули Конституцияи нави ҷумҳурӣ қайд карда шуда, қарор аз 26 июни соли 1993 дар бораи ташкили Комиссия оид ба таҳияи лоиҳаи Конституцияи нави ҶТ дар ҳайати нав дар зери роҳбарии Эмомалӣ Раҳмон қабул гардид¹⁶².

Раёсати Шурои Олии ҶТ бо қарори худ аз 30-юми сентябри соли 1993 гурӯҳи кории мазкурро дар ҳайати 14 нафар ташкил карда, ба ҳайати он

¹⁶² Ниг.: Рӯзномаи «Садои Мардум». – 1993. – 14 августи.

роҳбарони мақомоти ҳокимияти давлатӣ, бештар мақомоти ҳифзи ҳуқук, кумитаҳои Шурои Олӣ ва баъзе муассисаҳои илмӣ дохил шуданд.

Дар ибтидои моҳи апрели соли 1994 гурӯҳи корӣ оид ба тайёр кардани лоиҳаи Конститутсияи ҶТ намунаи лоиҳаи Конститутсияи соли 1994 - ро пешниҳод намуданд.

Дуюм, ҳамкории мутақобила дар раванди гузаронидани ислоҳоти конститутсионӣ. Масалан, мутобики моддаҳои 9-12 Қонуни конститутсионии ҶТ «Дар бораи раъйпурсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» пешниҳоди таклиф дар бораи раъйпурсӣ оид ба ворид намудани тағиӣру иловаҳо ба Конститутсияи ҶТ ба Президенти ҶТ ё ҳадди ақал аз се як ҳиссаи умумии аъзо ва вакилони Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ тааллук дорад¹⁶³.

Нақши асосиро дар татбиқи гузаронидани ислоҳоти конститутсионӣ дар якҷоягӣ бо Президент, Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ ва Суди конститутсионӣ мебозад. Танҳо ба ин субъектҳо хос будани чунин ҳуқук бар он хотир аст, ки Конститутсия санади асосии давлат мебошад ва он бояд аз ҳар гуна тағиӣру иловаҳои тасодуфию ғайричашмдошт эмин бошад. Пешниҳод оид ба тағиӣру иловаҳо ба Конститутсия бояд омӯхтаю таҳлилшуда ва ҷавобгӯи талаботи ҷамъият бошад ва онро аз таъсиррасонии дигар ниҳодҳо, ки метавонад боиси нооромиву бесуботӣ гарданд, ҳимоя намояд.

Бояд қайд намуд, ки дар масъалаи ворид намудани тағиӣру иловаҳо ба Конститутсияи ҶТ Суди конститутсионӣ ҳамчун мақомоти маҳсусгардонида эътироф шуда дар ҳифзи меъёрҳои Конститутсия нақши ҳалкунанда дорад. Ҳангоми пешниҳоди тағиӣру иловаҳо ба Конститутсия мувофиқи Қонуни конститутсионии ҶТ «Дар бораи Суди конститутсионии ҶТ» Суди конститутсионии ҶТ масъалаи ба Конститутсияи ҶТ мутобик будани лоиҳаи

¹⁶³ Ниг.: Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи раъйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 4 ноябрри соли 1995. – № 107. Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1995, № 21, мод. 245.

тағириу иловаҳои ба Конститутсияи ҶТ воридшаванда, ки ба раъйпурсии умумихалқӣ пешниҳод карда мешаванд, муайян менамояд¹⁶⁴.

Ҳамин тариқ, меъёрҳои Конститутсия ва қонунҳои конститутсионӣ дар бораи раъйпурсӣ ва Суди конститутсионӣ аз ҳамкории мутақобила миёни се шоҳаи ҳокимијат – қонунгузор, икроия ва судӣ шаҳодат медиҳанд. Чунин ҳамкории мутақобила баҳри таъмини мувозинат миёни мақомотҳо дар қабули чунин санади муҳимми ҳукуқии кишвар, ба мисли Конститутсия мебошад.

Принципи таъминоти барномавии ислоҳоти конститутсионӣ. Ҳар як раванди фаъолияти давлатӣ дар асоси барномаҳои давлатӣ ба роҳ монда мешавад. Раванди ислоҳоти конститутсионӣ дар ин ҳолат низ истисно буда наметавонад. Дар ҳар як давлат ҳатман нақшай раванди такмили муносибатҳи конститутсионӣ вуҷуд дорад. Дар ҶТ бо фармони Президенти ҶТ аз 6 феврвли соли 2018, №1005 «Консепсияи сиёсати ҳукуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028» тасдиқ шудааст.

Амалӣ намудани сиёсати ҳукуқӣ бе назардошти такмили меъерҳои конститутсионӣ ғайриимкон мебошад. Бинобар ин яке аз қисматҳои бахши Консепсияи мазкур ба самти соҳаи ҳукуқи конститутсионӣ бахшида шудааст. Дар консепсия масъалаҳои такмили раванди қонунгузории конститутсионӣ дар банди 14 бо таври зайл пешбинӣ шудааст: Бо вуҷуди пешравиҳо дар самти соҳтори конститутсионии кишвар, вазъи ҳукуқии инсон ва шаҳрванд, ташаккул ва фаъолияти мақомоти ҳокимијати давлатӣ дар шароити имрӯза, низоми конститутсионии кишвар ба такмил ниёз дорад, ки инҳоро пешбинӣ менамояд:

- татбиқи бевоситаи меъёрҳои ҳукуқии конститутсионӣ;
- таҳқими асосҳои соҳтори конститутсионии кишвар;

¹⁶⁴ Чунончи як гурӯҳ вакilonи Маҷlisи намояндагон ва аъзоёни Маҷlisи milliي Maҷlisi Oliи ҶТ аз ҳукуқҳои конститутсионии худ истифода карда тағириу иловаҳоро ба Конститутсия пешниҳод намуданд, ки онҳо 22 января соли 2016 дар ҷаласаи навбатии Маҷlisи намояндагони Maҷlisi Oliи ҶТ баррасӣ гардиданд. Суди конститутсионии ҶТ 4 февраля соли 2016 тарҳи мазкурро баррасӣ намуда, ба қароре омад, ки тағириу иловаҳои ба Конститутсия воридшаванда ба марҳалай имрӯзай рушд ворид шудани давлат ва ҷомеа мувоғиқ буда, тағириу иловаҳои ба Конститутсия воридшавандаро мутобиқ донист. Рӯзи 10 февраля соли 2016 Маҷlisи намояндагони Maҷlisi Oliи ҶТ санаи баргузории раъйпурсии умумихалқиро дар иртибот ба ворид намудани тағириу иловаҳо ба Конститутсияи (Сарқонуни) ҶТ муайян намуданд ва он 22 майи соли 2016 таъин гардид.

– инкишофи кафолати ҳукуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд;.¹⁶⁵

Аммо ба андешаи, мо бо таври зайл ба танзим даровардани масоили инкишоф ва ислоҳоти конститутсионӣ номукаммал буда, дар барнома инкишофи падидаи ислоҳоти конститутсионӣ ҷой надорад.

Бояд иброз намуд, ки дар замони мусир дар ҶТ шароити мусоид баҳри таъминоти барномавии ислоҳоти конститутсионӣ ба вучуд омадааст, ки инҳоро дар бар мегиранд: 1) набудани бархурди сиёсӣ миёни шоҳаҳои ҳокимияти давлатӣ; 2) баланд бардоштани самаранокии идоракуни давлатӣ; 3) мавҷуд будани таҷрибаи ташкил ва гузаронидани ислоҳоти конститутсионӣ; 4) мавҷудияти тадқиқотҳои ҳуқуқӣ-конститутсионӣ, ки ҷанбаҳои асосии ислоҳоти конститутсиониро дар бар мегиранд.

Таъминоти барномавии ислоҳоти конститутсионӣ дар иртибот бо таҳия ва мавриди амал қарор додани он дар хӯҷатҳои давлатии ҳусусияти пешгӯикунанда ва ояндабинидошта созгор мегардад. Бо назардошти он ки дар ҶТ чунин масъала вобаста ба ташкилу гузаронидани ислоҳоти конститутсионӣ, ки метавонад дар маҷмӯъ ба фаҳмиши дурусти падидаи ислоҳоти конститутсионӣ, дурустии ташкил ва гузаронидани он ва устувории дигар паҳлухои падидаи зикргардида мусоидат менамояд, мавҷуд нест. Ислоҳоти конститутсионӣ бояд фарогири асосҳои ҳуқуқӣ, мақсад, вазифа, принсип ва инчунин, равандҳои асосӣ ва тартиби гузаронидани ислоҳоти конститутсионӣ дар ҶТ бошад. Меъёрҳои падидаи ислоҳоти конститутсионӣ асос барои самтҳои зерин мебошад: 1) ташаккул ва инкишофи сиёсати давлатӣ дар соҳаи ислоҳоти конститутсионӣ; 2) омодасозии пешниҳодҳо оид ба муқаммалнамоии таъминоти ҳуқуқӣ, илмӣ ва ташкилии ислоҳоти конститутсионӣ; 3) коркарди асосҳои рушди барномаҳо ва ҷорабаниҳо барои гузаронидани ислоҳоти конститутсионӣ.

Инчунин, он баҳри зарурати гузаронидани ислоҳоти конститутсионӣ, аниқ намудани сабабҳои норасоии меъёрҳои конститутсионӣ, муайян кардани мушкилоти мувоғиҷатии қонунгузории ҷорӣ бо Конститутсия ва

¹⁶⁵ Ниг.: Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028 аз «6» феврали соли 2018, №1005. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://base.mmk.tj>. (санаи муроҷиат: 02.01.20).

оқибатҳои иҷтимоиу иқтиносӣ, сиёсӣ, ғоявӣ ва тағйироти конститутсиониро ба бор меорад. Ҳар яке аз мақсадҳои ислоҳоти конститутсионӣ барои ҳалли вазифа равона гашта, дар доираи шакл ва усулҳои муайян ба даст оварда мешавад.

Аз ин рӯ, баҳри боз ҳам дар оянда такмил додани меъёр ва падидаҳои ҳуқуқи конститутсионӣ дар Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028 хуб мешуд, ки дурнамои рушди (падидаи) ислоҳоти конститутсионӣ, ки баҳри такмилу инкишофи муносибатҳои муҳимми ҷамъиятӣ равона шудааст, ҷойгир карда шавад.

Ҳамин тариқ, дар асоси таҳлилҳои гузаронидашуда, қайд кардан зарур аст, ки ғояҳои илмӣ ва принципҳои ҳуқуқии ислоҳоти конститутсионӣ яке аз унсурҳои муҳимми амалишавии он ба ҳисоб меравад. Ин ғояҳо ва принципҳои ҳуқуқӣ имконият медиҳанд, ки аз лиҳози моддӣ-ҳуқуқӣ, илмӣ ва ташкилӣ ҷараёни дурусти татбиқи ислоҳоти конститутсионӣ муайян гардида, барои таъмини дурусти низоми давлатдорӣ, самаранокии низоми ҳуқуқии давлат нақши муҳим мебозанд.

1.3. Марҳилаҳои ислоҳоти конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Асри XXI марҳилаи нави рушди конститутсионӣ дар тамоми давлатҳои ҷаҳон мебошад, ки дар ин марҳила беҳтар намудани раванди таҳияи Конститутсияҳо ва меъёрҳои муосиру ҷадид ба он, ба устувории шахс, ҷомеа ва давлат равона мегардад. Ҷаҳони ҷаҳон, ба бунёди сулҳ мусоидат менамояд. Дар ҷомеаи мутамаддин зиёда аз дусад конститутсияҳои миллӣ, яъне конститутсияҳои давлатҳо ҷой дорад, ки солҳои охир раванди бошиддати ислоҳоти конститутсионӣ дар кишварҳои ҷаҳон рафта истодааст. Яъне, конститутсияҳо дар таҳрири нав қабул мегарданд, ё ба онҳо мунтазам тағйири illovaҳо ворид карда мешаванд.

Ҳамасола, дар давлатҳои гуногуни ҷаҳон ислоҳоти конститутсионӣ гузаронида мешавад ва қонунҳои нав қабул мегарданд, ки аксари онҳо дар доираи раванди бунёди сулҳ дар кишварҳои бо сабаби ҷангзада ва ё дар

натицаи бухрони иқтисодӣ ва ё иҷтимоӣ амалӣ мегарданд. Дар аввал, кишвар бо зарурати интихоб намудан рӯ ба рӯ мегардад, аз ҷумла, ботадриҷ зина ба зина ба конститутсияҳо тағйиротҳо ворид мегарданд ва ё конститутсияи амалкунандаро пурра бо санади наваз менамоянд, ки он тартиботи навро дар худ инъикос ҳоҳад кард¹⁶⁶.

Дар робита ба ин, тавсифи марҳилаҳо, давраҳо ва равандҳои он аз ҷумлаи масъалаҳои муҳим ва мубрам ба ҳисоб меравад. Дар илми ҳуқуқ марҳила гуфта, давраи таҳияи ҷизе бо вижагиҳои хос (аломат, ҳусусият) фаҳмида мешавад. Марҳилаҳои ислоҳоти конститутсионӣ низ бо аломат ва ҳусусиятҳои хоси давраҳои муайянни инкишоф аз ҳамдигар фарқ менамоянд.

Дар ин маврид, ба ақидаи олими рус В.С. Белиҳ, бобати он ки «ислоҳоти конститутсионӣ бо равандҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва дигар ҷараёнҳо ва зуҳуротҳо алоқамандӣ дошта, дар он табиити ҳуқуқии рушди давлат муайян карда мешавад»¹⁶⁷, розӣ шудан мумкин аст. Яъне, таъсири ислоҳоти конститутсионӣ ба баҳодии назариявии давлат, ҳусусиятҳои он, шакл, моҳият, ба рушди институтионалии инкишофи низоми ҳуқуқӣ ва сифатан тағйир додани тамоми низоми муносибатҳои ҷамъиятий равона гардида, онҳоро дар шакли муайян медарорад.

Марҳилаҳо ва давраҳои ислоҳоти конститутсионӣ пеш аз ҳама, ба ташаккулёбии воқеаҳои ҷамъиятий равона гашта, ҳамчунин, имкон медиҳанд, ки пайдарпайи ё баробарии он пайгирӣ гардад, низомнокии ва ё баръакс бенизомии он муқаррар, қонунӣ будан ва ё пешгӯинашавандагии онҳо асоснок карда шавад ва ҳусусияти объективӣ ё субъективии онҳо нишон дода шавад. Дар баробари ин, онҳо дар асоси таъриф ва нишонаҳои хронологии худ фарқ қунонида мешаванд.

Дар ин муносибат, бояд давраҳои ислоҳоти конститутсиониро мураккаб шумурд. Зоро, онҳо бо назардошти тамоми маҷмуи тадбирҳои

¹⁶⁶ Ниг.: Мальцев Г.В. Конституции и правовая реформа в Российской Федерации // Современное российское право: анализ основных тенденций: Сборник научных трудов / Под общ. ред. Г.В. Мальцева. – М., 2005. – С. 7.

¹⁶⁷ Ниг.: Белых В.С. Модернизация российской экономики и предпринимательского законодательства: опросы теории и практики: монография/ под общей ред. Акад. РАН А.И. Татаркина. – Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2011. – С. 14.

чорабиниҳои ислоҳотиқунонӣ, ки дар натиҷаи ислоҳот ба даст оварда шудааст, муайян карда мешаванд. Ин пеш ҳама, аз он шаҳодат медиҳад, ки якум, дар бораи то чӣ андоза бомуваффақият райъи мардум оид ба мубориза бо зуҳуротҳои буҳронӣ ҳал мегардад, ҷараёнҳои мусбат ва ё баръакс, густариши буҳрон мушоҳида мегардад; дуюм, ин натиҷаҳои беруна ва инкишофи бунёди навъи ҷадиди давлат қайд мегардад.

Дар фарқият аз ин марҳилаҳо бошад, инкишофи ҳодисаҳо дар доираи ҳар як раванд қайд мегардад. Он дар асоси якҷояқунонии нишондиҳандаҳои руҳдиҳандаи таърихӣ тавсиф меёбад. Воқеаҳои ҳар як марҳила дар санадҳои меъёри-хуқуқии даҳлдор сабт гардида, дар асоси он мазмуни ҳар як марҳилаи нав ошкор карда мешавад.

Марҳилаҳои ислоҳоти конститутсионӣ бо ҳамдигар ба таври зич алоқаманд буда, ҳамшабеҳ нестанд ва бо хусусияту инкишофи падидаҳои алоҳидаи нави ҷамъиятиву давлатӣ аз ҳамдигар фарқ менамоянд. Нишондиҳандаи аввалини ислоҳоти конститутсионӣ бояд самти равандҳои ислоҳоти конститутсионӣ ба шумор равад, зоро раванди ислоҳоти конститутсионӣ он самтҳои афзалиятноки азnavtashkiлдиҳиеро инъикос менамояд, ки ба он ҷараёнҳо ва тадбирҳои татбиқшаванда равона шудаанд. Равандҳо ҳамчунин имконияти дидани сатҳ ва сифати татбиқи вазифаҳои ислоҳоти конститутсиониро фароҳам меоранд, ки дар доираи раванди мушаххас бартаридошта эътироф карда мешаванд.

Имрӯз, аллакай шароити воқеии имкониятҳои асосноккунии марҳилаҳо ва равандҳои ислоҳоти конститутсионӣ дар ҶТ фароҳам омадааст. Барои муқаррар намудани онҳо асосҳои зерини воқеӣ мавҷуданд: 1) вақти қабули санадҳои хуқуқие, ки баргузории ислоҳотро таъмин менамоянд; 2) мазмуни тағйироти воридшаванда; 3) таъиноти мақсадноки онҳо; 4) натиҷаи ислоҳотҳои гузаронидашуда ва муайян намудани дурнамои ояндаи рушд.

Муқаррар намудани марҳилаҳои ислоҳоти конститутсионӣ бо муайян намудани ислоҳоти конститутсионӣ ҳамчун зуҳуроти хуқуқӣ-давлатӣ вобаста аст. Агар зери мағҳуми ислоҳоти конститутсионӣ маҷмуи ҳодисаҳои таърихӣ ва ҳолатҳое, ки дар доираи ин ва ё он тағйирот ба Конститутсия ворид

гардидааст ё Конститутсияи нав қабул шудааст, фахмида шавад, пас маҳз ин қисматҳои таърихӣ метавонад ҳамчунин ба сифати марҳилаҳои ислоҳот баррасӣ карда шаванд. Агар ҳар яки онҳо ҳамчун ислоҳоти конститутсионии мустақил арзёбӣ гардад, пас «муайян кардани марҳилаҳои он бояд бо назардошти дигар маҳакҳо асоснок карда шавад»¹⁶⁸. Арзёбии умумии марҳилаҳои ислоҳоти конститутсионӣ имкони мушоҳида намудани серомилии онро ҳамчун зуҳуроти давлатӣ-ҳукуқӣ медиҳад. Равандҳои дар боло нишондодашуда, ҷанбаҳо ва хусусиятҳои функционалии онро ошкор менамоянд. Онҳо таъриҳ ва фазои ислоҳоти конститутсиониро нишон медиҳанд. Тахлили онҳо дар марҳилаи якум ҷараёни маърифатиро дар омӯзиши ислоҳоти конститутсионӣ муаррифӣ менамоянд.

Омӯзиши назариявии марҳилаҳо ва равандҳои ислоҳоти конститутсионӣ имкон медиҳад, ки онҳо тарҳрезӣ ва пешгӯйӣ карда шаванд, ки ин бевосита аз амалияи давлатдории Тоҷикистон бармеоянд. Донистани ҳар як марҳилаи ислоҳоти конститутсионӣ ҳамеша арзиши назариявӣ ва амалӣ дорад. Таҳлилҳои назариявии онҳо имкон медиҳанд, ки қонуниятҳои ислоҳоти даҳлдори конститутсионӣ ошкор ва асоснок карда шуда, имкониятҳои татбиқношуда ва ҳатоҳои роҳдодашуда пайдо карда шаванд. Таъиноти амалии он, ин пешгирий кардани ҳатоҳои мавҷуда дар оянда, таъмини татбиқи босамари меъёрҳои нави Қонуни асосӣ, маҳсусан, онҳое, ки ба афзалиятҳо ва арзишҳои нав бахшида шудаанд, иборат аст.

Барои муайян кардани мазмун ва моҳияти аксари меъёрҳои амалкардаистода, донистани қонуниятҳои рушди падидаҳои муҳимми ҳукуқи конститутсионӣ аз давраи пайдоиши онҳо то давраи ҳозира зарур аст. Ин омил барои дуруст таҳқиқ кардан ва қушода додани хусусияти масоилҳои муосири ҳукуқи конститутсионӣ имкон медиҳад.

Олимони ватанӣ масоили марҳилабандии ислоҳоти конститутсионро дар аксари ҳолатҳо ба раванди қабули Конститутсияҳо дар Тоҷикистон мутобиқ мегардонанд, яъне оғози ҷараёни баргузоршавии ислоҳоти конститутсиониро бо

¹⁶⁸ Ниг.: Лазарев Л.В., Слива А.Я. Конституционная реформа: первый этап. – М., 1989. – С. 4; Теоретические проблемы республиканской Конституции (материалы научной конференции) // Государство и право. 1992. – №2. – С. 3-37.

қабул шудани Конститутсияи Ҷумҳурии Мухтори Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон (минбаъд – ҶМШС) аз соли 1929 алоқаманд менамоянд. Масалан, А.М. Диноршоев ва С.М. Салоҳидинова ташаккули конститутсияҳои Тоҷикистонро ба се марҳила ҷудо менамоянд:

Марҳилаи аввал, ин таҳия ва қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Мухтори Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистонро дарбар мегирад;

Марҳилаи дувум, се Конститутсияро фаро мегирад (1931, 1937, 1978), ки Тоҷикистон онҳоро дар доираи Иттиҳоди Шуравӣ ҳамчун ҷумҳурии мустақил қабул кардааст;

Марҳилаи сеюм, бо бадастовардани Истиқлолияти давлатӣ ва қабули Конститутсияи ҶТ дар соли 1994 ва тағйирот ба он дар солҳои 1999, 2003 ва 2016¹⁶⁹.

Дар ин асос, онҳо ба хулоса меоянд, ки ҷараёни ислоҳоти конститусионӣ дар Тоҷикистон дар се марҳила гузаронида шудааст. Ақидаи ба ин наздик инчунин аз ҷониби А.И. Имомов пешниҳод шудааст. Ӯ раванди инкишофи давлатдории миллии тоҷиконро таҳлил намуда, онро ба марҳилаҳои зерин ҷудо менамояд:

– мавҷуд будани ҷузъиёти тоҷикӣ дар давлатҳои тоинқилобӣ ва баъдиинқилобии Бухоро, Қуқанд ва Ҷумҳурии Мухтории Туркистон; «табартақсим»-и марз ва миллатҳои Осиёи Миёна, нақшай ташкили вилояти мухтори Тоҷикистон ва тағийирёбии он, ташкили Ҷумҳурии Мухтории Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон ва кӯшиши расмӣ намудан дар Конститутсияи ҶМШС Тоҷикистон соли 1929;

– муттаҳидшавии шаҳру ноҳияҳои округи маъмурии Хӯҷанд бо ҶМШС Тоҷикистон ва ташкилёбии Ҷумҳурии Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон, қабули Конститутсияи соли 1931 ва тағийру иловаҳои он дар соли 1935;

– тағйирот дар моҳият ва вазифаҳои асосии давлати шуравӣ, табдилшавии давлати диктатураи пролетариат ба давлати меҳнаткашон ва

¹⁶⁹Ниг.: Алимов С.Ю., Диноршоев А.М., Салоҳидинова С.М. Конституционное право Республики Таджикистан: учебник / Под общей ред. Диноршоева А.М. – Душанбе, 2018. – С. 94.

инъикос гардонидани он дар Конститутсияи ИЧШС ва Конститутсияи ЧШС Тоҷикистон солҳои 1936 ва 1937, тағйиру иловаҳои минбаъдаи онҳо;

– аз давлати меҳнаткашон расман ба давлати умумихалқӣ табдил ёфтани давлати Шуравӣ, дар асл бошад, давлати ҳизбӣ эълон гардидани он ва инъикоси ин омил дар конститутсияҳои охирини шуравии солҳои 1977 ва 1978-ум;

– сиёсати бозсозии давлати шуравӣ ва кӯшиши бартарафсозии ихтилофҳои моҳиятии он, тағйироту иловаҳо ба Конститутсия, номувоғикии соҳтори шуравӣ ба тағйиротҳои созанда ва барҳамёбии он;

– ноил гаштани миллати тоҷик ба соҳибиҳтиёри ҶТ ва ташкили давлати миллӣ, дар сатҳи конститутсионӣ ба расмият даровардани он. Мазмун ва моҳияти Конститутсияи ҶТ соли 1994, ислоҳоти конститутсионии солҳои 1999 ва 2003¹⁷⁰.

Аз ақидаҳои дар боло зикршуда ба хулоса омадан мумкин аст, ки аксари олимони ватанӣ ба масъалаҳои таҳия, қабул ва амали Конститутсияи ҷумҳурий бештар эътибор додаанд, аммо марҳилаҳои рушди он маҳсус мавзуи таҳқиқот қарор дода нашудааст. Албатта, давраҳои пайдоиш ва рушди конститутсияҳои Тоҷикистон бо давраҳои рушди ҷомеа ва давлат робита доранд¹⁷¹, аммо ба назари мо, масоили марҳилабандии ислоҳоти конститутсиониро танҳо ба ҷараёни таҳия ва қабули конститутсия маҳдуд кардан лозим нест, зоро ислоҳоти конститутсионӣ инчунин давраҳои муккамалнамоии онро низ дарбар мегирад. Инчунин, бояд кайд намуд, ки ақидаҳои олимони номбаршуда ҷараёни пурраи пайдоиш ва инкишофи падидай Конститутсия ва конститутсионализмро дар Тоҷикистон дар бар мегиранд, яъне аз соли 1924 то замони муосир.

Дар навбати худ, дар адабиёти ҳукуқии ватанӣ ақидаҳое воҳӯрда мешаванд, ки марҳилаҳои ислоҳоти конститутсиониро танҳо аз лаҳзаи ба даст овардани соҳибиҳтиёри давлатӣ эътироф менамоянд. Масалан, А.Ғ. Ҳолиқзода, Ҷ.З. Мацидзода ва Р.С Одиназода ислоҳоти конститутсиониро дар ҶТ ба се марҳила ҷудо намудаанд: «марҳилаи якум, қабули Эъломияи

¹⁷⁰ Ниг.: И момов А. Накши Конститутсия дар бунёди давлатдории миллии тоҷикон. – Душанбе, 2011. – С. 361.

¹⁷¹ Ниг.: Конститутсияҳои Тоҷикистон: пайдоиш ва рушд. – Душанбе: Дониш, 2014. – С. 806.

Истиқолияти давлатӣ аз 24-уми августи соли 1990 ва эълон кардани Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибистиклол 9-уми сентябри соли 1991; марҳилаи дуюм, аз 10-уми феврали соли 1992 ташкил намудани комиссияи конститутсионӣ оид ба тартиб додан ва қабул кардани Конститутсияи нав, аммо бо шуруъ гаштани ҷанги шаҳрвандӣ ба таъхир гузошта шудани он ба миён омад; марҳилаи сеюм, ислоҳоти конститутсионӣ бо таҳия намудани лоиҳаи нави Конститутсия, ки бо қарори иҷлосияи XVII Шурои Олий аз 26-уми июли соли 1993 бо тағйир додан ва ташкил намудани комиссияи нави конститутсионӣ оғоз мегардад»¹⁷².

Олими дигар М.С. Сулаймонов бошад, марҳилаҳои ислоҳоти конститутсиониро бо инкишофи падидай президентӣ дар ҶТ алоқаманд медонад, ки онро шартан ба чор марҳила ҷудо менамояд:

- марҳилаи аввал, ташаккули ин ниҳод дар аввали солҳои 90-ум ва интихоби Президенти ҶШС Тоҷикистон (1990 - 1991);
- марҳилаи дуввум, ба даст овардани истиқолияти Тоҷикистон дар соли 1991 ва интихоби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар овоздии умумӣ (1991 - 1992);
- марҳилаи сеюм, таҳия ва қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 1994 ва дар асоси он барқарор намудани мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (1994-1999);
- марҳилаи чорум, ислоҳоти конститутсионии солҳои 1999, 2003, 2016 ва ташаккули ин ниҳод (1999-2016) мебошад¹⁷³.

Аз андешаҳои овардашуда хулоса кардан мумкин аст, ки олимони ватанӣ марҳилаҳои ислоҳоти конститутсиониро вобаста ба инкишофи падидайи асосии конститутсионӣ ба ду раванд алоқаманд месозанд:

- 1) пайдоиш ва инкишофи Конститутсия;
- 2) ташаккул ва такмили омилҳои давлатдории миллӣ.

Ба андешаи мо, ҷудо намудани марҳилаҳои ислоҳоти конститутсионӣ

¹⁷² Ниг.: Холикзода А.Г., Маджидзода Дж.З., Одиназода Р.С. Права человека и конституционно-правовое развитие Таджикистана. – Душанбе, 2019. – С. 294.

¹⁷³ Ниг.: Сулаймонов М.С. Конституционно-правовой статус Президента Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019. – 156 с.

вобаста ба давраҳои қабули Конститутсия, моҳияти падидаи мазкурро маҳдуд месозад, зеро чи тавре ки дар боло қайд намудем, ислоҳоти конститутсионӣ ҷараёни доимоамалкунанда мебошад. Бо роҳи гузарондани ислоҳоти конститутсионӣ пеш аз ҳама, падидаҳои давлатдорӣ мукаммал карда мешаванд, ки маҳз ин мукаммалнамоиҳо инъикоси худро дар Конститутсия меёбанд.

Ҳамин тариқ, марҳилаҳои ислоҳоти конститутсиониро вобаста ба рушди падидаҳои асосҳои соҳтори конститутсионӣ, вазъи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ва тартиби ташкил ва фаъолияти мақомоти давлатӣ чудо намудан мумкин аст, ки онҳо дар Конститутсия танзими худро ёфтаанд. Дар боби дуюми рисола масъалаи мазкур ба таври муфассал мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст.

Бояд тазаккур дод, ки масъалаи баррасишавадаи рисола, ин ислоҳоти конститутсионӣ дар давраи соҳибистицлолии ҶТ мебошад ва моро зарур аст, ки марҳилабандии ислоҳоти конститутсиониро бевосита тибқи он муайян намоем. Бо назардошти қабул ва такмили Конститутсияи ҶТ мочунин марҳилаҳои ислоҳоти конститутсиониро дар замони муосир мувоғиқ мешуморем:

- 1) қабули Конститутсияи ҶТ ҳамчун асоси оғозёбии давраи рушди ҷомеа ва давлат дар ҶТ;
- 2) такмили минбаъдаи Конститутсияи ҶТ дар заминаи вориднамоии тағйири иловаҳо ба он.

Марҳилаи аввал, охири солҳои 80 ва авввали солҳои 90-уми асри XX-ро дар бар мегирад. Дар ин давра, ҷараёни қабули Конститутсияи нав оғоз гардида буд. Зарурияти асосии қабули Конститутсияи ҶТ ин мустақилияти сиёсиро қасб намудани Тоҷикистон мебошад. Чуноне ки маълум аст, ҶТ 9-уми сентябри соли 1991 Истиқлолияти давлатии худро ба даст овард ва дар иртибот бо ин, марҳилаи нави рушди ҷомеа ва давлати Тоҷикистон оғоз гардид.

Соҳибистиқлол гардидани Тоҷикистон тағйиротҳои куллиро дар ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ба бор овард. Махсусан, тибқи Эъломия «Дар бораи

соҳибихтиёрии ҶШС Тоҷикистон» аввалин маротиба Тоҷикистонро чун давлати соҳибихтиёр, демократӣ ва ҳукуқбунёд эълон намуда буд, ки инҳо падидаҳои нав барои ҷомеаи Тоҷикистон ба шумор мерафтанд. Бо ҳамин тартиб, зарурат ба миён омада буд, ки ҳама гуна муносибатҳои нави бамиёномадаро аз лиҳози конституционӣ ба расмият даровард. Яъне, қабули Конститутсия дар таҳрири нав асоси ин тамоюлот ба шумор мерафт. Ҳамин тариқ, аз замони қасби Истиқлолияти давлатӣ дар ҶТ нақшай қабули Конститутсияи Тоҷикистон ҳамчун давлати мустақил мавриди амал қарор гирифт.

Таҳияи лоиҳаи Конститутсияи давлати мустақил аз ҷумлаи раванди ибтидой ва асосии қабули ин ҳуҷҷат ба шумор меравад. Дар ҶТ барои таҳияи лоиҳаи Конститутсия комиссияҳои конституционӣ таъсис гардид, ки кори он ду дафъа тағйир ёфт. Сабаби асосии тағйирёбии кори комиссияи мазкур ба бухрони сиёсии кишвар вобастагӣ дошт¹⁷⁴.

Мувофиқи қарори Шурои Олии Тоҷикистон аз 23 августи соли 1990 Комиссияи конституционӣ оид ба тайёр кардани лоиҳаи Конститутсияи нави Тоҷикистон бо сардории Раиси Шурои Олии Тоҷикистон, котиби якуми КМ ҲҚ Тоҷикистон Қ. Маҳкамов дар ҳайати 53 нафар ташкил ёфт. Тобистони соли 1991 онҳо намунаи аввали лоиҳаи Конститутсияи нави ҶТ-ро ба Кумитаи қонунгузории Шурои Олӣ пешниҳод карданд, ки он аз муқаддимаи муҳтасар, 7 фасл, ки баъзеи онҳо ба бобҳо ҷудо мешуданд ва 150 модда иборат буд. Аммо минбаъд идомаи кори тайёр кардани лоиҳаи Конститутсияи Тоҷикистон моҳиятан ба сабаби барҳам ҳӯрдани ИҶШС мавқуф гузошта шуд.

Давраи дуюми кори тайёр кардани лоиҳаи Конститутсияи ҶТ баъди барҳамхӯрии ИҶШС ва дохил шудани Тоҷикистон ба ҳайати Созмони Милали Муттаҳид ва Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ҳамчун давлати соҳибихтиёр оғоз ёфт. Мувофиқи қарори Шурои Олии ҶТ аз 3-юми январи соли 1992 ба ҳайати Комиссияи конституционӣ тағйирот дароварда шуд.

¹⁷⁴ Ниг.: Имомов А.И. Раванди таҳия ва қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1994. Конститутсияҳои Тоҷикистон ва падидаҳои ҳукуқӣ-давлатӣ дар инкишофи давлатдории миллӣ. – Душанбе:Дониш, 2019. – С. 108-110.

Раиси комиссия Президент Р. Набиев тасдиқ гардид. Мувофиқи амри Президент аз 10-уми феврали соли 1992 гурӯхи корӣ оид ба таҳия кардани лоиҳаи конститутсияи нави ҷумҳурий дар ҳайати 9 нафар таъсис ёфт. Ин гурӯҳ дар муҳлати муқарраршуда лоиҳаи Конститутсияи нави ҶТ-ро тайёр карда ба Раёсати Шурои Олии ҶТ пешниҳод кард. Раёсати Шурои Олий лоиҳаро асосан маъқул дониста, онро барои баррасӣ ба Шурои Олии ҶТ пешниҳод намуд. Шурои Олии ҶТ лоиҳаро баррасӣ намуда, бо қарори худ аз 22 апрели ҳамон сол онро ба муҳокимаи умуниҳалқӣ тавсия намуданд. Лоиҳаи Конститутсияи ҶТ 28 апрели соли 1992 дар матбуот барои муҳокима интишор гардид. Муҳлати ҷамъбости муҳокима 1-уми июляи соли 1992 муқаррар карда шуд. Лоиҳаи мазкур аз муқаддимаи муҳтасар, 7 фасл, ки баъзеи онҳо ба бобҳо ҷудо мешуданд, 12 боб ва 136 модда иборат буд. Аммо бо сар задани ҷанги шаҳрвандӣ кори комиссияи мазкур ба таъхир гузошта шуд.

Бо мақсади хотимагузорӣ ба бетартибиҳои оммавӣ ва муқобилистии яроқнок баъди гуфтугӯҳои бисёр моҳи ноябрисоли 1992 дар шаҳри Хучанд Ичлосияи XVI-уми фавқулоддаи Шурои Олии баргузор гардид. Дар ичлосияи мазкур мансаби Президенти ҶТ барҳам дода шуда, идораи парлумонӣ ҷорӣ карда шуд. Ба сифати Раиси Шурои Олии ҶТ Эмомалӣ Раҳмонов интихоб карда шуд. Ва минбаъд, бо роҳбарии ў кори дастгоҳи давлатӣ ба роҳ монда шуда, имкони дар ҳусуси қабули Конститутсияи аввалини давраи соҳибистиколии Тоҷикистон андеша кардан пайдо гардид.

Оғози давраи сеюми кори тайёр кардани лоиҳаи Конститутсияи нави ҶТ ба қарори ичлосияи ҳабдаҳуми Шурои Олий аз 26 июляи соли 1993 дар бораи тағийир додани ҳайати Комиссияи конститутсионӣ рост меояд. Мувофиқи ин қарор Раиси Комиссияи конститутсионӣ Э.Ш. Раҳмонов – Раиси Шурои Олии ҶТ интихоб гардид. 4-уми сентябри ҳамон сол якумин маҷлиси ин комиссия барпо гардид ва дар он аз нав оғоз кардани кор оид ба тайёр кардани лоиҳаи Конститутсияи нав зуур дониста шуд. Супориш дода шуд,

ки гуруҳи кории нав ташкил қарда лоиҳаи Конститутсияи нави ҶТ-ро бо зуддӣ таҳия намуда, ба Раёсати Шурои Олии чумхӯрӣ пешниҳод намояд¹⁷⁵.

Бояд гуфт, ки барои қабули Конститутсияи ҶТ заминаҳо ва шароитҳои ҳуқуқии муайян фароҳам оварда шуда буд, ки ба таври дигар, чун сабаби асосии таҳияи ин санади меъёрии ҳуқуқӣ ба шумор мерафтанд. Яке аз заминаҳои муҳим ва асосии ин раванд, аз 20 июли соли 1994 дар Ичлосияи XIX Шурои Олии ҶТ қабул гардидани Қонуни ҶТ «Дар бораи ислоҳоти конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, тартиби қабул намудан ва мавриди амал қарор додани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба ҳисоб меравад¹⁷⁶. Воеан, аз ном ва мазмуни ин санад бармеояд, ки он ислоҳоти конститутсиониро дар ҶТ аз лиҳози ҳуқуқӣ ба расмият медарорад. Мушаххасан бошад, гузаронидани ислоҳоти конститутсионӣ тибқи Қонуни мазкур дар робита бо таҳия ва қабули Конститутсияи ҶТ муайян гардидааст. Аз ин бармеояд, ки қабули Конститутсия ҷавҳар ва ё асоси ислоҳоти конститутсиониро ташкил медиҳад, ки хусусияти бунёдӣ, созандагӣ, муайяннамоӣ ва устуворкуниро доро аст.

Аз моҳияти Қонуни ҶТ «Дар бораи ислоҳоти конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, тартиби қабул намудан ва мавриди амал қарор додани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» чунин хусусиятҳои муҳимми он равшан мегардад, ки мазмунан раванди ислоҳоти конститутсиониро инъикос менамояд:

1. Дар қисмати хотимавии қонуни мазкур дар моддаи 15 муқаррар қарда буд, ки «ин қонун дорои эътибори қонуни конститутсионӣ мебошад ва аз рӯзи қабул шуданаш мавриди амал қарор мегирад».

Бояд тазаккур дод, ки муқаррароти Қонуни мазкур аз таҷриба ва стандартҳои байналмилалӣ истифода гардида, бори аввал дар қонунгузории миллӣ мағҳуми «қонуни конститутсионӣ» пешбинӣ гардид. Ҳарчанд ки қонуни мазкур дар шакли қонуни одӣ қабул шуда бошад ҳам, аммо дар

¹⁷⁵ Ниг.: Имомов А.И. Ҳукуки конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. – Душанбе. – 2017. С.116.

¹⁷⁶ Ниг.: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ислоҳоти конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, тартиби қабул намудан ва мавриди амал қарор додани Конститутсия (Сарқонун)-и Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 20 июли соли 1994, № 974. Ахбори Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1994, №13, мод.194.

қонуни одӣ муқаррар намудани сатҳи қонуни аз он баландро дар қонунгузории давлатҳои хориҷӣ воҳӯрдан имконнозазир мебошад.

Дар Қонуни мазкур меъёрҳое муқаррар карда шудаанд, ки сатҳи конститутиониро доранд (моддаи 1). Дар он, аввалин бор дар Тоҷикистон тартиби ташкил ва гузаронидани раъйпурсӣ оид ба қабули Конститутияи нави чумхурӣ муайян карда шуд. Бо қонуни ҷорӣ муайян намудани тартиби таъин ва гузаронидан, ҳамчунин, вақт ва санаи баргузории раъйпурсӣ оид ба қабул намудани Конститутияи нав низ дар таҷрибаи конститутионӣ кам ба ҷашм мерасанд.

2. Қонуни ҶТ «Дар бораи ислоҳоти конститутионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, тартиби қабул намудан ва мавриди амал қарор додани Конститутияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» роҳи қабули Конститутияи ҶТ муайян намуд, ки он тавассути раъйпурсии умуниҳалқӣ сурат мегирад. Яъне, танҳо шаҳрвандони ҶТ бо тариқи овоздиҳии умуниҳалқӣ Конститутияро қабул менамоянд.

3. Қонуни мазкур дар баробари ҳусусияти конститутионӣ доштан, ҳамчунин, дорои ҳусусияти сиёсӣ-ҳуқуқӣ мебошад. Мутобиқи он мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки соли 1992 дар Иҷлосияи XVI Шурои Олий бекор карда шуда буд, аз сари нав таъсис дода (моддаи 2), дар як вақт бо раъйпурсӣ оид ба қабул намудани Конститутияи ҶТ гузаронидани интихоботи Президенти ҶТ муайян намуд.

4. Дар он меъёри мавриди амал қарор додани Конститутияи навқабулшуда низ танзим гардида буд. Муқаррар карда шуд, ки Конститутия аз рӯзи нашр гардидани он мавриди амал қарор дода мешавад ва Конститутияи (Қонуни асосӣ) соли 1978 бо ҳама тағйироту иловаҳояш аз ҳамон рӯз эътиборнокиашро гум мекунад.

Дар қонун муқаррар карда шуд, ки «қонунҳои пештар қабулкардашудаи ҶТ ва дигар санадҳои ҳуқуқии мақомоти ҳокимијат ва идораи давлатии ҶТ дар ҷузъе, ки ба Конститутия (Сарқонун)-и ҶТ ихтилоф надоранд, амали ҳудро ҳифз мекунанд. Ҳамаи қонунҳо ва санадҳои мазкури ҳуқуқӣ бояд ба Конститутия (Сарқонун)-и ҶТ дар давоми ду соли мавриди

амал қарор гирифтани он қабул карда шаванд. Қонунхое, ки дар Конститусия (Сарқонун)-и ҶТ конститутсионӣ номида шудаанд, бояд бъди як соли мавриди амал қарор гирифтани он қабул карда шаванд» (моддаи 8). Меъёрҳои мазкур низ новобаста аз танзими онҳо дар қонуни одӣ хусусияти меъёрҳои конституциониро доранд.

5. Қонуни мазкур ваколати вакилони ҳалқ, Шурои Олӣ, Шуроҳои маҳаллии вакилони ҳалқ, Ҳукумати ҶТ-ро то интихоботи нав ва ташкили мақомоти даҳлдор дароз кард. Судҳои арбитражӣ ба Судҳои иқтисодии ҶТ табдил дода шуданд (моддаҳои 9-13). Аммо муқаррарати меъёри мазкур ва дигар меъёрҳои муқарраршуда ба таври пурра амалӣ намегардид. Масалан дар Ичлоисияи XIX даъвати XII-уми Шурои Олии ҶТ амсолҳо ва механизмҳое фаъолияти худро ба роҳ монда буданд, ки аз муқарраратҳои Қонуни асосии 1978 бармеомаданд ва амали воқеии қонуни мазкурро зери суол мегузошт.¹⁷⁷

Лоиҳаи нави Конститусияи ҶТ ба муҳокимаи умумихалқӣ дар моҳи апрел-июни соли 1994 пешниҳод карда шуд. Дар ин муҳокимаи умумихалқӣ ду шакли лоиҳаи Конститусияи ҶТ, яке дар шакли ҷумҳурии президентӣ ва дигаре дар шакли ҷумҳурии парлумонӣ пешниҳод гардид.¹⁷⁸ Дар натиҷа, шаҳрвандони ҶТ Конститусияи шакли ҷумҳурии президентиро мақбул доностанд ва ин шакл барои қабул ба раъйпурсии умумихалқӣ гузошта шуд.

6 ноябри соли 1994 мардуми ҶТ Конститусияи ҶТ-ро ҳамчун рамзи давлати соҳибистиқлол қабул намуданд¹⁷⁹ ва аз ин сана дар фазои ҷамъиятий ва давлатии Тоҷикистон таҳаввулоти бузург ба миён омад.

Марҳилаи дуюми ислоҳоти конституционӣ ин давра ба давра такмили Конститусияи ҶТ мебошад. Чуноне ки маълум аст, Конститусия ҳуҷҷати зинда аст ва бо рушду инкишофи ҳаёти ҷамъиятий меъёрҳои он такмилу

¹⁷⁷ Ниг.: Иброҳимов С.И., Буризода Э.Б., Имомов А.И., Гадоев Б.С., Мариғонов Р.Н., Санғов Т. Конститусияҳои Тоҷикистон ва падидаҳои ҳуқуқӣ-давлатӣ дар инкишофи давлатдории миллӣ. – Душанбе: «Дониш», 2019. – С.103-105.

¹⁷⁸ Дар ҷараёни муҳокимаи умумихалқии лоиҳаи Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 1,2 миллион шаҳрвандони кишвар ширкат варзиданд. Дар рафти муҳокима аз ҳамвatanони хориҷа 8,5 ҳазор пешниҳодот ворид гардид.

¹⁷⁹ Дар раъйпурсии умумихалқӣ барои қабули Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 2535437 ё 94.4% шумораи умумии интихобкунандагон ширкат варзиданд. Дар натиҷа, 2352554 87,5% овоздиҳандагон барои қабули Конститусияи нави Ҷумҳурии Тоҷикистон овоз доданд. Ниг.: Ҳоликзода А. Г., Маджидзода Дж. З., Одиназода Р. С., Права человека и конституционно-правовое развитие Таджикистана. – Душанбе, 2019. – С. 294.

тағири мейбад. Таҷрибаи конституционии мамолики дунё нишон медиҳад, ки такмили Конституция воситаи муҳим ва асосии танзими конституционӣ-хуқуқии созори муносибатҳои ҷамъиятӣ ва мутобиқ соҳтани меъёрҳои он ба шароити мавҷудаи ҷамъиятӣ мебошад. Воқеан, муносибатҳои ҷамъиятӣ рушдёбанда аст ва баҳри танзими босуботи конституционӣ-хуқуқӣ меъёрҳои мавҷудаи конституционӣ такмил дода мешавад.

Дар таҷрибаи конституционии давлатҳои мусир такмили Конституция бо роҳҳои гуногун амалӣ мешавад. Чунончи бо роҳи ворид намудани тағириот, иловаҳо, ислоҳнамоӣ ва аз нав дида баромадан¹⁸⁰.

Дар ҶТ такмили Конституция бо роҳи ворид намудани тағириу иловаҳо сурат мегирад. Чуноне ки дар қисмати аввали рисола зикр гардида буд, ислоҳнамоӣ ва аз нав дида баромадани Конституция асосан хоси давлатҳое мебошад, ки дар онҳо Конституцияи ҷандӣ амал мекунад¹⁸¹ ва бо тартиби хос амалӣ мегардад.

Таҷрибаи конституционии ҶТ нишон медиҳад, ки ба Конституцияи ҶТ се маротиба, яъне солҳои 1999, 2003 ва 2016 тағириу иловаҳо ворид карда шудааст. Ҳар яке аз ин тағириу иловаҳо дар замина ва омилҳои муайян сурат гирифтааст, ки дар натиҷа, ба мукаммалгардии меъёрҳои Конституцияи ҶТ мусоидат намуд. Махсусан, Конституция соли 1994, ҶТро давлати демократӣ, хукуқбунёд ва дунявӣ муқаррар намуда буд ва расидан ба сатҳи чунин давлат давраи муайяниро талаб менамояд. Бо ҳамин тартиб, ворид намудани тағириу иловаҳо ба Конституция пеш аз ҳама, ба раванди демократиунони давлат ва ҷомеа, бунёди давлати хуқуқӣ ва дунявӣ мусоидат менамояд.

Бояд гуфт, ки Конституцияи ҶТ ба гурӯҳи Конституцияҳои қатъӣ шомил буда, танҳо бо як роҳ, яъне, раъйпурсии умуниҳалқӣ қабул мегардад

¹⁸⁰ Масъалаи мазкур дар зербоби аввали боби номбурда баррасӣ гардидааст.

¹⁸¹ Чуноне маълум аст, дар ҷаҳони мусир Конституцияҳоро вобаста аз шакли ворид намудани тағириу иловаҳо ба ду намуд, яъне Конституцияи қатъӣ ва ҷандӣ (маҳим) ҷудо мекунанд. Конституцияи қатъӣ маъни онро дорад, ки Конституция бо ҳамон роҳе, ки қабул гардидааст бо ҳамон тарик ба он тағириу иловаҳо ворид мешавад. Конституцияи ҷандӣ бошад, Конституцияе мебошад, ки ворид намудани тағириу иловаҳо ба гайр аз тарзи қабули он бо дигар роҳҳо (масалан, Федератсияи Руссия) низ сурат мегардад

ва ҳам ба он тағириу иловаҳо ворид карда мешавад. Ин масъала, тасдиқи худро дар моддаи 98 Конститутсияи ҶТ ёфтааст. Мутобиқи он «тағириу иловаҳои Конститутсия бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ сурат мегирад». Чи тавре ки олимони ватанӣ А.И. Имомов, А.М. Диноршоев, Зоир Ҷ. М. қайд менамоянд «баъди қабули Конститутсияи нав баробари татбиқи меъёрҳои он, баррасии мавзуи такмили минбаъдаи он оғоз ёфта буд»¹⁸². Ин ҷараён тули ду сол 1997-1999 давом ёфт. Дар ин давра, Созишнома дар бораи истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ қабул гашт. Ҳамаи ин омилҳо, заминаи асосии гузарондани ислоҳоти конститусионӣ шудаанд.

Дар қарори Маҷлиси Олӣ аз 30 июни соли 1999 қайд карда шуда буд, ки бо мақсади амалӣ гардонидани ислоҳоти сиёсӣ, таъмини фаъолияти самарабахши ҳамаи руқнҳои ҳокимияти давлатӣ, пешниҳодҳои Президенти ҶТ доир ба тағириоту иловаҳо ба Конститутсияи ҶТ ба раъйпурсии умумихалқӣ гузошта шавад¹⁸³.

Ҳамин тавр, лоиҳаи тағириу иловаҳои Конститутсияи кишвар соли 1999 аз 28 банд иборат буданд¹⁸⁴, ки масъалаҳои зеринро дарбар мегирифт: - таъсиси парлумони дупалатагӣ; интихоби аъзоёни палатаи поёнӣ дар асоси овоздиҳии мустақим, баробар, бевосита ва пинҳонӣ; интихоботи 75% аъзоёни палатаи болоӣ бо овоздиҳии ғайримустақим тавассути маҷлисҳои маҳаллӣ ва 25%-и боқимонда, аз тарафи Президент таъин карда мешаванд; таъсиси Шурои адлия, ки дар таъин ва озод қардани судяҳо дар сатҳҳои гуногун ширкат меварзанд; қарор дар бораи иҷозати фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ¹⁸⁵.

Ба ҳамин тариқ, соли 1999 дохил намудани тағириу иловаҳо ба матни Конститутсия, нақши созандагӣ, хислати созишиӣ ва нерӯи ваҳдатбори он

¹⁸² Ниг.: Имомов А.И. Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. Нашри чорум бо тағириоту иловаҳо. – Душанбе. – 2017. – С. 116; Диноршоев А.М. Понятие и предпосылки конституционно-правовой реформы // Правовая жизнь. – 2016. – № 2 (14). – С. 22-27; Маджидзода Д.З. Конститутсия Республики Таджикистан: 20 лет – Душанбе, «Эр-граф», 2014. – 152 с.

¹⁸³ Ниг.: Имомов А.И. Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. Нашри чорум бо тағириоту иловаҳо. – Душанбе, 2017. – С. 125.

¹⁸⁴ Аз ҷумла сарлавҳа ва матни моддаҳои воридшаванд 28, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 дода мешавад, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 69, 71, 80, 82, 86, 94, 98, қисми 1 м. 99 пешбинӣ шуда буд.

¹⁸⁵ Ниг.: Лоиҳаи тағириу иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: Шарқи озод, 1999. – 29 с

тақвият ёфт ва меъёрҳои он тамоми қиширҳои чомеа ва созмонҳои ҷамъияти-сиёсиро фаро гирифт. Дар инкишофи чомеа ва давлати Тоҷикистон давраи нави бунёдкорӣ оғоз ёфт, ягонагии иҷтимоӣ-сиёсии ҷумҳурӣ ба даст оварда шуд.

Соли 2003 ба Конститутсияи ҶТ дуюмин бор тағириу иловаҳо ворид гардид, ки заминаҳои муайянни худро дошт. Маълум аст, ки ворид намудани тағириу иловаҳо дар иртибот бо муносибатҳои нави бамиённомада ва мукаммал намудани меъёрҳои конститутсионии қишвар қарор дорад ва дар умум, ин тағириу иловаҳо дар ҳамбастагӣ бо асосҳои зикршуда аст. Дар яке аз сарчашмаҳо қайд гардидааст, ки ворид намудани тағириу иловаҳо ба Конститутсияи ҶТ аз 22 июни соли 2003 бо инкишофи давлат ва муносибатҳои ҷамъияти алоқаманд буда, бо ҳолатҳои зерин асос меёбад: вусъат бахшидан дар демократиқунонии ҳаёти чомеа; мусоидати бештар ба инкишофи иқтисодии мамлакат; мувоғиқ намудани баъзе меъёрҳои Конститутсия ба стандартҳои байналмилали¹⁸⁶.

Дар иртибот бо ин, метавон ҷунин зикр намуд, ки ворид намудани тағириу иловаҳо ба Конститутсияи ҶТ аз соли 2003 ба мазмуни томаш аз омилҳои муайян вобастагӣ дошт, ки метавон онҳоро ба таври зайл номбар намуд: ба вуқӯъ пайвастани дигаргуниҳои куллӣ дар ҳаёти иҷтимоию иқтисодӣ, фарҳангию сиёсӣ, ки дар таъмини суботу оромии қишвар ва пайдоши низоми комилан нави ҷамъияти ифода меёбанд; марҳилаи инкишофи ҳозираи чомеа, ки ҳусусияти муайякунандаи он ҳолати гузариш ва такмили минбаъдаи низоми сиёсӣ ва давлатиро тақозо менамуд; ба эътибор гирифтани шароиту ҳусусияти давраи қабули Конститутсияи амалкунанда ва давраи ворид намудани аввалин тағириу иловаҳо ба он; такмили парламентаризм ва дақиқ мушаххас намудани салоҳияти палатаҳои парлумони қишвар; такмили механизми таъмини кафолатҳои ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд; такмили воқеии ҳуқуқи иҷтимоии шаҳрвандон, аз ҷумла ҳуқуқи ҳифзи саломатӣ ва таҳсил бо назардошти ҳолатҳои умумибашарӣ; фароҳам овардани асосҳои конститутсионии инкишофи минбаъдаи иқтисодӣ ва

¹⁸⁶ Ниг.: Давлатов Ҷ. Мақсад волоияти ҳуқуқи инсон // Ҷумҳурият. 19-уми июни соли 2003. – С. 2.

соҳибкорӣ; мӯкаммал намудани рукни ҳокимияти иҷроия бо назардошти тақмили мақомоти ҳокимияти қонунгузор ва судӣ; таҳқими нақш ва мавқеи ҳокимияти судӣ; дақиқ муайян намудани тартиби таъйини раъйпурсӣ; таҷдиди назари ибораҳо ва истилоҳотҳо, ки ҳангоми ворид намудани тағириу иловаҳои соли 1999 аз мадди назар дур мондаанд.

Ҳуқуқшиноси ватанӣ X. Ҳамидов иброз доштанд, ки «тағириу иловаҳо ба Конститутсияи ҶТ аз соли 2003 масъалаҳои зеринро дар бар мегирад: ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд; низоми давлатӣ; мӯқаррароти интиқолӣ; таҳриру тасҳех¹⁸⁷.

Бинобар ин, ба назари мо онҳоро бо тартиби зерин гурӯҳбандӣ намудан мумкин аст: тағириу иловаҳое, ки ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандонро тақмил медиҳанд; тағириу иловаҳое, ки фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ (қонунгузор, иҷроия, суд), ҳокимияти маҳаллӣ ва худидоракуни маҳаллиро фаро мегиранд; тағириу иловаҳое, ки фаъолияти ҳизбҳои сиёсиро фаро мегиранд; тағиироте, ки хусусияти таҳририй доранд.

Ҳамин тарик, тағиироту иловаҳои соли 2003 ба Конститутсияи ҶТ дохил шуда, мазмуни онро боз ҳам мустаҳкам ва ба талаботи замона мувофиқ гардонид.

Инкишофи давлатдорӣ дар Тоҷикистон бо суръат идома меёбад. Тоҷикистон аъзои созмонҳои бонуфуз гардида, сиёсати худро дар асоси стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ гардонид. Ҳамзамон, давлати мо аз таҳдидҳои замони муосир, ба монанди экстремизм ва тероризм берун намонд ва баҳри таъмини амнияти давлат ва сулҳу субот дар ҷомеа бояд чораҳои мушахҳас андешида мешуданд. Яке аз ин чораҳо, ворид намудани тағиироту иловаҳо ба Конститутсия буд. Чи тавре ки қайд карда шуд, Конститутсия ҳамчун санади олии ҳуқуқӣ, сиёсӣ ва барномавӣ маҳсули давраи муайяни рушди ҷомеа ва давлат мебошад. Дар давраҳои тақдирсоз ва бунёдии худ ҷомеаи соҳибдавлат тавассути Конститутсия соҳтори ҷамъияти ва давлатиро дар сатҳи олии ҳуқуқию сиёсӣ расмӣ мегардонад. Тавассути Конститутсия заминаҳои ҳуқуқию сиёсӣ бунёд ва ҳифзи устувории давлат

¹⁸⁷ Ниг.: Ҳомидов X. Раъйпурсӣ тақозои замон. Садои мардум. 24.05. 2003. – С. 4.

таъмин мегардад. Дар он давлатхое, ки сохтори конститутсионӣ мувофиқи талабот ва қонуниятҳои давлатдории демократӣ ва сохтори ҷавобгӯи ҷомеаи шаҳрвандӣ муқаррар гардидааст, бо мурури рушди ҷомеа ва устуории давлат ва қатъиян риоя шудани талаботи Конститутсиya дарозумрӣ, устуорӣ ва эътибори олии он таъмин карда мешавад. Ба таъмини устуории Конститутсиya ҳамчунин сатҳ ва мазмуни танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ, риоя шудани таҳияи ҳадди конститутсионии муносибатҳои ҷамъиятӣ, хислати дурнамо доштани он таъсири калон дорад. Баръакс, дар таҳияи меъёру ҳолатҳои Конститутсиya ба эътибор нагирифтани қоидаҳои мазкур, боиси ноустуории Конститутсиya, ба сатҳи тағиӣи муносибатҳо ҷавобгӯ набудани он ва ба зуд-зуд тағиӣрёбии Конститутсиya сабаб мегардад.

Бо назардошти омилҳои мазкур, ба моҳият, таъинот ва мазмуни тағиӣроту иловаҳое, ки ба Конститутсиya ҶТ соли 1994 санаи 22 майи соли 2016 ворид карда шуданд, баҳо додан лозим аст. Тағиӣроту иловаҳои мазкур тақозои сатҳи рушди ҷомеа ва давлати Тоҷикистон дар марҳалаи ҳозира мебошад. Ҳадафи тағиӣроту иловаҳои ба Конститутсиya ҶТ соли 1994 (соли 2016) дохил карда шуда, ба талаботи давраи муосири рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ мувофиқ гардонидани Қонуни асосии мамлакат мебошад.

Бо ин мазмун 22 майи соли 2016 тағиӣиру иловаҳои ниҳоӣ ба Конститутсиya ҶТ¹⁸⁸ ворид карда шуд, ки ин ислоҳоти конститутсионӣ ҷуноне ки дар боло қайд гардид, дар маҷмуъ, бо назардошти мутобиқ намудани меъёрҳои конститутсионӣ ба муносибатҳо ва шароитҳои нави бавучудомада, тақвият додани раванди демократикунонии ҷомеа ва давлат, ҳамчунин, устуории танзими конститутсионӣ-ҳуқуқии муносибатҳо ва соҳаҳои даҳлдор сурат гирифт.

Ҷуноне ки маълум аст, ҳама гуна вориднамоии тағиӣиру иловаҳо дар ҳар давру замон заминаҳо ва заруриятҳои хоси худро доранд ва бо ҳамин тартиб,

¹⁸⁸ Дар овоздиҳӣ 4059422 нафар шаҳрванд ва ё 92% иштирок карданд. Аз ин шумора 3834862 ва ё 94,5% ба тарафдории «Тағиӣиру иловаҳо ба Конститутсиya (Сарқонун)-и Ҷумҳурии Тоҷикистон», 134877 ва ё 3,3% ба муқобили он овоз доданд. Шумораи бюллетенҳое, ки беътибор дониста шуданд, 89683 ва ё 2,2% буд. Рӯзномаи «Ҷумҳурият» 28 майи соли 2916, № 102 (22924); Тахаввулоти конститутсионии Тоҷикистон соҳибистиклол. – Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, КВДН «Қонуният»-и Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2019. – 329 с. (672 сах)

ворид намудани тағириу иловаҳо ба Конститутсияи ҶТ дар соли 2016 заминаҳои дахлдорро соҳиб аст. Олимон ва мутахассисони ватанӣ, аз қабили Б.С. Гадоев, Қ.Б. Қурбонов, Д.Ш. Сангинов, С.М. Сулаймонов¹⁸⁹, дар умум, зарурати ворид намудани тағириу иловаҳо ба Конститутсияи ҶТ-ро дар соли 2016 бо таври зайл маънидод мекунанд: «Вазъи сиёсӣ, иҷтимоијо иқтисодӣ ва ҳолатҳои дигар дар давлатҳои алоҳида зарурати ворид намудани тағириу иловаҳоро ба Конститутсия ба вучуд меорад, ки сабаби асосии он мутобиқ намудани меъёрҳои ин санад ба шароити зиндагии аъзои чомеа мебошад.

Таҷрибаи ҷаҳонӣ шаҳодати он аст, ки ворид намудани тағириу иловаҳо ба Конститутсия боиси пешрафти соҳаҳои алоҳидаи ҳочагӣ мегардад, механизми баамалбарорӣ ва ҳифзи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд устувор мешавад»¹⁹⁰.

Аз ин рӯ, «зарурияти ворид намудани тағириу иловаҳо ба Конститутсияи ҶТ тақозои рушди устувору босуботи чомеа, такмили меъёрҳои он, мусоидат ба рушди минбаъдаи равандҳои демократиунонӣ ҳаёти чомеа, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва кафолати риояи ҳифзи онҳо, таҳлилу такмили асосҳои соҳтори конститутсионии ҳокимијати давлатӣ, руқиҳои асосии он, мукаммалу самаранок гардонидани низоми мақомоти давлатӣ, фаъолияту ҳамкориҳои байниҳамдигарии онҳо, мутобиқ намудани меъёрҳои Конститутсия ба истилоҳу меъёрҳои санадҳои ҳуқуқи байнамилалӣ, мукаммал ва дақиқ кардани ибораву калимаҳои матни Конститутсияи ҶТ бо назардошти рушди забони давлатӣ мебошад»¹⁹¹.

Оид ба масъалаҳои дар боло зикргардида, А.М. Диноршоев заминаҳои зарурияти ворид намудани тағириу иловаҳоро чунин тақсимбандӣ намудааст:

Якум. Барои пешрафти босамари инкишофи давлат ва чомеа, меъёрҳои Конститутсия доимо ниёз ба такмилдиҳӣ дорад. Конститусия санади

¹⁸⁹ Ниг.: Гадоев Б.С. Мачмӯаи Конститутсияҳои Тоҷикистон. – Душанбе, 2015. – С. 4; Сангинов Д.Ш. Оид ба баъзе тағиироту иловаҳо ба Қонуни Асосӣ // Рӯзномаи «Минбари ҳуқуқшинос». – 2016. – №1-2 (34-35). – С. 5; Сулаймонов М.С. Конституционно правовой статус Президента Республики Таджикистан// – Душанбе, 2019. – 17 с.

¹⁹⁰ Ниг.: Сангинов Д.Ш. Оид ба баъзе тағиироту иловаҳо ба Қонуни Асосӣ // Рӯзномаи «Минбари ҳуқуқшинос». – 2016. №1-2 (34-35). – С. 5.

¹⁹¹ Ниг.: Қурбонов Қ.Б. Ислоҳоти конститутсионӣ – тақозои замон // Рӯзномаи «Минбари ҳуқуқшинос». – 2016. – №1-2 (34-35). – С. 7;

муҳимми давлат буда, бояд ба талаботҳои мусоидат чомеа ҷавобӣ бошад. Яъне, тағйирот ба Конститутсия барои рушди соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии чомеа мусоидат карда метавонад.

Дуюм. Тағйиру иловаҳо ба рушди минбаъдаи равандҳои демократиунонӣ ҳаёти чомеа, хуқуқу озодиҳои инсон ва кафолати риояву ҳифзи онҳо мусоидат менамоянд. Инчунин, ворид намудани тағироту иловаҳо баҳри таҳқиму такмили асосҳои конститутсионии ҳокимиюти давлатӣ, рукнҳои асосии он, муқаммалу самаранок гардонидани низоми мақомоти давлатӣ, фаъолияту ҳамкориҳои байниҳамдигарии онҳо мусоидат мекунанд¹⁹².

Лоиҳаи тағйиру иловаҳо ба Конститутсия аз 40 банд иборат буд, ки дар маҷмуъ, 72 тағйиротро дар бар мегирифт¹⁹³. Таҳлили раванди баргузории ислоҳоти конститутсионӣ дар Тоҷикистон нишон медиҳад, ки онҳо баҳри таъмини рушди давлатдории миллӣ равона шуда, барои инкишофи соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии чомеа, равандҳои демократиунонӣ ҳаёти чомеа, хуқуқу озодиҳои инсон ва кафолати риояву ҳифзи онҳо мусоидат намудаанд.

Чуноне ки маълум аст, дар натиҷаи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Конститутсия таъинот ва ҳолати меъёрҳои муайяни он дигаргун мегардад. Вобаста ба ин, мо чунин андеша дорем, ки ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Конститутсия ба ҳалли чунин масъалаҳо равона шуда буданд:

- тағйиротҳои хусусияти имлоидошта;
- тағйиротҳои хусусияти мушаххаскунандо дақиқкунандадошта;
- тағйиротҳое, ки хусусияти хориҷнамоиро доранд;
- ворид намудани меъёри нави конститутсионӣ.

Тағйиротҳои хусусияти имлоидошта. Дар ҷараёни гузарондани ислоҳоти конститутсионӣ ба такмилнамоии матни Конститутсияи

¹⁹² Ниг.: Диноршоев А.М. Понятие и предпосылки конституционно-правовой реформы // «Правовая жизнь». – 2016. – № 2 (14). – С. 22-27.

¹⁹³ Дар раъйпурсии соли 2016 ба ном ва матни моддаҳои 1, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 18, 20, 27, 28, 32, 34, 37, 38, 40, 45, 49, 51, 56, 61, 64, 65, 69, 71, 73, 74, номи боби шашум, моддаҳои 76, 78, 79, 84, 85, 86, 89, 91, 93 ва муқаррароти интиқолии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиру иловаҳо ворид карда шуд, ки ба такмили меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат намуд.

Тоҷикистон эътибори ҷиддӣ дода мешуд. Дар тули 70 соле, ки Тоҷикистон дар ҳайати Иттиҳоди Шуравӣ қарор дошт, ба забони тоҷикӣ таъсири дигар забонҳо, пеш аз ҳама, забони русӣ, аз ҷумла, дар истифодаи қалима ва ибораҳои ҳуқуқӣ дид мешуд. Аз ин лиҳоз, дар матни аввали Конститутсия ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ҷунин қалима ва ибораҳо бештар ба назар мерасиданд. Баъди ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ коркарди имлои забони тоҷикӣ оғоз гардид ва соли 2012 Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ тасдиқ ва қабул гардид. Аз ин рӯ, дар ҷараёни ворид намудани тағириу иловаҳо ба Конститутсия Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ба инобат гирифта шуданд. Аз ҷумла, дар соли 2003 ҷунин тағииротҳои ҳусусияти имлоидошта, ки аз ивази ном, қалима ва ибораҳо иборат буданд ворид гашта буданд – дар қисми ҷоруми моддаи 6 қалимаи «тасарруф» ба қалимаи «ғасб» иваз гардид, ҳамчунин, дар моддаи 9 қалимаи «суд» ба қалимаи «судӣ» иваз карда шуд. Дар қисми сеюми моддаи 16 қалимаи «хориҷӣ» ба қалимаи «хориҷие», табдил дода шуд. Дар қисми 1 моддаи 17 қалимаи «маълумот» ба қалимаи «таҳсил» иваз шуд.

Дар ислоҳоти конститутсионии соли 2016 баргузоргардида, ҳамчунин тағииротҳои имлой низ пешниҳод шуда буданд. Аз ҷумла, қалимаи «Сарқонун» дар қавсайн аз ном ва матни Конститутсия хориҷ карда шуд. Инчунин, дар моддаи 93 қалимаи «қаламрави» ба қалимаи «ҳудуди» иваз карда шуд. Дар тамоми матни Конститутсияи ҶТ қалимаи «ҳақ» ба қалимаи «ҳуқуқ» иваз гардид ва ғайра¹⁹⁴.

Гурӯҳи дуюми тағириу иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳусусияти мушаҳҳаскунандаю дақиқунанда дорад. Чи тавре ки дар боло қайд карда будем, рушди давлат ва давлатдорӣ аз мукаммалнамоии саривақтии падидаҳои конститутсионӣ вобастагӣ дорад. Бинобар ин, дар ҷараёни гузарондани ислоҳоти конститутсионӣ баъзе аз падидаҳо ва меъёрҳо такмил дода мешаванд. Онҳо мазмуни меъёрҳои мавҷудаи Конститутсияро пурра менамояд. Масалан, тибқи ислоҳоти соли 1999 моддаҳои 60-62-и

¹⁹⁴ Ниг.: Лоиҳаи тағириу иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: Шарқи озод, 2016. – 29 с.

Конститутсия дар таҳрири нав қабул гаштанд, ки дар онҳо тартиби баррасӣ ва қабули қонунҳоро аз тарафи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ, тартиби ҷонибдории қонунҳоро аз тарафи Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии ҶТ, инчунин, тартиби барои имзо пешниҳод намудан ба Президенти ҶТ ва баррасии онҳо ҳангоми ҷонибдорӣ наёфтанд ё ба имзо нарасидан танзим шуданд.

Соли 2003 бошад ба Конститутсия чунин тағйиротҳои хусусияти мушаххаскунандаю дақиқкунанда ворид шуданд: дар моддаи 8 пешбинӣ карда шуд, ки мафкураи ҳеч як ҳизб, иттиҳодияи ҷамъиятӣ, динӣ, ҳаракат ва гурӯҳе наметавонад ба ҳайси мафкураи давлатӣ эътироф шавад, дар моддаи 14 қисми дуюм бо мазмуни зайл пайдо шуд, ки «ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд бевосита амалӣ мешаванд». Ҳамчунин, дар ин қисм, муқаррар карда шуд, ки «ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд мақсад, мазмун ва татбиқи қонунҳо, фаъолияти ҳокимияти қонунгузор, икроия, маҳаллӣ ва мақомоти худидораи маҳаллиро муайян мекунанд ва ба воситаи ҳокимияти судӣ таъмин мегарданд». Вобаста ба қонунӣ гардонидани таъсис ва фаъолияти ҳизбҳои сиёсии равияҳои гуногун ва таъмини рушди низоми бисёрҳизбӣ ба моддаи 28 қисми дуюм илова карда шуд, ки ҳизбҳои сиёсӣ дар асоси гуногунандешии сиёсӣ барои ташаккул ва ифодаи иродай халқ мусоидат мекунанд ва дар ҳаёти сиёсӣ иштирок менамоянд. Соҳтор ва фаъолияти онҳо бояд ба меъёрҳои демократӣ мувоғиқ бошанд.

Тағйироту иловаҳо дар боби сеюми Конститутсия ба баъзе масъалаҳои тартиби интихоби вакilon, шакли фаъолияти палатаҳо, салоҳияти онҳо ва шартҳои интихобшавӣ равшанӣ андоҳт. Аз ҷумла, дар қисми якуми моддаи 49 баробари муқаррар кардани синни на кам аз 25 барои интихоб шудан ба вакили Маҷлиси намояндагон боз шарти дорои таҳсилоти олий будан илова карда шудааст. Дар моддаи 51 ба асосҳои пеш аз муҳлат қатъ гаштани ваколати узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон чанде иловаҳо доҳил карда шуданд. Чи тавре ки дар боло қайд ёфта буд, дар таҳрири соли 1999 дар моддаи 55 мавриҷое пешбинӣ шуда буданд, ки палатаҳо оид ба ҳалли баъзе масъалаҳои номбаршуда ҷаласаи якҷоя

мегузаронанд. Акнун, дар раъйпурсии соли 2003 матни моддаи 55 аз нав таҳрир гардид ва мувофиқи он салоҳияти палатаҳо ҳангоми гузаронидани ҷаласаҳои якҷоя муайян карда шуд. Дар таҳрири нав номгӯйи ваколатҳо аз пешина кам фарқ доранд. Дар таҳрири нави моддаи 57 салоҳияти муайян кардани маоши Президент аз салоҳияти ҳарду палата ба салоҳияти Маҷлиси намояндагон voguzoшта шуд. Дар таҳрири пешинайи моддаи 63 сухан дар хусуси пеш аз муҳлат ихтиёран пароканда шудани Маҷлиси Олӣ мерафт, дар таҳрири нав тартиби пеш аз муҳлат ихтиёран пароканда шудани Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон муайян карда шудааст.

Моддаи 65 Конститутсия дар таҳрири соли 2003 дар бораи талаботи номзад ба мансаби президентӣ ва муҳлати ваколати Президенти ҶТ инчунин, баъзе дигаргуниҳо ворид кард. Дар таҳрири пешина дар хусуси шартҳои интихобшавии номзадҳо ба президентӣ ягон муқаррароте пешбинӣ нашуда буд. Акнун, дар қисми дуюм муқаррар карда шуд, ки ҳар як шаҳрванди ҶТ, ки синни ў аз 35 кам набошад, забони давлатиро донад ва дар қаламрави ҷумҳурӣ на камтар аз 10 соли охир истиқомат дошта бошад, метавонад ба номзадии Президент пешниҳод гардад. Дар қисми чоруми моддаи мазкур меъёри пешина дар бораи як шаҳс ба вазифаи Президент бештар аз як муҳлат пай дар пай интихоб шуда наметавонад, дар таҳрири нав қалимаҳои «як муҳлат» ба «ду муҳлат» иваз карда шуд.

Соли 2016 бошад, чунин тағииротҳо ба моддаи 1 Конститутсия қисми дуюм тағиирот бо мазмуни зерин илова карда шуд: – «Шакли идораи Ҷумҳурии Тоҷикистон президентӣ мебошад». Ба қисми З моддаи 14 пешниҳод гардидааст, ки ибораи «соҳти конститутсионӣ» ба ибораи «асосҳои соҳтори конститутсионӣ» иваз карда шуда, баъди он ибораҳои «камнияти давлат, мудофиаи мамлакат, ахлоқи чомеа, сиҳатии аҳолӣ» илова гарданд.

Сеюм хусусияти ворид намудани тағииру иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тағииру иловаҳое мебошад., ки хусусияти хориҷномаиро соҳибанд. Дар воқеъ, дар натиҷаи ворид намудани тағииру иловаҳо ба Конститутсияи ҶТ мумкин аст, ки бо назардошти аз даст додани моҳият ва аҳаммияти меъёрҳои ҳуқуқӣ-конститутсионӣ, ҳамчунин, зарурияти

муайян, меъёрҳои алоҳида аз Конститутсия хориҷ карда шаванд. Масалан, тибқи ислоҳоти соли 2003 аз қ. 2, м. 19 Конститутсия калимаи «бадарға» ва аз м. 8 қ. 3 ҷумлаи дуюм хориҷ карда шуд. Соли 2016 бошад, аз м. 28 Конститутсияи ҶТ ибораи «аз ҷумла ҳизбҳои ҳарактери демократӣ, динӣ ва атеистӣ дошта» хориҷ гардид.

Қисмати асосии тағйироту иловаҳое, ки дар раванди ислоҳоти конститутсионӣ ба матни Конститутсия ворид карданд, **падида ва меъёрҳои нави конститутсионӣ мебошад**, яъне онҳо дар матни амалкунандай Конститутсия вуҷуд надоштанд. Чунин тағйиротҳо бештар дар ислоҳоти соли 1999 ба ҷашм мерасанд. Дар ҷараёни ислоҳоти соли 1999, масалан, падидаи нав – парлумони касбӣ дар Тоҷикистон бунёд ёфт.

Дар моддаи 48 Маҷлиси Олий – парлумони ҶТ эълон гардида, дар ин асос ӯ ба сифати мақоми олии намояндагӣ ва қонунгузори ҷумхурӣ дониста шуда, таркиби дупалатагии (думаҷлисаи) он муқаррар карда шуд. Вобаста ба ин, моддаҳои 49-57 боби 3 Конститутсия дар таҳрири нав қабул гардиданд.

Инчунин, бо тағйиру иловаҳои соли 2003 ба матни Конститутсияи кишвар меъёрҳои нави конститутсионӣ мустаҳкам шуд. Дар моддаи 5-и Конститутсияи ҶТ меъёри нав илова гардид, ки мутобиқи он «Инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои он арзиши олий мебошанд». Дигар меъёри нави конститутсионие, ки ба Конститутсияи ҶТ дар соли 2003 тибқи райъпурсии умуниҳалқӣ илова гардид, ин дар моддаи 6 илова намудани меъёр дар шакли зерин «Ифодаи олии бевоситаи ҳокимияти ҳалқ райъпурсии умуниҳалқӣ ва интихобот аст», мебошад.

Дар натиҷаи тағйиру иловаҳои соли 2016 ба Конститутсияи ҶТ падидаи Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ – Пешвои миллат дар сатҳи меъёрҳои конститутсионӣ мустаҳкам карда шуд, ки падидаи нав дар таҷрибаи конститутсионии ҶТ мебошад.

Бо ҳамин тартиб, ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи ҶТ яке аз марҳилаҳои муҳимтарин ва асосии ислоҳоти конститутсионӣ ба шумор рафта, асоси рушду инкишофи шаҳс, ҷомеа ва давлат, такмили

меъёрҳои Конститутсияи кишвар ва танзими босуботи хукуқӣ-конститутионии муносибатҳои ҷамъиятӣ мебошад.

Гузашта аз ин, ҳамаи тағйири иловаҳои дар боло зикршуда бо мақсади вусъат бахшидани эъмори давлати хукуқбунёд, ки ба ҷомеаи шаҳрвандӣ асос меёбад ва пас аз қабули онҳо вусъат ва мушаххасият ва ифодаи худро дар қонунгузории ҷумҳурӣ пайдо кардаанд. Бояд қайд намуд, ки ислоҳоти конститутионии солҳои 1999, 2003 ва 2016 нақши асосиро дар инкишофи ҶТ гузашта, сифати меъёрҳои конститутиониро мукаммал намуданд.

БОБИ 2. ТАШАККУЛИ ПАДИДАҲОИ КОНСТИТУТСИОНӢ ДАР ЗАМИНАИ ИСЛОҲОТИ КОНСТИТУТСИОНИИ СОЛИ 1994 ДАР ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

2.1. Ташаккули асосҳои соҳтори конститутсионӣ

Низоми мусири давлатдории Тоҷикистон дар тули зиёда аз 30 соли охир, баъди ба даст овардани истиқлолият дар ҳама самтҳо босуръат рушд карда истодааст. Ҳамзамон, ин раванд ногузир ба паёмадҳои гуногун, таҳдиду хатарҳои рушди ҷомеа ва давлат рӯ ба рӯ мешавад, ки бо вазъи геополитикии ҷаҳон, буҳронҳои гуногуни иқтисодӣ ва вақтҳои охир бо паҳншавии бемориҳои гуногун (маҳсусан, Қовид-19), алоқаманд аст. Дар ин замина ҳифзи истиқлолияти давлатии Тоҷикистон, тамомияти арзии он муҳимтарин афзалияти стратегии миллӣ мегардад ва имкон медиҳад, то рушди устувори иҷтимоию иқтисодии кишварро таъмин кунад.

Тавре ки А.М. Диноршоев ва С.М. Салоҳидинова таъкид мекунанд «таъмини соҳибихтиёри давлатӣ то имрӯз дар саросари ҷаҳон торафт аҳаммияти қалон пайдо мекунад. Равандҳои ҷаҳонишавӣ, ҳамгирии сиёсӣ ва иқтисодӣ сарҳади ҳудшиносии миллӣ ва давлатиро торафт маҳдудтар мекунанд. Низомҳои сиёсӣ ва иқтисодии ҷаҳонӣ ба маҷмуи низомҳои тавоное мубаддал мегарданд, ки бо якдигар фаъолона алоқаи мутақобила доранд»¹⁹⁵. Дар навбати худ Э.А. Бондарева қайд мекунад, ки «таҳқими ҳамгирии байнидавлатии имрӯза боиси он мегардад, ки равандҳои умумии иқтисодӣ аз ҳудудҳои миллӣ гузашта, вазифаҳои нави сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодиро ташаккул медиҳанд»¹⁹⁶.

Ин омилҳо давлатҳоро водор мекунанд, ки масъалаи таъмини даҳлнапазирии соҳти конститутсиониро андешида дар рӯйхати манфиатҳои миллӣ дар ояндаи дарозмуддат, ҳифзи сиёсати давлатӣ, имкониятҳои иқтисодӣ ва тамомияти арзии давлатӣ ворид созанд. ҶТ низ аз ин раванд истисно нест, ки дар тули тамоми даврони соҳибистиклолӣ бо роҳбарии

¹⁹⁵ Ниг.: Диноршоев А.М. Салоҳидинова С.М. Понятие и содержание экономического суверенитета и его обеспечение в условиях глобализации // Правовая жизнь. – 2017. – №3. – С. 69.

¹⁹⁶ Ниг.: Бондарева Е.А. Глобализация и суверенитет государства в экономической сфере // Общество и право. – 2016. – № 1 (55). – С. 23.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сиёсатеро ба роҳ мондааст, ки пеш аз ҳама, баҳри ҳифзи манфиатҳои миллии Тоҷикистон равона шудааст. Ҳамин тавр, зимни Паёми худ ба Маҷлиси Олий аз 21 декабря соли 2021 Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд намуданд, ки «Хукумати кишвар ҳадафҳои стратегии миллиро тадриҷан амалӣ намуда истодааст, яъне таъмини истиқлолияти энергетикӣ, раҳои кишвар аз бунбости коммуникатсионӣ ва табдил додани давлати мо ба кишвари транзитӣ, ҳифзи амнияти озукаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба маҳсулоти босифат, саноатиқунонии босуръати кишвар ва тавсеаи фаъолияти пурсамар. Дар натиҷаи ин, дар даҳсолаи дуюми даврони соҳибиқолӣ рушди устувори иҷтимоию иқтисодии кишвар таъмин гардида, мо баҳри расидан ба ҳадафи олии худ, баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ корҳои зиёдеро ба анҷом расонидем»¹⁹⁷.

Таҷрибаи давраи гузариш дар соҳаҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ нишон дод, ки аксарияти душвориҳо бо сабабҳои дуруст коркард нашудаанд ва суст будани асосҳои соҳти конститутсионии шуравӣ, ки соҳибиҳтиёрии «маҳдуд»-и ҷумҳуриҳои иттифоқиро эълон карда буд ва танҳо дар асоси ғояи идеологӣ якҷоя шуда буданд, ба амал омад. Дар мисоли пошхӯрии Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шуравии Сотсиалистӣ (минбаъд - ИҶШС), аҳаммияти таҳияи принципҳои самарабахши сиёсати ягонаи иқтисодиро барои таъмини фаъолияти чунин принципи муҳимми соҳти конститутсионӣ, шарти нигоҳ доштани соҳибиҳтиёрии давлатӣ, ба монанди ягонагии ҳокимиияти давлатӣ нишон додан мумкин аст. Пас аз интихоботи соли 1990 Шуроҳои Олии ҷумҳуриҳои дар ҳайати ИҶШС қарордошта, ки ваколатҳои қонунгузориро амалӣ мегардонданд, барномаҳои ислоҳоти иқтисодию сиёсиеро қабул намуданд, ки ин дигаргунсозиҳои иқтисодию иҷтимоии онҳо хусусияти аққалиятӣ дошта, дар онҳо манфиатҳои мардуми кишвар куллан ба назар гирифта намешуд. Дар натиҷа, суст шудани «ягонагии ҳудудӣ ва бутунии

¹⁹⁷ Ниг.: Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи сamtҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» аз 21.12.2021. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://president.tj/node/27417>. (санаси муроҷиат 23.08.2022 с.).

давлат ба амал омад».

Қабули Конститутсияи ҶТ дар соли 1994 марҳалаи нави рушди конститутсионии низоми ҳуқуқии ватаниро муайян намуд, ки ба ақидаи А.И. Имомов, «кишвари мо ба давраи навбатии рушди конститутсионӣ ворид гардид ва дар доираи он раванди нави ислоҳоти конститутсионӣ оғоз ёфт, ва шароиту асосҳои муайян кардани самтҳои ислоҳоти минбаъдаи конститутсионӣ ба миён омад»¹⁹⁸. Конститутсияи чорӣ модели нави сохтори тамоми давлат (шаклҳои идоракунӣ, шаклҳои соҳти давлатӣ, намуди режими давлатӣ-сиёсӣ), сатҳҳои ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ, принципҳои нави ташкил ва фаъолияти онҳоро пешниҳод кард. Бо дарназардошти ин, пеш аз ҳама, ҳадаф ва вазифаҳои рушди конститутсионии Тоҷикистон дар охири асри XX ва ибтидои асри XXI тағйир ёфт. Тавре ки дар бандҳои қаблӣ ишора намудем, ин раванд, дар Тоҷикистон ба далели сар задани ҷанги шаҳрвандӣ, ки дар солҳои аввали ташаккули давлати тоҷикон пояҳои сиёсиву иқтисодии онро ҳароб кард, печида ва душвор буд. Ба ин муносибат, Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон қайд намуданд, ки «Баъди барқарорсозии ҳокимияти конститутсионӣ зарурати қабули Конститутсияи нав ба миён омад, то ки асосҳои бунёдии ҷомеа, шакли идораи давлат ва дигар арзишҳои давлатдорӣ муайян карда шаванд. Шашуми ноябри соли 1994 аввалин маротиба дар таърихи Тоҷикистони соҳибихтиёр Конститутсия, яъне санади сарнавиштсоз бо роҳи райӯпурсии умумиҳалқӣ қабул гардид ва минбаъд, дар асоси он мо ба ислоҳоти конститутсионӣ оғоз кардем. Дар моддаи якуми ин ҳуҷҷати тақдирсоз соҳти давлатдории навини тоҷикон муайян карда шуд ва Тоҷикистон бо иродаи мардум давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона эълон гардид»¹⁹⁹.

Воқеан, таназзули реҷаи коммунистӣ дар ИҶШС боиси таҷдиdi сохтори пешина ва ба вучуд омадани пояҳои нави бунёди давлатдории мусоир дар

¹⁹⁸ Ниг.: Имомов А.И. Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. Нашри чорум бо тағйироту иловажо. – Душанбе, 2017. – С. 125.

¹⁹⁹ Ниг.: Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтаррам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва ҳориҷии ҷумҳурӣ» 21.12.2021. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://president.tj/node/27417>. (санаси муроҷиат 23.08.2022 с.).

кишварҳои пасошуравӣ, аз ҷумла, дар ҶТ гардид. Тавре ки Ф.М. Гиниятов қайд мекунанд: «раванди гузариш аз режими авторитарӣ ба режими демократӣ на танҳо бо тағтири ниҳодҳо дар давлатҳои кӯҳна, мушоҳида мешуд, балки ҳамаи ин равандҳо боиси ба вучуд омадани конститутсияҳои нав гардид, ки онҳо бояд аз бисёр ҷиҳат вазифаҳои якхеларо ҳал мекарданд: мустаҳкам намудани асосҳои нави демократии мавҷудияти давлатҳо, муайян кардани асосҳои фаъолияти чомеа дар шароити иқтисоди бозаргонӣ ва ғайра»²⁰⁰.

Ба ибораи дигар, пас аз пошҳӯрии Иттиҳоди Шуравӣ давлатҳои навтаъсис бо интиҳоби модели давлатдории худ рӯ ба рӯ шуданд, ки онҳо пеш аз ҳама, инъикоси худро тавассути муайян кардани поҳои соҳти конститутсионӣ меёбанд. Конститутсияи ҶТ соли 1994 дар муқоиса бо конститутсияҳои замони шуравӣ, муносабати асосии бунёди чомеа ва давлатро ба таври пурра мустаҳкам намудааст. Мутобиқи Конститутсияи амалкунанда, ҶТ ҳамчун давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва иҷтимоӣ, тавсиф меёбад, ки дар он шаҳс, ҳуқуқ ва озодиҳои ў ҳамчун арзиши олий эътироф гардида, ҳифзи онҳо вазифаи давлат маҳсуб дониста мешавад. Ҳамин тарик, асосҳои соҳтори конститутсионӣ асоси бунёди давлатдории муосир мебошанд ва онҳо принципҳои асосии низоми сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ғоявии давлатро инъикос мекунанд.

Дар адабиёти ҳуқуқӣ якчанд мағҳуми истилоҳи асосҳои соҳтори конститутсионӣ вучуд доранд. Масалан, О.Е. Кутафин дар зери мағҳуми асосҳои соҳтори конститутсионӣ «принципҳои асосии давлатро мефаҳмад, ки онро ҳамчун давлати конститутсионӣ тавсиф медиҳад»²⁰¹. Н.А. Михалева бошад, дар он «ифодаи ҳақиқии қонунгузорӣ ва соҳти давлатиро мебинад»²⁰². Инчунин олимӣ ҳуқуқшиноси ватанӣ А.И. Имомов дар зери мағҳуми асосҳои соҳтори конститутсионӣ «моҳият ва шакли идоракуни давлат,

²⁰⁰ Ниг.: Гиниятов Ф.М. Конституционные изменения в государствах постсоветского пространства и Восточной Европы. Вестник экономики, права и социологии. – 2011. – № 3. – С.112-114.

²⁰¹ Ниг.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. – 5-е изд., перераб. и доп. – М., 2015. – С. 117

²⁰² Ниг.: Михалева Н.А. Государственное право Российской Федерации под редакцией академика РАН О.Е.Кутафина. – Том 1. – М., 1993, – С. 81.

соҳибихтиёрии халқ ва шаклҳои амалигардонии он, соҳибихтиёрии давлат ва рамзҳои давлатӣ, сохтори марзӣ-давлатӣ ва маъмурию ҳудудии давлат, сохтори ҷамъиятӣ ва усулҳои асосии ташкили ҳаёти ҷамъият, вазъи ҳукуқи инсон ва шаҳрванд, таҷзияи ҳокимијати давлатӣ ва фаъолияти он, мавқеи Конститутсия ва қонунҳо, санадҳои эътирофнамудаи байналмилалӣ дар низоми ҳукуқии давлат ва самтҳои сиёсати хориҷии давлатро мефаҳмад»²⁰³. Ҳамчунин, қисми таркибии унсури асосҳои сохтори конститутсионӣ шаклҳои гуногуни моликиятро низ ташкил медиҳад. Ба андешаи А.М. Диноршоев ва С.М. Салоҳидинова бошад, дар зери мағҳуми асосҳои сохтори конститутсионӣ «низоми принсипҳои умумӣ, ки муайякунандай мазмуни ҳукуқии соҳти конститутсионӣ, маҷмуи арзишҳои объективӣ ва қоидаҳои ташкили ҷамъият, асосҳои роҳбарикунанда ва падидаҳои соҳти давлатӣ, ки зери ҳимояи давлат қарор доранд, табиати конститутсионии онро муқаррар менамоянд, фахмида мешавад»²⁰⁴. Н.А. Қурдатов бошад, маҳфуми асосҳои сохтори конститутсиониро аз чунин дидгоҳ назар менамояд: якум, ҳамчун низоми инкишофи муносибатҳои ҷамъиятӣ дар давлат ва ҷамъият мувофиқи ғояҳои конститутсионӣ инкишофёбанда; дуюм, ҳамчун принсипҳо, меъёрҳо ва арзишҳои муайяншуда²⁰⁵.

Ҳамин тарик, дар зери мағҳуми асосҳои сохтори конститутсионӣ он ғояҳо ва принсипҳои асосие, ки ба Конститутсия ҳамчун Қонуни асосӣ мустаҳкам мегардад ва ҳамчун муайянкунанадай сохтори конститутсионӣ дар ҷамъият ва давлат мебошад, фахмида мешавад.

Дар принсипҳо ва ғояҳои мазкур ҳусусиятҳои давлат ва ҷамъият, муносибатҳои ҷамъиятӣ, ҳокимијатӣ, речай сиёсӣ ва шаклҳои гуногуни моликият ифода мегардад. Дар асоси маҳфуми овардашуда ба ҳулосае омадан мумкин аст, ки мазмун ва моҳияти асосҳои сохтори конститутсионӣ ду ҷанбаро дар бар мегирад: ҳукуқӣ ва ҳақиқӣ. Ҷанбаи ҳукуқӣ категорияи

²⁰³ Ниг.: Имомов А.И. Ҳукуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. Нашри чорум бо таҷирипоту иловаҳо. – Душанбе, 2017. – С. 15.

²⁰⁴ Ниг.: Диноршоев А.М., Салоҳидинова С.М. Конституционное право Республики Таджикистан: Учебное пособие. – Душанбе, 2017. – 247 с.

²⁰⁵ Ниг.: Қурдатов Н.А. Уголовно-правовая охрана основ конституционного строя и безопасности государства: проблемы доктрины, правоприменения и совершенствования законодательства: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2021. – С. 26.

расмī буда, низоми меъёрҳо ва принсипҳоеро, ки дар Конститутсия мустаҳкам гардидаанд, ташкил медиҳад. Дар навбати худ ҷанбаи ҳақиқӣ воқеияти объективӣ, яъне низоми муносибатҳои воқеан дар ҷомеа ҷойдоштаро инъикос менамояд (масалан, дар заминаи ҳуқуқӣ амалий намудани таҷзияи ҳокимияти давлатӣ, эҳтироми ҳуқуқи инсон ва ғайра). Аз ин гуфтаҳо бармеояд, ки барои амалишавии пурраи асосҳои соҳтори конститутсионӣ татбиқи ҳар ду ҷанбаи ин падида лозим аст.

Инчунин, дар асоси мағхуми таҳлилгардида, метавон як қатор ҳусусиятҳои асосҳои соҳтори конститутсиониро тавсиф намуд:

- соҳибихтиёри, демократӣ, инсондӯстӣ, кафолатнокии соҳтори конститутсионӣ;
- аз рӯйи мақсади худ як шакли муносибати конститутсионӣ-ҳуқуқӣ ба шумор меравад;
- маҳақҳои асосии низоми давлатӣ, шакли давлат, соҳти ҳудудӣ-давлатӣ ва реҷаи сиёсиро муайян менамояд;
- онҳо наметавонанд тағиیر ёбанд ба истиснои ҳолатҳои муқаррарнамудаи Конститутсия;
- ҳеч як меъёрҳои Конститутсия набояд мухолифи асосҳои соҳтори конститутсионӣ бошад.

Ҳамин тавр, дар натиҷаи андешаҳои дар боло зикр гардида, ба хулосае омадан мумкин, ки асосҳои соҳтори конститутсионӣ ин принсипҳои асосии дар Конститутсияи мустаҳкамгардида, ки баҳри тавсифи давлати конститутсионӣ равона шудаанд ва он доираи васеи муносибатҳои ҷамъиятиро танзим менамояд. Онро метавон ба се гурӯҳ чудо намуд:

Ба гурӯҳи якум метавон асосҳои ташкили ҳокимияти давлатӣ ба монанди ҳокимияти пурраи ҳалқ, соҳибихтиёри давлатӣ, ягонагии низоми ҳокимияти давлатӣ, принсипи таҷзияи ҳокимияти давлатӣ, волоияти ҳуқуқ, афзалияти шартномаҳои меъёри ҳуқуқии байналмилалӣ шомил намуд;

Гурӯҳи дуюм аз асосҳои мутақобилаи байни давлат ва шахс иборат аст, аз ҷумла, эътироф намудани ҳуқуқу озодиҳои инсон ҳамчун арзиши олий ва уҳдадории давлат баҳри эътироф, риоя ва ҳимоя намудани онҳо;

Гурӯҳи сеюм асосҳои ташкили ҳаёти чомеаи шаҳрвандиро аз қабили хусусияти иҷтимоии давлат, фаъолияти озоди иқтисодӣ, шаклҳои гуногуни моликият, гуногуншаклии мафкуравӣ ва ғоявӣ, инчунин, хусусияти дунявии давлатро дар бар мегирад.

Ба андешаи муаллиф, ин ҳама принсипҳо ҷавҳари асосии асосҳои соҳтори конститутсиониро ташкил менамоянд.

Пас аз баёни муҳтасари ҷанбаҳои назариявии мағҳуми «асосҳои соҳтори конститутсионӣ» ба масъалаи ворид намудани тағйироти конститутсионӣ дар ин ниҳод, ки дар доираи ислоҳоти конститутсионии ҶТ амалӣ шудаанд, мегузарем.

Баъди ба даст овардани Истиқлолияти давлатии ҶТ дар соҳтори конститутсионии он тағйироти куллӣ ба амал омад. Чуноне ки таҳлили муҳтавои боби 1 Конститутсиияи ҶТ нишон медиҳад, дар натиҷаи ислоҳоти конститутсионии соли 1994 ба он ниҳодҳо ва категорияҳои нав дохил карда шудаанд, ки то ин давра, дар амалияи давлатӣ-ҳуқуқии Тоҷикистон истифода нашуда буданд. Ба ҳадафҳои асосии ислоҳоти конститутсионӣ, ки дар доираи қабули Конститутсиияи соли 1994 амалӣ карда шуданд, татбиқи принсипи волоияти қонун, баланд бардоштани сатҳи кафолатҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон, рушди принсипи давлати иҷтимоӣ ва таъмини принсипи таҷзияи ҳокимият ва таносуби қувваҳо дар доираи як низомро, дохил кардан мумкин аст. Дар бораи ин, вазифаҳо дар Қонуни ҶТ «Дар бораи ислоҳоти конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи тартиби қабул ва татбиқи Конститутсиияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 20 июляи соли 1994 возех нишон дода шудааст. Дар муқаддимаи қонуни мазкур гуфта мешуд, ки «имрӯз ҳама имконоти зарурӣ барои кушодани роҳи бунёди давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ дар Тоҷикистон, таъмини кафолатҳои пурра ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон, таҳқими мавқеи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ва нуғузи он дар чомеаи ҷаҳонӣ, мавҷуд аст»²⁰⁶.

Конститутсиияи замони соҳибистиклолии ҶТ дар моддаи якуми он бори

²⁰⁶ Ниг.: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ислоҳоти конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, тартиби қабул намудан ва мавриди амал қарор додани Конститутсиия (Сарқонун)-и Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 20 июляи соли 1994, № 974. Аҳбори Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1994, №13, мод.194.

аввал ҶТ-ро ҳамчун давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона муқаррар намуд, ки чунин руқнҳои асосии давлат моҳияти демократӣ ва мустақил будани ҶТ-ро дар дохил ва хориҷи кишвар муайян кард. Дар онҳо хусусиятҳои ҶТ ҳамчун давлат, рамзҳои давлатӣ, дахлнапазирии инсон ва ҳуқуқҳои инкорнашавандай ў, соҳибихтиёрии ҳалқ, ягонагии давлат ва соҳти маъмутиву ҳудудии он, кафолати гуногунии равияҳои сиёсӣ ва мафкуравӣ, таҷзияи ҳокимияти давлатӣ, эътибори олии ҳуқуқии Конститутсия ва таъсири ҳуқуқи байналмилалӣ ба Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳурӣ, усулҳои асосии самтҳои сиёсати хориҷӣ, гуногуншаклии моликият ва объектҳои моликияти истисноии давлат муқаррар ва нишон дода шудаанд, ки ин меъёрҳои нав дар Конститутсияи ҶТ (соли 1994) мебошанд.

Ҳамин тариқ, асосҳои соҳтори конститутсионии ҶТ чунин ниҳодҳои конститутсиониро ташаккул додаанд, ки онҳо то қабули Конститутсияи соли 1994 дар амалияи конститутсионии кишвари мо мавҷуд набуданд.

- давлати демократӣ (моддаи 1,6);
- давлати ҳуқуқбунёд (моддаи 1);
- давлати дунявӣ (моддаи 1,8);
- давлати иҷтимоӣ (моддаи 1);
- таҷзияи ҳокимияти давлатӣ (моддаи 9);
- шаклҳои гуногуни моликият ва озодии фаъолияти иқтисодӣ ва соҳибкорӣ (моддаи 12) ва ғайра.

Давлати демократӣ. Бояд ёдовар шуд, ки давлати демократӣ дар аёми таъриҳӣ башар рӯ ба ҳастӣ ниҳода, имрӯз муҳтасар дар чунин тарз шаклбандӣ гардидааст: «Давлат барои мардум аст, на мардум барои давлат». Шакли мазкур ифодаи худро аз мағҳуми демократия дарёфтааст, зеро дар адабиётҳои ҳуқуқӣ зери мағҳуми демократия ин *demos*-ҳалқ ва *cratos* - ҳокимият, яъне пурраҳоқимиятии ҳалқ фаҳмида мешавад.

Зарур ба таъкид аст, ки аксари Конститутсияҳои мусир давлатҳои ҷаҳонро ба сифати давлатҳои демократӣ муқаррар кардааст. Дар ин радиф, ҶТ истисно нест. Баъди ба даст овардани истиқлолият дар моддаи якуми Конститутсияи ҶТ бори аввал ҶТ-ро ҳамчун давлати демократӣ муқаррар

гардид. Тавре ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми шодбошии худ ба муносабати Рӯзи Конститутсия иброз намуданд: «Бунёди чомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва иҷтимоӣ мақсад ва вазифаи асосии давлат буда, кафолати амалӣ гардидани онҳо дар Конститутсия муқаррар карда шудааст. Дар Конститутсия дарҷ гардидани принципҳои демократӣ ба мо имкон дод, ки худро ба чомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун мардуми дорои таъриҳ ва забону фарҳанги бостонӣ ва соҳиби анъанаҳои деринаи давлатдорӣ муаррифӣ намоем»²⁰⁷.

Дар адабиёти ҳуқуқии ватанӣ ва хориҷӣ падидаи «давлати демократӣ» таҳлили ҳамаҷониба шуда, унсурҳои асосии таркибии он муайян шудаанд. Масалан, олимни ватанӣ А.И. Имомов чунин андеша дорад, ки «Давлати демократӣ ироди аксарияти кулли мардумро ифода карда, мувофиқи манфиати онҳо амал мекунад. Ҳеч ягон гурӯҳи иҷтимоӣ ё қувваҳои ҷамъиятию сиёсӣ, миллӣ, этникӣ аз иштирок кардан дар идораи давлат маҳрум карда намешаванд»²⁰⁸. Дар навбати худ, А.М. Диноршоев ва С.М. Салоҳиддинова чунин андеша доранд, ки «давлати демократӣ тавассути гуногунандешии сиёсӣ, пурраҳокимијатии ҳалқ ва ҳуқуқи инсон амалӣ карда мешавад»²⁰⁹.

Аз рӯзҳои аввали ба даст овардани соҳибихтиёри дар ҶТ ислоҳоти куллӣ дар самти демократиякунонии чомеа ва давлат оғоз гардид. Тавре ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъқид мекунанд «Фояи чомеаи демократӣ – асоси Конститутсия ба ҳисоб меравад. Яъне, яке аз масъалаҳои муҳимми раванди ташаккули давлатдории миллӣ ин бунёд ва таҳқими низоми сиёсӣ, ки ба принципҳои демократӣ асос ёфтааст, мебошад»²¹⁰

²⁰⁷ Ниг.: Паёми шодбошии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Эмомалӣ Раҳмон ба муносабати Рӯзи Конститутсия . 05.11.2021. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://president.tj/node/27417>. (санаи муроҷиат: 26.01.2022 с.).

²⁰⁸ Ниг.: Имомов А.И. Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. Нашри чорум бо тағйироту иловаҳо. – Душанбе, 2017. – С. 146-148.

²⁰⁹ Ниг.: Алимов С.Ю., Диноршоев А.М., Салоҳиддинова С.М. Конституционное право Республики Таджикистан: учебник / Под общей ред. Диноршоева А.М. – Душанбе, 2018. – С.135.

²¹⁰ Ниг.: Раҳмон Э. Независимость Таджикистана и возрождение нации / Э. Раҳмон. Том 12. – Душанбе: Ирфон, 2016. – С. 94.

Воқеан, татбиқи ин принсиipi конститутсионӣ ислоҳоти бунёдии соҳторӣ ва институтсионалиро тақозо мекард, ба он сабаб ки дар солҳои аввали истиқлолият дар натиҷаи ҷанги шаҳрвандӣ ин асосҳо хароб шуда буданд. Аз ин рӯ, зарур буд, ки барои таҳқими арзишҳои демократӣ дар ҷомеа, ҷораҳои мушаххас андешида шавад. Яке аз масъалаҳои асосии ин самт, ташаккули низоми нави интихобот ва қонунгузории интихоботӣ ба ҳисоб мерафт. Ҳамин тавр, дар асоси Конституцияи қонунҳои муҳим дар бораи интихобот таҳия гардиданд: Қонуни конститутсионии ҶТ «Дар бораи интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 21 июля соли 1994 ва Қонуни конститутсионии ҶТ «Дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии ҶТ» аз 10 декабря соли 1999.

Соли 1999 пас аз ислоҳоти конститутсионӣ ва ташкили парлумони дупалатагӣ Қонуни конститутсионии ҶТ «Дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии ҶТ» қабул гардид, ки аввалин маротиба дар амалияи бунёди давлатдории Тоҷикистон ниҳоди низоми мутаносиби ҳуқуқи интихоботиро ҷорӣ намуд. Ҷорӣ намудани низоми мутаносиби интихоботӣ, инчунин, ба ташаккули чунин институт, ба мисли низоми бисёрҳизбӣ ва плюрализми сиёсӣ мусоидат намуд. Ҷуноне ки Ҳ.К. Ҳолов қайд мекунанд: «Низоми ҳизбии Тоҷикистон, ки дар асоси принципҳои демократӣ бунёд ёфтааст, барои фаъолияти ҳизбҳои гуногуни сиёсӣ шароити мусоид фароҳам меоварад. Ин омил нақши ҳизбҳои сиёсиро дар ҳаёти сиёсии ҷомеа фаъол мегардонад»²¹¹.

Бояд гуфт, ки баъди имзои Созишномаи истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ (1997) дар ҳаёти сиёсию ҳуқуқии ҶТ марҳилаи нави таъриҳӣ оғоз гардид. Марҳилаи рушду инкишофи низоми бисёрҳизбӣ, мутобиқгардонии фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ бо қонунгузории мамлакат ва фаъолгардонии нақши ҳизбҳои сиёсӣ дар ҷомеа бо қабули Қонуни нави ҶТ «Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ» дар санаи 13 ноября соли 1998 боиси боло рафтани нақш ва

²¹¹ Ниг.: Ҳолов Ҳ.К. Формирование и развитие политической системы Республики Таджикистан в современных условиях. Материалы международная научно-практическая конференция «Recent Scientific Investigation» (11-12 декабря 2021 г.). – Осло (Норвегия). – 2021. – №91. – С. 204-217.

мавқеи ҳизбҳои сиёсӣ дар ташаккул ва таъмини рушди низоми бисёрҳизбии мамлакат гардид.

Дар баробари ин, ҳамчун давлати демократӣ инкишоф ёфтани ҶТ шаклҳои баҳамробитанамои давлат ва ҷомеа торафт зиёд шуда, барои таъмини амалишавии ҳуқуқи шаҳрвандон дар идоракуни корҳои давлатӣ, аз ҷумла, ба воситаи иштирок дар фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ мусоидат мекунад.

Дар ҶТ ҳаёти ҷамъиятӣ мутобиқи Конститутсия ба гуногунандешии сиёсӣ ва мафкуравӣ асос меёбад. Ин маънои онро дорад, ки яке аз асосҳои сохтори конститутсионии ҷумҳурӣ ҶТ ҷамъияти ғуломӣ мебошад. Меъёри мазкур барои ташаккули низоми бисёрҳизбӣ, таъсис ва фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъияти ғуломӣ ба ташкилоти худфаъолият шароити ҳуқуқӣ фароҳам меоварад. Гуногунандешии мафкуравӣ барои кафолати ҷойивазкунии ҳаёти ҷамъиятӣ, кафолати озодии сухан, нашр, ҳуқуқи истифодаи воситаҳои ахбори омма баромад мекунад.

Минбаъд, масъалаҳои марбут ба гузаронидани интихобот ва фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ, дар партави ислоҳоти конститутсионӣ такмил дода мешуданд.

Чуноне ки маълум аст, дар санаи 22 майи соли 2016 ба Конститутсияи ҶТ тағйироту иловаҳо ворид карда шуд. Аз шумораи тағйироту иловаҳои ба Конститутсия воридшуда, яке аз ҷанбаҳои муҳимми масъалаҳои тағйироту иловаҳоро вазъи конститутсионӣ-ҳуқуқии ҳизбҳои сиёсӣ ташкил дод. Дар асоси ислоҳоти конститутсионӣ ба қисмати 6-уми моддаи 8-и Конститутсияи Тоҷикистон чунин тағйироту иловаҳо дохил гардид: «Дар Тоҷикистон фаъолияти ҳизбҳои сиёсии дигар давлатҳо, таъсиси ҳизбҳои ҳусусияти миллӣ ва динидошта, инчунин, маблағгузории ҳизбҳои сиёсӣ аз ҷониби давлатҳо ва созмонҳои хориҷӣ, шахсони ҳуқуқӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ манъ аст». Тағйироту иловаҳои воридшуда асоси ҳуқуқӣ дошта, ифодакунандаи давлати ҳуқуқбунёд ва демократӣ мебошанд.

Ин муқаррароти Конститутсия се ҷанбаи муҳимми ислоҳоти низоми ҳизбии мамлакатро муайян мекунад. Аввалан, дар ҶТ фаъолияти ҳизбҳои сиёсии давлатҳои хориҷӣ манъ аст. Бо назардошти мавқеи геополитикии Тоҷикистон, ин маҳдудият аҳаммияти муҳим дорад. Дар минтақаи Осиёи

Марказӣ ҳизбҳои муҳталифи ифратии хориҷӣ (Ҳизб-Таҳрир, Толибон ва ғ) ҳастанд, ки фаъолияташон ба сарнагун кардани мақомоти қонуни давлатҳо нигаронида шудааст. Маҳз барои фурӯ нишондани таъсири онҳо ин мамнуъият ҷорӣ карда шудааст. Дувум, таъсиси ҳизбҳои хусусияти миллӣ ва динидошта манъ аст. Муқаррароти мазкур идомаи мантиқии муқаррароти Конститутсияи ҶТ мебошад, ки мутобиқи он таъсис ва фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятий ва ҳизбҳои сиёсие, ки находпарастӣ, миллатгароӣ, ҳусумат ва бадбинии иҷтимоӣ ва мазҳабиро тарғиб мекунанд ва ё ба роҳи зӯрӣ сарнагун кардани соҳтори конститутсионӣ ва ташкили гуруҳҳои мусаллаҳро даъват менамоянд, манъ аст. Сеюм, маблағгузории ҳизбҳои сиёсӣ аз ҷониби давлатҳо ва созмонҳои хориҷӣ, шахсони ҳуқуқӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ манъ аст.

Ҳамин тарик, дуруст амалӣ намудани ғояҳои демократиқунонӣ имкон дод, ки принципҳои давлатдории муосири тоҷиконро ба таври устувор ба ҳаёт татбиқ намоем. Маҳз аз ҳамин нуқтаи назар муайян намудани шакли идораи демократӣ имкон дод, ки боварии ҷомеаро ба ҳокимијати сиёсӣ мустаҳкам ва дурнамои рушди минбаъда дар шароити душвори сиёсӣ муайян карда шавад.

Давлати ҳуқуқбунёд. Яке аз навгонии асосии соҳтмони сиёсиву ҳуқуқии давлат дар Тоҷикистон, пас аз ба даст овардани истиқлолият ва қабули Конститутсия ин эълон шудани кишвари мо ҳамчун давлати ҳуқуқбунёд ба ҳисоб меравад.

Тавре ки қайд кардем, дар давраи шуравӣ мағҳуми давлати ҳуқуқбунёд эътироф намешуд. А.М. Осавелюк қайд мекунад, ки ба мағҳуми давлати ҳуқуқбунёд дар собиқ Иттиҳоди Шуравӣ дар охири солҳои 80-ум ва ибтидои солҳои 90-ум, баҳусус пас аз эълон шудани конференсияи 19-уми ҳизбии ҲҚИШ роҳи соҳтмони давлати ҳуқуқбунёди шуравӣ таваҷҷуҳ зоҳир карда шуда буд²¹². Дар Тоҷикистон якумин бор ин мағҳум дар Эъломияи истиқлолияти давлатии ҶТ соли 1990 эълон гардида буд. Минбаъд, принсипи мазкур ба Конститутсияи Тоҷикистон ҳамчун асос барои соҳтмони

²¹² Ниг.: Осавелюк А.М. Материалы XIX конференции КПСС 28 июня-1 июля 1988 г. – М., 1988. – С. 122.

давлатдории муосири миллӣ дохил карда шуд. Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Эмомалӣ Раҳмон дар баромади телевизионӣ ба муносабати Рӯзи Конститутсия санаи 6 ноябри соли 2017 қайд намуданд, ки «Бунёди давлати ҳуқуқбунёд ҳар яки моро вазифадор месозад, ки риояи ҳатмии қонун, пеш аз ҳама, меъёрҳои Конститутсияи давлатамонро таъмин намоем, зеро риояву ичрои қонун, яъне волоияти қонун, шарти муҳимтарини эъмори чомеаи навин ба шумор меравад»²¹³.

Дар адабиёти ҳуқуқӣ мафҳуми умумӣ эътирофшудаи давлати ҳуқуқбунёд давлате эътироф шудааст, ки дар он сатҳи баланди эътибори давлатдорӣ, низоми воқеии волоияти қонун, ки тамоми ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро таъмин менамояд, таъмин карда мешавад. Дар ин асос, ба мафҳуми давлати ҳуқуқбунёд як қатор аломатҳои бунёдиро дохил мекунанд, аз ҷумла:

1. Афзалияти олии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ки ба мустаҳкам намудан дар Конститутсия ва қонунҳо такя мекунад. Давлати ҳуқуқбунёд даҳлнопазирии ин ҳуқуқу озодиҳо, инчунин, уҳдадории риоя ва ҳимояи онҳоро эътироф менамояд.

2. Мустақилияти судҳо ҳамчун механизми асосии кафолати ҳуқуқу озодиҳо. Мустақилияти судӣ бояд аз ҳар гуна соҳторҳои ҳокимиютий ва ҷамъиятий таъмин карда шавад, зеро танҳо суди мустақил қодир аст, ки инсон ва шаҳрвандро аз ҳуқуқҳои поймол шуда ҳифз намояд.

3. Волоияти Конститутсия нисбат ба тамоми санадҳои меъёри. Ҳеч як қонун ё санади дигаре набояд, ки Конститутсияро ислоҳ ё пурра кунад, илова бар ин хилофи он бошад.

4. Афзалияти санадҳои байналмилалӣ маънои онро дорад, ки давлати соҳибихтиёр ҳуқуқи қабули қонунҳои худро дорад, ки ин қонунҳо набояд хилофи санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ бошанд.

²¹³ Ниг.: Паёми телевизионии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносабати Рӯзи Конститутсия 06.11.2017. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://president.tj/node/27417>. (санаси муроҷиат 23.08.2022 с.).

Маҳз татбиқи ин принципҳо заминай гузаронидани ислоҳоти конститутсионӣ дар Тоҷикистон, бо мақсади бунёди давлати ҳуқуқбунёд гардидан.

Ҳамин тавр, соли 2003 ба моддаи 5 Конститутсияи Тоҷикистон тағйирот ворид карда шуд, ки тибқи он «Инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзиши олӣ ба ҳисоб мераванд. Ҳаёт, шаъну шараф ва дигар ҳуқуқҳои табиии инсон даҳлнозазиранд. Ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд аз ҷониби давлат эътироф, риоя ва ҳифз карда мешаванд»²¹⁴. Вобаста, ба ин масъала дар Паёми табрикотии худ Президенти ҶТ ба муносабати Рӯзи Конститутсия санаи 5 ноябри соли 2003 иброз доштанд, ки «Дар таърихи Тоҷикистон аввалин маротиба дар Конститутсияи он ибораи «арзиши олӣ» истифода ва эълон карда шуд ва ин мағҳум ифодакунандаи мартабаи баланди инсон, эътироф ва эҳтироми ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ мебошад»²¹⁵. Тавре ки А.М. Диноршоев қайд менамояд: «Дар ин меъёри Конститутсия нақш ва мавқеи ҳуқуқи инсон дар низоми давлатдорӣ, дар самтҳои асосии фаъолияти мақомоти давлатӣ муайян карда мешаванд»²¹⁶.

Воқеан, дар натиҷаи ислоҳоти конститутсионӣ дар Тоҷикистон танзими конститутсионии ҳуқуқи инсон ба қуллӣ тағйир ёфт. Агар дар замони шуравӣ ба мустаҳкамқуни ҳуқуқҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ афзалият дода мешуд, пас дар Конститутсияи соли 1994 ҳуқуқҳои шахсӣ ва сиёсӣ ба таври васеъ мустаҳкам шуданд. Дар баробари ин, тамоми ҳуқуқҳои инсон, ки дар Конститутсия муқаррар шудаанд, амалӣ бевосита доранд.

Инчунин, дар Тоҷикистон барои таъмини механизмҳои ҳифзи инсон, як қатор дигаргуниҳо гузаронида шудаанд. Биноан, бо ташабbusi Пешвои миллат, ки дар Паёмашон ба Маҷлиси Олий аз 30 апрели соли 2007 эътироф, риоя ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсонро яке аз самтҳои асосии фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ эълон карда, бо мақсади пурзӯр намудани фаъолият ва

²¹⁴ Ниг.: Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994 бо тағйиру иловаҳо аз 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 (бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ). –Душанбе: «Нашриёти Ганҷ», 2016. – 136 с.

²¹⁵ Ниг.: Паёми табрикӣ ба муносабати Рӯзи Конститутсия 05.11.2003. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://president.tj/node/27417>. (санаи муроҷиат 23.08.2022 с.).

²¹⁶ Диноршоев А.М. Закрепление прав и свобод человека в Конституции Республики Таджикистан. – Душанбе, 2014. – С. 45.

густариши минбаъдаи раванди демократикунонии чомеа, инчунин баланд бардоштани сатҳи ҳимояи ҳуқуқи инсон дар мамлакат масъалаи таъсис додани институти миллии Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсонро ба миён гузошта, зарур доностанд, ки барои таъсиси он тадбирҳои ташкиливу ҳуқуқӣ андешида шаванд²¹⁷.

Дар робита бо ин, ба мақсади такмили минбаъдаи механизми ҳифзи ҳуқуқи инсон Қонуни ҶТ «Дар бораи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон» қабул гардид ва дар Тоҷикистон соли 2009 мақоми Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон таъсис дода шуд.

Яке аз ҷузъҳои тағйирназари давлати ҳуқуқбунёд ин ташкили низоми мустақили ҳокимияти судӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин самт дар Тоҷикистон як қатор тағйиротҳои ҷиддӣ ба амал оварда шудаанд.

Дар натиҷаи гузаронидани ислоҳоти конститутсионӣ дар кишвар бори аввал дар таърихи давлатдории миллӣ низоми судии кишвар ташкил карда шуд. Чунончи, Суди конститутсионӣ, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодии ҶТ. Ҳамчунин, бо мақсади ташкил ва тартиби фаъолияти судҳо дар кишвар як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва барномаҳои ислоҳотҳои судӣ қабул гардид, ки он маҳакҳои интихоби онҳоро ба мансабҳои судягӣ, принсипҳои амалисозииadolati судӣ ва фаъолитяи судҳоро таҳқим бахшид.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми солонаи худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 4 апрели соли 2003 иброз намуданд, ки «Бо мақсади ҳифз, риоя ва таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, таъмини волоияти қонун, таҳқими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ дар чомеа ҷиҳати муҳайё соҳтани шароити арзандай зиндагонии ҳар як фарди кишвар тадбирҳои судманд андешида, механизми кафолати воқеии таъмини онҳоро ба вучуд оранд. Аз ин рӯ, пеш аз ҳама, зарур аст, ки фаъолияти мақомоти судӣ ҳамчун ягона мақоми баамалбарорандайadolati судӣ ҷоннок карда шавад. Зеро, суд мақомест, ки танҳо дар

²¹⁷ Ниг.: Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2007. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://president.tj/node/27417>. (санаи муроҷиат 23.08.2022 с.).

ҳолатҳои пешбининамудаи қонун ба он ҳуқуқи маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои конституционии шаҳрвандон иҷозат дода шудааст. Адолати судӣ дар ҳақиқат ҳам бояд ҳамчун яке аз кафолатҳои асосии таъмини ҳуқуқу озодӣ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон устувор бошад»²¹⁸.

Дар асоси ин дастури сарвари давлат дар Тоҷикистон дар солҳои минбаъда, Барномаи давлатии ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ барои солҳои 2007-2010 таҳия ва қабул гардид. Баъдан, се барномаи дигар барои солҳои 2010-2013, 2015-2017 ва 2019-2021 қабул шуд. Мақсади асосии таҳия ва қабули ин барномаҳо такмили соҳтори судҳо ва пурзӯр намудани фаъолияти онҳо оид ба ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, манфиатҳои давлат, ташкилотҳо, қонуният ва адолат, назорат аз болои иҷрои саривактии санадҳои судӣ, баланд бардоштани сифат ва самаранокии фаъолияти судӣ, беҳтар намудани мавқеи иҷтимоии судяҳо ва кормандони дастгоҳи судӣ, инчунин, такмили қонунгузорӣ дар ин самт ба ҳисоб меравад.

Оид ба масоили мазкур дар зербандҳои минбаъда муфассалтар баррасӣ хоҳем кард.

Волоияти Конститутсия бори аввал ба сифати яке аз асосҳои соҳтори конституционии ҷумҳурӣ дар Конститутсия муқаррар карда шудааст. Мувофиқи он Конститутсия эътибори олии ҳуқуқӣ дорад ва меъёрҳои он мустақиман амал мекунанд. Қонунҳо ва дигар санадҳое, ки хилоғи Конститутсия мебошанд, қувваи ҳуқуқӣ надоранд. Меъёрҳои Конститутсия новобаста ба он ки дар қонунҳо ва санадҳои ҳуқуқӣ танзим ёфтаанд ё не мустақиман амал мекунад. Бинобар ин, ҳеч кас ҳуқуқ надорад, ки меъёрҳои Конститутсияро сарфи назар намояд ва аз иҷрои он саркашӣ кунад. Давлат ва ҳамаи мақомоти он, шахсони мансабдор, шаҳрвандон ва иттиҳодияҳои онҳо вазифадоранд Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳуриро риоя ва иҷро намоянд. Барои таъмини усули волоияти Конститутсия мақомоти судии маҳсус Суди конституционӣ ташкил дода шудааст. Яке аз ваколати асосии он муайян кардани мувофиқати қонунҳо, санадҳои ҳуқуқии якҷояи Маҷлиси

²¹⁸ Ниг.: Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 04.04.2003. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://president.tj/node/27417>. (санаси муроҷиат 23.08.2022 с.).

миллӣ ва Маҷлиси намояндагон, Маҷлиси миллӣ, Маҷлиси намояндагон, Президент, Ҳукумат, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ ва дигар мақомоти давлатио ҷамъиятӣ, шартномаҳои ба ҳукми қонун надаромадаи Тоҷикистон ба Конститутсия мебошад. Таъиноти асосии таъсис ва фаъолияти Суди конституционии ҶТ маҳз ба амалӣ намудани ҳамин ваколатҳо равона карда шудааст.

Дар масъалаи муайян кардани санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ дар низоми ҳуқуқии ҷумҳурӣ масоили таносуби онҳо бо Конститутсияи ҷумҳурӣ ҷолиби дикқат мебошад. Дар моддаи 10 Конститутсия муқаррар карда шудааст, ки агар қонунҳои ҷумҳурӣ ба санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофшуда мутобиқат накунанд, меъёрҳои санадҳои байналмилалӣ амал мекунанд. Дар асоси муқаррароти мазкури Конститутсия, кишвари мо иштирокчии зиёда 1500 санадҳои байналмилалӣ, хусусан муҳимтарин санадҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон буда, уҳдадориҳои байналмилалии худро дар ин самт ичро мекунад ва ҳисботи худро ба созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ мунтазам пешниҳод менамояд²¹⁹.

Давлати дунявӣ. Яке аз навғониҳои асосии Конститутсияи Тоҷикистон соли 1994 ин мустаҳкам намудани мағҳуми дунявияти давлат ва принципи дунявӣ ба ҳисоб меравад. Дар сатҳи конституционӣ мустаҳкам шудани ин падида тасодуфӣ набуд. Дар Иттиҳоди Шуравӣ, ки ҷумҳурии мо низ дар марҳилаи муайян ҷузъи он буд, дар сатҳи конституционӣ ва қонунгузорӣ категорияи «дунявӣ» вучуд надошт. Тавре ки И.А. Пибаев қайд мекунад: «Конститутсияҳои ИҶШС ва ҶШФСР «давлати дунявӣ»-ро ҳамчун хусусияти сохтори ҷамъиятӣ муқаррар накарда буданд. Бори аввал ин истилоҳот дар конститутсияи Федератсияи Русия аз 12 декабря соли 1993 пайдо шуд. Ин боиси тағйир ёфтани сиёсати давлатӣ дар ИҶШС, ки мақомотҳои давлатӣ дар бобати таъмини ҳақиқии озодии вичдон дар давлат ифода ёфта буд, бо қабули Қонуни ИҶШС № 1689-1 «Дар бораи вичдон ва

²¹⁹ Ниг.: Суханронӣ дар маҷлиси тантанавӣ ба таҷлили 20-умин солгарди Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 05.11.2014. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://president.tj/node/27417>. (санаси муроҷиат 23.08.2022 с.).

ташкилотҳои динӣ» аз 1 октябри соли 1990 имконпазир гардид. Ин тамоюл пас аз пошхӯрии ИҶШС дар кишварҳои собиқи шӯравӣ боқӣ монд»²²⁰.

Тавре ки олимони ватанӣ қайд менамоянд «ҳаёти динии чомеаи муосири Тоҷикистон аз идеологияи замони Шуравӣ, набудани дини давлатӣ ва тасвири воқеии озодии вичдон ва эътиҳоди динӣ ба кулли фарқ мекунад. Дар ин раванд нақши асосиро Конститутсияи соли 1994 қабул гардидаи ҶТ бозидааст»²²¹.

Масъалаи мазкур низ дар Конститутсияи ҶТ ба таври мушаххас танзим шудааст, ва ин ҶТ-ро ҳамчун давлатӣ дунявиӣ эълон намудаааст. Ҳамчунин, моддаи 8 Конститутсияи ҶТ муқаррар менамояд, ки «иттиҳодияҳои динӣ аз давлат ҷудо буда, ба корҳои давлатӣ мудоҳила карда наметавонанд». Инчунин, дар Конститутсия озодии вичдон ва эътиқоди динӣ дар моддаи 26 бо таври мушаххас танзим шудааст.

Вобаста ба масъалаи амалишавии принсиipi дунявият Пешвои миллат, дар воҳӯрӣ бо намояндагони аҳли чомеаи кишвар 4 июли соли 2013 ибрози андеша намуданд, ки «Мардуми Тоҷикистон пас аз ба даст овардани истиқлолият ба фарҳанги миллӣ ва арзишҳои умунибашарӣ тақия намуда, роҳи соҳтмони давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявиро интихоб намуда, муносибати оқилона ва ҳамкории судманди давлати дунявиро бо дин, ки асоси ҳуқуқии он дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар шудааст, эътироф кард. Дар баробари ин, таҷрибаи бисёре аз кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон як нуқтаро собит мекунад, ки маҳз дунявиӣ будан барои фарҳанги миллӣ шароитҳо фароҳам меоварад, то ки дар асоси ниёзҳои чомеа, дар баробари арзишҳои динӣ рушду такомул ёбад, то ки шаҳрвандон озодона урғу одатҳо ва анъанаҳоро риоя намоянд ва талаботҳои динии худро қонеъ гардонанд.»²²².

Тавре ки Вализода С.О. қайд менамояд: «дар Конститутсияи Ҷумҳурии

²²⁰ Ниг.: Пибаев И.А. Конституционно-правовой статус светского государства в России и Италии: сравнительно-правовое исследование: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2018. – 29 с.

²²¹ Ниг.: Вализода С.О. Ташаккул ва инкишофи озодии вичдон ва эътиқоди динӣ дар Тоҷикистон: диссертатсия барои дарёftи дараҷаи номазади илмҳои ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2019. – С. 54-77.

²²² Ниг.: Суханронӣ дар маҷлиси тантанавӣ бахшида ба таҷлили 20-умин солгарди Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 05.11.2014. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://president.tj/node/27417>. (санаи муроҷиат: 23.08.2022 с.).

Тоҷикистон масъалаҳои вобаста ба динро ба се қисм чудо намудан мумкин аст: якум, масъалаи дуняви будани давлат ва мавҷуд набудани идеологияи динӣ; дуюм, масъалаҳои таъмини баробархуқуқӣ ва роҳ надодан ба табъиз дар асоси принсипи дунявият; сеом, озодии вичдон ва эътиқоди динӣ ҳамчун хуқуқи субъективии инсон». Дар асоси таҳлили танзими масоили принсипи дунявият ў ба хулосае, меояд, ки «озодии вичдон ва эътиқоди динӣ дар Конститутсияи соли 1994 аз ҷиҳати ҳаҷм ва мазмун назар ба Конститутсияи соли 1978 васеъ танзим гардидааст»²²³. Масалан, фарқияти муҳим дар танзими конститутсионии озодии мазкур аз Конститутсияи қаблӣ дар он аст, ки Конститутсияи амалкунанда ба «ҳар кас» яъне, шаҳрвандони ҶТ, шаҳрвандони хориҷӣ ва шаҳсони бешаҳрванд, ки дар ҳудуди Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд, хуқуқи мазкурро кафолат додааст.

Ба танзими хуқуқии масъалаи мазкур дар Тоҷикистон эътибори ҷиддӣ дода мешавад. Дар тули 30 соли ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ дар Тоҷикистон се маротиба қонунҳое қабул шудаанд, ки дунявияти давлат ва татбиқи озодии вичдон ва динро танзим мекунанд. Қонуни якум 8 декабри соли 1990 қабул шудааст. Он тибқи Қонуни ИЧШС таҳти №1689-1 «Дар бораи озодии вичдон ва ташкилотҳои динӣ» аз 01 октябри соли 1990 қабул шудааст. Қонуни алоҳидае, ки дар давраи ба даст овардани истиқлолияти Тоҷикистон масъалаи озодии вичдон ва эътиқоди диниро ба танзим медаровард, ин «Дар бораи дин ва ташкилотҳои динӣ» буд, ки 1 декабри соли 1994 қабул шуда буд²²⁴. Қонуни мазкур, дар мувофиқат бо қабули Конститутсияи соли 1994 қабул гардида буд. Мазмуни қонуни мазкур ду масъаларо дар бар мегирифт: якум, масъалаи озодии вичдон ҳамчун хуқуқи субъективӣ ва дуюм, тартиби ташкили ташкилотҳо ва фаъолияти ташкилотҳои динӣ.

Ислоҳоти асосӣ дар самти мазкур баъди қабули Қонуни нави ҶТ «Дар бораи озодии вичдон ва иттиҳодиҳои динӣ» 26 марта соли 2009 амалӣ

²²³ Ниг.: Вализода С.О. Ташаккул ва инкишофи озодии вичдон ва эътиқоди динӣ дар Тоҷикистон: диссертатсия барои дарёфти дараҷаи номазади илмҳои хуқуқшиноӣ. – Душанбе, 2019. – С. 54-77.

²²⁴ Ниг.: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дин ва ташкилотҳои динӣ» аз 01.12.1994 // Ахбори Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1994, №23-24, м. 452.

шудааст²²⁵. Яке аз фарқиятҳои асосии қонуни нав дар он аст, ки он мафҳуми озодии вичдон ва ҳам мафҳуми озодии пайравӣ ба динро танзим намудааст.

Ҳамин тариқ, баъди гузарондани ислоҳоти конститутсионӣ падидай давлати дунявиӣ дар Тоҷикистон ба принсипи асосии фаъолияти руқнҳои давлатдорӣ мубаддал гардид, ки дар татбиқи се унсур ифода мегардад: якум «хуқуқи ҳар кас ба озодии вичдон ва озодии пайравӣ ба дин». Ин унсур танҳо дар муҳити солими дунявият ва таҳаммулпазирӣ татбиқи амалӣ пайдо карда метавонад; дуюм, «баробарии ҳама дар назди қонун, новобаста аз муносибат ба дин ва эътиқод». Танҳо дар шароити дунявият мумкин аст, ки баробарии пайравони дину мазҳабҳои гуногун дар назди қонун ва таъминиadolati иҷтимоию судӣ имконпазир гардад ва сеюм, «муносибати эҳтиромона ва таҳаммулпазирона доштани давлати Тоҷикистон ба тамоми дину мазҳабҳо».

Маҳз принсипи дунявият доштани кишвари мо иҷозат медиҳад, ки пайравони дину мазҳабҳои гуногун озодона ва бе мамониат фаъолияти динию фарҳангии худро дар асоси қонунгузории амалкунанда пеш баранд ва ҳамзистии комили онҳо таъмин карда шавад.

Дар хулоса, қайд кардан ба маврид аст, ки эътирофи принсипи дунявият барои миллати тоҷик имкон фароҳам меоварад, ки мероси маънавӣ ва динии ниёғони худро эҳтиром ва арҷгузорӣ кунад. Аз ин мавқеъ, интихоби дунявият ҳамчун пойгоҳи воқеии таъмини озодии вичдон, озодии пайравӣ ба дин, баробарӣ ва адами табъиз дар асоси гароишҳои мазҳабию эътиқодӣ муайян гардид. Маҳз иродай сиёсии Пешвои миллат ва пазироии мардум бақои давлатдории дунявиро дар ҷумҳурӣ устувор кард.

Давлати иҷтимоӣ. Яке аз тағйироти асосие, ки дар ҶТ пас аз ба даст овардани истиқлолият ба вуҷуд омад, ин эълон гардидани принсипи давлати иҷтимоӣ, ҳамчун асоси бунёди давлатдории муосири тоҷикон ба ҳисоб меравад. Тавре ки олимони ватани А.Х. Маликова ва Г.Д. Солеҳзода қайд мекунанд «барои ҷумҳурии мо эълон гардидани принсипи иҷтимоӣ будани

²²⁵ Ниг.: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи озодии вичдон ва иттиходияҳои динӣ» аз 26 марта соли 2009, № 489 // Ахбори Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2009. №3, м. 82; с. 2011, №6, м. 450.

давлат, ҳамчун асоси бунёдии сохтори конститутсионӣ, падидай нисбатан нав барои сохтмони давлатдорӣ ба ҳисоб меравад»²²⁶.

Воқеан, мафхуми давлати иҷтимоӣ дар баробари мафхумхое чун давлати ҳуқуқию демократӣ, таҷзияи ҳокимијат бори нахуст дар Эъломияи соҳибиҳтиёрии Ҷумҳурии Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон аз 24 августи соли 1990 ифода ёфтааст. Минбаъд, ин муқаррарот дар моддаи 1 Конститутсияи ҔТ мустаҳкам карда шуд. Воқеан, мустаҳкамкунии муқаррароти мазкур дар Конститутсияи ҔТ барои муайян намудани сиёсати давлат дар соҳаи таъмини иҷтимоии шаҳрвандони ҔТ пешбинӣ шуда буд. Дар ҳақиқат, давлат ин муқаррароти мазкуро дар Конститутсия мустаҳкам намуда, уҳдадории таъмини шароити муносиб ва замина бар зиммаи худ баҳри таъмини зиндагии шоиста ва рушди озодонаро дар кишвар ба зимма гирифт. Дар миёни онҳо, аз ҷумла, ҳифзи меҳнат ва саломатии инсон, муқаррар намудани ҳадди ақали кафолатноки музди меҳнат, таъмини дастгирии давлатӣ ба оила, модару кӯдак, маъюбон ва пиронсолон ва дигар кафолатҳои ҳифзи иҷтимоиро метавон қайд кард. Ҳамзамон, муқаррароти мазкури Конститутсияи ҔТ фаҳмиши муосири давлати иҷтимоиро дуруст ва ба таври кофӣ инъикос намуда, моҳияти онро пурратар ошкор менамояд.

Баъд аз ин, масъалаи муайян кардани самти тараққиёти иҷтимоӣ ва ҷамъиятий ба миён омад. Муддати дароз дар ҷумҳурӣ барои пайдо кардани модели мувоғиқи сохтмони давлати иҷтимоӣ қӯшиш ба ҳарҷ медоданд, ки барои ин таҷрибаи беҳтарини давлатҳои ҷаҳонӣ омӯхта шудааст.

Марҳилаҳои ташакқули сиёсати иҷтимоиро дар Тоҷикистон таҳлил намуда, Г.С. Солеҳзода қайд мекунад, ки «ҳангоми ташаккули асосҳои конститутсионии бунёди давлати иҷтимоӣ дар Тоҷикистон таҷрибаи пешқадами бисёре аз кишварҳои хориҷӣ, ки онҷо принсипи мазкур таҷассуми воқеии худро пайдо карда буд. Таҷрибаи худии мо, ки дар давоми 70 соли дар ҳайати ИҶШС буданамон ҷамъ шуда буд, ҳамчун асос гирифта шуда буданд». Дар ин асос, муаллиф ба хулосае меояд, ки танзими конститутсионӣ

²²⁶ Ниг.: Маликова А.Х. Проблемы формирования социального государства в Таджикистане: дис. ... д-ра юрид. наук. – Москва. 2012. – С. 116; Солеҳзода Г.Д. Конституционно-правовые основы Республики Таджикистан как социального государства: дис. ... кан. юрид. наук. – Душанбе, 2020. – С. 220.

ва татбиқи давлати иҷтимоӣ дар Тоҷикистон ба ду принсип – стандартҳои ҷаҳонии танзими муносибатҳои иҷтимоӣ ва таҷрибаи миллии танзими ин муносибатҳо асос ёфтааст²²⁷.

Аз рӯзҳои аввали ба даст овардани истиқлолият дар Тоҷикистон масоили фароҳам овардани шароити мусоиди зиндагӣ барои тамоми шаҳрвандони кишвар ва дар мадди аввали фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ қарор дошт. Аммо, ин раванд, бо мушкилоти объективӣ ва субъективӣ пеҷида гашт, ки миёни онҳо, пеш аз ҳама буҳрони иқтисодии охири солҳои 80-ум ва ибтидои солҳои 90-ум дар ИҶШС, ки дар қаламрави Тоҷикистон низ паҳн шуда буд, аз байн рафтани робитаҳои иқтисодӣ пас аз пошхӯрии ИҶШС ва аз ҳама муҳим, сар задани ҷанги шаҳрвандӣ дар кишвари моро хотиррасон кардан мумкин аст. Ҳамаи ин мушилот рушди иҷтимоию иқтисодии кишвари моро солҳо ба қафо партофт. Танҳо пас аз Иҷлосияи XVI Шурои Олӣ, ки Эмомалӣ Раҳмон дар он сарвари давлат интихоб шуд, дар кишвар дар тамоми соҳаҳои ҳаёти давлат, аз ҷумла, дар рушди иҷтимоию иқтисодӣ дигаргуниҳои куллӣ оғоз ёфтанд. Тавре ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 декабря соли 2021 қайд намуданд «Барои барқарор намудани низоми фалаҷгаштаи идоракуни давлатӣ, оғози раванди таҷдиди баъдиҷонӣ, татбиқи дигар тағиироти соҳторӣ ва муайян намудани шаклҳои гуногуни моликият дар оянда, фароҳам овардани шароити мусоид барои соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ, ташаккули низоми бучетӣ, андоз ва пулию қарзӣ, рушди бахшҳои воқеии иқтисодӣ ва иҷтимоӣ тадбирҳои зиёди самаранок дида шуданд. Ҳукумати кишвар ҳадафҳои стратегии миллӣ, яъне таъмини истиқлолияти энергетикӣ, раҳоӣ ёфтани кишвар аз бунбости коммуникатсионӣ ва ба кишвари транзитӣ табдил додани давлати мо, ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба маҳсулоти хушсифат, тезонидани индустрекунонии кишвар ва тавсеаи фаъолияти пурсамар ва ғайра мунаzzам

²²⁷ Ниг.: Солеҳода Г.Д. Конституционно-правовые основы Республики Таджикистан как социального государства: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе. 2020. – С. 220.

амалӣ карда истодааст. Дар натиҷа, дар даҳсолаи дуюми даврони соҳибистиколӣ рушди устувори иҷтимоию иқтисодии кишвар таъмин гардида, мо баҳри расидан ба ҳадафи олии худ, баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум корҳои зиёдери анҷом додаем»²²⁸.

Дар ин давра, Тоҷикистон дар марҳилаи дигаргуниҳои қуллӣ дар бартараф намудани тамоми соҳаҳои ҳаётӣ, аз ҷумла, иҷтимоӣ, ки бевосита мушкилоти ҳаётан муҳими инсонро дарбар мегирифт: манзил, таъминоти иҷтимоӣ, маориф, хизматрасонии тиббӣ ва умуман, баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагӣ, қарор дорад. Махӯз дар асоси ҳамин гуфтаҳо сиёсати иҷтимоии ҳаматарафаи давлат ташаккул меёбад.

Барои татбиқи сиёсати иҷтимоии давлат дар Тоҷикистон раванди ислоҳоти қонунгузорӣ идома дошта, барномаҳо, консепсияҳо ва стратегияҳои гуногуни давлатӣ таҳия ва қабул мешаванд. Аз ҷумла, тавре ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми солонаи худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 декабри соли 2021 қайд намуданд: «Ҳадафи олии давлат ва Ҳукумати мамлакат беҳтар кардани шароити зист ва баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми азизамон мебошад. Дар ин ҷода, дар бист соли охир 3 ҳуҷҷати стратегии паст кардани сатҳи камбизоатӣ, 2 барномаи баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардум ва стратегияи дароз муддати рушди кишвар қабул ва амалӣ гардида, ҳоло татбиқи Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 ва 176 барномаи давлатӣ идома дорад»²²⁹. Ҷунончи, Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030, Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028, Қонунҳои ҶТ «Дар бораи фармоиши иҷтимоии давлатӣ» аз 1 декабри соли 2008, №482, «Дар бораи стандартҳои иҷтимоии давлатӣ» аз 9 майи соли 2009, №528, «Дар бораи хизматрасонии иҷтимоӣ» аз 5 январи соли 2008 №359, «Дар

²²⁸ Ниг.: Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтаррам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва ҳориҷии ҷумҳурӣ» аз 21.12.2021. <http://president.tj/node/27417>. (санаси муроҷиат: 25.08.2022 с.).

²²⁹ Ниг.: Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтаррам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва ҳориҷии ҷумҳурӣ» 21.12.2021. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://president.tj/node/27417>. (санаси муроҷиат: 23.08.2022 с.).

бораи ҳифзи иҷтимоии маъюбон» аз 29 декабри соли 2010, №675 ва ғайра.

Ҳамаи ин тадбирҳои андешидай Ҳукумати кишвар боиси он гардид, ки дар Тоҷикистон сатҳи зиндагии мардум сол то сол боло меравад. Масалан, сатҳи камбизоатӣ аз 31,3% дар соли 2015 то 26,3% дар соли 2019 ва сатҳи камбизоатии миёна аз 15,7% то 10,7% коҳиш ёфта, давомнокии умри аҳолии кишвар дар ин давра 1,4 сол зиёд шуда, дар соли 2019 - ба 75,2 сол (мардон - 73,3 сол, занон - 76,9 сол) расид, даромади пулии аҳолӣ дар давраи солҳои 2015-2019 бо ифодаи номиналӣ 1,9 баробар ва воқеӣ 1,2 баробар афзуда, ба 48 млрд. сомонӣ дар соли 2019 расидааст.

Ҳамин тариқ, ба хулосае омадан мумкин аст, ки принсипи давлати иҷтимоӣ дар натиҷаи ислоҳоти конститутсионӣ муқаррар шуда, ҳамчун асоси фаъолияти давлатдории муосири тоҷикон дар рушди куллии давлати мо нақши муҳим дорад. Дар баробари ин, барои ноил шудан ба вазифаҳои муқаммали давлати иҷтимоӣ дар Тоҷикистон зарур аст, ки сиёсати иҷтимоии ташаккулёфтai давлатро идома дода, ба вазифаҳои стратегии давлат, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муқаррар кардааст, ноил гардем.

Таҷзияи ҳокимияти давлатӣ. Дар ҶТ принсипи таҷзияи ҳокимият бори аввал дар Эъломияи соҳибихтиёрии давлатӣ аз 24 августи соли 1990 эълон шудааст. Мустаҳкамкунии конститутсионии он дар моддаи 9 Конститутсиияи ҶТ сурат гирифт. Мутобиқи принсипи таҷзияи ҳокимият дар Тоҷикистон низоми идораи давлатӣ ба таври куллӣ тағйир ёфт.

Принсипи мазкур яке аз принсипҳои асосии Конститутсиияи ҶТ мебошад, ки мутобиқи он ҳокимияти давлатӣ дар ҶТ дар асоси таҷзияи он ба ҳокимияти қонунгузорӣ, иҷроия ва судӣ амалӣ мегардад. Дар ҶТ ҳокимияти қонунгузориро Маҷлиси Олии ҶТ ба уҳда дорад. Ҳокимияти иҷроия ба Президенти ҶТ ва Ҳукумати ҶТ voguzor карда мешавад. Адолатро судҳо ба амал бароварда, ҳокимияти судӣ бошад, ба воситаи мурофиаи судии конститутсионӣ, гражданиӣ, маъмуриӣ ва чинояти амалӣ мегардад. Вобаста ба ин масъала Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии худ ба

муносибати 10-солагии Конститутсияи Тоҷикистон санаи 5 ноябри соли 2004 иброз доштанд. ки «Вобаста ба ҳамаи руқнҳои ҳокимияти давлатӣ тамоми қонунҳои зарурӣ қабул шудаанд ва онҳо пурра имконият медиҳанд, ки ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти он тибқи принсипи зикршуда фаъолият намоянд. Мувоғиқи ин принсип тамоми масъалаҳои муҳимми ҳаёти чомеа тавассути Конститутсия ва қонунҳо танзим гардида, ичрои онҳо барои ҳама ҳатмӣ мебошад»²³⁰.

Ҳамзамон, ин принсип барои таъмини мутамарказӣ ва тақсимоти ҳокимият бо мақсади пешгирии ғасби ҳокимият пешбинӣ шудааст ва аз ин рӯ, ҳамчун кафили таъмини сохти демократии давлат баромад мекунад. Принсиipi баррасишаванд дар ниҳоят ба сарфакорӣ ва мӯътадилияти фаъолияти давлатӣ, тамоми соҳторҳои он ва дар ин асос, баланд бардоштани самаранокии тамоми механизми идоракунии корҳои давлат нигаронида шудааст. Принсиipi мазкур дар зербанди сеюми ин боб муфассалтар баррасӣ ва мавриди таҳлил қарор дода мешавад.

Гуногуншаклии моликият ва фаъолияти озоди иқтисодӣ ва соҳибкорӣ.

Яке аз тағйироти калидии асосҳои соҳтори конститутсионӣ, ки дар натиҷаи ислоҳоти конститутсионӣ ба вуҷуд омаданд, ин гузариш аз иқтисоди нақшавӣ ба бозорӣ, мустаҳкамнамоии озодии соҳибкорӣ ва эътирофи моликияти хусусӣ ба ҳисоб меравад.

Дар моддаи 12 Конститутсияи ҶТ бори аввал дар таърихи давлатдорӣ таъкид шудааст, ки «асоси иқтисоди Тоҷикистонро шаклҳои гуногуни моликият ташкил медиҳанд. Давлат озодии фаъолияти иқтисодӣ ва соҳибкорӣ, баробарҳукуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқии ҳамаи шаклҳои моликият, аз ҷумла, моликияти хусусиро қафолат медиҳад»²³¹.

Тавре ки С.М. Салоҳидинова қайд мекунанд: «Тоҷикистони мусоир дар ибтидои солҳои 90-ум дар оғози роҳи ташаккули давлати ҳуқуқбунёд ва демократии дорои иқтисоди бозоргонӣ қарор дошт. Дар ин самт, дигаргунии

²³⁰ Ниг.: Суханронӣ ба муносибати 10-солагии Конститутсияи Тоҷикистон. 05.11.2004. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://president.tj/node/27417>. (санаи муроҷиат: 22.08.2022 с.).

²³¹ Ниг.: Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994 бо тағйиру иловажо аз 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 (бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ). – Душанбе: «Ганҷ», 2016. – 136 с.

соҳти ҳаёти чамъиятӣ-сиёсии чомеа марҳилаи муҳим ба ҳисоб мерафт. Пас аз эътироф нагардидани тулонии моликияти хусусӣ ва соҳибкорӣ Конститутсияи ҶТ аз соли 1994 озодии фаъолияти иқтисодӣ ва соҳибкорӣ, инчунин, баробархуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқии ҳамаи шаклҳои моликият, аз ҷумла хусусиро ҳамчун яке аз асосҳои соҳти конституционӣ муқаррар кард. Муқаррароти дар боло қайдшуда асоси иқтисоди бозаргониро ташкил медиҳанд ва муҳимтарин принсипҳое ба ҳисоб мераванд, ки бидуни онҳо муносибатҳои бозорӣ пурра амал карда наметавонанд»²³².

Воқеан, муқаррароти моддаи 12 Конститутсия муносибатро ба танзими нишондодҳои асосии фаъолияти иқтисодӣ ва мавқеи шахс дар иқтисодиёт, муқаррар намудани муносибатҳои байни инсон ва давлат дар соҳаи иқтисодӣ тағиیر дод.

Ба ин муносибат А.М. Диноршоев қайд мекунад, ки «Конститутсияи ҶТ ба мисли Конститутсияҳои бисёре аз давлатҳои собиқ шуравӣ, конститутсияи типи либералии иҷтимоӣ мебошад, ки дар он масъалаҳои муносибатҳои байни инсон ва давлат ба дигаргунии куллӣ гирифтор шудаанд»²³³.

Агар дар конститутсияҳои замони шуравӣ дар танзими муносибатҳои иқтисодии байни шахс ва давлат ба принсипи фаъолияти ҳатмии меҳнатӣ, зиёда аз он, барои ҷамъият фоиданок такя карда мешуд, пас Конститутсияи нави ҶТ принсипи озодии инсонро дар муносибатҳои иқтисодӣ муқаррар мекунад.

Ҳамин тарик, татбиқи фаъолияти озоди иқтисодӣ ва соҳибкорӣ дар натиҷаи ислоҳоти конституционӣ имконпазир гардид, ки рушди иқтисодии ҶТ-ро ба куллӣ тағиیر дод, ки дар он соҳибкорӣ ҷузъи нотакрори асосҳои иқтисодии давлат ба ҳисоб меравад.

Тавре ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 14 октябри соли 2014 зимни воҳӯрӣ бо соҳибкорон қайд намуданд, ки «рушди бахши хусусӣ,

²³² Ниг.: Салоҳидинова С.М. Право на предпринимательскую деятельность в конституционном праве Республики Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2016. – С. 3.

²³³ Ниг.: Диноршоев А.М. Закрепление прав и свобод человека в Конституции Республики Таджикистан. – Душанбе, 2014. – С. 38.

бахусус беҳбудии вазъи фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ аз рӯзҳои аввали истиқлолият самти афзалиятноки сиёсати иқтисодии Ҳукумати кишвар ба ҳисоб мерафт ва дар ин самт, тадбирҳои зиёде андешида шуданд». Инчунин, зимни Паёми худ ба Маҷлиси Олий аз 21 декабри соли 2021 ӯ таъкид дошт, ки «шаклҳои гуногуни моликият асоси иқтисоди Тоҷикистон эътироф гардида, ба фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳукуқҳои моликдорон кафолат дода шудааст»²³⁴.

Дар асоси муқаррароти дар Конститутсияи ҶТ мустаҳкамшуда, қонунгузориҳое ташаккул ёфтанд, ки ба танзими фаъолияти иқтисодӣ ва соҳибкорӣ нигаронида шудааст, ки мазмуни муқаррароти конститутсиониро ошкор менамояд, аз ҷумла Кодекси андози ҶТ, Кодекси мадании ҶТ, Кодекси гумруки ҶТ, Кодекси ҳукуқвайронкунии маъмурии ҶТ, Кодекси ҷиноятии ҶТ, Қонуни ҶТ «Дар бораи сармоягузорӣ», Қонуни ҶТ «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият», Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ», Қонуни ҶТ «Дар бораи шарикии давлат ва бахши ҳусусӣ», Қонуни ҶТ «Дар бораи муфлисшавӣ» ва Барномаи дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020.

Аз натиҷаи ислоҳотҳои гузаронидашуда дар соҳаи мазкур Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид менамояд, ки «Дар доираи сиёсати пешгирифтаи давлату Ҳукумат доир ба дастгирии фаъолияти соҳибкориву сармоягузорӣ дар замони соҳибистиқлолӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардида, дар ин самт барои соҳибкорон имтиёзу сабукиҳои зиёд ҷорӣ карда шуданд. То имрӯз ба онҳо беш аз 120 намуди имтиёзу сабукиҳои андозиву гумrukӣ пешниҳод шуда, шумораи сохторҳои бақайдгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ аз 4 ба 1 кам гардида, хизматрасонӣ дар ин самт ба таври ройгон ба роҳ монда шудааст. Дар ин давра барои гузариш аз иқтисоди маъмуриву банақшагирӣ ба низоми нави муносибатҳои иқтисодӣ, яъне иқтисоди

²³⁴ Ниг.: Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва ҳориҷии ҷумҳурӣ» аз 21.12.2021. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://president.tj/node/27417>. (санаси муроҷиат: 25.08.2022 с.).

бозаргонӣ ислоҳоти фарогир амалӣ карда шуд. Умуман агар соли 1991 дар мамлакат ҳамагӣ 358 корхонаи саноатӣ бо 33 ҳазор ҷойи корӣ фаъолият дошта бошад, пас дар замони соҳибистиклолӣ 2500 корхонаи истеҳсолӣ бунёд гардида, соли 2022-юм 2800 корхонаи саноатӣ бо 85 ҳазор ҷойи корӣ фаъолият карда истодаанд. Танҳо соли 2022-юм беш аз 500 коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ бо 6 ҳазор ҷойи нави корӣ ба фаъолият оғоз карданд ва барои то 43 миллиард сомонӣ афзоиш ёфтани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар соли 2022 мусоидат намуданд»²³⁵.

Ҳамин тариқ, дар хулоса бояд қайд кард, ки ислоҳоти асосҳои иқтисодии давлат имкон дод, ки дар Тоҷикистон низоми нави муносибатҳо дар ин самт бунёд карда шавад. Ҳамзамон, бояд таъкид кард, ки маҳз гузаштан ба иқтисоди бозорӣ имкон дод, ки иқтисодиёти ҳароби кишварро дар муддати кӯтоҳ барқарор карда, онро аз бухрон бароварда, раванди мураттаби рушд карда шавад. Дар ин раванд инчунин, вазифаҳои стратегии қайднамудаи Сарвари давлат, ки ба таъмини амнияти озукавории кишвар, раҳой аз бунбости коммуникатсионӣ, таъмини истиқлолияти энергетикий ва саноатикунонии босуръати кишвар нигаронида шуда буданд, нақши муҳим бозиданд.

Ҳамин тариқ, бояд гуфт, ки раванди бунёди давлатдории тоҷикон дар асоси принципҳои нави асоҳои соҳтори конститутсионӣ, ки дар моддаи 1 Конститутсияи ҶТ муқаррар шудааст, дар даврони соҳибистиклолӣ пурра татбиқ гардид. Бо ин мақсад дар Тоҷикистон ислоҳоти гуногун дар соҳаи ҳуқуқ, иқтисодиёт ва иҷтимоӣ сурат гирифт ва ба тағйироте, ки дар доираи ислоҳоти конститутсионии гузаронидашуда пешбинӣ шуда буданд, асос ёфтаанд.

Ҳамзамон, қайд кардан ба маврид аст, ки равандҳои дар ҷаҳон баамаломада, баҳусус тағйироти геополитикий вобаста ба паҳншавии шаклҳои нави таҳдидҳои терроризму ифротгарӣ, бухронҳо ва дигаргуниҳои

²³⁵ Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва ҳориҷии ҷумҳурӣ» аз 23.12.2022. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://president.tj/node/27417>. (санаи муроҷиат: 18.01.2023 с.).

гуногуни иқтисодӣ ба якпорчагии сохтори конститутсионии ҶТ таъсир мерасонанд. Аз ин лиҳоз, ба андешаи мо, зарурати танзими конститутсионии чунин асосҳои муҳимми бунёди давлатдорӣ, аз қабили амнияти конститутсионӣ, соҳибихтиёрии иқтисодӣ, ҳифзи худшиносӣ ва гуногуни фарҳангӣ (релятивизми фарҳангӣ) ба миён омадааст.

Ҳамин тавр, суботи сиёсӣ, ҳифзи соҳти конститутсионӣ ва ҳуқуқи инсон ҳамчун унсурҳои асосии ташаккули давлати тавонои мустақил дониста мешаванд. Дар асоси ин, ҳадафи асосии таъмини амнияти конститутсионӣ ошкорсозии пешгирикунандай таҳдидҳо ба рушди конститутсионӣ ва самаранокии механизми ҳуқуқии ҳалли буҳронҳои сиёсӣ боқӣ мемонад. Дар маркази таъмини амнияти конститутсионӣ, пеш аз ҳама, манфиати миллӣ қарор гирифтааст, ки асоси ҳаётан муҳимми моддӣ, зеҳнӣ ва маънавии чомеа ба ҳисоб меравад. Манфиатҳои миллӣ заминаи низоми ҳуқуқӣ буда, «ҳамчун роҳнамое амал меқунанд, ки метавонад ба он арзиши олӣ бахшад ва ҳадафҳои дарозмуддатро бунёд кунад». Ба сифати мазмуни амнияти конститутсионӣ ҳамеша ҳифзи ҳуқуқии манфиатҳои шахс, чомеа ва давлат баромад меқунад.

Мушкилоти муҳимми муосир, ки ба танзими конститутсионӣ эҳтиёҷ дорад, масъалаи таъмини соҳибихтиёрии иқтисодии давлат, бо сабаби рушди равандҳои ҷаҳонишавӣ дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Тавре ки маълум аст, соҳибихтиёрии иқтисодии давлат ба андозаи зиёд бо мавҷудияти шумораи зиёди корпоратсияҳои фаромиллӣ, ки ҳамчун сармоягузорони хориҷӣ амал меқунанд ва ташкилотҳои молиявии байналмиллалӣ, ки ҳангоми чудо кардани кумаки молиявӣ ба давлатҳо шартҳои худро мегузоранд. Илова бар ин, озодии давлатҳо дар соҳаи иқтисодӣ аз қудрату имкониятҳои давлатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ пешрафта вобастагӣ дорад. Дар асоси ин ҳулоса баровардан мумкин аст, ки масъалаи соҳибихтиёрии иқтисодӣ ва таъмини он яке аз мушкилотҳои асосии фаъолияти давлат мебошад. Дар шароити ҷаҳонишавӣ барои соҳибихтиёрии пурраи иқтисодӣ давлат ба шароити мувоғиқ ниёз дорад. Пеш аз ҳама, таҳияи самтҳои стратегӣ; самаранокии фаъолияти мақомоти давлатӣ; самти иҷтимоӣ ва табиати ҳуқуқии давлат;

мустақилият ва соҳибихтиёрӣ дар таҳия ва татбиқи сиёсати иқтисодӣ (аз ҷумла дар соҳаҳои кишоварзӣ, саноат, энергетика, инфрасоҳтор, мудофиа, ҳифзи иҷтимоӣ, илму техника, сармоягузорӣ, инноватсия, пулию қарзӣ, молиявӣ, асьорӣ, савдои хориҷӣ ва гайра); татбиқи дараҷаи дурустӣ тақрористехсолкунӣ; таъмини рушди устувори иқтисодӣ; ноил шудан ба иштироқи самарабахши кишвар дар муносибатҳои иқтисодии беруна; иштироқи давлат дар ҳалли мушкилотҳои иқтисодии ҷаҳонӣ; ҳифз, пешбурд ва татбиқи манфиатҳои миллӣ; таъмини амнияти озуқаворӣ, аз ҷумлаи онҳо мебошанд.

Мушкилоти дигари муҳим ва ҷонноки замони мусир ин ҳифзи ҳуввияти миллӣ ва ҳудшиносии миллӣ ба ҳисоб меравад. Ин категорияҳо яке аз ҷузъҳои ҳуввияти шаҳс буда, бо ҳуввияти дарки миллӣ ё этниқӣ алоқаманданд. Ҳарчанд ҳуввияти миллӣ бо мағҳумҳои миллат ва ё шаҳрванд шабеҳ нест, аммо онҳо метавонанд омилҳое башанд, ки ба он қатъӣ таъсир расонанд. Дар робита ба пешрафти босуръати технологӣ, табодули ҷомеа ба ҷомеаи иттилоотӣ ҳатари воқеии ҳифзи ҳудшиносии миллӣ ба вуҷуд меояд.

Комилан возеҳ аст, ки амнияти миллии давлатҳо, аз ҷумла, Тоҷикистон дар марҳилаи имрӯза бештар аз мӯҳтавои фазои иттилоотие муайян карда мешавад, ки дар он фаъолияти субъектҳои иҷтимоӣ амалӣ мегардад, ки дар нақши онҳо шаҳсони алоҳида ва ҳам давлат, қувваҳои сиёсӣ ва ҷамъиятӣ баромад карда метавонанд. Бояд эътироф кард, ки ҷомеаи иттилоотӣ на танҳо маҳсули таҳаввулоти технологии тамаддуни башарӣ, балки воқеиятест, ки дар он инсоният бояд дар дурнамои тулонии таърихӣ рушд кунад. Онҳо гардиши сифатан дигарро дар радифи тамаддуни башарият ифода мекунад, ки ҳам бо падидаю равандҳои созанд ва ҳам ҳаробовар сафарбар мешавад. Арзишҳо ва пояҳои қаблӣ, шаклҳои анъанавии ташкили ҳаёти ҷамъиятӣ дар ҷомеаи иттилоотӣ барои мустаҳкам буданашон озмуда мешаванд, ки боиси барҳӯрди арзишҳо, норасоиҳои фарҳангӣ ва ҳавфҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ мегардад ва баъзеи онҳо ҳамчунон ҳатари аз байн рафтсанро ба хотири номувоғиқ омаданашон ба давраи нави рақамӣ ва ҳатарҳои ҷаҳонишавии он доранд.

Ҳамин тариқ, чомеаи мусири иттилоотӣ, ки дар натиҷаи бартарияти иттилоот ва таъсири куллии он ба шуур ва рафтори шахсони алоҳида таҳия шудааст, дорои иқтидори баланди рушди илмию технологӣ мебошад, аммо дар айни замон дорои иқтидори баланди таҳдид ба амнияти чомеа мебошад ва ба ғояи дигари амният эҳтиёҷ дорад, ки аз таъсири маданию маънавии равишҳои иттилоотии дорои мазмуни ошкорои таҷовузӣ ва зиддиҷтимоӣ берун барояд.

Масъалаҳои нигоҳ доштани худшиносии миллӣ бо масъалаҳои таъмини нисбӣ (релятивизми фарҳангӣ) алоқаманданд. Мутаассифона, дар даҳсолаи охир дар микёси ҷаҳонӣ тақвияти ғояҳои этносентризм, ки аз ҷониби давлатҳои ғарбӣ пешбарӣ мешавад, ба муҳоҳида мерасад. Ғояи асосии гуногуниӣ(релятивизми фарҳангӣ) дар он аст, ки анъанаҳои як фарҳангро наметавон аз анъанаҳои фарҳангии чомеаҳои дигар паст ё бартарӣ ҳисоб кард. Ҳар як фарҳангро танҳо аз рӯйи принсипҳои худи он арзёбӣ кардан мумкин аст, на бо меъёрҳои универсалий. Ба ибораи дигар, гуногуни нисбӣ (релятивизми фарҳангӣ) баробарии арзишҳои фарҳангиро эътироф мекунад, ки аз ҷониби ҳалқиятҳои гуногун эҷод шудааст. Ин аз он бармеояд, ки фарҳангҳои баланд ё нопурра мавҷуд надоранд, ҳама фарҳангҳо ба таври худ беназиранд ва онҳоро бо ҳамдигар муқоиса кардан мумкин ғайриимкон аст. Фарҳангҳои тамоми ҳалқҳо баробар арзишманданд, аммо ба қадри ҳар қадоми онҳо танҳо дар доираи фарҳангӣ додашуда баҳо додан мумкин аст. Ҳамин тариқ, ғояи асосии гуногуни (релятивизми фарҳангӣ) ин эътирофи мустақилӣ ва судмандии ҳар як фарҳанг ва рад кардани аҳаммияти мутлақи низоми арзёбии ғарбӣ мебошад.

Дар асоси гуфтаҳои боло, мо ҷунин мешуморем, ки дар рафти дигаргунсозиҳои минбаъдае, ки дар ҷумҳурии мо ба амал меоянд, ба масъалаҳои ишорашуда бояд диққати ҷиддӣ ва мақоми конституционӣ дода шавад, ки асосҳои соҳти конституционии давлатро муайян мекунанд, тамоми дигаргусозиҳои миллӣ ва таҳқими конституционии онҳо, бояд дар асоси арзишҳои миллӣ ва фарҳангӣ дохилий ва ба ин васила, пояҳои давлатдории мусири тоҷиконро мустаҳкам менамояд.

2.2. Рушди ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар асоси Конститутсияи соли 1994

Тавре ки дар боби гузашта таъкид карда будем, аз замони ба даст овардани истиқлолияти давлатии ҶТ дар тамоми соҳаҳои ҳаёти давлат ва ҷомеа раванди мунтазами ислоҳот оғоз гардид. Мақсади ислоҳотҳои гузаронидашуда дар Тоҷикистон дигаргунсозии мунаzzами асосҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсии сохтори ҷомеа ба ҳисоб меравад, ки барои таъмини гузариши кишвар ба муносибатҳои демократӣ ва иҷтимоӣ пешбинӣ шудааст. Масъалаи мазкурро омӯхта, Л.И. Глухарева суоле мегузорад, ки «баҳри чӣ (ё ба манфиати ки) ин гуна гузариш зарур аст?» ва ба хулосае меояд, ки чунин гузариш «ба манфиати шахсе, ки дар Қонуни асосии давлат ҳамчун «арзиши олий» номбар шудааст, яъне ба манфиати инсон, ҳуқуқу озодиҳои вай сурат мегирад»²³⁶.

Ҳуқуқҳои инсон дар сохтори конститутсионии давлати мусир мавқеи марказӣ ишғол намуда, на танҳо муносибатҳои байни шахсон, гурӯҳҳо ва давлатро муайян мекунанд, балки тавассути сохторҳои давлатӣ, раванди қабули қарорҳо ва тартиби назоратро муқаррар месозад. Дар доираи Конститутсия амал кардан маънои амал кардан мувофиқи ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои асосии инсон ба таври одилона ва баробарро дорад. Конститутсия ба сифати кафолати олий ва ҳуқуқии некӯаҳволии одамон ва манфиатҳои онҳо дониста шуда, инчунин, яке аз воситаҳои асосии ташаккули ҳаёти ҷомеа ва ташкили давлат ба ҳисоб меравад.

Ҳангоми гузаронидани ислоҳоти конститутсионӣ ё қабули Конститутсияи нав, ҳуқуқҳои инсон ва меъёрҳои муҳофизавии он бояд ба таври возех барои мусоидат намудан ба татбиқи онҳо, ифода карда шаванд.

Дар бораи он ки самти афзалиятноки кулли ислоҳоти дар Тоҷикистон гузаронидашуда – муҳайё намудани кафолатҳо баҳри амалисозии ҳуқуқи инсон, таъмини воқеӣ ва ҳифзи онҳо ба шумор меравад, ки дар бештари

²³⁶ Ниг.: Глухарева Л.И. Понятие прав человека: теоретико правовое и социогуманитарное определение. Представительная власть - XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. – 2004. – Выпуск № 4 (58). – С. 17-21.

Паёмҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид шудааст. Дар Паёми худ, Пешвои миллат ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 декабри соли 2016 қайд намуданд, ки «Тоҷикистон давлати ҳуқуқбунёд, демократӣ ва дунявӣ ба ҳисоб рафта, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, волоияти қонун ва тартиботи ҳуқуқӣ кафолат дода мешаванд. Барои татбиқи ин арзиши конститутсионӣ дар даврони Истиқлолияти давлатӣ тамоми асосҳои ҳуқуқии кишвар такмил дода шуда, дар ин самт санадҳои меъёрии ҳуқуқии зиёд қабул гардидаанд»²³⁷.

Воけばн, дар давоми си соли охир дар Тоҷикистон шумораи зиёди санадҳои меъёрий ва барномаҳои давлатӣ оид ба самти ҳуқуқи инсон қабул ва татбиқ гардидаанд. Аз ҷумла, Қонуни конститутсионии ҶТ «Дар бораи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон»; Қонунҳои ҶТ «Дар бораи муҳочиrat»; «Дар бораи гурезаҳо»; «Дар бораи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»; «Дар бораи озодии вичдон ва иттиҳодияҳои динӣ»; «Дар бораи кафолатҳои давлатии баробарҳуқуқии мардону занон ва имкониятҳои баробари амалигардонии онҳо»; Стратегияи миллии баланд бардоштани нақши занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030; Барномаи таълим дар соҳаи ҳуқуқи инсон барои солҳои 2022-2026; Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028; Барномаи ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2021.

Ҳамин тариқ, таъкид кардан мумкин аст, ки ҳуқуқи инсон – як ҳадафи муҳимми маҷмуи қулли ислоҳоти тарҳрезишуда, маҳсусан ислоҳоти конститутсионӣ ва ҷорӣ дар Тоҷикистони мусоир ба шумор меравад.

Дар асри XX ва ибтидои асри XXI ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар давлатҳои пасошуравӣ дар шароити дигаргунсозии амиқи ҷамъият ҳангоми гузариш аз феодализм ба сотсиализм, баъдан пас аз сотсиализм, дар заминаи тағйирёбии сифатнок ва пурмазмуни вазъи ҳуқук, бо назардошти

²³⁷ Ниг.: Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» 22.12.2016. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://president.tj/node/27417>. (санаси муроҷиат: 29.05.2020 с.).

хусусиятҳои шуур, ирода ва тафаккури аҳолӣ, санчиши консепсияи шуравии ҳуқуқу озодиҳои шаҳрванд, минбаъд ба амал баровардани консепсияи пас аз сотсиалистии ҳуқуқи инсон, рушд ёфтаанд.

Олимони ватаний дар самти ҳуқуқи инсон ишора менамоянд, ки раванди ислоҳоти низоми ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон аз замони ба даст овардани истиқлолият ва қабули Конститутсияи соли 1994 оғоз мегардад. Ин бо он алоқаманд аст, ки дар натиҷаи ислоҳоти конститутсионии соли 1994 дар Тоҷикистон муносибат ба танзими ҳуқуқи конститутсионии инсон ба куллӣ тағиیر ёфтааст. Тавре ки И.И. Саидов қайд мекунад: «дар Конститутсияи ҶТ аз соли 1994 дар масъалаи танзими ҳуқуқи инсон, ба таври назаррас паҳлу ва самти рушд ба суи танзими якхелаи ҳамаи категорияҳои ҳуқуқи инсон тағиир ёфтааст. Ҳамин тавр, ҳуқуқҳои шаҳсӣ ва сиёсӣ дар муқоиса бо конститутсияҳои Тоҷикистони шуравӣ, хеле васеътар ифода ёфтаанд»²³⁸.

Воқеан, тавре ки таҳлили Конститутсияи кунуни Тоҷикистон дар қиёс бо конститутсияҳои замони шуравӣ нишон медиҳад, ки намунаи (парадигмаи) «давлат – ҷомеа – шаҳс» ба нав «шаҳс – ҷомеа – давлат» куллан тағиир ёфтааст, яъне муносибатҳо байни давлат, ҷомеа ва шаҳс тағиир ёфт. Тавре дар боби гузашта қайд карда будем, дар натиҷаи ислоҳоти конститутсионии соли 2003 эътирофи ҳуқуқи инсон ҳамчун арзиши олий, принсипи асосии фаъолияти давлат эълон гардид. Дар натиҷаи таҳқими муқаррароти мазкур муносибат ба фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва низоми қонунгузории кишвар низ тағиир ёфт, ки он ба баланд бардоштани самаранокии низоми мавҷудаи ҳифзи ҳуқуқи инсон нигаронида шудааст. Ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар боби 2 Конститутсияи ҶТ муқаррар гардидаанд. Муҳимтарин вазифаи Конститутсияи ҶТ мустаҳкам намудани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, инчунин, он принсипҳое мебошад, ки дар асоси онҳо, ин ҳуқуқҳо дар ҳаёт татбиқ карда шаванд. Ҳамзамон, моддаи 14 Конститутсия муқаррар мекунад, ки ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд тавассути Конститутсия, қонунҳои ҷумҳурий,

²³⁸ Ниг.: Саидов И.И. Развитие личных и политических прав человека в Таджикистане: историко-правовой и общетеоретический анализ: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2015. – 102 с.

санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, танзим ва хифз карда мешаванд. Моддаи 10 Конститутсия муқаррар мекунад, ки санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, қисми таркибии низоми ҳуқуқии ҷумхурӣ ба ҳисоб мераванд. Дар сурати мувофиқат накардани қонунҳои ҷумхурӣ ба санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофшуда, меъёрҳои санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ амал мекунанд.

Ҳамон тавре ки А.М. Диноршоев ишора менамояд «ин муқаррароти Конститутсияи ҶТ ду тамоюли асосиеро инъикос менамояд, ки ба конститутсияҳои насли нав хосанд. Якум, таъсири афзояндаи ҷаҳонишавӣ ва байналмилалишавии ҷаҳони муосир ба муқаррароти гуногуни конститутсияи давлат ва афзудани нақши принсипҳо ва меъёрҳои аз ҷониби умум эътирофшудаи ҳуқуқи байналмилалӣ ва дуюм, мавқеи мушаххаси ҳуқуқии шаҳс дар ҷомеа аз низоми ҳуқуқии дар як қишвари мушаххас мавҷудбуда, танзими ҳуқуқии мувофиқ, яъне такя ба урғу одатҳои миллӣ, вобаста аст»²³⁹. Мавқеи пешниҳодшуда, ба андешаи мо, дуруст аст. Ҳангоми ташаккули феҳристи ҳуқуқи инсон дар Конститутсияи Тоҷикистон муқаррароти шартномаҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон низ ба назар гирифта шуда, дар танзими як қатор ҳуқуқу озодиҳо мутобиқати муайян бо конститутсияҳои шуравӣ нигоҳ дошта шудааст.

Минбаъд, ду тамоюли ишорашудаи танзими конститутсионии ҳуқуқи инсонро, ки дар натиҷаи ислоҳоти конститутсионӣ дар қишвари мо ба вучуд омадаанд, муфассалтар дида мебароем.

Аввалин тамоюл, ки дар натиҷаи ислоҳоти конститутсионӣ дар танзими ҳуқуқи инсон ба вучуд омад – таъсири санадҳои байналмилалии ҳуқуқи инсон ва инъикоси конститутсионии онҳо ба ҳисоб меравад. Дар адабиёти ватанӣ ва ҳориҷӣ ба таври умум эътирофшуда он далел ба ҳисоб меравад, ки санадҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон, ки ба истилоҳ бил дар бораи ҳуқуқи инсонро ташкил медиҳанд, қисми таркибии конститутсияҳои

²³⁹ Ниг.: Диноршоев А.М. Закрепление прав человека в Конституциях Таджикистана. – Душанбе, 2015. – С. 35.

муосир мебошанд, ки ҳуқуқҳои қонуни шахсони алоҳидаро нисбат ба давлат ва дар чаҳорҷӯбаи ҷамъият муайян мекунанд. Аммо, нақши ин санадҳо танҳо бо ин маҳдуд намешавад, зоро он барои эълони арзишҳои бунёдӣ низ хизмат мекунад, ки тавассути онҳо ҷомеа сохта мешавад, аз қабили шаъну шарафи инсон, озодӣ, баробарӣ, баробарҳуқуқӣ ва адолат. Мутобики ин арзишҳо, ҳуқуқҳои конституціонӣ ба ҳифзи манфиатҳои ҳаётан муҳимми шахсони алоҳида, аз қабили ҳуқуқ ба саломатӣ, манзил, амнияти шахсӣ ва иштирок дар пешбурди корҳои ҷамъияти мусоидат мекунанд.

Илова бар ин, рушди конституционализм бо тағирии парадигмаи инсондӯстӣ тавсиф меёбад. Агар дар ибтидо ба ҷанбаҳои институціоналиӣ, баҳусус ба ташкили давлат ва низоми мақомоти он таваҷҷӯҳи асосӣ дода мешуд. Дар замони муосир, мавқеи шахсиятҳо ва гуруҳҳои алоҳидаи шахсон, инчунин некӯаҳволии одамон нақши калидӣ дар ҳаёти ҷамъият мебозад. Дар натиҷаи ин кафолатҳо дар соҳаи ҳуқуқи инсон дар ҳуқуқи конституціонӣ мақоми марказиро ишғол мекунад. Тақрибан тамоми ислоҳотҳои давлат, хоҳ дар раванди иқтисодӣ, хоҳ амнияти ва хоҳ сиёсӣ, бо назардошти ҳуқуқҳои инсон ва андешаҳои мувоғиқ анҷом дода шудаанд.

А.М. Диноршоев дар ин ҷода таъкид мекунад, ки «дар Конституцияи соли 1994 ба масъалаҳои ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд таваҷҷӯҳи хоса дода шуда, ба мазмуни онҳо меъёру стандартҳои байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсон таъсири назаррас расонидааст»²⁴⁰.

Ҳуқуқи байналмиллалии муосир ба рушди ҳуқуқи миллӣ аз пештара таъсири бештар мерасонад. Дар ин бобат, профессор Ҷ.М. Зоир дуруст қайд мекунад, ки «яке аз тамоюлҳои рушди қонунгузории Тоҷикистон ин ҳамbastagии зичи он бо принсипҳо ва меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ мебошад»²⁴¹. Ғояҳои бартарияти ҳуқуқи байналмилалӣ маънои онро доранд, ки давлат ҳақ надорад меъёрҳо ва принсипҳои ҳуқуқи байналмилалиро сарфи назар карда, онҳоро ҳамчун маҷмуи эъломияҳои сиёсӣ баррасӣ кунад ва иҷро

²⁴⁰ Ниг.: Диноршоев А.М. Конституционные основы разделения властей в Республике Таджикистан. – Душанбе, 2007. – С. 90.

²⁴¹ Ниг.: Маджидзода Д.З. Конституция Республики Таджикистан: 20 лет. – Душанбе: Эр-граф, 2014. – С.124.

намудан зарур нест. Дар баробари ин, меъёрҳои ҳукуқи байналмилалӣ набояд барои коста кардани соҳибихтиёри давлатҳо истифода шаванд: мақсади асосии онҳо бояд дастгирӣ ва ривоҷи минбаъдаи муносибатҳои ҳукуқи байналмиллалӣ ва миллӣ бошад. А.С. Достиев, яке аз таҳиякунандагони Конститутсияи ҶТ дар соли 1994 қайд мекунад, ки «гурӯҳи корӣ оид ба таҳияи лоиҳаи Конститутсия фаъолияти худро аз омӯзиши маводи даҳлдори лоиҳаи Конститутсияи ҶТ, ки қаблан омода шуда буд, таҷрибаи таҳияи конститутсияҳо дар кишварҳои гуногун, як қатор санадҳои ҳукуқии бунёдии байналмилалӣ, баҳусус Эъломияи умумии ҳукуқи башар, Паймони байналмилалӣ дар бораи ҳукуқҳои шахсӣ ва сиёсӣ, Паймони байналмилалӣ оид ба ҳукуқҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ, Эъломияи Париж ва ҳучҷатҳои Машварат оид ба амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, оғоз намуд»²⁴².

Ҳамчунин, олимони ватанӣ ба он таваҷҷуҳ менамояд, ки раванди ислоҳоти низоми ҳукуқи инсон ҳангоми таҳияи Конститутсияи ҶТ соли 1994, аз ҷониби Тоҷикистон Паймони байналмилалӣ оид ба ҳукуқҳои шахсӣ ва сиёсӣ ва Паймони байналмилалӣ оид ба ҳукуқҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ тасдиқ нашуда будаанд»²⁴³. Аммо бо дарки муҳим будани мустаҳкамии ҳукуқу озодиҳои инсон барои ташаккулёбии давлати наҷунёд, муқаррароти санадҳои байналмилалӣ ба Конститутсия ворид карда шуданд. Зоро далели раднопазир он аст, ки ченак ва меъёри асосии демократӣ будани давлат ин ҳукуқи инсон, кафолат ва татбиқи воқеии онҳост.

Маҳз барои ҳамин Пешвои миллат зимни суханронии худ дар иҷлосияи XVIII Шурои Олӣ, ки дар он ӯ ҳусусиятҳои хоси Конститутсия ояндаи ҶТ-ро муайян намуданд, таваҷҷуҳ зоҳир намуда, аз ҷумла ишора намуданд: «Қонуни асосӣ ҳукуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, инчунин, доираи татбиқи онҳоро муайян менамояд»²⁴⁴.

²⁴² Ниг.: Достиев А.С. Конституция Республики Таджикистан 1994 года: История разработки, принятия, внесения изменений и основные положения. – Душанбе, 2001. – С. 23.

²⁴³ Ниг.: Достиев А.С. Конституция Республики Таджикистан 1994 года: История разработки, принятия, внесения изменений и основные положения. – Душанбе, 2001. – С. 23.

²⁴⁴ Ниг.: Достиев А.С. Конституция Республики Таджикистан 1994 года: История разработки, принятия, внесения изменений и основные положения. – Душанбе, 2001. – С. 23.

Ҳамин тавр, метавон гуфт, ки стандартҳои байналмилалие, ки чомеаи ҷаҳонӣ тайи даҳсолаҳои охир таҳия кардааст, ҳамчун замина дар ташаккули низоми миллии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон фаъолона ворид карда шудаанд. Тавре ки М.В. Баглай қайд мекунад, «имрӯз ба таври умум эътироф карда шудааст, ки ҳуқуқи инсон дар қадом қишваре, ки ӯ зиндагӣ накунад, зери ҳифзи чомеаи ҷаҳонӣ қарор дода шудааст ва дастоварди тамоми тамаддун ба ҳисоб меравад»²⁴⁵.

Бояд тазаккур дод, ки тамоюли мазкур оид ба мустаҳкам намудани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон дар Конститутсияи аксари давлатҳои пасошуравӣ хос буд. Ҳамин тавр, В.Н. Кивел қайд мекунад, ки то қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Белорус дар соли 1994 навсозии соҳтори ҷамъиятӣ, оғози гузариши иқтисодиёт ба низоми бозорӣ, роҳ додани шаклҳои гуногуни моликият, рушди гуногунандешӣ, бевосита татбиқи ҳокимијат аз ҷониби ҳалқ, вусъат додани амният ва ҳамкорӣ бо ҷомеаи ҷаҳонӣ; дар илм – гузаштан аз ғояи марксистӣ ба умунибашарии ҳуқуқи инсон ва ғайра. Конститутсияи соли 1994 -- ҳучҷати комилан нав буда, дар он самти инсондустии рушди ҷомеа мукаррар мегардад. Афзалият ба арзишҳои фардӣ ва умунибашарӣ дода мешавад. Ин ҳусусият таълимоти нави ҳуқуқи инсонро сифатан фарқ мекунад, яъне рад кардани принсипи афзалияти манфиати давлат нисбат ба манфиати шахс, ки ба назарияи сотсиалистӣ хос аст²⁴⁶.

А.Т. Ашевлов ва А.К. Айтхожин дар бораи ташаккули низоми ҳуқуқу озодиҳои инсон дар Қазоқистон сухан ронда, қайд мекунанд, ки онҳо дар Конститутсияи Ҷумҳурии Қазоқистон дар зери таъсири санадҳои эътирофшудаи байналмилалӣ-ҳуқуқӣ ташаккул ёфтаанд²⁴⁷.

Мустаҳкамнамоии конститутсионии ҳуқуқ ва озодиҳои инсонро дар Конститутсияи Федератсияи Русия аз соли 1993, Е.И. Козлова таҳлил намуда қайд мекунад, ки дар он концепсияи нави ҳуқуқи инсон дар асоси

²⁴⁵ Ниг.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. – М., 2004. – С. 171

²⁴⁶ Ниг.: Кивель В.Н. Регламентация прав человека и гражданина в конституции Республики Беларусь // Белорусский журнал международного права и международных отношений. – 1998. – № 5. – С. 5-14.

²⁴⁷ Ниг.: Конституционное право Республики Казахстан / Под ред. А.Т. Ашевлова. – Алматы, 2001. – С. 267.

стандартҳои эътирофшудаи байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон, инъикос ёфтаанд. Ин консепсия ба принсипҳои зерин асос ёфтааст:

- эътироф ва кафолати ҳуқуқу озодиҳои инсон тибқи принсипҳо ва меъёрҳои аз тарафи умум эътирофгардидаи ҳуқуқи байналмилалӣ;
- рад кардани муносибати синғӣ ҳангоми мустаҳкам намудани ҳуқуқу озодиҳо;
- эътирофи категорияи «ҳуқуқи инсон» ҳамчун категорияи мустақили ҳуқуқӣ;
- рад кардани субъекти колективӣ ба манфиати ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шахсии инсон;
- рад кардани афзалияти манфиатҳои давлат дар назди манфиатҳои шахс;
- эътирофи ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон ҳамчун дахлнапазир ва мансубият ба ҳар кас аз рӯзи таваллуд²⁴⁸.

Дар навбати худ, А.Н. Головистикова ва Л.Ю. Грудцина қайд мекунанд, ки падидай ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ки дар Конститутсияи Федератсияи Русия мавҷуданд, ба омезиши равишҳои табиӣ-ҳуқуқӣ ва позитивӣ асос ёфтааст²⁴⁹.

Ин равандро таҳлил намуда А.М. Диноршоев ва Б.А. Сафарзода қайд мекунанд, ки дар ҶТ ҳангоми ташаккули низоми ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, консепсияи нави ҳуқуқи инсон ташаккул ёфта, ки ба принсипҳо ва меъёрҳои асосии санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсон асос ёфтаанд. Раванди ташаккули ин консепсия бо он консепсияҳое, ки дар кишварҳои пасошуравӣ таҳия ва татбиқ шудаанд, умумияти зиёде доранд.

Ҳамин тавр, ин муқаррароти Конститутсияи ҶТ дар танзими ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар Тоҷикистон аҳаммияти бузург доранд. Ин ба он алоқаманд аст, ки дар шароити муосир баъзе асосҳои мавқеи ҳуқуқии шахс бештар аз рӯйи меъёрҳо, принсипҳо ва стандартҳои дар ҳуқуқи байналмилалӣ пешбини гардида, муайян карда мешаванд. Мутобиқи

²⁴⁸ Ниг.: Конституционное право: Учебник для бакалавров / Под ред. В.И. Фадеева. – М., 2014. – С. 187-190.

²⁴⁹ Ниг.: Головистикова А.Н., Грудцина Л.Ю. Права человека. – М.: Эксмо, 2008. – С. 65.

муқаррарати моддаи 10 Конституцияи ҶТ, санадҳои хукукии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро ба тасвиб расонидааст, метавонанд мустақиман амал қунанд ва баробар бо меъёрҳои хукуки дохилий татбиқ шаванд. Бо имзои ин ҳуҷҷатҳо ва ба зиммаи худ гирифтани уҳдадориҳои муайяне дар соҳаи хукуки инсон, давлат бояд онҳоро амалий созад. Тавре ки В.Е. Чиркин таъкид менамояд, қонунгузории конституционии дохилий бояд он доираи хукуку озодиҳои асосии инсон ва шаҳрвандро дар бар гирад, ки ба меъёрҳои байналмилалий ва уҳдадориҳои ба зимма гирифташудаи давлат дар назди ҷомеаи ҷаҳонӣ мувофиқат қунад. Инчунин, қонунгузории дохилий наметавонад ба ҳукуқҳои бунёдии инсон ва арзишҳои умунибашарӣ, ки дар санадҳои байналмилалий муқаррар шудаанд, муҳолиф бошад²⁵⁰.

Аз ин ба ҳулосае омадан мумкин аст, ки дар конституцияҳои насли нав, ки Конституцияи ҶТ низ ба онҳо даҳл дорад, ҳангоми ташаккули муқаррарат оид ба ҳукуки инсон асосан ба сифати заминаи ҳукуқҳо, ҳукуқҳое гирифта мешуданд, ки дар ҳуҷҷатҳои байналмилалий пешбинӣ шудаанд.

Таҳлили муқоисавии муқаррарати санадҳои байналмилалий дар самти ҳукуки инсон ва муқаррарати Конституцияи ҶТ нишон медиҳад, ки аксари ҳукуку озодиҳои дар ин санадҳо муқарраргардида, дар Конституцияи ҶТ низ инъикос ёфтаанд.

Ҳамзамон, дар бораи тамоюли дуюм – мустаҳкамкунии конституционии ҳукуки инсон дар ҶТ бояд сухан кард. Аз як тараф, универсализатсияи (умумигардонӣ) ҳукуки инсон, ки дар ҳамин гуна мустаҳкамкунии ҳукуки инсон дар санадҳои ҳукукии дохилий ва байналмилалий ифода ёфтааст. Аз тарафи дигар, ба мустаҳкамкунии конституционии ҳукуку озодиҳо хусусиятҳои таъриҳӣ, динӣ ва миллии ҶТ таъсири муайяне расониданд, ки дар мустаҳкамкунӣ дар Конституцияи ҶТ барои меъёрҳои ҳукуки байналмилалий хос набудаи ҳукуку озодиҳои инсон ва шаҳрванд ифода ёфтаанд, аз ҷумла, кафолати ҳукуки моликият аз ҷониби

²⁵⁰ Ниг.: Сравнительное конституционное право / Отв. ред. В.Е. Чиркин. – М., 2002. – С. 134-135.

давлат ва манъи сензура ва ғайра. Ҳама тағииротҳо танзими худро дар сатҳи конституционӣ дарҷ ёфтаанд.

Дар ин замина А.С. Достиев қайд мекунад, ки гурӯҳи корӣ ҳангоми таҳияи Қонуни асосии кишвар хусусиятҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, давлатӣ-хуқуқӣ, фарҳангӣ, анъанавӣ, таъриҳӣ, динӣ ва этникӣ-миллии Тоҷикистонро ба инобат гирифтаанд²⁵¹.

Инчунин, бояд қайд намуд, ки давраи шуравии Тоҷикистон маҳсусан ба соҳаи хуқуқҳои иҷтимоию иқтисодӣ таъсири муайян расонд. Ҳангоми муқоисаи мустаҳкамкунии хуқуқу озодиҳо дар Конституцияи ҶТ ва санадҳои хуқуқии байналмилалӣ дар соҳаи хуқуқи инсон, бояд қайд кард, ки тафовути бештар маҳз дар номгӯйи хуқуқу озодиҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ба назар мерасад. Дар байни онҳо, хуқуқ ба меҳнат, хуқуқ ба истироҳат, хуқуқ ба манзил, хуқуқ ба таъминоти иҷтимоӣ, хуқуқи иштирок кардан дар ҳаёти маданий ва ҳатто тавсифи онҳо асосан ба Конституцияи соли 1978-уми ҶШС Тоҷикистон мувофиқат менамояд.

Ҳамин тарик, метавон гуфт, ки таъсири ҳуқуқи байналмилалӣ дар он зоҳир мегардад, ки принсипҳо ва меъёрҳои умумиэътирофшудаи он барномаи рушди минбаъдаи қонунгузории ҶТ буда, идеалҳоеро муайян мекунанд, ки ба онҳо кишвар ҳангоми таъсиси асосҳои давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёд бояд саъю қӯшиш намояд.

Ба сатҳи конституционӣ баланд бардоштани ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон ва шаҳрванд дар ҶТ, ки дар ҳучҷатҳои асосии байналмилалӣ муқаррар шудаанд, вазифаи низомсозии Конституцияи ҶТ ба ҳисоб меравад, ки мувофиқи низоми ҳуқуқи амалкунанда давлатро бо принсипҳо ва меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ва татбиқи онҳоро дар низоми ҳуқуқӣ таъмин мекунад.

Дар баробари ин, тавре ки дар боло қайд гардида буд, давлат дар асоси талаботҳои худ низомҳои мустақили ҳуқуқ ва озодиҳои инсонро ташаккул медиҳанд ва аксар вакт доираи ҳуқуқу озодиҳои инсон дар Конституцияҳо

²⁵¹ Ниг.: Достиев А.С. Конституция Республики Таджикистан 1994 года: История разработки, принятия, внесения изменений и основные положения. – Душанбе, 2001. – С. 23.

нисбат ба оне ки дар санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ пешбинӣ шудааст, хеле васеъ аст.

Масъалаҳои танзими конститутсионии ҳуқуқи инсонро таҳқиқ намуда, инчунин, бояд қайд кард, ки онҳо бештар ҳусусияти нисбӣ доранд. Масалан, О.Е. Кутафин қайд мекунад, ки «масъалаҳои танзими ҳуқуқии мавқеи ҳуқуқии шахсро ба таври муфассал аз ҷониби ҳуқуқ танзим кардан номумкин аст. Конститутсия номгӯйи мукаммали ҳуқуқ ва озодиҳои шахсро муқаррар карда наметавонад. Ин бо он алоқаманд аст, ки эҳтиёчи инсон бо раванди рушди худ ба ҳуқуқҳои нави инсон мубаддал мегарданд, ки ба мустаҳкамкунии ҳуқуқӣ ниёз доранд. Ҳамин тавр, аз рӯзи қабули Эъломияи умумии ҳуқуқи башар, ки дар он аввалин бор ҳуқуқҳои асосии инсон ба низом дароварда шуда буданд, як қатор ҳуқуқҳои нави инсон ба вучуд омаданд, ки инъикоси онҳо дар Конститутсияҳои давлатҳо дар марҳилаи ҳозира ҳаётан муҳим ба ҳисоб мераванд.

Ба ин ҷанба, А.М. Диноршоев ишора мекунад, ки «дар давоми солҳои гузашта аз рӯзи қабули Конститутсияи Тоҷикистон, дар ҷаҳон дигаргуниҳои куллӣ ба амал омаданд, ки боиси пайдо шудани муносибатҳои нави ҷамъияти гардиданд. Дар заминай онҳо ҳуқуқҳои нави инсон ташаккул меёбанд, ки эътирофи байналмилалӣ пайдо карданд ва ба қонунгузории конститутсионии як қатор давлатҳо низ мустаҳкам карда шуда истодаанд²⁵². Дар робита ба ин, Н.Н. Анисимов қайд мекунад, ки «асоснокунонии илмӣ ва мустаҳкамкунии мусбат ҳуқуқҳои нав дар қонунгузории амалқунанда, ҷудо намудани наслҳои нави онҳо дар робита бо дигаргуншавии воқеяяти иҷтимоӣ, ба вучуд омадани соҳаҳои нави татбиқи ҳуқуқ, имкониятҳои нави амалигардонии неруи инсонӣ, ба вучуд омадааст. Ин таснифоти классикии ҳуқуқу озодиҳои шахсро рушд медиҳад ва пурра мекунад»²⁵³. М.И. Литовкина ба ин масъала таваҷҷӯҳ намуда, таъқид мекунад, ки «Рушди илму техника, дастовардҳои биотехнология ва дигар омилҳо (буҳрони ҷаҳонии

²⁵² Ниг.: Диноршоев А.М. Закрепление прав и свобод человека в Конституции Республики Таджикистан. – Душанбе, 2014. – С. 43

²⁵³ Ниг.: Анисимов Н.Н. Новые поколения прав человека: реальное развитие и фикции/ Право, экономика и управление: актуальные вопросы: материалы Всеросс. науч.-практ. конф. с международным участием (Чебоксары, 13 дек. 2019 г.) / редкол.: К.Г. Яковлев [и др.]. – Чебоксары: ИД «Среда», 2019. – С. 238-240.

иқтисодӣ, зиёд шудани таҳдидҳои терористӣ) дар шароити ҷаҳонишавӣ боиси «тавлиди» ҳуқуқҳои нав мегарданд (масалан, ҳуқуқҳои репродуктивӣ) ё ба тағйироти сифатии ҳуқуқҳои аллакай мавҷудбуда (масалан, дар соҳаи иттилоот, дар соҳаи меҳнат) оварда мерасонад»²⁵⁴.

Бо мавқеъгириҳои муаллифони ватаниву ҳориҷӣ розӣ шуда, мо ҷунин мешуморем, ки ҳангоми баррасии масъалаи мустаҳкамкуни ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар Конститутсияи ҶТ ба масъалаи такмили танзими конститутсионии он таваҷҷӯҳ кардан зарур аст.

Аз рӯзи қабули Конститутсияи ҶТ бисту ҳашт сол сипарӣ шуд ва дар ин муддат ҳуқуқҳои бисёри нави инсон ба вуҷуд омаданд, ки мустаҳкамкуни конститутсиониро тақозо мекунанд. Ба шумораи ҷунин ҳуқуқҳо, пеш аз ҳама, ҳуқуқҳои иттилоотӣ ва экологии шаҳрвандон, масъалаҳои танзими ҳуқуқ ба фаъолияти соҳибкорӣ ва роҳҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон, инчунин як қатор масъалаҳои дигари соҳаи ҳуқуқи инсон дохил мешаванд.

Ҳамин тавр, яке аз дигаргунсозиҳои асосие, ки дар ҷаҳони имрӯза ба амал меояд, рушди босуръати технологияҳои иттилоотӣ ба ҳисоб меравад, ки ба ҳаёти инсонӣ амиқтар ворид шуда, аллакай як қисми таркибии фаъолияти дастгоҳи давлатӣ гардидаанд. Дар ҶТ масъалаи ҳуқуқ ба иттилоот дар моддаи 30 Конститутсияи ҶТ аз соли 1994 муқаррар карда шудааст, ки дар он омадааст: «Ба ҳар кас озодии сухан, матбуот, ҳуқуқи истифода аз воситаҳои ахбори омма кафолат дода мешавад». Аммо, ҷунон ки мазмуни он нишон медиҳад, вай мазмуни имрӯзаи ин ҳуқуқро пурра фаро гирифта наметавонад.

Гурӯҳи ҳуқуқҳои иттилоотиро метавон бо ҷунин категорияҳо илова намуд, ба монанди озодии дастрасӣ ба технологияҳои иттилоотӣ, озодӣ аз истифодай маълумоти шахсӣ ва дигар маълумоти маҳфӣ бо мақсадҳои ғайриқонунӣ, ҳуқуқ ба таъмини иттилоотии шоиста; ҳуқуқ ба истифодай ғайридавлатии фазои иттилоотӣ; ҳуқуқ ба ҳифзи шахс аз иттилоотӣ, ки ба

²⁵⁴ Ниг.: Литовкина М.И. К вопросу эволюции конституционных прав человека и гражданина. Права человека в современном мире: новые вызовы и трудные решения: материалы международной научной конференции / отв. ред. Т. А. Сошникова. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2014. – 382 с.

саломатӣ ва (ё) инкишофи ӯ заарар мерасонад²⁵⁵. Ҳукуқ ба иттилоот ба шаҳрвандон имкон медиҳад, ки аз рӯйдодҳои ҳаёти чомеа огоҳ шаванд, ба онҳо барои қонунӣ дастрас кардани иттилоот дар бораи фаъолияти мақомоти давлатӣ, дар бораи қарорҳои қабулкардаашон шинос шаванд.

Агар озодии дастрасии шаҳрвандон ба иттилооти сиёсӣ, ҳукуқӣ ва дигар намудҳои иттилоот кафолат дода нашавад, мавҷуд будани чомеаи демократӣ ғайриимкон аст. Чи тавре ки амалияи дигар давлатҳо нишон медиҳад, ба танзими конститутсионии ин ҳукуқ диққати маҳсус дода мешавад. Масалан, дар Конститутсияҳои як қатор давлатҳои ИДМ вобаста ба ҳукуқҳои иттилооти моддаҳои алоҳида бахшида шудааст. Аз ҷумла, моддаи 50 Конститутсияи Озарбойҷон озодии иттилоот ном дошта, дар он ҷунин муқаррар карда шудааст «Ҳар шаҳс ҳукуқ дорад ба таври қонунӣ ҷустуҷӯ, қабул, дастрасӣ, истеҳсолот ва паҳн кардани ҳама гуна маълумотро дошта бошад»²⁵⁶. Ҳамчунин моддаи 51 Конститутсияи Арманистон ҳукуқи дастрасӣ ба иттиллот ном дошта, дар он ҷунин омадааст «Ҳар кас ҳукуқи дастрасӣ ба иттилоот дорад ва бо ҳуччатҳо оид ба фаъолияти мақомоти давлатӣ, мақомоти худидоракуни маҳалӣ ва шахсони мансабдор шинос шавад»²⁵⁷. Вобаста ба ин моддаи 34 Конститутсияи Беларусия ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Беларус ҳукуқи дастрасӣ, нигоҳдорӣ ва паҳн кардани маълумоти пурра, боэътиномд ва саривақтӣ оид ба фаъолияти мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, байналмилалӣ ва вазъи муҳити зист кафолат дода мешавад. Ҳамчунин, моддаи 34 Конститутсияи Молдова низ ҳукуқ ба иттилоот ном гирифтааст.

Барои ҳамин, мо дуруст мешуморем, ки ҳукуқҳои мазкур дар сатҳи конститутсионӣ мустаҳкам карда шуда, иҷроиши воқеии он кафолат дода шавад.

²⁵⁵ Ниг.:Иванов С.В. Правовое регулирование информационной безопасности личности в Российской Федерации // Вестник Екатерининского Института. – 2014. – № 1 (25). – С. 54

²⁵⁶ Ниг.: Конституция Азербайджанской Республики. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <https://mincom.gov.az/ru/view/pages/13/> (санаси муроҷиат: 10.07.2022 с.).

²⁵⁷ Ниг.: Конституция Республики Армения. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <https://www.president.am/ru/constitution-2015/> (санаси муроҷиат: 10.07.2022 с.).

Категорияи дуюми ҳуқуқчо, ки ба ақидаи мо, бояд дар Конститутсия мустаҳкам карда шавад, ҳуқуқчои экологӣ мебошанд. Тавре ки В.Н. Додонов қайд мекунад «ҳуқуқчои экологӣ аз солҳои 70-ум дар конститутсияҳои нави кишварҳои мутараққӣ муқаррар шудаанд ва дар шароити ҳозира дар қонунҳои навтарини бунёдӣ, аз ҷумла, собиқ шуравӣ қариб саросар паҳн шудаанд»²⁵⁸. Дар конститутсияҳои кишварҳое, ки дар қаламрави собиқ ИҶШС ба вуҷуд омадаанд, ҳуқуқчои экологӣ аз се ҳуқуқи асосӣ иборатанд:

- 1) ҳуқуқ ба муҳити мусоиди зист (бехатар);
- 2) ҳуқуқ ба гирифтани маълумоти боэътиҳодӣ дар бораи ҳолати шахс;
- 3) ҳуқуқ ба ҷуброни зарап, ки ба саломатӣ ё молу мулки ӯ дар натиҷаи ҳуқуқвайронкунии экологӣ расонида шудааст;

Ин ҳуқуқҳо дар конститутсияҳои Русия (м.42), Гурҷистон (моддаи 37), Қирғизистон (м.35), Озарбойҷон (м 39), Молдова (м.37) муқаррар шудаанд. Ба ҳуқуқчои экологӣ уҳдадории ҳар кас оид ба ҳифзи табиат ва муҳити зист, ғамхорӣ дар бораи сарватҳои табиӣ низ доҳил мешаванд (м. 58-и Конститутсияи Русия, м. 50 Конститутсияи Ӯзбекистон, м. 66 Конститутсияи Украина, м. 53 Конститутсияи Эстония, банди 2, м. 35 Конститутсияи Қирғизистон, м. 38 Конститутсияи Қазоқистон, м. 55 Конститутсияи Беларус).

ҶТ дар пешбуруди масъалаҳои ҳифзи муҳити зист ва ҳуқуқи экологии шаҳрвандон фаъолона иштирок мекунад. Аз ҷумла, Тоҷикистон ташаббускори дар сатҳи байналмилаӣ қабули Барномаи Даҳсолаи байналмилаии амал «Об барои ҳаёт» барои солҳои 2005 –2015, Даҳсолаи байналмилаии «Об барои рушди устувор барои солҳои 2018 – 2028» мебошад. Дар Тоҷикистон дар сатҳи соҳавӣ зиёда аз даҳ қонун, ки ҳуқуқчои экологии шаҳрвандонро танзим мекунанд, аз қабили Қонунҳои ҶТ«Дар бораи ҳифзи ҳавои атмосфера», «Дар бораи экспертизаи экологӣ», «Дар бораи иттилооти экологӣ», «Дар бораи мониторинги муҳити зист» ва ғайра қабул карда шудаанд. Ҳамзамон, ин ҳуқуқҳо дар сатҳи қонунгузорӣ

²⁵⁸ Ниг.: Додонов В.Н. Конституционные реформы в государствах, возникших на территории бывшего СССР: общее и особенное: дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 1997. – С. 83.

муқаррар карда шуданд. Дар робита ба ин, мо зарур мешуморем, ки ҳуқуқхои экологӣ ба Конститутсия дохил кардашуда, ба онҳо мақоми ҳуқуқхои асосии инсон дода шавад

Дар баробари ин дар Конститутсияи Тоҷикистон муқаррароте оид ба ҳуқуқи инсон вуҷуд дорад, ки таҷдиди назарро тақозо мекунад. Асосҳои иқтисодие, ки дар моддаи 12 Конститутсияи ҶТ муқаррар шудаанд, иқтисоди давлатро ҳамчун иқтисоди бозаргонӣ тавсиф мекунанд, зеро муқаррарот дар бораи гуногуншаклӣ ва баробарҳуқуқии ҳамаи шаклҳои моликият, кафолати озодии фаъолияти иқтисодӣ ва соҳибкорӣ, ҷузъи зарурӣ ва замина барои рушди муносибатҳои бозоргонӣ ба ҳисоб мераванд.

Дар сатҳи Конститутсия эътироф намудани моликияти ҳусусӣ ва фаъолияти соҳибкорӣ аз талаботи объективии ҷомеа буда, имкон дод, ки рушди озодонаи инсон дар соҳаи иқтисодиёт таъмин карда шавад.

Ҳамин тавр, бо қабули Конститутсияи ҶТ аз соли 1994 асосҳои иқтисоди бозорӣ дар сатҳи Конститутсия мустаҳкам гардида, объекти танзими ҳуқуқӣ-конститутсионӣ гардиданд.

ҶТ муносибати конститутсионии танзими асосҳои иқтисодии давлатро тағиیر дода, барои рушди соҳибкорӣ ҳамчун ҷузъи асосии иқтисоди бозорӣ замина гузошт. Дар марҳилаи ҳозира некуаҳволии иқтисодии кишвар аз ташкили самарабахши фаъолияти соҳибкорӣ вобаста аст.

Қайд кардан ба маврид аст, ки дар Конститутсияи ҶТ дар тафовут аз дигар кишварҳои пасошуравӣ, меъёри мушаххасе мавҷуд нест, ки дар он бевосита оид ба «ҳуқуқ ба фаъолияти соҳибкорӣ» муқаррар шуда бошад. Мустаҳкамкунии конститутсионии ҳуқуқ ба фаъолияти соҳибкорӣ асосан дар кишварҳои пасошуравӣ дида мешавад ва маҳз дар конститутсияҳои ин кишварҳо масъалаҳои фаъолияти соҳибкорӣ ҳамаҷониба ҳалли худро ёфтаанд. Масалан, дар м. 42-и Конститутсияи Украина аз соли 1996, ҳуқуки ҳар кас ба фаъолияти соҳибкорӣ, ки қонун манъ накардааст, муқаррар шудааст²⁵⁹. Дар қ.4 м. 26 Конститутсияи Ҷумҳурии Қазоқистон аз соли 1995

²⁵⁹ Ниг.: Конституция Украины. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://meget.kiev.ua/zakon/konstitutsia-ukraini/razdel-1/> (санаси муроҷиат: 10.07.2022 с.).

хуқуқи ҳар кас ба озодии фаъолияти соҳибкорӣ, истифодаи озоди молу мулки худ барои ҳама гуна фаъолияти соҳибкорӣ пешбинӣ гардидааст²⁶⁰. Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Қирғизистон аз соли 2010 дар қ. 2 м. 42 ҳуқуқи ҳар як шахс ба озодии иқтисодӣ, истифодаи озоди қобилията моликияти худ, барои ҳама гуна фаъолияти иқтисодие, ки қонун манъ накардааст, муқаррар шудааст²⁶¹.

Дар Конститутсияи ҶТ ҳуқуқ ба фаъолияти соҳибкорӣ ҳамчун ҳуқуқи мустақили инсон, мустақиман муқаррар нагардидааст. Он аз мазмуни озодии фаъолияти соҳибкорӣ, ки Конститутсия кафолат додааст, бармеояд. Аз ҷиҳати соҳторӣ бошад ба боби якуми Конститутсияи ҶТ, ки ба асосҳои соҳтори конституционӣ бахшида шудааст, дохил мегардад. Аммо ин озодӣ дар Конститутсия ҳамчун принсипи ҳуқуқие истифода шудааст, ки ба он асосҳои иқтисодии давлат такя мекунанд ва онро бо ҳуқуқи субъективӣ ворид кардан мумкин нест. Ҳамин тарик, дар Конститутсияи ҶТ ҳуқуқ ба фаъолияти соҳибкорӣ «дар назар дошта» ба ҳисоб меравад, зоро он бевосита муқаррар нагардидааст.

Вобаста ба ин, зарур аст, ки дар боби 2 Конститутсияи ҶТ «ҳуқуқ ба фаъолияти соҳибкорӣ» ҳамчун ҳуқуқи мустақили инсон дар низоми ҳуқуқу озодиҳои конституционӣ муқаррар карда шавад. Ҳамчунин, дар Конститутсияи ҶТ муқаррарате вучуд надорад, ки масъалаҳои рушди рақобат ва манъи фаъолияти инҳисориро танзим кунанд ва бояд ҳамчун кафолати маҳсуси ҳуқуқӣ-конституционии ин ҳуқуқ баромад кунад.

Дар асоси ин, зарур мешуморем, ки дар моддаи 32 Конститутсияи ҶТ чунин муқаррарат муқаррар карда шавад: «Ҳар кас ҳуқуқ дорад ба фаъолияти соҳибкорие, ки қонун манъ накардааст, машғул шавад. Рақобати бевичдонона ва суиистифода аз мавқеи инҳисорӣ ва ё мавқеи бартаридошта дар бозор манъ аст».

²⁶⁰ Ниг.: Конституция Казахстана. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: www.constitution.kz (санаи муроҷиат: 10.07.2022 с.).

²⁶¹ Ниг.: Конституция Киргизский Республики. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: www.gov.kg?page_id=263&lang=ru (санаи муроҷиат: 10.07.2022 с.).

Яке аз принсипҳои бунёдӣ, асосҳои сохтори конститутсионии ҶТ ин эътироф, риоя ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд ба ҳисоб меравад (к.3,м.5 Конститутсиияи ҶТ). Ин уҳдадориро тамоми мақомоти давлатӣ, инчунин иттиҳодияҳои ҷамъиятие, ки дар кишвар амал мекунанд ва аз ҷониби қонун эътироф шудаанд, бояд дар амал татбиқ созанд. Онҳо, бояд ҳуқуқу озодиҳои инсонро дар ҳудуди ваколатҳои худ, танҳо бо роҳ, усул ва воситаҳои ба онҳо хос таъмин ва ҳифз намоянд.. Д.Х. Элназаров дуруст кайд мекунад: «ҳангоми таҳияи низоми кафолатҳои ҳуқуқ, озодӣ ва уҳдадориҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд, давлат бояд ба принсипи бунёдӣ такя кунад: ҳар як шаҳс ва шаҳрванд дар дилҳоҳ минтақаи кишвар ва шаҳрвандони ҶТ берун аз он низ, бояд ҳудро зери ҳифзи Конститутсиияи ҶТ эҳсос кунанд»²⁶².

Дар Конститутсиояҳои давлатҳои аъзои ИДМ кафолатҳо ва механизми ҳимояи онҳо ба таври мушахҳас дарҷ гардидаанд. Масалан, м. 45 Конститутсиияи Федератсияи Русия муқаррар менамояд, ки ҳимояи давлатии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар Федератсияи Русия кафолат дода мешавад. Ҳамчунин, қисми дуюми моддаи мазкур пешбинӣ менамояд, ки ҳар кас ҳуқуқ дорад, ки ҳуқуқу озодиҳои ҳудро бо тамоми василаҳое, ки қонунгузор манъ накардааст, ҳимоя намояд. Моддаи 26 Конститутсиияи Озарбойҷон ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ном дошта, қисми якуми он муқаррар менамояд, ки ҳар шаҳс ҳуқуқ дорад, ҳуқуқ ва озодиҳои ҳудро бо тарзу усулҳои манънакардаи қонун ҳифз намояд. Қисми дуюми он бошад, пешбинӣ менамояд, ки давлат ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои ҳар қасро кафолат медиҳад. Ҳамчунин, м. 61 Конститутсиияи Арманистон ҳуқуқ ба ҳимояи судӣ ва ҳуқуқи муроҷиат ба мақомотҳои байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсон ном дошта, қисми дуюми он чунин пешбинӣ менамояд, ки ҳар шаҳс мувофиқи шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Арманистон ҳуқуқ дорад ба мақомотҳои байналмилалӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон бо дарҳост оид ба ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои ҳуд муроҷиат намояд. Вобаста ба

²⁶² Ниг.: Эльназаров Д.Х. Основные пути и перспективы развития института конституционно-правовой защиты прав и свобод человека и гражданина в Таджикистане: конституционно-правовой анализ // Вестник РТСУ. – 2018. – №1(61). – С. 28-33.

ин, м. 61 Конститутсияи Беларусия муқаррар менамояд. ки ҳар шахс ҳукуқ дорад мувофиқи санадҳои ҳукуқии байналмилалие, ки Ҷумҳурии Беларус онҳоро ба тасвиб расонидааст, ба ташкилотҳои байналмилалӣ баҳри ҳифзи ҳукуқу озодиҳои худ муроциат намояд. К.2, м.55 Конститутсияи Украина бошад пешбинӣ менамояд, ки ҳар шахс ҳукуқ дорад, ки барои ҳимояи ҳукуқҳои худ ба Ваколатдори Радаи болои Украина оид ба ҳукуқи инсон муроциат намояд. Бинобар ин, дар Конститутсияи ҶТ механизмҳои ҳимояи ҳукуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд пешбинӣ нашудааст. Аз ин рӯ барои ислоҳот дар самти ҳукуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ва зарурияти ҳимоя, татбиқ ва пайдоиши ҳукуқҳои насли нав механизм ва кафолати амалисозии он дар Конститутсия ҶТ мустаҳкам карда шавад.

Зербоби мазкурро таҳлил карда ба чунин хулоса омадан мумкин аст:

Аввалан, ҳангоми ташакқули низоми ҳукуқу озодиҳои инсон дар Конститутсияи ҶТ аз соли 1994, ба сифати асос муқаррароти санадҳои ҳукуқии байналмилалӣ гирифта шуданд, аз ҷумла, Эъломияи умумии ҳукуқи башар ва ду Паймони байналмилалӣ, ки дар онҳо принципҳои асосии ҳукуқи инсон таҷассум ёфтаанд.

Инчунин, оид ба ҷаҳонишавии ҳукуқи инсон дар Конститутсияи ҶТ мусбат мустаҳкам ёфтани муқаррароти принципҳои умумиэтирофшуанд меъёрҳои ҳукуқи байналмилалӣ, ҷузъи низоми ҳукуқи миллӣ гардидаанд,

Аз ин рӯ, таъсиррасонии амилҳои ҷаҳонишавӣ, боиси пайдо гаштани ҳукуқҳои насли нав ва зарурияти танзими конститутсионии онҳо гашта, ҳамзамон асос барои ислоҳоти конститутсионии вазъи ҳукуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар ҶТ гардидааст.

Дувум, Конститутсияи ҶТ бо эътирофи консепсияи ҳукуқӣ-табии ҳукуқу озодиҳои инсон, ба он ҳусусияти мустаҳкамкунни мусбат дод. Дар ин асос метавон таъкид кард, ки ҳукуқҳои инсон дар Конститутсияи ҶТ аз нигоҳи консепсияи омехта муқаррар шудаанд.

Сеюм, гузаштаи таърихӣ, инчунин анъана ва расму оинҳои миллии ҳалқи тоҷик дар ташакқули низоми ҳукуқи инсон дар Конститутсияи ҶТ, ки дар мустаҳкамкунни ҳукуқу озодиҳои мушаҳҳас (баробарҳуқуқии зану мард,

ҳифзи оила, озодии фаъолияти соҳибкорӣ, хуқуқ ба моликият ва ғайра) инъикос ёфтааст, таъсири муайяне расонидааст. Аз ин рӯ, танзими конститутсионии хуқуқу озодиҳои нави инсон ва шаҳрванд бояд бо арзишҳо, урфу одат ва анъанаҳои миллӣ мутобиқат намоянд.

Чорум, вобаста ба пешрафти ҷамъият ва амалияи давлатҳои ҳориҷӣ дар сатҳи Конститутсия зарурияти ворид намудани меъёри нав дар самти хуқуқу озодиҳои инсон ба миён омадааст. Ба чунин хуқуқҳо, пеш аз ҳама, хуқуқҳои иттилоотӣ ва экологии шаҳрвандон, масъалаҳои танзими хуқуқ ба фаъолияти соҳибкорӣ ва роҳҳои ҳифзи хуқуқи инсон дохил мешаванд.

2.3. Ташаккули конститутсионии мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Қабули Эъломияи истиқлолияти давлатии ҶТ 24-уми августи соли 1990 ва касби Истиқлолияти давлатии ҶТ аз 9-уми сентябри соли 1991 заминаҳои мусоиди хуқуқиро дар самти эъмори давлати демокративу хуқуқбунёд²⁶³ ва ташаккули ҳокимияти давлатӣ ба миён овард. Дар ташаккулёбӣ ва инкишофи мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар ҶТ Эъломияи мазкур нақши созгор гузошт. Махҳ з дар он бори аввал чунин меъёр, ки ҳокимияти давлатӣ дар ҶШС Тоҷикистон тавассути мақомоти қонунгузорӣ, икроия ва судӣ ба амал бароварда мешавад, мустаҳкам карда шуд. Инчунин, танзими хуқуқии таҷзияи ҳокимияти давлатӣ дар Қонуни ҶТ «Дар бораи ислоҳоти конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, тартиби қабул намудан ва мавриди амал қарор додани Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 20 июни соли 1994 дар баробари эълон кардани Тоҷикистон ҳамчун давлати демократӣ, хуқуқбунёд дар он бори аввал муқаррар карда шуд, ки рукнҳои ҳокимияти давлатӣ дар ҶТ бо таъсиси мансаби Президент, Маҷлиси Олӣ (Шуруи Олӣ) ва Ҳукумат (Шуруи вазирон) ба амал бароварда мешавад. Аз ин рӯ, ишора ба инкишофи минбаъдаи ҳокимияти давлатӣ дар ҷумҳурӣ буд, ки он дар Конститутсияи ҶТ таҷассуми худро ёфт.

²⁶³ Ниг.: Саъдизода Ҷ. Ташаккулёбии фарҳангӣ хуқуқи инсон дар шароити эъмори давлатӣ хуқуқбунёд дар Тоҷикистон: диссертатсия барои дарёftti дараҷаи илмии номзади илмҳои хуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2017. – С. 3.

Ҳамин тариқ, падидаи асосие, ки дар натиҷаи ислоҳоти конститутсионӣ ба вучуд омад, ин эълон гардидани принципи таҷзияи ҳокимият буд. Дар замони шуравӣ ин принцип инкор карда мешуд.

Дар асоси ин принцип дар ҶТ низоми соҳти ҳокимият ба қуллӣ тағйир ёфт – аз принципи ягонагӣ гузариш ба таҷзияи он ва муқаррар намудани муносибатҳо миёни онҳо дар асоси принципи мувозинат ва боздорӣ амалӣ карда шуд. Моддаи 9 Конститутсия таъсиси се шоҳаи ҳокимиятро муқаррар менамояд: ҳокимияти қонунгузор – Маҷлиси Олиӣ, ҳокимияти иҷроия – Президент ва Ҳукумат ва судӣ – Судӣ конститутсионӣ, Суди Олиӣ, Суди Олии иқтисодӣ ва низоми судии мамлакат.

Минбаъд, муфассалтар ба ташаккул ва фаъолияти ин шоҳаҳои ҳокимияти давлатӣ, ки дар натиҷаи ислоҳоти конститутсионӣ ба он таъсири низомнок расонидаанд, истодагарӣ менамоем.

Дар низоми таҷзияи ҳокимият мавқеи марказӣ ба мақомоти ҳокимияти қонунгузор дода мешавад. Бо тамоми асолати шаклҳои амалисозии ҳокимияти қонунгузор дар аксарияти давлатҳои муосир, вазифаҳои қонунгузор аз ҷониби конститутсияҳо ба мақоми намояндагии интихобшуда voguzor карда мешаванд. Имрӯз қариб дар ҳама кишварҳо ин ё он шаклҳои ҳокимияти қонунгузор вучуд дорад. Мақомоти ҳокимияти қонунгузор дар механизми конститутсионии ҳар як мамлакат мавқеи муҳимро ишғол мекунад. Дар ҶТ мақомоти олии ҳокимияти намояндагӣ ва қонунгузор – Маҷлиси Олиӣ буда, фаъолияти он ба самти қонунгузорӣ ва олии намояндагӣ равона карда шудааст. Ниҳоди мазкури ҳокимият дар ҶТ таърихи нисбатан кӯтоҳ дорад.

Ташаккул ва рушди падидаи мақомоти намояндагии ҳокимияти давлатӣ дар ҶТ то ба шакли комили худро гирифтан, якчанд марҳиларо тай намудааст. Муҳақиқони ватаниӣ рушди мақомоти қонунгузорро чудо мекунанд: марҳилаи якум – ташаккул ёфтани аввалин мақомоти намояндагӣ дар ҶШС Тоҷикистон соли 1926, марҳилаи дуюм –таъсиси Шурои Олиӣ ҳамчун мақомоти олии намояндагӣ тибқи Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон дар солҳои 1937-1994, марҳилаи сеюм – тибқи Конститутсияи ҶТ аз соли 1994

ташкили Мачлиси Олӣ, марҳилаи чорум – пас аз ислоҳоти конститутсионии соли 1999 парламенти дупалатаи касбӣ таъсис дода шуд – Мачлиси Олии ҶТ, ки аз Мачлиси намояндагон ва Мачлиси миллӣ иборат аст»²⁶⁴.

Чавҳари асосии инкишофи парлумони касбӣ дар мамлакат бо қабули Конститутсиияи соли 1994 ба вучуд омада, дар асоси ислоҳоти конститутсионии минбаъда такмил меёбанд.

Тавре ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Мачлиси Олӣ аз 20 апрели соли 2006 зикр намуданд: «Ба шарофати сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ ба мо мӯяссар шуд, ки соли 1999 бо роҳи ворид намудани тафйиру иловаҳо ба Конститутсиияи Тоҷикистон парламенти касбии думаҷлисаро ташкил дижем»²⁶⁵.

Дар асоси гуфтаҳои боло, метавон қайд намуд, ки ислоҳоти парлумон дар мамлакат, ҳануз аз қабули Конститутсиияи ҷумҳурий оғоз гардида, марҳилаи асосии инкишофи парлумон маҳз ислоҳоти конститутсионии соли 1999, ки ба тариқи раъйпурсии умуниҳалӣ баргузор гардид, асос шуда метавонад.

Аз таҳлили ҷараёни ислоҳоти конститутсионии парлумон ба мо маълум гардид, ки ислоҳоти мазкурро метавон ба ду қисмат ҷудо кард, яке ислоҳоти низоми парлумон, ки ҳусусияти сохториро дорад (ислоҳоти конститутсионии соли 1999) ва дигаре, ки ҳусусияти ташкилиро дорад (ислоҳоти конститутсионии соли 2003 ва соли 2016).

Тавре ки зикр гардид, яке аз ҳусусиятҳои ислоҳоти низоми парлумонӣ моҳияти сохториро доро буд, ки он бо тафйироту иловаҳое, ки дар натиҷаи раъйпурсии соли 1999 ба Конститутсиияи соли 1994 дохил шуданд, алокаманд мебошад. Тибқи ин ислоҳотҳо боби З Конститутсиия аз нав таҳрир гардид ва дар моддаи 48 Конститутсиия Мачлиси Олӣ ба ду палата ҷудо карда шуда, дар

²⁶⁴ Ниг.: Алимов С.Ю., Диноршоев А.М., Салоҳидинова С.М. Конституционное право Республики Таджикистан: учебник / Под общей ред. Диноршоева А.М. – Душанбе, 2018. – С. 366. См.: Имомов А.И. Интихобот ва парлумон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2001. – С. 59-60.

²⁶⁵ Ниг.: Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва ҳориҷии ҷумҳурий» аз 20.04.2006 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://president.tj/node/27417>. (санаи муроҷиат: 23.08.2022 с.).

Тоҷикистон аввалин маротиба парлумони касбӣ таъсис ёфт. Ба ҳамин муносибат интихоботи Маҷлиси Олӣ, таркиб, шаклҳои фаъолият, салоҳияти он, ҷараёни қонунгузорӣ ва ба имзо расидани қонунҳо тағйир ёфтанд. Муҳим он аст, ки Маҷлиси Олӣ ба мақомоти доимоамалкунанда табдил ёфта, вакilon az рӯйи касбу ихтисос фаъолият мекунанд.

А.И. Имомов қайд менамояд, ки «Ташкили парлумон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба натиҷаи ислоҳоти конститутсионии соли 1999 алоқаманд аст. Соли 2000 дар асоси низоми интихоботи нав, ҳайати дупалатагии Маҷлиси Олӣ – Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон интихоб гардида, ба фаъолият шурӯъ кард»²⁶⁶. Маҷлиси Олии даъвати якум (солҳои 1994-1999), азбаски мувофиқи тарҳи собиқ Шурои Олии ҶШС Тоҷикистон, ташкил ёфта, ба таври ғайрикасбӣ фаъолият мекард, бинобар он ба парлумон табдил ёфта натавонист. Мувофиқи ислоҳоти конститутсионии мазкур Маҷлиси Олӣ – парлумони ҶТ – мақоми олии намояндагӣ ва қонунгузорӣ муайян гардида, вазъи ҳуқуқии он дар Конститутсия ва қонунҳои конститутсионӣ танзим ёфтанд. Яъне ислоҳоти конститутсионии парлумон дар ин давра хусусияти соҳториро дошта, ҷараёни мазкур асоси инкишофи парламентаризмо дар кишвар ташкил медиҳад.

А.М. Диноршоев қайд менамояд, ки «таҷрибаи фаъолияти Маҷлиси Олии даъвати якум нишон дод, ки фаъолияти он дар асоси принципҳое, ки дар давраи шуравӣ дар фаъолияти Шурои Олии ҶШС Тоҷикистон мавҷуд буданд ва ба талаботи замона ҷавобгӯ набуданд, сохта шуда буд. Аз ин рӯ, дар раванди ташаккули давлатдории муосири миллӣ оид ба таъсиси парлумони касбӣ даъватҳо бештар зиёд мегардиданд. Барои ин, таҷрибаи давлатҳои пешқадами ҷаҳон омӯхта шуд. Дар ҷаҳон ҳам парлумонҳои яқпалатагӣ ва ҳам дупалатагӣ маъмуланд, ки ба ин омилҳои зерин таъсир мерасонанд: шароити мушахҳаси таъриҳӣ ва анъанаҳои кишвар; шакли идоракунӣ ва реҷаи сиёсӣ; ҳимояи манфиатҳои минтақаҳо; таносуби қувваҳои сиёсӣ; тақсимоти ҳокимияти қонунгузор миёни палатаҳо ва

²⁶⁶ Ниг.: Имомов А.И. Ҳукуки парлумонии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2019. – С. 45.

файра»²⁶⁷. Дар мамлакатҳои федеративӣ интихоби сохтори дупалатагӣ ба хусусиятҳои ташкили худудии давлат вобаста аст. Чи тавре ки М.В. Баглай қайд мекунад: «дупалатагии Мачлиси Федералӣ асоси бунёдии федерализми воқеӣ ба ҳисоб меравад, ки ба васеъ кардани ҳуқуқ ва мустақилияти халқ нигаронида шудааст»²⁶⁸.

Интихоби низоми якпалатагӣ бештар ба давлатҳое, ки худуди на он қадар қалон доранд ва «барои ҳалли ҳамин масъалаҳои мувозинаи дохилӣ-сиёсӣ, ки низоми якпалатагӣ онҳоро сабук месозад»²⁶⁹ равона шудааст. Табиист, ки аксарияти кулли мақомотҳои қонунгузор дар кишварҳои пешрафта ва худуди васеъдоштаи демократӣ дупалатагӣ мебошанд. Аммо ин маънои онро надорад, ки мавҷудияти парлумони якпалатагӣ дар давлат нишонаи ғайридемократии он аст. Дар чунин кишварҳо, ба монанди Португалия, Швейцария, Финляндия парлумонҳои якпалатагӣ амал мекунанд.

Сохтори дупалатагии парлумон ба шарофати як қатор бартариҳояш дар ҷаҳон паҳн шудааст: ҳар ду палата дар доираи ҳокимият якдигарро пурра мекунанд; ҳимояи манфиатҳои манотики мухталиф ва афзалияти дигари парлумони дупалатагӣ ин коркарди мушахҳаси қонунҳо мебошад. Тавре ки З. Ализода қайд мекунад, «дар шароити бесуботӣ ва пуртазоди сиёсӣ (хусусан дар Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои 1992-1997 ҷанги шаҳрвандӣ рӯҳ дода буд), мавҷуд набудани амалия ва анъанаи демократия ва парламентаризм, аз ҳама механизми самарабахши амалий гардондани ҳокимияти қонунгузорӣ ин парлумони дупалатагӣ ба шумор меравад»²⁷⁰.

Дар бештари мамлакатҳо таҷрибаи интихоби ҳарду палатаи парлумон истифода мешавад. Шахсан бо роҳи интихоботи мустақим ҳарду палатаи парлумони ИМА, Белгия, Япония таъсис ёфтааст. Мамлакатҳое вуҷуд доранд, ки дар он ҷо ҳарду палата дар асоси интихобот таъсис меёбад, аммо

²⁶⁷ Ниг.: Диноршоев А.М. Конституционные основы разделения властей в Республике Таджикистан. – Душанбе, 2007. – С. 120.

²⁶⁸ Ниг.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. – М, 2001. – С. 449.

²⁶⁹ Ниг.: Мишин А.А. Конституционное(государственное) право зарубежных стран. – М. 1999. – С. 205

²⁷⁰ Ниг.: Ализода З. Становление и развитие института парламента в Республике Таджикистан: конституционно-правовое исследование: дис. ... д-ра юрид. наук. – Москва, 2013. – С. 70.

агар палатаи поёй аз тарафи халқ бевосита интихоб гардад, палатаи болой дар асоси интихоботи ғайримустақим ташкил меёбад (Франсия)²⁷¹.

Таъсиси палатаи болой бо роҳи интихоботи ғайримустақим дар таҷрибаи парламенттаризми ҷаҳон ниҳоят паҳн шудааст. Таъсиси он ба воситай мақомоти намояндагии маҳаллӣ ин модели анъанавии таъсиси палатаи болой мебошад. Он намояндагии манфиатҳои минтақаҳоро таъмин мекунад. Дар баъзе давлатҳо, монанди Канада, Иордания, Тайланд принсипи таъмини пурраи палатаи болой нигоҳ дошта мешавад.²⁷² Лекин новобаста ба тафовутҳои гуногун дар роҳи таъсиси палатаи болоии парлумон ба ҳамаи онҳо сифатҳои умумӣ хос аст:

Якум, дар аксари ҳолатҳо онҳо манфиатҳои минтақаҳоро намояндагӣ мекунанд;

Дуюм, дар тартиби таъсиси онҳо мустақим, ё ин ки ғайримустақим мақомоти иҷроияи ҳокимијат иштирок мекунад.

А.М Диноршоев соҳтори парлумони дупалатагиро афзалтар шумурда иброз менамояд, ки «арзиши асосии соҳтори дупалатагӣ дар он мебошад, ки он манфиатҳои сиёсии шаҳрванд ва манфиатҳои минтақавии онҳоро таҷассум менамояд. Дар робита ба ин М. Убайдуллоев қайд мекунад, ки «мавҷудияти парлумони дупалатагӣ мувофиқи мақсад аст ва барои рушди ҷомеа ва давлат мусоидат мекунад»²⁷³, яъне марҳилаи мустақили ислоҳоти парлумонии мамлакат дар натиҷаи парлумони касбӣ шудани Маҷлиси Олий ба вуқӯй пайвастааст.

Конституцияи ҶТ соли 1994 дар танзими ҳуқуқии ниҳоди парлумонӣ як навоварӣ ворид намуд, ки дар муқаррар намудани меъёрҳои ҳуқуқии марбут ба парлумон як нуқтаи хеле муҳим ба ҳисоб меравад. Дар моддаи 48-и Конституция, ки дар бораи ҳусусиятҳои хоси парлумон сухан меравад, омодааст, ки ташкил ва фаъолияти Маҷлиси Олиро қонуни конституционӣ муайян мекунад. Тавре ки маълум аст, то ин айём дар Тоҷикистон ва умуман

²⁷¹ Ниг.: Лузин В.В Полупрезидентская модель разделения властей // Политика и право. – 2000. – № 1. – С. 6.

²⁷² Ниг.: Сравнительное конституционное право // Под.ред. Чиркин В.В. – М. 2002. – С. 301.

²⁷³ Ниг.: Убайдуллоев М.У. Нақши Маҷлиси миллӣ дар рушди давлати ҳуқуқбунёд // Садои мардум. – 2004. – 17 апрел.

дар конститутсияҳои шуравӣ чунин шакли танзими ҳуқуқӣ мавҷуд набуд. Дар ҳамин асос, Қонуни конститутсионӣ «Дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» тартиби интихоботи ҳарду палатаи Маҷлиси Олиро муқаррар намуд. Моҳҳои феврал-марти соли 2000 дар натиҷаи интихоботи умумии ҳайати нави Маҷлиси Олий иборат аз ду палата – Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон интихоб гардид. Палатаи Маҷлиси намояндагон аввалин маротиба санаи 27 март ва палатаи Маҷлиси миллӣ 17 апрели соли 2000 ба фаъолияти худ шурӯъ карданд.

Аз ин рӯ, оғози таърихи фаъолияти Маҷлиси Олий – парлумони ҶТ, дар таркиби нави дупалатагӣ ба баҳори соли 2000 рост меояд²⁷⁴. Тавре ки Н.И. Заврабян оид ба таъсиси соҳтори дупалатагии порлумон дар Тоҷикистон қайд мекунад «яке аз омилҳои асосие, ки таваҷҷуҳ ба дупалатагӣ будани парлумонро муайян кардааст, ин бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ ворид намудани тағйироту иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаи ҷорӣ намудани парлумони дупалатагӣ мебошад. Масъалаи мазкур бо назардошти он ки далели асосии чунин ислоҳоти конститутсионӣ ҳоҳиши тамоми қи shrҳои аҳолии кишвар барои ба эътидол овардани вазъи сиёсии Тоҷикистони пасошуравӣ, тавассути намояндагии минтақаҳо дар палатаи болоӣ, баланд бардоштани самаранокии кори парлумон, низоми давлатдорӣ, инчунин, рушди демократия буд, аҳаммияти хоса дорад»²⁷⁵.

Дар маҷмуъ, дар натиҷаи ислоҳоти конститутсионии парлумон дар соли 1999 соҳтори парлумон дупалата гардида, Маҷлиси миллӣ ҳамчун мақомоти намояндагии минтақаҳои мухталифи мамлакат, ки дар шакли даъватӣ ва Маҷлиси намояндагон бошад, ҳамчун мақомоти касбию доимамалкунанда ташил карда шуд, ки парламентаризм дар Тоҷикистон бори аввал дар шакли комилаш амалий карда шуд.

Ба андешаи олимӣ ватанӣ З. Ализода дар заминаи ин тағйиру иловаҳои воридгашта ба Конститутсия, инчунин, як қатор принсипҳо ва меъёри

²⁷⁴Ниг.: Имомов А.И. Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. Нашри чорум бо тағйироту иловаҳо. – Душанбе. 2017. – С. 535.

²⁷⁵ Ниг.: Заврабян Н.И. Бикамерализм и демократия в Республике Таджикистан: автореф. дис. ... канд. полит. наук. – Душанбе, 2008. – С. 3-4.

парламентаризм низ дар он мустаҳкам гардид, ки хоси парлумонӣ дупалата мебошад. Аз ҷумла: 1) бори аввал дар сатҳи Конститутсия қайд карда шуд, ки Маҷлиси Олий парлумони Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад; 2) ташкили палатаҳо дар асоси принципҳои гуногун ташкил мешавад – палатаи поёни дар асоси интихоботи умумӣ ва палатаи болоӣ бошад, аз ҷониби минтаҷаҳои алоҳидаи тибқи қонун муқараргашта ва як қисми дигар аз ҷониби Президент таъин мегардад; 3) низоми омехтаи интихобот ҷорӣ карда шуд – мажоритарӣ ва мутаносиб; 4) иҷлосияи якуми палатаи болоӣ ва поёниро Президенти кишвар даъват мекунад; 5) салоҳиятҳои якҷоя ва алоҳидаи палатаҳо мустаҳкам гардид²⁷⁶.

Албатта, асосҳо ва принципҳои қайднамудаи муаллиф дурустанд, аммо дар баробари ин, асосҳои дигаре низ мавҷуданд, ки ислоҳоти конституционии парлумонро ба вучуд оварданд. Аз қабили ташкили соҳтори дохилии парлумон (кумита ва комиссияҳо), таъсири парлумон ба принципи мувозина ва боздории таҷзияи ҳокимияти давлатӣ, ҷалби васеи шаҳрвандон дар ташкилу фаъолияти парлумон, самаранокии ҷараёни қонунгузорӣ ва ғайра.

Бояд қайд намуд, ки дигар ҳусусияти ҳокимияти қонунгузорӣ дар заманаи ислоҳоти конституционии гузаронидашуда ин ҳусусияти ташкилдоштани онро ифода менамояд. Бо рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ, меъёрҳо ва принципҳои ҳокимияти қонунгузорӣ он ифодай худро бо гузаронидани ислоҳоти конституционии соли 2003 ёфт, ки ба Конститутсия тағириу илова ворид гардид. Тавре ки З. Ализода қайд менамояд «асосан ин тағириу иловаҳои воридгардида ҳусусияти мушахаскунанда ва таҳрири дошт»²⁷⁷. Аз ҷумла, дар моддаи 49 муқаррар карда шуд, ки ба сифати вакили Маҷлиси намояндагон шаҳрванди ҶТ, ки синни солашон аз 25 кам набошад ва дорои таҳсилоти олий бошад, метавонад вакил интихоб шавад²⁷⁸. Ҳамин

²⁷⁶ Ниг.: Ализода З. Становление и развитие института парламента в Республике таджикистан: конституционно-правовое исследование: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2013. – С.70.

²⁷⁷ Ниг.: Ализода З. Становление и развитие института парламента в Республике таджикистан: конституционно-правовое исследование: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2013. – С. 71.

²⁷⁸ Ниг.: Лоиҳаи тағириу иловаҳо ба Конститутсия (Сарқонун)-и Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2003. – С. 15.

тавр, салоҳияти парлумон дар гузаронидани ҷаласаи якҷоя бо он низ пурра гардид, ки дар ин ичлосияҳо салоҳияти истеъфои президент қабул, ба президент мукофотҳои давлатӣ ва ба ӯ рутбаҳои олии ҳарбӣ дода мешавад.

Ислоҳоти конституционие, ки 22 майи соли 2016 дар кишвар шуда гузашт ба моддаи 49 ислоҳоти зеринро ворид намуд:

1. Ба сифати вакили Маҷлиси намояндагон танҳо нафаре, ки дорои шаҳрвандии ҶТ мебошад, интихоб карда мешаванд.

2. Синну соли вакили Маҷлиси намояндагон набояд аз 30 кам бошад.

Тағйиротҳои воридшуда зарурияти амалӣ доштанд, зоро ин талабот ба бисёр ҳам муҳим будани вазифаи узви парлумон ва амнияти давлат вобаста аст. Вазифаи вакили Маҷлиси намояндагон бисёр муҳим буда, масъулияти баландро талаб мекунад. Инчунин, дар моддаи мазкур қисми нави ҳафтум дар таҳрири зерин илова карда шуд: «Узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон баъди интихоб ё таъйин шудан дар ичлосияи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон ба ҳалқи Тоҷикистон савганд ёд мекунанд». Ин тағйирот ба муҳим ва масъулиятнок будани вазифаи узви парлумон, инчунин, ҳамчун намояндаи ҳалқ дар назди ҳалқ масъул будани онҳоро таъкид мекунад. Чунин меъёр дар бисёр Конституцияҳои давлатҳои собиқ Иттиҳоди Шуравӣ ва дигар давлатҳо (Қазоқистон, Қирғизистон, Юнон, Чехия, Словакия, Полша, Литва ва дигарҳо) пешбинӣ шудааст²⁷⁹.

Дар асоси гуфтаҳои боло, мо ба хулосае омадем, ки ислоҳоти конституционии парлумон дар ин давра, бештар ҳусусияти ташкилиро дорад.

Ҳамин тариқ, тағйиру иловаҳои воридгардида ба Конституция дар самти хоқимияти қонунгузорӣ мазмуну муҳтавои онро такмил дода, воқеияти замони худро инъикос намуда, барои рушду такомули низоми сиёсии навини чомеа мусоидат намудаанд. Пайдоиши парлумони воқеӣ дар Тоҷикистон натиҷаи амалӣ гаштани майлу рағбати нерӯҳои солими чомеа барои ноил гаштан ба сатҳи лоиқи давлатдории муосир, барпо кардани заминаи

²⁷⁹ Ниг.: Шарҳи лоиҳаи тағйириуиловаҳо ба Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Шарқи озод. – Душанбе, 2016. – С. 63.

устувори давлатдории миллӣ, таъмини усули волоияти қонун ва посдории ҳуқуқ, муайян кардани чойи муносиби парлумон дар низоми идораи давлат мебошад.

Дар ташаккули давлатдории муосири Тоҷикистон мақом ва нақши ҳокимияти икроия ва алалхусус, сардори давлат ҳалқунанда мебошад. Барои муайян намудани ислоҳоти конститутсионии ҳокимияти икроия ва мақоми сардори давлат дар кишвар зарур аст, ки ба вуқӯъ пайвастани он дар инкишофи равандҳои сиёсӣ, сарчашмаи он, асоси бунёдии ин ҳокимият, амалисозии он дар шароити Тоҷикистон ва дигар омилҳои воқеӣ аҳаммияти хоса дод.

Дар ин радиф, боиси тазаккур аст, ки ислоҳоти конститутсионии ҳокимияти икроия ва сардори давлат дар Конститутсияи ҶТ соли 1994 якуякбора пайдо нашуда, он бо қонуниятҳои инкишофи раванди сиёсию ҳуқуқӣ алоқаманд мебошад.

Ташаккулёбии ҳокимияти икроия дар Тоҷикистон низ аз таҷрибаи ҷаҳонӣ барҳӯрдор буда, он ба давраҳои гузаронидани раванди ислоҳоти конститутсионӣ ва бо падидаи конститутсионӣ-ҳуқуқии «президент» зич алоқаманд буда, асосҳои ғоявии худро аз таҷрибаи инкишофи ҷаҳонии ин падида гирифта, дар раванди ташаккулёбӣ ба мушкилиҳое, ки бо раванди сиёсию ҳуқуқӣ ба вуқӯъ пайвастанд, рӯ ба рӯ гаштааст. Дар ниҳоят ба ҳамаи он мушкилотҳо бо амалисозии ислоҳоти конститутсионӣ, зимнан, бо қабули Конститутсияи ҶТ соли 1994 бо тағйироту иловаҳо, хотима гузошт.

Вобаста ба масъалаҳои зикргашта, дар адабиёти ҳуқуқӣ олимони ватанӣ ташаккули падидаи Президентиро ба марҳилаҳои гуногун чудо намуданд. Ҳ. Ойев қайд менамояд, ки «бавучудоӣ ва инкишофи падидаи «Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» заминаҳо ва ғояҳои сиёсию ҳуқуқии худро дар таҷриба ҳанӯз аз даврони мавҷудияти собиқ Иттиҳоди Шуравӣ гирифтааст»²⁸⁰. Тибқи андешаи А.М. Диноршоев ва С.М. Салоҳидинова ташаккули падидаи президентӣ ду марҳиларо дар бар мегирад: давраи якум

²⁸⁰ Ниг.: Ойев Ҳ. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташаккули ҳокимияти икроия // Давлат ва ҳуқуқ. – 2009. – №3. – С. 15-28.

аз соли 1990 то соли 1994, ки интихоби Президентҳои Тоҷикистон Қ. Маҳкамов ва Р. Набиев ба сифати Президент ба ҳисоб рафта, марҳилаи дуюм, бо қабули Конститутсияи соли 1994 алоқаманд буда, дар асоси он интихоби Э.Ш. Раҳмонов (Эмомалӣ Раҳмон) ба сифати Президенти ҶТ интихоб шуд. Инчунин марҳилаи мазкур ташаккули ин падидаро дар доираи ислоҳоти конституционии солҳои 1999, 2003 ва 2016 дар бар мегирад²⁸¹.

Дар навбати худ масъалаи ташаккули падидаи президентиро А.И. Имомов ба се марҳила ҷудо мекунад: Ду марҳилаи аввал ба андешаи ӯ бо ақидаҳои пешниҳоднамудаи А.М. Диноршоев ва С.М. Салоҳидинова монандӣ доранд, ба истиснои ислоҳоти конституционии соли 2016, ки заминаи ислоҳоти конституционии мансаби Президентӣ гардид. Ба андешаи ӯ ислоҳоти конституционии соли 2016, ки дар натиҷаи он ба Конститутсияи ҶТ падидаи нав – Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ – Пешвои миллат мустаҳкам гардид ва мувоғиқи моддаи 2 Қонуни конституционии ҶТ «Дар бораи Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ – Пешвои миллат» Эмомалӣ Раҳмон эътироф мешавад, марҳилаи сеюм ва мустақил дар ташаккули падидаи президентӣ ба шумор меравад.

Инчунин, ба андешаи олимӣ ватанӣ М.С. Сулаймонов масъалаи ташаккули падидаи президентӣ дар Тоҷикистон ба чор марҳила ҷудо мешавад: марҳилаи якum – ташаккули падидаи мазкурро аввали солҳои 1990 ва интихоботи Президенти ҶШС Тоҷикистон (солҳои 1990-1991); марҳилаи дуюм – ба даст овардани истиқлолияти Тоҷикистон соли 1991 ва интихоботи Президенти ҶТ (солҳои 1991-1992); марҳилаи сеюм: –таҳия ва қабули Конститутсияи ҶТ соли 1994 ва дар асоси он барқарор намудани мансаби Президенти ҶТ (солҳои 1994-1999); марҳилаи чорум – ислоҳоти конституционии солҳои 1999, 2003 ва 2016 ва дар асоси он ташаккули падидаи мазкур (солҳои 1999-2016)²⁸².

Аз ақидаҳои зикршуда, мо қисман марҳилабандии М.С. Сулаймоновро ҷонибдорӣ менамоем, зеро бояд тазакур дод, ки таҳқиқоти илмии мазкур дар

²⁸¹ Ниг.: Диноршоев А.М., Салоҳидинова С.М. Конституционное право Республики Таджикистан: учебное пособие. – Душанбе, 2017. – С. 202.

²⁸² Ниг.: Сулаймонов М.С. Конституционно правовой статус Президента Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019. – С. 17.

асоси Конститутсияи соли 1994 таҳлил гардида, аз ин рӯ, ташаккули падидаи мазкуро бо қабули Конститутсияи ҶТ (соли 1994) ва ислوҳотҳои конститутсионие, ки солҳои 1999, 2003 ва 2016 гузаронида шуд, алоқаманд медонем.

Аз ин рӯ, ташаккули падидаи мазкурро метавон ба ду марҳила ҷудо намуд: марҳилаи якум – таъсис ва барқарор намудани мансаби Президенти ҶТ дар заминаи қабули Конститутсияи ҶТ соли 1994; марҳилаи дуюм – ислоҳоти конститутсионии солҳои 1999, 2003 ва 2016 ва дар асоси онҳо ташаккули падидаи мазкур.

Чи тавре ки дар боло қайд кардем, аввали солҳои 90-ум ҷумҳуриҳои иттифоқӣ пайи ҳам Эъломия дар бораи истиқлолияти худро қабул карданд ва дар заминаи он низоми таҷзияи ҳокимияти давлатиро ҳамчун унсури асосии сохтори давлатдорӣ эълон намудаанд.

Чунин муқаррарот ба таъсиси мансаби Президент дар низоми таҷзияи ҳокимияти давлатӣ дар Тоҷикистон заминаи сиёсию ҳуқуқӣ гузошт. Шурои Олии ҶШС Тоҷикистон Қонун «Дар ҳусуси таъсиси вазифаи Президенти ҶШС Тоҷикистон ва тартиби интихоби ӯ»-ро 29 ноябри соли 1990²⁸³ қабул кард ва мувофиқи он вазифаи Президенти ҶШС Тоҷикистон таъсис дода, ӯро сарвари ҷумҳуриӣ эълон намуд (моддаи 1). Қонуни мазкур шартҳо, тартиби пешбарӣ, интихоб, бозхонд, ба вазифа шуруъ намудани Президент, таъмини вусъати минбаъдаи дигаргунсозиҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ дар ҷумҳуриӣ, таҳқими соҳти конститутсионӣ, ҳифзи ҳуқуқу озодӣ ва амнияти шаҳрвандонро ба дӯши ӯ вогузор намуд. Аввалин Президенти Ҷумҳурии Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон (минбаъд - ҶШС) тибқи қонуни зикршуда аз ҷониби Шурои Олии ҶШС Тоҷикистон, тавассути гузаронидани овоздихии пинҳонӣ дар муҳлати ваколатҳои Шурои Олии ҶШС Тоҷикистон даъвати дувоздаҳум, интихоб карда шуда буд. Ҳамзамон, ин Қонуни барои номзадҳо ба мансаби президентӣ чунин шартҳоро муқаррар карда буд: шаҳрванди ҶШС Тоҷикистонро доштан, миллат тоҷик будан ва ба синни 35-солагӣ

²⁸³ Ниг.: Қонуни ҶШС Тоҷикистон «Дар ҳусуси таъсиси вазифаи Президенти ҶШС Тоҷикистон ва тартиби интихоби ӯ» аз 29 ноябри соли 1990 // Ведомостҳои РСС Тоҷикистон. – 1990. – № 23. – М. 371.

расидан. Дар ин интихобот номзадҳо ба вазифаи Президенти ҶШС Тоҷикистон аз ҷониби вакилони ҳалқии ҶШС Тоҷикистон пешбарӣ карда мешуданд. Номзаде, ки бештар аз нисфи овозҳоро аз шумораи умумии вакилони ҳалқии ҶШС Тоҷикистонро мегирифт, интихобшуда ҳисоб карда мешуд²⁸⁴. Инчунин, қонуни зикршуда тартиби пеш аз муҳлат қатъ намудани ваколатҳои Президенти ҶШС Тоҷикистонро пешбинӣ мекард, яъне бо қарори Шуруи Олии ҶШС Тоҷикистон бо тарафдории на кам аз се ду ҳиссаи овозҳои вакилони Шуруи Олий ваколатҳои Президент қатъ мегардад²⁸⁵.

Ҳамин тарик, бори аввал дар асоси ислоҳоти конститутсионӣ дар мамлакат вобаста ба падидай президентӣ интихоботи бавоситаи Президент, шартҳои синнусолӣ, шаҳрвандӣ ва пешниҳоди номзад ба мансаби президентӣ танҳо аз ҷониби вакилони ҳалқӣ муқаррар гардид.

Ҳамчунин, дар ин давра, Шуруи Олии ҷумҳурӣ Қонун «Дар бораи такмили соҳти ҳокимияти икроия ва амрдиҳанда дар ҶШС Тоҷикистон ва дохил кардани тағйироту иловаҳо ба Конститутсияи (Қонуни асосӣ) ҶШС Тоҷикистон» аз 1 декабри соли 1990 қабул кард, ки дар он муқаррар гардид: «Ҳокимияти Президентӣ ва икроияю амрдиҳӣ Совети Вазирони ҶШС Тоҷикистон якҷоя карда шавад» (моддаи 1). Қонуни мазкур дар ниҳоят мақоми конститутсионии ҳокимияти икроияро дар симои Президенти кишвар ва Ҳукумати Тоҷикистон таҷассум кард. Дар ин қонун, таъсиси вазифаи ноиби Президент пешбинӣ карда шуд, ки вазифаи ӯ бо таъини Президент дар мувофиқа бо Шуруи Олии ҶШС Тоҷикистон муқаррар мешуд. Ноиби президент бо супориши Президенти ҶШС Тоҷикистон идоракунии Девони Вазиронро роҳбарӣ мекард ва дар сурати набудани Президент, вазифаҳои ӯро иҷро менамуд.

Тибқи Қонун «Дар бораи даровардани тағйироту иловаҳо ба Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон» аз 31 августи соли 1991 ба моддаи 1 Конститутсия тағйирот ворид карда шуд, ки дар асоси он ҶШС Тоҷикистон

²⁸⁴ Ниг.: Диноршоев А.М., Салохидинова С.М. Конституционное право Республики Таджикистан: учебное пособие. – Душанбе, 2017. – С. 202.

²⁸⁵ Ниг.: Имомов А.И. Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. Нашри чорум бо тағйироту иловаҳо. – Душанбе. 2017. – С. 624.

ба Ҷумҳурии Тоҷикистон иваз карда шуд. Ин тағйироти конституционии кишвар барои муайян кардани шакли идоракунӣ аҳаммияти бунёдӣ дошт – Тоҷикистон шакли идораи президентиро интихоб намуд. Тавре ки М.С. Сулаймонов қайд мекунад, «Қарор қабул карда шуд, ки институти президентӣ аз рӯйи модели амрикӣ ҷорӣ карда шавад, ки тибқи он Президенти ҶТ, ҳамзамон, роҳбари давлат ва ҳам ҳокимияти икроия гардид. Ба монанди модели амрикӣ ҷорӣ намудани вазифаи ноиби президент, ки дар як вақт бо Президент интихоб мешуд, пешбинӣ шуда буд. Дар бораи рад кардани интихоби Президенти ҶТ аз тарафи Шуруи Олий ва гузарондани интихоботи умумии Президент, қарорҳо қабул карда шуданд»²⁸⁶.

Бо қабули қарори Шуруи Олии ҶТ аз 10 сентябри соли 1991 Қонун «Дар бораи интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки аз лаҳзаи қабул шудан мавриди амал қарор гирифт. Дар баробари ин ба Конституцияи ҶШС Тоҷикистон аз соли 1978 тағйирот ворид карда шуд, ки мувофиқи он моддаи 118 бо таҳрири зерин мустаҳкам гардид: «Шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки синаш на камтар аз 35 сол аст ва на камтар аз 10 соли охир дар қаламрави ҷумҳурӣ истиқомат кардааст ва ҳуқуқи овоздихӣ дорад, метавонад Президенти ҶТ интихоб шавад. Як шахс наметавонад зиёда аз ду муҳлат Президенти ҶТ интихоб шавад». Тартиби интихоби Президенти ҷумҳурӣ дар моддаи 120 Конституцияи муайян карда шуд. Дар асоси ин қонун 24 ноябри соли 1991 дар Тоҷикистон нахустин интихоботи президентӣ баргузор гардид.

Аммо низоми муқарраршудаи идоракунӣ дар кишвар вазифаҳои худро икро карда натавонист ва кишварро ба ҷанги шаҳрвандӣ оварда расонд. Дар натиҷа, бухрони нави мураккаби иҷтимоӣ-иктисодӣ ва сиёсии мамлакат ба он оварда расонид, ки Президент аз сари қудрат дур карда шуда, ин падидай конститусионӣ бекор карда шуд. Дар Иҷлосияи XVI-уми Шуруи Олии ҶТ қарор қабул карда шуд, ки барои ҷорӣ намудани сулҳу субот дар кишвар зарурияти гузаштан ба шакли парлумонии идоракунии давлат лозим аст. Аз

²⁸⁶ Ниг.: Сулаймонов М.С. Конституционно правовой статус Президента Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019. – С. 31.

ин лиҳоз, қарор карда шуд, ки аз мансаби президентӣ дар Тоҷикистон даст қашанд. Вобаста ба ин, Президенти ҳамонвақта Р. Набиев дар Ичлосияи XVI Шурои Олии ҶТ расман ба истеъло рафт. Дар ҳамин Ичлосия ба моддаҳои 99, 106, 108, 109 ва ғайра, инчунин, боби 13 Конститутсия тағйироту иловаҳо бо қонун «Дар бораи даровардани тағйироту иловаҳо ба Конститутсия (Қонуни асосӣ)-и ҶТ» аз 27 ноябри соли 1992 ворид намуда, вазифа ва ваколатҳои Президентро ба ҳокимияти қонунгузорӣ – ба Шурои Олии ҶТ вогузор намуд. Акнун ба фаъолияти Шурои Олиӣ ба амал баровардани вазифаҳои қонунбарорӣ, амрдиҳӣ ва назоратӣ (моддаи 99), ҳамзамон ваколатҳои Раиси чумхур, аз қабили сардори давлат, сарфармондехи тамоми қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон, ҳомии ҳуқуқу озодии шаҳрвандон будан дода шуд.

Ба андешаи аксари олимони ватанӣ, бо ин марҳилаи аввали ташаккулёбии ниҳоди президентӣ дар ҶТ ба охир расид. Марҳилаи нави ташаккул ва рушди ниҳоди мазкур бо раванди таҳия ва қабули Конститутсияи соли 1994 алоқаманд аст. Раиси Шурои Олиӣ Э.Ш. Раҳмонов дар Ичлосияи XVIII Шурои Олиӣ эълон намуд, ки ў низ тарафдори мустаҳкамнамоии шакли идоракунии президентӣ мебошад²⁸⁷. Яке аз унсурҳои боэътимоди баровардани мамлакат аз бухрони сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ, тамомияти арзӣ ва ягонагии ҷумҳурӣ ин шакли идоракунии президентӣ ва ҳокимияти ҳақиқии Президентӣ ба шумор меравад.

Мувофиқи Қонун «Дар бораи ислоҳоти конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, тартиби қабул ва мавриди амал қарор додани Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 20 июля соли 1994 мансаби Президенти ҶТ аз нав таъсис дода шуд. Ҳамчунин, дар кишвар Қонуни конститутсионии ҶТ «Дар бораи интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 21 июля соли 1994 қабул карда шуд, ки дар заминаи он интихоботи Президенти ҶТ баргузор гардида, Эмомалӣ Раҳмон ба ҳайси Президенти ҶТ интихоб карда шуд.

²⁸⁷ Ниг.: Назриев Д., Сатаров И. Республика Таджикистан: история независимости (хроника событий). Год 1993-й. Т.3. – Душанбе, 2006. – С. 757.

Дар асоси воқеиятҳои дар боло зикр гардида, метавон ба хулосае омад, ки ин давраро ба се зердавраи асосӣ чудо намуд:

1. Вобаста ба инкишофи падидаи президентӣ, ки бо интихоботи бавоситаи Президент, шартҳои синнусолӣ, муқимиат, шаҳрвандӣ ва пешниҳоди номзад ба мансаби президентӣ танҳо аз ҷониби вакилони ҳалқӣ бори аввал муқаррар гардид. Ҳамчунин, бори аввал вобаста ба баланд бардоштани мақоми Президент қонун қабул карда шуда, интихоботи умуниҳалқии мансаби президентӣ баргузор гардид;

2. Дар ин зердавра вобаста ба омилҳои объективӣ падидаи президентӣ барҳам дода шуда, ваколати Президент ба Шурои Олий дода шуд;

3. Эҳёи мансаби президентӣ ва танзими конститутсионии вазъи ҳуқуқии Президент.

Ҳамчунин, бо қабул гардидани Конститутсияи ҶТ 6 ноябри соли 1994 ба вазъи ҳуқуқии Президенти ҶТ боби алоҳида, яъне боби 4 мустаҳкам гардид ва тибқи талаботи меъёрҳои конститутсионӣ вазифаи ноиби Президент барҳам дода шуд. бар ивази он мансаби Сарвазир таъсис дода шуд. Дар баробари ин, мувофиқи моддаи 64 Конститутсия сардори давлат ва ҳокимияти иҷроия (Ҳукумат) Президенти ҶТ ба шумор меравад.

Моддаи 65 чунин талаботро нисбат ба номзадҳо ба мансаби Президенти ҶТ муқаррар намуд: Ҳар як шаҳрванди аз 35 то 65 сола, ки забони давлатиро медонад ва дар қаламрави Тоҷикистон ҳадди ақал 10 соли охир истиқомат дорад, метавонад ба номзадии Президент пешниҳод шавад. Шахсе ба номзадии Президент ба қайд гирифта мешавад, ки ҳадди ақал 5 фоизи интихобкунандагон ба пешниҳоди номзадии ӯ имзо гузошта бошанд²⁸⁸.

Ҳамчунин, моддаи мазкур муқаррар намуд, ки Президентро шаҳрвандони Тоҷикистон ба тарзи умумӣ, мустақим, баробар ва овоздиҳии пинҳонӣ ба муҳлати 5 сол интихоб менамоянд ва як шаҳс ба вазифаи Президент аз ду муҳлат пай дар пай интихоб шуда наметавонад.

Чуноне ки дида мешавад аз мазмuni матни аввалии моддаи 65 Конститутсия дар он талабот ба монанди доштани таҳсилоти олий вучуд

²⁸⁸ Ниг.: Гадоев Б.С. Мачмӯаи Конститутсияҳои Тоҷикистон. – Душанбе, 2015. – 567 с.

надоштанд. Дар баробари ин, дигар моддаҳои Конститутсияи кишвар аз қабили моддаи 66 тартиби баргузории интихоботро муайян мекард; моддаҳои 67-68 мазмуни савгандёдкуни Президент ва вазифаи дигарро ичро накардани Президент, аз ҷумла, вакили мақомоти намояндагӣ будан ва ба соҳибкорӣ машғул шудан; ва моддаи 69 ба салоҳияти Президент баҳшида шудааст. Дар матни аввала, доираи салоҳиятҳои Президент 26-торо дар бар мегирифт; моддаи 70 Конститутсия санадҳои Президентро муқаррар намуд; моддаҳои 71-72-и Конститутсияи ҶТ асосҳои пеш аз муҳлат қатъ гардидани ваколати Президент ва масъалаҳои даҳлнапазирӣ ва ҷавобгарии конститутсионии сардори давлатро муқаррар намуд.

Марҳилаи дуюми ташаккули падидаи президентӣ бо ислоҳотҳои конститутсионии солҳои 1999, 2003 ва 2016 гузаронида шуда, алоқаманд аст. Дар раванди ислоҳотҳои конститутсионии мазкур доираи меъёрҳое, ки вазъи ҳуқуқӣ-конститутсионии Президентро муқаррар менамуд, тағиیر ёфт. Дар асоси таҳлили тағииру иловаҳое, ки ба Конститутсия маҳсусан дар самти ислоҳоти падидаи президентӣ ба амал омада буд, мо ба хулосае омадем, ки онҳоро ба гурӯҳҳои зерин ҷудо намоем:

1. Ислоҳоти конститутсионии падидаи президентӣ, ки ба талаботҳо нисбат ба номзадии Президенти ҶТ даҳл доранд;
2. Ислоҳоти конститутсионӣ вобаста ба муҳлати ваколати Президент алоқаманд;

3. Ислоҳоте, ки ба салоҳияти Президенти мамлакат алоқаманд мебошад;

Дар раванди ислоҳоти конститутсионӣ ду маротиба талаботи синну соли номзади мансаби Президенти ҶТ тағиир ёфтааст. Дар раванди тағииротҳои гузаронидашудаи соли 2003 ба Конститутсия, аввалан аз он талаботи ҳадди ниҳоии синну сол (65) ба номзадии Президенти ҶТ хориҷ карда шуд, ки дар матни аввали Конститутсия муқаррар шуда буд. Ҳамчунин, дар ислоҳоти конститутсионии соли 2016 ҳадди поёни синну соли номзадии Президент аз 35 ба 30 сола кам карда шуд.

Дар баробари ин, дар натиҷаи ислоҳоти конститутсионии соли 2003 ба сифати талаботи интихоби шаҳрвандӣ илова гардид. Мувофиқи тағииротҳои

соли 2003, номзад ба Президентро зарур буд, ки шаҳрвандии Тоҷикистонро дошта бошад ва аммо, доштани шаҳрвандии давлати хориҷиро истисно намекард. Зимни тағйиротҳои соли 2016 бошад талаботи мазкур тағйир ёфт ва меъёри «танҳо шаҳрванди»-и Тоҷикистонро дошта бошад, ки имкони доштани душаҳрвандиро барои номзад ба Президент манъ намуд.

Ҳамин тариқ, тибқи қонунгузории амалкунандаи ҶТ шахсе ба номзадии Президенти ҶТ пешниҳод шуда метавонад, ки танҳо шаҳрвандии ҶТ-ро дошта бошад, синну соли ӯ аз 30 кам набуда, дорои таҳсилоти олӣ буда, забони давлатиро донад ва дар ҳудуди ҷумхурий на камтар аз 10 соли охир истиқомат дошта бошад (қ.2. м.65.).

Дуюм гурӯҳи тағйиротҳо ба муҳлати ваколати Президент даҳл доштанд. Ҳамин тавр, дар натиҷаи тағйиротҳои конститутсионии соли 1999 муҳлати ваколати Президент аз 5 сол ба 7 сол зиёд карда шуд, аммо муддати фаъолияти он кам карда шуд, яъне аз ду ба як муҳлат. Соли 2003 бошад шумораи давомият ду муҳлат пай дар пай дароз карда шуд.

Инчунин, соли 2016 ба Конституция меъёре илова намуданд, ки он маҳдудият вобаста ба муҳлат нисбат ба Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат татбиқ намегардад. Ҳамон сол дар ҶТ қонуни конституционӣ «Дар бораи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат» қабул гардид.

Дар раванди ислоҳоти конституционии марҳилаи дувум доираи салоҳияти Президент васеъ гардид, маҳсусан ба моддаи 69 як қатор меъёрҳои нав ворид гардиданд, ки тибқи онҳо Президент:

1. Самтҳои асосии сиёсати дохилий ва хориҷии ҷумхуриро муайян мекунад (аз 22 июни соли 2003).
4. Сарвазир ва дигар аъзои Ҳукуматро таъйин ва озод мекунад; фармон дар бораи таъйин ва озод кардани Сарвазир ва дигар аъзои Ҳукуматро ба тасдиқи ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ пешниҳод менамояд (аз 22 июни соли 2003).

6. Санадҳои мақомоти ҳокимияти ичроияро ҳангоми мухолифати онҳо ба Конститутсия ва қонунҳо бекор мекунад ва ё боз медорад (аз 22 июни соли 2003).

12. Судяҳои суди ҳарбӣ, судҳои Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳия ва судҳои иқтисодии Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоят, шаҳри Душанберо таъйин ва озод мекунад (аз 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016).

21. Ҳангоми таҳдиҳои хатари воқеӣ ба амнияти давлат ҳолати ҷангиро эълон менамояд ва фармонро ба тасдиқи ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон пешниҳод мекунад (аз 22 июни соли 2003).

22. Барои ичрои уҳдадориҳои байналмилалии Тоҷикистон Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистонро берун аз ҳудуди он бо ризояти Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон истифода мебарад (аз 22 июни соли 2003).

27. Бо рутбаҳои олии ҳарбӣ, дипломатӣ, рутбаҳо ва унвонҳои маҳсус сарфароз мегардонад (аз 22 июни соли 2003).

Исплоҳоти гузаронидашудаи конститутсионӣ рушди минбаъдаи худро дар қонунгузории амалкунандай кишвар дарёфтанд. Ҳамин тавр, яке аз тағйиротҳои калидӣ, ки дар ҶТ ба амал омаданд, ин тартиби пешниҳод намудани номзадҳо ба мансаби Президенти ҟТ алоқаманд мебошад. Масалан. бори аввал дар Қонуни конститутсионии ҟТ «Дар бораи интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва Қонуни ҟТ «Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ» пешбинӣ намудани меъёри ба ҳизбҳои сиёсӣ додани ҳуқуқи пешбарии номзад ба мансаби Президенти ҟТ мебошад. Бояд гуфт, ки ҳизбҳои сиёсӣ гарчанде ниҳоди ҷамъиятӣ бошанд ҳам, аммо дар аксар муносибатҳои оммавӣ-ҳуқуқӣ ва сиёсӣ, ҳуқуқи фаъолона иштирок намуданро доранд. Ин ҳусусиятҳои ҳизбҳои сиёсӣ мавқеи муҳимми ҳуқуқӣ-конститутсионӣ доштани онҳоро дар низоми ҳокимияти давлатӣ ва ҳаёти сиёсии кишвар барои таҳқими принсипҳои гуногунандешии сиёсӣ, мафкуравӣ ва бисёрҳизбӣ инъикос менамоянд. Яъне, бори аввал, муқаррар карда шуд, ки субъекти асосии пешбарии номзад ба мансаби Президентӣ ҳизбҳои сиёсӣ ба

шумор рафта, онҳо дар ҳаёти сиёсии давлат иштирок намуда, ченаки асосии муқарраркундандаи демократии чомеаи Тоҷикистон ба ҳисоб мераванд.

Ҳамин тариқ, қайд кардан мумкин аст, ки дар раванди ислоҳоти конституционӣ падидай президентӣ дар Тоҷикистон тағйиротҳои куллиро паси сар намуд, ки ифодакундандаи муосири инкишофи соҳибистиқлолии мамлакат мебошад.

Дар низоми судии мамлакат бошад дар натиҷаи қабул гардидаи Конституцияи ҶТ соли 1994 ва дар моддаи 9 дар баробари мақомоти қонунгузор ва иҷроия, шоҳай мустақили он, яъне «ҳокимияти судӣ» мустаҳкам гардид. Он ислоҳоти судию ҳуқуқиро оғоз бахшид ва ин меъёр заминаи тағйироту дигаргунҳои куллӣ дар самти фаъолияти мақомоти судӣ гардид. Чи тавре ки А.И. Имомов қайд менамояд: «дар назар дошта шудааст, ки дар асоси усули таҷзияи ҳокимияти давлатӣ, мақомоти давлатие бояд ташкил ёбанд, ки вазифаҳои фақат ба онҳо хосро иҷро намоянд»²⁸⁹.

Дар бораи аҳаммияти ҳокимияти судӣ дар низоми мақомоти ҳокимияти давлатӣ аз ҷониби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ таъкид шудааст. Президенти ҶТ дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии ҶТ аз 23 апрели соли 2014 қайд карда буд, ки «мо ҷиҳати ташаккули низоми судии кишвар, баланд бардоштани мақоми ҳокимияти судӣ дар ҷомеа ва овардани низоми судии кишвар ба сатҳи байналмиллалӣ, корҳои назаррасеро анҷом додем»²⁹⁰. Ҳамчунин бояд қайд намуд, ки «раванди ташаккули дилҳоҳ давлати муосирро бе фаъолияти пурсамари мақомоти судӣ, ки асоси таъмини адолати иҷтимоӣ ба ҳисоб мераванд, тасаввур кардан имконнопазир мебошад. Ин ҳолат аз мо тақозо мекунад, ки ислоҳот дар самти такмили сохтор ва рушди минбаъдаи фаъолияти мақомоти судиро идома диҳем»²⁹¹.

²⁸⁹ Ниг.: Имомов А.И. Ҳуқуки конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. Нашри чорум бо тайироту иловаҳо. – Душанбе, 2017. – С. 39.

²⁹⁰ Ниг.: Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва ҳориҷии ҷумҳурӣ» аз 23.04.2014. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://president.tj/node/27417>. (санаи муроҷиат: 17.02.2020 с.).

²⁹¹ Ниг.: Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва ҳориҷии ҷумҳурӣ» аз 26.04.2013. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://president.tj/node/27417>. (санаи муроҷиат: 17.02.2020 с.).

Дар асоси гуфтаҳои боло, қайд кардан ба маврид аст, ки дар низоми имрӯзai ҳокимияти давлатӣ ба ҳокимияти судӣ мавқеи маҳсус дода мешавад. Ин мақомро ҳокимияти судӣ дар натиҷаи гузаронидани ислоҳоти конститутсионӣ ва қабули Конститутсияи ҶТ соли 1994 соҳиб гардид. Аз ҷумла, таҷдиdi қонунгузории конститутсионӣ дар ин самт, раванди ташаккули низоми демократии ҳокимияти давлатӣ, раванди гузаронидани ислоҳоти судӣ бо мақсади фароҳам овардани механизмҳои ҳуқуқие, ки ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро кафолат медиҳанд, мисолҳои мушаххас дар ин самт мебошанд.

Ислоҳоти анҷомдодашудаи конститутсионии ҳокимияти судӣ дар кишвар, барои ташаккул ва рушди давлатдории муосири мамлакат шароит фароҳам овард.

Дар адабиёти ҳуқуқии ватанӣ доир ба раванди ташаккул ва ислоҳоти ҳокимияти судӣ дар Тоҷикистон андешаҳои гуногун мавҷуданд. Масалан, И.Р. Шодиев қайд мекунад, ки «дар солҳои аввали истиқлолият ислоҳоти судӣ, аслан аз зарурати ҷорӣ намудан ва минбаъд рушд додани таҳассуси судҳо дар Тоҷикистон бармеомад. Дар натиҷа дар кишвари мо се зернизиоми ҳокимияти судӣ ташаккул ёфта ва дар маҷмуъ, барои кишвар мувофиқанд – суди конститутсионӣ, судҳои тобеияти умумӣ ва судҳои иқтисодӣ»²⁹². Дар баробари ин, А.А. Муродов қайд мекунад, ки «бо тағиیر ёфтани соҳти давлатӣ ва ба вуҷуд омадани муносибатҳои нави ҷамъиятӣ, зарурати гузарондани ислоҳот дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятии давлати нави соҳибиҳтиёр, ба миён омад. Ислоҳоти низоми судӣ талаб карда мешуд, зоро он ба талаботи ҷомеаи нави тоҷикон ва вазифаҳои дар назди давлат гузошташуда ҷавобгӯ набуданд. Зарур буд, ки низоми судии Тоҷикистони соҳибистиқлол ба куллӣ навсозӣ шуда, онро ба меъёрҳои байналмилалии татбиқи адолати судӣ мутобиқ кард»²⁹³. Ин андешаро рушд дода, А.М. Диноршоев қайд мекунад, ки дар Тоҷикистон дар ташаккули соҳтори судӣ аз

²⁹² Ниг.: Шодиев И.Р. Развитие судебной системы в Таджикистане (вторая половина XIX – начало XXI вв.): дис. ... канд. юрид наук. – Душанбе, 2010. – С. 146.

²⁹³ Ниг.: Муродов А.А. Правовые основы организации и деятельности Верховного суда Республики Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2014. – С.14.

тачрибаи кишварҳои пешрафтаи хориҷӣ истифода шудааст. А.И. Имомов заминаҳои ташкили ҳокимияти судиро дар Тоҷикистон таҳлил намуда, дар навбати худ қайд менамояд, ки «бо қабули Конститутсияи соли 1994 ва қонунҳои Тоҷикистон вазифаҳои асосӣ, усулҳои ташкилёбӣ ва фаъолияти мақомоти судиро ба қадри даркорӣ ба танзим андохт»²⁹⁴.

Аз мавқеъҳои дар боло зикр гардидаи олимони ватанӣ метавон ҳулоса намуд, ки раванди ташаккули низоми судии муосир аз лаҳзаи ба даст овардани истиқлолият ва қабули Конститутсияи соли 1994 оғоз гардид.

Дар баробари ин, бояд зикр кард, ки раванди ташаккули низоми судии муосир якчанд марҳилаи ислоҳоти конституциониро паси сар кардааст. Тағйироте, ки дар доираи ташкил ва фаъолияти мақомоти судӣ ба амал омадаанд, ба дарёфти мусбат татбиқи он нигаронида шуда буданд. Тавре ки А.М. Диноршоев қайд мекунад, «дар давлати ҳукуқбунёд суд бояд ба суди бонуфуз, тавоно, мустақил ва пурра соҳибихтиёр мубаддал гардад. Ҳокимияти судӣ чунин ҷиҳатҳоро дар бар мегирад: нақш ва аҳаммияти ҳокимияти судӣ дар ҷомеа, мушкилотҳои ташкилию ҳукуқии такмили соҳтор ва фаъолияти ҳокимияти судӣ ва ниҳоят, такмили меъёрҳои ҳукуқие, ки ҳам ҷиҳатҳои гуногуни муносибатҳои ҷамъиятиро дар умум танзим мекунанд ва ҳам фаъолияти судҳоро аз ҷумла, вазъи ҳукуқии судяҳоро таъмин мекунанд»²⁹⁵. Ислоҳоти конституционии ҳокимияти судӣ маҳз ба ҳалли ин масъалаҳо нигаронида шуда буд.

Бо баррасии равандҳои ислоҳоти ҳокимияти судӣ онҳоро ба 4 марҳила ҷудо кардан мумкин аст:

1. Марҳилаи аввал, бо раванди ба даст овардани истиқлолияти ҶТ;
2. Марҳилаи дуюми ислоҳоти ҳокимияти судӣ бо қабули Конститутсияи соли 1994;
3. Марҳилаи сеюми ислоҳоти ҳокимияти судӣ бо ислоҳоти конституционии солҳои 1999 ва 2003;

²⁹⁴ Ниг.: Имомов А.И. Ҳукуки конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. Нашри чорум бо тағйироту илов аҳо. – Душанбе, 2017. – С. 167.

²⁹⁵ Ниг.: Диноршоев А.М. Конституционные основы разделения властей в Республике Таджикистан. – Душанбе, 2007. – С. 167.

4. Давраи чоруми ислоҳоти конститутсионии ҳокимияти судӣ бо қабул шудани барномаи ислоҳоти судӣ-хукуқӣ оғоз меёбад.

Марҳилаи аввал бо раванди ба даст овардани Истиқлолияти давлатии ҶТ алоқаманд буда, дар ин раванд, Изҳороти Шурои Олии ҶТ «Дар бораи соҳибихтиёри давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» нақши муҳим ва тақдирсоз бозид, ки дар Ичлосияи ғайринавбатии Шурои Олий 9 сентябри соли 1991 қабул шуда, Истиқлолияти комили ҶТ-ро эълон намуд.

Дар ин замина, А.М. Диноршоев қайд мекунад, ки маҳз ин санади сиёсӣ-хукуқӣ барои эълон шудани Тоҷикистон кишвари соҳибихтиёр заминай зарурӣ гузоштанд. Тавре ки Х.М. Ғафуров қайд мекунад: «равандҳои сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодие, ки дар ибтидои солҳои 90-уми аспи XX дар ҷумҳуриҳои собиқ шуравӣ, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вуқӯъ пайваст, боиси пошҳӯрии Иттиҳоди Шуравӣ ва таъсиси давлатҳои соҳибистиклол гардид. Дар натиҷа дар ҳар як ҷумҳурӣ, низомҳои миллии ҳукуқии дохилӣ, аз қабили низомҳои соҳтори судӣ ва мурофиаи судӣ ташаккул ёфтанд»²⁹⁶. Дар навбати худ оид ба ин масъала Ф.Н. Абдуллозода қайд мекунад, ки «бо вучуди шароити ноустуворе, ки ҷумҳурии мо дар солҳои аввали истиқлолият дар он қарор дошт, зарур буд, ки як қатор масъалаҳои марбут ба низоми судӣ ҳалли ҳудро ёбанд, аз ҷумла, ташкили низоми судӣ ва такмили он, фароҳам овардани шароит барои мустақилияти он, васеъ намудани соҳтори судӣ, баланд бардоштани мақоми низоми судӣ, таъминоти моддию техники, муқаррар намудани ҷавобгарӣ барои беэҳтиромӣ нисбат ба суд ва ғайра»²⁹⁷. Дар баробари ин, сарфи назар аз тамоми мушкилоти мавҷудаи сиёсӣ, ҳукуқӣ, иқтисодии марбут ба ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон, раванди ташаккули мақомоти ҳокимияти давлатӣ, аз ҷумла, ҳокимияти судӣ ҳамчун вазифаи аввалиндарачаи давлат муайян карда шуд. Дар Тоҷикистон то қабули Конститутсияи соли 1994 масъалаҳои амалигардонии ҳокимияти судӣ низ танзим шуданд. Дар баробари ин, вобаста ба масъалаи ташаккули ҳокимияти

²⁹⁶ Ниг.: Ғафуров Х.М. Актуальные проблемы реформирования судебной системы . – М., 2005. – С. 78.

²⁹⁷ Ниг.: Абдуллозода Ф.Н. Ҳусусиятҳои ташаккул ва рушди Суди олий дар Тоҷикистон ва Россия: давраи шӯравӣ ва пасошӯравӣ (таҳлили муқоисавии таъриҳӣ –ҳукуқӣ): диссертация барои дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳукуқшиносӣ. – Душанбе, 2020. – С. 66-68.

судӣ ва низоми судӣ дар Тоҷикистон дигаргуниҳо куллӣ ба амал омаданд, яъне тамоман дур шудан аз низоми судии шуравӣ ва аз сифр ташаккул ёфтани он²⁹⁸. Тавре, ки И.Р. Шодиев қайд менамояд: «Ҳангоми муайян намудани низоми судии мамлакат, ду роҳи қабули низоми судӣ дар кишвар пайдо гардида буд: яке низоми шуравии судӣ ва дигаре судҳои маҳсусгардонидашуда. Дар низоми судии шуравӣ танҳо суди салоҳияташ умумидошта ташкил гардида, дар дохили он дигар судҳо ташкил гардида буд. Аммо низоми судии судҳои маҳсусгардонидашуда билохир танзими худро дар Конститутсия мустаҳкам гардонд, ки нисбат ба низоми шуравии судӣ афзалият дорад»²⁹⁹.

Ҳамин тавр, дар заминаи меъёрҳои Конститутсия бори нахуст дар баробари судҳои салоҳиятшон умумӣ, инчунин, суди конститутсионӣ ва суди иқтисодӣ дар самти татбиқ намудани адолати судӣ таъсис дода шуд.

Марҳилаи дуюми ислоҳоти мақомоти судӣ бо қабули Конститутсияи соли 1994 алоқаманд аст. Навоварии асосӣ дар муносибат ба ҳокимияти судӣ дар Конститутсияи ҶТ ин пазируфтани он ҳамчун шоҳаи мустақили ҳокимият ва эътирофи мустақилияти ҳокимияти судӣ мебошад.

Ташаккули низоми ҳокимияти судии ҶТ дар мувофиқа бо муқаррароти боби ҳашти Конститутсия (Суд) амалӣ мегардад. Чи тавре ки А.И. Имомов қайд менамояд «мувофиқи Конститутсия тарзи ташкил ва фаъолияти судро Қонуни конститутсионӣ муайян мекунад. Гарчи дар моддаи 84 Конститутсия оид ба қабули як қонун гуфта шудааст, аммо амалан сухан дар бораи чандин қонунҳои конститутсионии марбут ба судҳо меравад. Маҳз бо ҳамин мазмун Маҷлиси Олий дар соли 1995 шаш қонунҳои зерини конститутсиониро дар бораи судҳо қабул намуд: 1) Дар бораи соҳтори судӣ; 2) Дар бораи мақоми судяҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; 3) Дар бораи Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 4) Дар бораи Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 5) Дар бораи судҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 6) Дар бораи судҳои

²⁹⁸ Ниг.: Абдуллозода Ф.Н. Ҳусусиятҳои ташаккул ва рушди Суди олий дар Тоҷикистон ва Россия: давраи шӯравӣ ва пасошӯравӣ (таҳлили муқоисавии таъриҳӣ–хуқуқӣ): диссертатсия барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои хуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2020. – С. 66-68.

²⁹⁹ Ниг.: Шодиев И.Р. Развитие судебной системы в Таджикистане (вторая половина XIX – нач. XXI вв: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2010. – С. 146.

ҳарбӣ. Гайр аз ин, Маҷлиси Оли 4 ноябри соли 1995 Кодекси мурофиавии хоҷагии Ҷумҳурии Тоҷикистонро тасдиқ кард, ки дар он усулҳои татбиқи адолати судӣ дар судҳои иқтисодӣ, ҳайат ва соҳтори суди иқтисодӣ, ташкили мурофиаи иқтисодӣ ва субъектони он ва гайра ба танзим андохта шуда буд»³⁰⁰.

Ин давраи ташаккули ҳокимияти судиро таҳлил намуда, Х.М. Мирзомонзода қайд мекунад, ки «ин санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ барои ташкили низоми нави судӣ дар кишвар замина гузошта, принсипҳои асосии фаъолияти ҳокимияти судиро мураттаб соҳтанд». Дар натиҷа, дар Тоҷикистон намуди нави судҳо – Суди конституционӣ, суди ҳарбӣ, суди иқтисодӣ бо соҳторҳои даҳлдор ташкил ёфтанд. Мазмуни ин қонунҳоро таҳлил намуда, А.А. Муродов қайд мекунад, ки «фарқияти асосии ин қонунҳо аз дигар қонунҳо дар он буд, ки ба судҳо мақоми ҳокимияти судӣ дода шуд, ки новобаста аз мақомоти қонунгузору иҷроия, ҳизбҳои сиёсӣ ва дигар ташкилотҳои ҷамъиятӣ амал мекунанд»³⁰¹. Сарфи назар аз ин, раванди ташаккули ҳокимияти судӣ бо душвориҳои муайяни объективӣ ва субъективӣ рӯ ба рӯ шуд. Ҳамин тавр, раванди ташаккули Суди конституционӣ якуним сол (ноябри соли 1994 - феврали соли 1996) давом кард. Дар ин вақт, ҳам масъалаҳои ташкилий ва ҳам қадрии Суди конституционӣ бартараф карда шуданд. Ин даваро таҳлил намуда, метавон гуфт, ки он бо вазъи бӯхронии низоми судӣ тавсиф карда мешавад ва бо он вобаста буд, ки судҳо аз уҳдаи иҷрои вазифаҳои худ намебаромаданд, ғайрисамаранокии фаъолият, нарасидани қадрҳои судӣ, кафолатҳои нокифоя ба кормандони суд ва ниҳоят, паст будани обрую эътибори хизматӣ дар суд низ ба назар мерасид. Барои ҳалли мушкилоти бамиёномада аз ҷониби Сарвари давлат як қатор ҳуҷҷатҳо қабул карда шуд³⁰² ва масъалаҳои моддиеро мустаҳкам намуд, ки ба ҳифзи иҷтимоии судяҳо равона гардида буданд. Амалий намудани ин тадбирҳо

³⁰⁰ Ниг.: Имомов А.И. Ҳуқуқи конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. Нашри чорум бо тайироту иловахо. – Душанбе, 2017. – С. 677.

³⁰¹ Ниг.: Муродов А.А. Правовые основы организации и деятельности Верховного суда Республики Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2014. – С 20.

³⁰² Ниг.: Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 апрели соли 1997, №692 «Дар бораи баъзе тадбирҳо оид батаъмини мустақилияти ҳокимияти судии Ҷумҳурии Тоҷикистон» // Қарорҳои Президент ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 1997. – №3-4. – 236 с.

ҳамин тарик, дар таҳқими нуфуз ва мустақилияти ҳокимияти судӣ нақши мусбат бозид.

Марҳилаи сеюми ислоҳоти ҳокимияти судӣ бо гузаронидани ислоҳоти конститутсионии солҳои 1999 ва 2003 алоқаманд аст. Баъд аз ворид намудани тағйироту иловаҳо ба Конститутсияи ҶТ дар соли 1999 дар соҳтори ҳокимияти судии Тоҷикистон мақомоти нав – Шурои адлия таъсис дода шуд. Ҳамин тарик, навоварии асосӣ пас аз ислоҳоти конститутсионии соли 1999 он аст, ки низоми судӣ аз тобеияти Вазорати адлия берун шуд. Дар алоқа ба ин, чи тавре ки А.М. Диноршоев қайд мекунанд: «дар ибтидо таъсиси Шурои адлия ва фаъолияти минбаъдаи он бо мақсади таъмини мустақилияти ҳокимияти судӣ пешбинӣ шуда буд, чунки Шурои адлия дар баробари интихоби судяҳо вазифаҳои дигареро низ дошт: фаъолияти оморӣ ва таҳлилӣ оид ба иттилоот дар бораи фаъолияти судҳо, ташкил ва гузарондани курсҳои такмили ихтисоси судяҳо ва ғайра»³⁰³.

Натиҷаҳои ин ислоҳотро баҳо дода, олимони ватанӣ С.Ю. Алимов, А.М. Диноршоев ва С.М. Салоҳидинова қайд мекунанд, ки «тағйиротҳои соли 1999 ба Конститутсия ворид кардани ниҳодҳои нав, ки то ин замон, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вучуд надоштанд, рушди низоми давлатро таъмин намуданд. Аз ҷумла, таъсиси Шурои адлия барои таъмини мустақилияти ҳокимияти судӣ, баланд бардоштани сатҳи касбии судяҳо, инчунин, ҳалли дигар масъалаҳои мубрами дар низоми судӣ мавҷудбуда, замина гузошт. Ҳамин тарик, ислоҳоти конститутсионии соли 1999 ба рушди давлат такон бахшид»³⁰⁴.

Аммо як қатор олимони ватанӣ зимни таҳлили фаъолияти Шурои адлия ба номукаммалии фаъолияти он ва иҷрои вазифаҳои таъмини мустақилияти суд, ишора карданд. Сабаби асосӣ ба ақидаи онҳо Шурои адлия мақомоти судӣ набуда, балки мақомоти ҳокимияти иҷроия буд. Ҳамин тавр, Ф.Н. Абдулозода қайд мекунанд, ки «Дар як давраи муайян мақоми ҳуқуқии

³⁰³ Ниг.: Диноршоев А.М. Конституционные основы разделения властей в Республике Таджикистан. – Душанбе, 2007. – С. 90.

³⁰⁴ Ниг.: Алимов С.Ю., Диноршоев А.М., Салоҳидинова С.М. Конституционное право Республики Таджикистан. – Душанбе, 2017. – С. 116-118.

Шурии адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Конститутсия ва Қонуни конститутсионии ҶТ «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» муайян карда шуда буд, вале ин муқаррарот, ақида ва мавқеи моро дар бораи он ки Шурии адлия мақоми рукни ҳокимияти ичроия аст, дигар накард. Чунин ҳолат дар як марҳилаи муайяни таърихӣ тавонист мустақилияти ҳокимияти судиро то андозае коста намояд, бинобар ин 22 майи соли 2016 зимни ворид намудани тағириу иловаҳо ба Конститутсияи ҶТ муқаррароти ҳуқуқӣ дар бораи Шурии адлия аз он хориҷ карда шуда, фаъолияти он ба тамом қатъ карда шуд»³⁰⁵.

Воқеан ҳам, тавре ки амалияи фаъолияти ин мақомот нишон дод, аз уҳдаи таъиноти асосии худ яъне, фароҳам овардани шароит барои таъмини мустақилияти судҳо намебаромад ва аз ин рӯ, ворид намудани тағириот дар ин самт иқдоми мантиқӣ ба ҳисоб мерафт.

Тағириоти назарраси муҳимми самти ҳокимияти судӣ, дар доираи ислоҳоти конститутсионии соли 2003 ворид шуданд. Аз ҷумла, навоварии муҳимме, ки ба таъмини мустақилияти судҳо нигаронида шуда буд, аз 5 то 10 сол зиёд кардани муҳлати ваколати онҳо буд. Ҳамзамон, бояд қайд кард, ки вобаста ба масъалаи муҳлатҳои ваколати судяҳо баҳсҳои гуногун сурат гирифт ва дар натиҷа тасмим гирифта шуд, ки ваколати судяҳо ба муҳлати то 10 сол тамдид карда шавад.

Инчунин, яке аз тағириоти бунёдие, ки дар шоҳаи ҳокимияти судӣ ба амал омад, ин аз доираи салоҳияти он истисно намудани ҳуқуқи ташабbusi қонунгузорӣ мебошад. Чи тавре ки Ф.Н. Абдуллоҳода иброз менамояд «дар баробари ин, бояд қайд намуд, ки дар мувофиқа бо моддаи 24 Қонуни конститутсионӣ «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон», Суди Оли ҳуқуқи ташабbusi қонунгузориро дошт. Дар робита бо тағириотҳои воридгардида ба Конститутсияи ҶТ дар соли 2003, ҳуқуқи ташабbusi қонунгузорӣ аз салоҳияти Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бароварда

³⁰⁵ Ниг.: Абдуллоҳода Ф.Н. Ҳусусиятҳои ташаккул ва рушди Суди олий дар Тоҷикистон ва Россия: давраи шӯравӣ ва пасошӯравӣ (таҳлили муқоисавии таърихӣ–ҳуқуқӣ): диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2020. – С. 69.

шуд»³⁰⁶. Андешаҳои худро оид ба масоили мазкур дар қисмати охири зербанд муфассал баён менамоем.

Давраи чоруми ислоҳоти конститутсионии ҳокимияти судӣ аз соли 2007 бо қабул шудани барномаи ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ оғоз меёбад. Чи тавре ки Ф.Н. Абдуллозода қайд менамояд «Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доимо ба рушд ва мукаммалгардонии ҳокимияти судӣ, инчунин гузаронидани ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ диққати маҳсус зоҳир менамоянд. Фармони Президенти ҶТ аз 23 июни соли 2007, № 271 «Дар бораи тасдики барномаи ислоҳоти судӣ - ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» асоси гузаронидани ислоҳоти навбатии судӣ-ҳуқуқӣ гардида буд. Барномаи мазкур ба рушди низоми судии ҷумҳурӣ дар давраи солҳои 2007 то 2010 равона карда шуда буд. Натиҷаи татбиқи он қабули як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, таъсиси институтҳои нав дар низоми судӣ гардид».

Воқеан, баъд аз ислоҳотҳои конститутсионии соли 2003 ҷандин барномаҳои ислоҳоти судӣ қабул гардиданд, ки дар танзими қонуни масъалаҳои ташкили ҳокимияти судӣ, мукаммалгардонии сохтори он, фароҳамории шароитҳо барои мустақилияти он, вассеъсозии салоҳиятҳои судӣ, баланд бардоштани мақоми судяҳо, масъалаҳои таъминоти моддии онҳо, муқаррар намудани ҷавобгарӣ барои беэҳтиромӣ нисбати суд нақши муҳим доранд.

Қайд кардан бамаврид аст, ки дар ин самт, Президенти ҶТ дар Паёмашон ба Маҷлиси Олии ҶТ иброз доштанд, ки «Бо мақсади такмили минбаъдаи фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомӣ иҷроӣ корҳои зеринро зарур мешуморам:

Якум. Барои боз ҳам пурра ва самаранок истифода бурдани имконияти назорати конститутсионӣ салоҳият ва ваколатҳои Суди конститутсионӣ такмил дода шавад.

³⁰⁶ Ниг.: Абдуллозода Ф.Н. Ҳусусиятҳои ташаккул ва рушди Суди олий дар Тоҷикистон ва Россия: давраи шӯравӣ ва пасошӯравӣ (таҳлили муқоисавии таъриҳӣ-ҳуқуқӣ): диссертация барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2020. – С. 69.

Дуюм. Ба хотири рушду такомули минбаъдаи ҳокимияти судии кишвар Суди конститутсионӣ, Суди олӣ, Суди олии иқтисодӣ ва Шурои адлияи Тоҷикистон якҷоя бо мақомоти даҳлдори давлатӣ барномаи ислоҳоти судиву ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дарназардошти шароити имрӯзai кишвар таҳия ва пешниҳод намоянд»³⁰⁷.

Инчунин, Сарвари давлат вобаста ба барномаҳои ислоҳоти судӣ дар кишвар қайд менамоянд, ки «Бо мақсади таҳқими минбаъдаи ҳокимияти судӣ, баланд бардоштани нақши суд дар ҳифзи ҳама ҷонибаи ҳуқуқу озодиҳои инсон, манфиатҳои қонунии давлат ва ташкилоту муассисаҳо мувофиқи мақсад аст, ки ислоҳоти судӣ идома дода шуда, барномаи нави мукаммали соҳа барои солҳои минбаъда таҳия карда шавад»³⁰⁸.

Дар ин давра чор барномаи ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ қабул карда шуд: 2007-2010, 2011-2013, 2015-2017, 2019-2021. Барномаҳои мазкур ба такмили фаъолияти мақомоти ҳокимияти судӣ равона шуда буданд, аз ҷумла, решакан намудани сабабҳое, ки боиси ба амал омадани омилҳои коррупсионӣ мегарданд; таъсиси институтҳои нав дар низоми судӣ; мукаммалгардонии мақомоти судӣ; таъмини мувофиқати меъёрҳои ҷиноятӣ-ҳуқуқӣ ба принципҳои инсондӯстӣ ва меъёрҳои санадҳои ҳуқуқӣ-байнамилалӣ; такмили қонунгузории ҳокимияти судӣ ва ғайра.

Ҳ.М. Мирзамонзода иброз менамояд, ки «ислоҳоти ҳокимияти судӣ асоси сиёсати ҳуқуқӣ-судӣ буда, қисми таркибии сиёсати ҳуқуқӣ-конститутсиониро ташкил медиҳад»³⁰⁹. Аммо, бояд қайд намоем, ки ҷузъҳои таркибии ислоҳоти конститутсионӣ дар самти ҳокимияти судӣ- ин асоси инкишофёбии ташкил ва фаъояти ҳокимияти судӣ, сохтори судӣ, мақоми судяҳо, ки амалисозии ҳокимияти судӣ баҳри ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд равона гардидаанд, иборат мебошад.

³⁰⁷ Ниг.: Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» аз 20.04.2006. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://president.tj/node/27417>. (санаси муроҷиат: 23.08.2022 с.).

³⁰⁸ Ниг.: Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» аз 15.04.2009. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://president.tj/node/27417>. (санаси муроҷиат: 23.08.2022 с.).

³⁰⁹ Ниг.: Мирзамонзода Ҳ.М. Конституционно-правовые основы организаций и деятельности судебной власти в Таджикистане: проблемы теории, законодательной регламентации и практики: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2021. – С. 40.

Яке аз масъалаҳое, ки ба рушди ҳокимияти судӣ дар заманаи ислоҳоти судӣ-хуқуқӣ (соли 2011-2013) ба амал оварда шуд, ин соли 2008 ворид намудани тағириу иловаҳо ба Конуни конститутсионӣ «Дар бораи Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон» мебошад. Тибқи ин тағириоту иловаҳо доираи субъектон хеле васеъ карда шуд, ки хуқуқи муроҷиат намудан ба Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон дошта буданд Дар заманаи ислоҳоти судӣ-хуқуқӣ соли 2015-2017 бошад, Конунҳои нави конститутсионӣ «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «Дар бораи Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул шуд.

Тағириоти охирини ҷиддӣ, ки ба ташаккули низоми муосири ҳокимияти судӣ дар Тоҷикистон таъсир расониданд, бо ислоҳоти конституционии соли 2016 алоқаманд аст. Дар ҷараёни ин ислоҳоти конститутсионӣ дар фаъолияти судҳо аз ду ҷиҳат тағириот ба амал омаданд. Аввалан, барои ҳамаи мансабдорони воломақоми давлат, аз ҷумла, барои судяҳо, талаботи ҳатмии савганд ёд кардан муқаррар карда шуд. Сониян, муқаррар намудани синну соли ягонаи интихоботӣ барои вакилони палатаи поёни ва аъзои палатаи болоии Парлумони Тоҷикистон, Суди Олии ҔТ ва Суди Олии иқтисодии ҔТ навғонии навбатӣ мебошад, ки тибқи он синни ҳадди ақали номзадҳо ба ин вазифаҳо 30 солро ташкил мекунад.

Инчунин, бояд дар бораи тағиир ёфтани масъалаи шаҳрвандӣ хотиррасон намуд. Баъд аз ислоҳоти конституционии соли 2016 номзад ба вазифаи судя бояд танҳо шаҳрвандии ҔТ-ро дошта бошад. Ҷорӣ шудани ин муқаррапот ба он далел буд, ки миёни ҔТ ва Федератсияи Русия созишинома дар бораи душаҳрвандӣ вуҷуд дорад, ки дар натиҷа теъдоди муайяни шаҳрвандони Тоҷикистон шаҳрвандии дуюмро соҳиб шудаанд. Аз нигоҳи идораи давлатӣ ба мансаб таъин кардани шахсе, ки шаҳрвандии хориҷӣ дорад, комилан мантиқӣ нест. Аз ин рӯ, ба Конститутсия ва қонунгузории даҳлдор тавзеҳот ворид карда шуд, ки шахсе, ки дар хизмати давлатӣ қарор дорад ё шаҳси мансабдори мақомоти давлатӣ аст, инчунин номзадҳо ба ин вазифаҳо бояд танҳо шаҳрвандии ҔТ-ро дошта бошанд.

Раванди ислоҳоти низоми судӣ дар Тоҷикистон идома ёфта истодааст. Аз ҷумла, барномаи ислоҳоти судӣ-хуқуқӣ барои солҳои 2019-2021 қабул гардид. Дар ин замина мо барои такмили фаъолияти ҳокимияти судӣ як қатор пешниҳодҳо дорем:

1. Масъалаҳои ба Суди конститутсионии ҶТ додани хуқуқи тафсир намудани Конститутсияи ҶТ;
2. Ба судҳо баргардонидани хуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ.

Қобили зикр аст, ки дар Тоҷикистон Суди конститутсионӣ хуқуқи тафсири Конститутсияро надорад. Аксарияти олимони ватанӣ – конститутсионалистҳо, аз қабили А.И. Имомов, К.Н. Холиқов, А.М. Диноршоев борҳо пешниҳод кардаанд, ки вазифаи тафсири (шарҳи) Конститутсия аз Маҷлиси Олӣ ба Суди конститутсионӣ дода шавад. Ба андешаи ин муаллифони ватанӣ, мушкилоти тафсири Конститутсия дар кишвари мо аз ҷониби Суди конститутсионӣ амалӣ карда нашудани ин раванд он аст, ки вазифаи Суди конститутсионӣ ҳифзу ҳимояи меъёрҳои он дар заминаи таҳлилу баррасии ҳамаҷонибаи он иебошад. Суди конститутсионӣ дар заминаи амалӣ намудани салоҳияти худ имконияти пурраи шарҳи меъёрҳои он, баҳри тафсири мукаммал ва меъёрии он заманаи асосӣ мебошад. Ҳамин нуқта дар барномаи ислоҳоти судӣ-хуқуқӣ барои солҳои 2011-2013 зарурати омӯхтани таҷриба ва амалияи давлатҳои дигар дар бобати ин масъала ва интиқол додани хуқуқи тафсири Конститутсияи кишвар ба Суди конститутсионӣ, дар банди алоҳида қайд шуда буд. Аммо тавре мо аллакай таъқид карда будем, ин нуқтаи барномаи ислоҳоти судӣ-хуқуқӣ амалӣ нашуд, ки боиси таассуфҳои муайян мегардад. Мо зарур меҳисобем, ки дар таҳияи минбаъдаи барномаҳо ва консепсияҳои ислоҳоти судӣ-хуқуқӣ ин масъала бори дигар баррасӣ шуда, вазифаи тафсири Конститутсияи кишвар ба Суди конститутсионӣ дода шавад.

Самти навбатӣ дар рушди ислоҳоти судӣ-хуқуқӣ, ба андешаи мо, ин ҳалли масъалаи ба судҳо баргардонидани хуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ мебошад. Тавре ки дар адабиёти ватанӣ қайд шудааст, соли 2003 дар натиҷаи ворид намудани тағйирот ба Конститутсия ташаббуси хуқуқӣ-қонунгузории

мақомоти олии судӣ хориҷ карда шуда буд. Саволи мантиқӣ ба миён меояд, ки чаро ва дар қадом асос дар тафовут аз шоҳаҳои дигари ҳокимијат, ки ин ҳуқуқро нигоҳ доштаанд, мақомоти судӣ онро аз даст дод? Ба ҳамаи шоҳаҳои ҳокимијати давлатӣ додани ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ мувозинатро дар низоми «боздорӣ ва мувозинат» нигоҳ медорад. Аз ин ҳуқуқ маҳрум кардани судҳо ба баробарии ҳамаи мақомоти давлатӣ дар низоми таҷзияи ҳокимијати давлатӣ ва принсиби «боздорӣ ва мувозинат» мувофиқат намекунад. Дар навбати худ А.М. Диноршоев қайд мекунад, ки «маҳрум кардани ҳокимијати судӣ аз ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ, моҳиятан онро аз ягона имкони таъсиррасонӣ ба шоҳаҳои қонунгузор ва иҷроияи ҳокимијати давлатӣ маҳрум кардааст»³¹⁰.

Дар баробари ин, қайд кардан ба маврид аст, ки дар илми ватаний вобаста ба ин масоил ақидаҳои мухолиф мавҷуданд. Масалан, З.Ализода қайд мекунад, ки «боздошти ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ аз судҳо, аз як тараф, ба он вобаста буд, ки дар шакли классикӣ танҳо вакiloni парлумон ва сарвари давлат ин ҳуқуқро доштанд. Аз тарафи дигар фаъолияти судҳо дар аксари кишварҳои пасошуравӣ дар сурати мавҷуд набудани амсолияи судӣ ба ҳуқуқтатбиқунӣ равона гардидаанд. Дар ин шароит зарурате нест, ки судҳо ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ дошта бошанд»³¹¹.

Ба андешаи мо, маҳрум кардани мақомоти олии судии ҳокимијати судӣ аз ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ, беэътиноии мақомоти қонунгузор ба ҳисоб меравад, зоро ин воситаи муҳимми алоқаи мутақобилаи қонунгузор бо амалияи татбиқи қонунҳои қабулкарда мебошад. Дар адабиёти ватаний аксари муаллифон, ки байни онҳо А.И. Имомов, А.М. Диноршоев, З.Х. Исқандаров, А.Р. Нематов, Х.М. Faғуровро қайд кардан мумкин аст, тарафдори барқарор кардани ин ваколати ташаббуси қонунгузорӣ ба низоми олии судӣ мебошанд.

³¹⁰ Ниг.: Диноршоев А.М. Конституционные основы разделения властей в Республике Таджикистан. – Душанбе, 2007. – С. 104.

³¹¹ Ниг.: Ализода З. Становление института парламента в Республике Таджикистан: проблемы теории и практики. – Душанбе, 2011. – С. 187-188.

Аз ин лиҳоз, ақидаҳои олимонро мо низ ҷонидорӣ намуда, баҳри самаранокии амалисозии меъёрҳои Конститутсия, қонунгузории ҷорӣ ва дигар санадҳои меъёри-хукуқӣ, таъмини принсиipi мувозина ва боздории усули таҷзияи ҳокимияти давлатӣ ҳукуқи ташаббуси қонунгузорӣ ва тафсири Конститутсия ба низоми мақомоти судии болоӣ дода шавад.

Конститутсияи ҶТ ва тағйири иловаҳое, ки солҳои 1999, 2003 ва 2016 ба он ворид карда шуданд, барои бунёди ҳокимияти судӣ ва таҳқими мустақилияти ин ниҳоди давлатӣ заминаи боварибахши ташкиливу ҳукуқиро фароҳам овард. Дар ин замана, дар баробари санадҳои танзимкунандай фаъолияти ҳокимияти судӣ солҳои 2007-2010, 2011-2013, 2015-2017 ва 2019-2021 барномаҳои ислоҳоти судӣ-ҳукуқӣ қабул ва амалӣ карда шуданд.

Бо назардошти рушди раванди мардумсолорӣ дар ҳаёти сиёсию иҷтимоӣ ва иқтисодиву фарҳангӣ, пайдо гардидан муносибатҳои нави ҷамъияти корбасти стандартҳои байналмилалӣ оид ба муҳокимаи одилонаи судӣ, тақвияти кафолати ҳифзи судии ҳукуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ки меҳвари давлату давлатдориро ташкил медиҳад, ислоҳоти судӣ-ҳукуқӣ дар давлат идома дода мешавад.

Ҳамин тарик, якум, метавон гуфт, ки ислоҳоти судӣ дар мамлакат ба ислоҳоти конституционӣ алоқаманд буда, ҷузъи таркибии ислоҳоти конституционӣ мебошад.

Дуюм, аз нуқтаи назари мо, вобаста ба аҳаммияти амалӣ пайдо намудани меъёрҳои конституционӣ ва духура истифода нагардидан онҳо тафсири Конститутсия ба салоҳияти Суди конституционии ҶТ, ҳамчун мақомоти ҳифз ва ҳимоякунандай Конститутсия дода шавад.

Сеюм, низоми мақомоти судии мамлакат дар татбиқсозии меъёрҳои қонунгузории кишвар мақоми асосиро доранд, аз ин ру ба мақсад мувофиқ мешуморем, ки ҳукуқи ташаббуси қонунгузорӣ ба судҳои зинаи болоӣ (Суди конституционӣ, Суди Олий ва Суди Олии иқтисодӣ) низ дода шавад.

ХУЛОСА

Ҳамин тавр, таҳқиқоти анҷомдодашуда дар самти ислоҳоти конститутсионӣ дар давраи соҳибистиколии Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳқиқи ҳуқуқӣ-конститутсионӣ имкон медиҳад, ки чунин хулосабарорӣ қунем:

1. Муаллиф қайд мекунад, ки дар ташкилу бунёди давлати миллии Тоҷикистон Конститутсия ҳамчун санади бунёдгузори давлатӣ нақши ҳалкунанда дорад. Маҳз бо дарназардошти инкишофи конститутсионии давлатдории тоҷикон, ки дар заминаи илоҳот ба вучуд омадааст, ки он муҳимтарин шарти рушди муносиби ҷомеа ва давлат буда устувории Қонуни асосии қишвар ба ҳисоб меравад. Конститутсия санадест, ки заминаҳои меъёри ва бунёдии давлатиро баҳри пайвастӣ насли гузаштаву оянда ба миён овард. **[М-17]**

2. Барои дарки дурусти моҳияту мазмуни илоҳоти конститутсионӣ ва дарки мазмуни асосии он зарурияти таснифбандии он муҳим мебошад. Дар натиҷаи таҳлили мағҳумҳои пешниҳоднамудаи олимон ва муайян намудани моҳият ва ҳусусиятҳои илоҳоти конститутсионӣ, илоҳоти конститутсиониро чунин таснифандӣ намудан ба мақсад мувоғиқ мебошад.

– Аз рӯйи ҳаҷм илоҳоти конститутсионӣ ба ду қисмат ҷудо мешавад:

- а) илоҳоти конститутсионии васеъ;
- б) илоҳоти конститутсионии маҳдуд;

Илоҳоти конститутсионӣ ба маънои васеъ – бо мақсади гузаронидани дигаргуниҳои тағирии низоми иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ дар давлат дар сатҳи конститутсионӣ ва қабули Конститутсияи нав ва дар заминаи он тадриҷан мутобиқ намудани қонунгузории давлат равона мешавад.

Илоҳоти конститутсионӣ ба маънои маҳдуд – ин қабул ва ворид намудани тағириу иловаҳо ба Қонуни асосии давлат мебошад.

– Илоҳоти конститутсиониро вобаста ба амалисозии он ба моддӣ ва муроғиавӣ ҷудо намудан мумкин аст. **[М-8]**

3. Дар натиҷаи таҳқиқотҳои илмӣ ба чунин хулоса омадем, ки дар муайяннамоии моҳияти илоҳоти конститутсионӣ мавқеи асосиро ба паҳлуи ҷараёни (раванди) он медиҳанд, Бинобар ин қисмати асосии илоҳоти

конститутсиониро тағириот ба Конститутсия ташкил медиҳад. Дар натиҷаи таҳлили масъалаҳои дар боло зикршуда, метавон ба хулосае омад, ки ҳама гуна тағириотҳо ба Конститутсия ба ду мазмун фаҳмида мешавад:

- 1) Қабули намудани Конститутсияи нав;
- 2) Ислоҳнамоии Конститутсияи амалкунанд; **[М-10]**

4. Яке аз шартҳои бомувафақият гузаронидани ислоҳоти конститутсионӣ, ин муайян намудани асосҳо ва ғояҳои роҳбариқунандай он ба шумор меравад. Бо ин мақсад зарур аст, ки принципҳои ислоҳоти конститутсиониро аз таасуротҳое, ки дар ҷомеаи муосир вучуд доранд ва онро ҳамчун ҷараёни сиёсӣ-хуқуқие, ки моҳияти иҷтимоӣ доранд муайян намоем. **[М-13]**

Пеш аз ҳама бояд қайд намуд, ки дар принципҳои ислоҳоти конститутсионӣ бевосита мазмуни асосҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва ғоявӣ ифода мегардад ва ҳамчунин нишонаҳои асосии муносибати ташкилии раванди ислоҳот, шакли хуқуқии он ва ҷанбаҳои бунёдии хуқуқӣ муайян карда мешавад. Дар асоси ин гуфтаҳо ба хулоса омадем, ки ба сифати асосҳои роҳбариқунандай принципҳои ислоҳоти конститутсионӣ асосҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, сиёсӣ, ғоявӣ, хуқуқӣ ва ташкилие баромад мекунад, ки аз моҳият, мазмун ва шакли амалишавии ташаккули Конститутсия бармеоянд.

5. Муқаррар намудани марҳилаҳои ислоҳоти конститутсионӣ бо муайян намудани ислоҳоти конститутсионӣ ҳамчун зухуроти хуқуқӣ-давлатӣ вобаста аст. Олимони ватанӣ масоили марҳилабандии ислоҳоти конститутсионро дар аксари ҳолатҳо ба раванди қабули Конститутсияҳо дар Тоҷикистон мутобиқ мегароданд, яъне оғози ҷараёни баргузоршавии ислоҳоти конститутсиониро бо қабул шудани Конститутсияи ҶМШС Тоҷикистон аз соли 1929 алоқаманд менамоянд. Дар навбати худ дар адабиёти хуқуқии ватанӣ ақидаҳое вохурда мешаванд, ки марҳилаҳои ислоҳоти конститутсиониро танҳо аз лаҳзай ба даст даровардани соҳибиҳтиёри давлатӣ чудо менамоянд.

Аз андешаҳои овардашудаи олимони ватанӣ хулоса кардан мумкин аст, ки марҳилаҳои ислоҳоти конститутсиониро вобаста ба инкишофи падидаҳои асосии конститутсионӣ ба ду раванд алоқаманд месозанд:

- пайдоиш ва инкишофи Конститутсия;
- ташаккул ва такмили омилҳои давлатдории миллӣ.

Ба андешаи мо, чудо намудани марҳилаҳои ислоҳоти конститутсионӣ вобаста ба давраҳои қабули конститутсия, моҳияти падидаи мазкурро маҳдуд месозад, зеро чи тавре ки дар боло қайд намудем, ислоҳоти конститутсионӣ ҷараёни доимоамалкунанд мебошад. Бо роҳи гузарондани ислоҳоти конститутсионӣ пеш аз ҳама падидаҳои давлатдорӣ мукаммал мегарданд, ки маҳз онҳо инъикоси худро дар Конститутсия меёбанд.

Ҳамин тариқ, марҳилаҳои ислоҳоти конститутсиониро вобаста ба, рушди падидаҳои асосҳои сохтори конститутсионӣ, вазъи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ва тартиби ташкил ва фаъолияти мақомоти давлатӣ чудо намудан мумкин аст, ки онҳо дар Конститутсия танзими худро ёфтаанд.

6. Асосҳои сохтори конститутсионӣ асоси бунёди давлатдории мусир мебошанд ва онҳо принципҳои асосии низоми сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ғоявии давлатро инъикос мекунанд. Дар натиҷаи таҳлилҳои мағҳуми асосҳои сохтори конститутсионӣ аз ҷониби олимон ба хуносасе омадем, ки мазмун ва моҳияти асосҳои сохтори конститутсионӣ ду ҷанбаро дар бар мегирад – ҳуқуқӣ ва ҳақиқӣ. Ҷанбаи ҳуқуқи расмӣ буда низоми меъёрҳо ва принципҳо, ки дар Конститутсия мустаҳкам гардидаанд, ташкил медиҳад. Дар навбати худ ҷанбаи ҳақиқӣ воқеяияти объективӣ, яъне низоми муносибатҳои воқеан дар ҷомеа ҷойдоштаро инъикос менамояд (масалан, дар заминай ҳуқуқӣ амалий намудани таҷзияи ҳокимиияти давлатӣ, эҳтироми ҳуқуқи инсон ва гайра). Аз ин гуфтаҳо бармеояд, ки барои амалишавии пурраи асосҳои сохтори конститутсионӣ татбиқи ҳар ду ҷанбаи ин падида лозим аст. [М-1]

Инчунин, дар асоси мағҳуми таҳлилгардида, метавон як қатор ҳусусиятҳои асосҳои сохтори конститутсиониро тавсиф намуд:

- соҳибихтиёри, демократӣ, инсондӯстӣ, кафолатнокии асосҳои сохтори конститутсионӣ;
- аз рӯйи мақсади худ як шакли муносибати ҳуқуқӣ-конститутсионӣ ба шумор меравад;
- маҳакҳои асосии низоми давлатӣ, шакли давлат, соҳти ҳудудӣ -

давлатӣ ва речай сиёсиро муайян менамояд;

– онҳо наметавонад тағиیر ёбанд ба истиснои ҳолатҳои муқаррарнамудаи Конститутсия;

– ҳеҷ як меъёрҳои Конститутсия набояд мухолифи асосҳои соҳтори конституционӣ бошад.

7. Ҳуқуқҳои инсон дар асосҳои соҳтори конституционии давлати мусир мавқеи марказиро ишғол менамоянд. Ҳангоми ташаккули низоми ҳуқуқу озодиҳои инсон дар Конститутсияи ҶТ соли 1994, ба сифати асос муқаррароти санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, аз ҷумла Эъломияи умумии ҳуқуқи башар ва ду Паймони байналмилалӣ, ки дар онҳо принципҳои асосии ҳуқуқи инсон дар ҷумхурӣ таҷассум ёфтаанд, гирифта шуданд. **[М-12]**

8. Дар ташаккулӯбӣ ва инкишофи мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар ҶТ Эъломияи истиқлолияти давлатии ҶТ 24 августи соли 1990 нақши созгор гузошт. Маҳз дар он бори аввал чунин меъёри нав «Ҳокимияти давлатӣ дар ҶШС Тоҷикистон тавассути мақомоти қонунгузорӣ, икроия ва судӣ ба амал бароварда мешавад» мустаҳкам карда шуд. Инчунин, танзими ҳуқуқии таҷзияи ҳокимияти давлатӣ дар Қонуни ҶТ «Дар бораи ислоҳоти конституционӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, тартиби қабул намудан ва мавриди амал қарор додани Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон»аз 20 июни соли 1994 дар баробари эълон кардани Тоҷикистон ҳамчун давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд дар он бори аввал муқаррар карда шуд, ки руқнҳои ҳокимияти давлатӣ дар ҶТ бо таъсиси мансаби Президент, Маҷлиси Оли (Шуруи Оли) ва Ҳукумат (Шуруи Вазирон) ба амал бароварда мешавад. Аз ин рӯ, ишора ба инкишофи минбаъдаи ҳокимияти давлатӣ дар ҷумхурӣ буд, ки он дар Конститутсияи ҶТ таҷассуми худро ёфт. **[М-4]**

Ҳамин тарик, падидай асосие, ки дар натиҷаи ислоҳоти конституционӣ ба вучуд омад, ин эълон гардидани принципи таҷзияи ҳокимият буд. Дар замони шуравӣ ин принцип инкор карда мешуд.

Дар асоси ин принцип дар ҶТ низоми соҳти ҳокимият ба кулӣ тағиир ёфт. Моддаи 9 Конститутсия таъсиси се шоҳаи ҳокимиятро муқаррар намуд: ҳокимияти қонунгузор – Маҷлиси Оли, ҳокимияти икроия – Президент ва

Хукумат ва судӣ – Судӣ конститутсионӣ, Суди Олиӣ, Суди Олии иқтисодӣ ва низоми судии мамлакат.

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАҲОИ ТАҲҚИҚОТ

Ба ғайр аз хулосаҳои назариявӣ оид ба такмили қонунгузории кишвар як қатор пешниҳодҳоро омода намудаем:

1. Пешниҳод менамоем дар Қонуни конституционии ҶТ «Дар бораи раъйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон» боби алоҳида дар бораи тартиби қабул ва ворид намудани тафийру иловаҳо ба Конститутсия ворид карда шавад. Ҳамчунин дар боби мазкур муқаррар намудани мағҳуми ислоҳоти конституционӣ, принсипҳои ҳуқуқӣ ва ҷараёни амалисозии ислоҳоти конституционӣ ба мақсад мувоғиқ мебошад.

2. Зарур аст, ки дар Қонуни конституционии ҶТ «Дар бораи раъйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар қисмати муқаррароти асосӣ принсипҳои ҳуқуқии ҷараёни қабул ва тафийру иловаҳо ба Конститутсия ба таври зерин муқаррар карда шавад: «принсиipi ҳуввияти ҳуқуқии миллӣ, принсиipi инкишифи меъёрҳои Конститутсия дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, принсиipi ҳамкории самарабахши мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар гузаронидани ислоҳоти конституционӣ, принсиipi таъминоти барномавии ислоҳоти конституционӣ».

3. Дар моддаи 32 Конститутсияи ҶТ бо чунин муқаррарот пурра карда шавад: «Ҳар кас ҳуқуқ дорад ба фаъолияти соҳибкорие, ки қонун манъ накардааст, машғул шавад».

4. Моддаи 58 Конститутсия ба таври зайл муқаррар карда шавад «Аъзои Маҷлиси миллӣ, вакили Маҷлиси намояндагон, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Тоҷикистон, Суди конституционӣ, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ, Маҷлиси вакилони ҳалқи Вилояти Муҳтори Қӯҳистони Бадаҳшон ҳуқуқи ташабbusи қонунгузорӣ доранд».

РЎЙХАТИ АДАБИЁТ

Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва расмӣ

1. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994 бо тағири иловаҳо аз 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 (бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ) [Матн]. – Душанбе: «Ганҷ», 2016. – 136 с.
2. Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 26 июни соли 2014, № 1084[Матн] // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2014, №7, қ. 1, мод. 380.
3. Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 19 майи соли 2001, № 28[Матн] // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2001, № 4, мод. 215.
4. Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 26 июни соли 2014, № 1083[Матн] // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2014, №7, қ. 1, мод. 379.
5. Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 19 апрели соли 2000, № 1[Матн] // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2000, № 4, мод. 108.
6. Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» аз 17 майи соли 2004, № 28[Матн] // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2004, №5, мод. 339.
7. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 30 майи соли 2017, № 1414[Матн] // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2017, № 5, қ. 1, мод. 271.
8. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ислоҳоти конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, тартиби қабул намудан ва мавриди амал қарор додани Конститутсия (Сарқонун)-и Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 20 июли соли 1994, № 974[Матн] // Ахбори Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1994, №13, мод. 194.

9. Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи раъйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 4 ноябри соли 1995, № 107[Матн] Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1995, № 21, мод. 245.

10. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дин ва ташкилотҳои динӣ» аз 01 декабри соли 1994[Матн] // Ахбори Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1994, №23-24, мод. 452.

11. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи озодии вичдон ва иттиҳодияҳои динӣ» аз 26 марта соли 2009, № 489 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2009. №3, м. 82; с. 2011, №6, м. 450.

12. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи барномаи ислоҳоти судӣ-хуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2017» [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://president.tj/node/27417>. (санаи муроҷиат: 23.08.2021с.).

13. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 июни соли 2007, № 271 «Дар бораи тасдиқи барномаи ислоҳоти судӣ - хуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://president.tj/node/27417>. (санаи муроҷиат: 23.08.2021с.).

14. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 апрели соли 1997, №692 «Дар бораи баъзе татбирҳо оид батаъмини мустақилияти ҳокимияти судии Ҷумҳурии Тоҷикистон» [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://president.tj/node/27417>. (санаи муроҷиат: 23.08.2021с.).

15. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.01.2011 сол, № 976 «Дар бораи барномаи ислоҳоти судӣ-хуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2013» [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://president.tj/node/27417>. (санаи муроҷиат: 23.08.2021с.).

16. Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028 аз «6» феврали соли 2018, №1005. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://base.mmk.tj>. (санаи муроҷиат: 02.01.20).

17. Конститутсияи ҶМШС Тоҷикистон аз 28 апрели соли 1929[Матн] // Съезды Советов Союза ССР, Союза ССР, Союзных и автономных Советских

Социалистических Республика. Сборник документов, 1923-1937 гг.: в 7 томах.
– М., 1965. – Т.7. – С. 362-384.

18. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.12.2018. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.president.tj/ru/node/13747> (санаи муроҷиат: 11.05.2021).

19. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» аз 20.04.2006 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://prezident.tj/node/27417>. (санаи муроҷиат: 23.08.2022 с.).

20. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2007. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://prezident.tj/node/27417>. (санаи муроҷиат 23.08.2022 с.).

21. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 04.04.2003. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://prezident.tj/node/27417>. (санаи муроҷиат 23.08.2022 с.).

22. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 26.01.2021 с. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.prezident.tj/node/4318> (санаи муроҷиат: 23.09.2021 с.).

23. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 20.04.2011 с. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.prezident.tj/node/4318> (санаи муроҷиат: 22.08.2018 с.).

24. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 23.01.2015 с. [Захираи электронӣ]. - Манбаи дастрасӣ: <http://www.prezident.tj/node/4318> (санаи муроҷиат: 22.08.2018 с.).

25. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии

чумхурӣ» аз 21.12.2021. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://prezident.tj/node/27417>. (санаи муроҷиат 23.08.2022 с.).

26. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии чумхурӣ» аз 23.12.2022. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://prezident.tj/node/27417>. (санаи муроҷиат: 18.01.2023 с.).

27. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии чумхурӣ» 22.12.2016. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://prezident.tj/node/27417>. (санаи муроҷиат: 29.05.2020 с.).

28. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии чумхурӣ» аз 20.04.2006. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://prezident.tj/node/27417>. (санаи муроҷиат: 23.08.2022 с.).

29. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии чумхурӣ» аз 15.04.2009. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://prezident.tj/node/27417>. (санаи муроҷиат: 23.08.2022 с.).

30. Паёми табрикӣ ба муносабати Рузи Конститутсия 05.11.2003. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://prezident.tj/node/27417>. (санаи муроҷиат 23.08.2022 с.).

31. Конститутсияи Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон аз 25 феврали соли 1931[Матн] // Съезды Советов Союза ССР, Союза ССР, Союзных и автономных Советских Социалистических Республик. Сборник документов, 1923-1937 гг.: в 7 томах. – М., 1965. – Т.7. – С. 674-694.

32. Конститутсияи Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон аз 1-уми марта соли 1937[Матн] // Съезды Советов Союза ССР, Союза ССР, Союзных и автономных Советских Социалистических Республик. Сборник документов, 1923-1937 гг.: в 7 томах. – М., 1965. – Т.7. – С. 749-768.

33. Конститутсияи Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон аз 14 апрели соли 1977[Матн]. – Душанбе 1987. – 45 с.

II. Монографияҳо, китобҳои дарсӣ, васоити таълимӣ

34. Абрамова, И.Е. Развитие политической системы России (историческая ретроспектива) учебно методическое пособие [Текст] / И.Е. Абрамова, А.В. Понеделков. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 319 с.
35. Авакьян, С.А. Конституционное право России: учеб. курс [Текст] / С.А. Авакьян: в 2 т. – М.: Юристъ, 2005. – Т. 1. – 719 с.
36. Авакьян, С.А. Конституционное право России [Текст] / С.А. Авакьян. – В 2-х т. Т. 2. – М., 2014. – 912 с.
37. Авакьян, С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность 2-е изд [Текст] / С.А. Авакьян. – М.: Сашко, 2000. – 528 с
38. Азизов, У.А. Конституционные основы судебно-правовой политики в Республике Таджикистан [Текст] // Судебная правовая политика в России и зарубежных странах: коллективная монография / У.А. Азизов. – СПб, 2019 – С. 435-439.
39. Алебастрова, И.А. Конституционное право зарубежных стран. Учебник [Текст] / И.А. Алебастрова. – М., 1997. – 764 с.
40. Алексеев, С.С. Общая теория права. Т. 2 [Текст] / С.С. Алексеев. – М., 1982. – 360 с.
41. Ализода, З. Эволюция института парламента в Республике Таджикистан: монография [Текст] / З. Ализода. – Душанбе, ТНУ, 2013. – 206 с.
42. Алимов, С.Ю., Диноршоев А.М., Салохидинова С.М. Конституционное право Республики Таджикистан: учебник [Текст] / Под общей ред. А.М. Диноршоева / С.Ю. Алимов, А.М. Диноршоев, С.М. Салохидинова. – Душанбе, 2018. – 528 с.
43. Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации: учеб. для вузов. [Текст] / М.В. Баглай. – М.: НОРМА, 2001. – 784 с.
44. Баглай, М.В., Туманов В.А. Малая энциклопедия конституционного права [Текст] / М.В. Баглай. – М., 1998. – 516 с.

45. Белых, В.С. Модернизация российской экономики и предпринимательского законодательства: опросы теории и практики: монография [Текст]. под общей ред. Акад. РАН А.И. Татаркина / В.С. Белых. – Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2011. – 130 с.
46. Варламова, Н.В. Конституционный процесс в России (1990-1993 годы) [Текст] / Н.В. Варламова. – М., 1998. – 156 с.
47. Гадоев, Б.С. Конституционно-правовые институты непосредственной демократии в Республике Таджикистан [Текст] / Отв. ред. доцент А.И. Имомов. / Б.С. Гадоев. – Типография ТНУ. – Душанбе, 2014. – 224 с.
48. Гадоев, Б.С. Маҷмӯаи Конституцияҳои Тоҷикистон. [Матн] / Б.С. Гадоев. – Душанбе, 2015. – 567 с.
49. Гафуров, Х.М. Судебная система Республики Таджикистан: современное состояние и перспективы развития [Текст]/ Х.М. Гафуров – Душанбе, 2007. – 186 с.
50. Глигич-Золотарева, М.В. Правовые основы федерализма [Текст] / М.В. Глигич-Золотарева, М.: Юрист, 2006. – 398 с.
51. Головистикова, А.Н., Грудцына Л.Ю. Права человека [Текст] / А.Н. Головистикова, Л.Ю. Грудцына. – М.: Эксмо, 2008. – 445 с.
52. Диноршоев, А.М. Конституционные основы разделения властей в Республике Таджикистан: монография [Текст] / А.М. Диноршоев. – Душанбе, 2007. – 200 с.
53. Диноршоев, А.М., Салохидинова, С.М. Конституционное право Республики Таджикистан: Учебное пособие [Текст] / А.М. Диноршоев, С.М. Салохидинова. – Душанбе, 2017. – 247 с.
54. Дмитриев, Ю.А., Авдеенкова, М.П. Конституционное право Российской Федерации: конституционный закон Российской Федерации: курс лекций. [Текст] / Ю.А. Дмитриев. – М, 2004. – 213 с.
55. Достиев, А. Новая Конституция – зеркало изменений Таджикистана [Текст] / А. Достиев. – Душанбе, 1997. – 103 с.

56. Достиев, А.С. Конституция Республики Таджикистан 1994 года: История разработки, принятия, внесения изменений и основные положения. [Текст] / А.С. Достиев. – Душанбе, 2001. – 240 с.
57. Зоиров, Д.М. Феноменология государственности: теоретическое сравнительно-правовое исследование: Монография [Текст] / Д.М Зоиров. – СПб. Санкт-Петербургский университет МВД России, 2003. – 351 с.
58. Зоиров, Дж.М. Таджики: от государства Саманидов до суверенной государственности (историко-правовой анализ) [Текст]/ Дж.М. Зоиров. – СПб.: Реноме, 2014. – 287 с.
59. Иброҳимов, С.И., Буризода, Э.Б., Имомов, А.И., Гадоев, Б.С., Мариғонов, Р.Н., Сангов, Т. Конститутсияҳои Тоҷикистон ва падидаҳои ҳуқуқӣ-давлатӣ дар инкишофи давлатдории миллӣ [Матн] / С.И. Иброҳимов, Э.Б. Буризода, А.И. Имомов, Б.С. Гадоев, Р.Н. Мариғонов, Т. Сангов. – Душанбе: Дониш, 2019. – 620 с.
60. Имомов, А.И. Ҳуқуқи конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. Нашри чорум бо тафйироту иловаҳо[Матн] / А.И. Имомов. – Душанбе, 2017. – 766 с.
61. Имомов А.И. Ҳукуки парлумонии Ҷумҳурии Тоҷикистон[Матн] / А.И. Имомов. – Душанбе, 2016. – 424 с.
62. Имомов, А. Нақши Конститусия дар бунёди давлатдории миллии тоҷикон [Матн] / А. Имомов. – Душанбе: 2011. – 361 с.
63. Имомов, А.И Ҳуқуқи конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Имомов А.И. – Душанбе, 2004. – 338 с.
64. Козлова, Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России[Текст] / Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. – 5-е изд., перераб. и доп. – М., 2015. – 592 с.
65. Конститутсияҳои Тоҷикистон: пайдоиш ва рушд [Матн] – Душанбе: Дониш, 2014. – 798 с.
66. Конституции зарубежных государств: учебное пособие [Текст]: 3-е изд., пере раб.и доп. / Сост. проф. В.В. Маклаков. – М.: БЕК, 2002. – С. 132-159.

67. Конституционное право зарубежных стран[Текст] / О.В.Афанасьева, Е.В.Колесников, Г.Н.Комкова, А.В.Малько; Под общ.ред. д.ю.н., проф. А.В.Малько. – М.: Норма, 2004. – 210с.– (Серия учебно-методических комплексов). – 320 с.
68. Конституционное право зарубежных стран: Хрестоматия [Текст] / Авт.-сост.: О.В. Ганин, В.В. Захаров. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – 192 с.
69. Конституционное право Республики Казахстан[Текст] / Под ред. А.Т. Ащеурова. – Алматы, 2001. – 656 с.
70. Конституционное право: Учебник для бакалавров[Текст] / Под ред. В.И. Фадеева. – М., 2014. – 592 с.
71. Лазарева, В.В. Конституционное право[Текст] / В.В. Лазарева. – М., 1999. – 326 с.
72. Леушин, В.И. Теория государства и права[Текст]. В 2-х ч. Ч. 2. / В.И. Леушин. – Екатеринбург, 1994. – 450 с.
73. Лопухов, А.М. Словарь терминов и понятий по обществознанию. Автор-составитель А.М. Лопухов. 7-е изд. переб. и доп [Текст] / А.М. Лопухов. – М., 2013. – 320 с.
74. Лучин, В.О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации[Текст] / В.О. Лучин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 687 с.
75. Маджидзода, Д.З. Конститутсия Республики Таджикистан: 20 лет[Текст] / Д.З. Маджидзода. – Душанбе: «Эр-граф», 2014. – 152 с.
76. Матузов, Н.И. «Теория государства и права» включен в информационный банк согласно публикации / Н.И. Матузов, А.В. Малько. – М., 2004. – 584 с.
77. Матузов, Н.И. Теория государства и права[Текст]. Н.И. Матузов. – М.: Юристъ, 2005. – 170 с.
78. Маҳмудзода, М.А. Сиёсати ҳукуқи ва давлати демократӣ[Матн]. / М.А. Маҳмудзода. – Душанбе, 2017. – 632 с.
79. Миралиев, И.К. Правовое государство и прав человека[Текст]: Монография. / И.К. Миралиев. – Душанбе, 2015. – 258 с.

80. Михалева, Н.А. Государственное право Российской Федерации[Текст] под редакцией академика РАН О.Е.Кутафина. Том 1. / Н.А. Михалева. – М., 1993. – 250 с.
81. Мишин, А.А. Конституционное(государственное) право зарубежных стран: учебник[Текст] / А.А. Мишин. – М.: ЗАО «Юрид. дом «Юстицинформ», 2013. – 510 с.
82. Назриев, Д., Сатаров, И. Республика Таджикистан: история независимости (хроника событий) [Текст]. Год 1993-й. Т.3. / Д. Назриев, И. Сатаров. – Душанбе, 2006. – С. 757.
83. Насурдинов, Э.С. Проблемы формирования правовой культуры в условиях становления демократического государства в Таджикистане[Текст]. / Э.С. Насурдинов. – Душанбе: Истеъдод, 2010. – 196 с.
84. Ҳамидов, Ҳ.Ҳ. Такомули Қонуни асосии Тоҷикистони муосир [Матн] / Ҳ.Ҳ. Ҳамидов. – Душанбе, 2005. – 190 с.
85. Ожегов, С.И., Шведова Н.Г. Толковый словарь русского языка [Текст] / С.И. Ожегов, Н.Г. Шведова. – 3-е изд., стер. – М.: АЗЪ, 1996. – 874 с.
86. Ойев, Х., Сафаров, Б.А. Механизмҳои ҳимояи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд. [Матн] / Х. Ойев, Б.А. Сафаров. – Душанбе, 2013. – 256 с.
87. Павленков, Ф.Ф. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка [Текст] / Ф.Ф. Павленков. – СПб, 1907. – 359 с.
88. Рахмон, Д.С. Правовая природа актов Конституционного суда Республики Таджикистан [Текст] / Рахмон Д.С. – Душанбе, 2020. – 184 с.
89. Румянцев, О.Г. Основы Конституционного строя России. Монография [Текст] / О.Г. Румянцев. – М.: Юрист, 1994. – 285 с.
90. Сагиндыкова, А.Н. Конституционное право Республики Казахстан [Текст] /А.Н. Сагиндыкова – Алматы, 1999. – 209 с.
91. Сайдов, И.Х. Конституционное право граждан на обращение и его реализация в Республике Таджикистан [Текст] / И.Х. Сайдов. – М., 2014. –160 с.

92. Салохидинова С.М. Право на предпринимательскую деятельность в конституционном праве Республики Таджикистан. Учебник. – Душанбе, 2017. – 205 с.
93. Сафарзода Б.А. Международные стандарты в области прав человека: История и современность. – Душанбе, 2016. – 375 с
94. Сафаров Д. С. Права человека и глобализация в контексте исламской правовой культуры – Душанбе, 2014.– 228 с.
95. Сафаров, Д.С. Права человека и глобализация в контексте исламской правовой культуры [Текст] / Д. С. Сафаров. – Душанбе, 2014. – 228 с.
96. Сотиволдиев, Р.Ш. Назарияи умумии хуқуқ ва давлат. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни факултаи хуқуқшиносӣ [Матн] / Р.Ш. Сотиволдиев. – Душанбе 2008. – 566 с.
97. Спиридовон, Л.И. Теория государства и права. Курс лекций. СПб., 1995 [Текст] /Л.И. Спиридовон – М., 1994. – Т. 4. – 67 с.
98. Сравнительное конституционное право / Отв. ред. В.Е. Чиркин. М.,2002. С. 134–135.
99. Сулаймонов, М.С. Конституционно-правовой статус Президента Республики Таджикистан [Текст] / М.С. Сулаймонов. – Душанбе, 2019. – 156 с.
100. Таҳаввулоти конституционии Тоҷикистони соҳибистиқлол. Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Текст] – Душанбе, КВДН «Қонуният»-и Вазорати адлия, 2019. – 672 с.
101. Умаков, Д.Н. Реформа Толковый словарь русского языка. В 4 т. [Текст] / Д. Н. Умаков. – М., 2007. – 210 с.
102. Хабриева, Т.Я. Конституционная реформа в современном мире[Текст] / Т.Я. Хабриева. – М., 2018. – 320 с.
103. Холикзода, А.Г., Маджидзода Дж.З., Одиназода Р.С. Права человека и конституционно-правовое развитие Таджикистана [Текст] / А.Г. Холикзода, Дж.З. Маджидзода, Р.С. Одиназода. – Душанбе: Мехрона, 2017, 2019. – 488 с.

104. Холиков, К.Н. Конституционный суд и конституционное судопроизводство в Таджикистане [Текст] / К.Н. Холиков. – Душанбе, 2014. – 336 с.
105. Хропанюк, В.Н. Теория государства и права[Текст] / В.Н. Хропанюк. – М.: Интерстиль; Омега-Л, 2008. – 381 с.
106. Черданцев, А.Ф. Теория государства и права[Текст] / А.Ф. Черданцев. – М.: Юрайт, 2001. – 429 с.
107. Чиркин, В.В. Сравнительное конституционное право [Текст] / В.В. Чиркин. – М., 2002. – 301 с.
108. Чудинова, А.Н. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка[Текст] / А.Н. Чудинова / под ред. – СПб.: Издание В.И. Губинского, 1910. – 989 с.
109. Эбзеев, Б.С. Конституционное право России: учеб[Текст] / Б.С. Эбзеев. – М.: Проспект, 2019. – 832 с.
110. Эльназаров, Д.Х. Правовое регулирование прав и свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан (конституционно-правовой аспект) [Текст] / Д.Х. Эльназаров. – Душанбе: РТСУ, 2009. – 224 с.
111. Явич, Л.С. Право развитого социалистического общества. Сущность и принципы[Текст] / Л.С. Явич. – М., 1978. – 224 с.
112. Якубова, С.Н. Конституционно-правовой статус Маджлиси Оли Республики Таджикистан[Текст] / С.Н. Якубова. – Душанбе: «Эр-граф», 2009. – 156 с.
113. Яқубова, С.Н. Ҳуқуқи конституцioniи мамлакатҳои хориҷӣ. Қисми умумӣ. Матни лексияҳо[Матн] / С.Н. Яқубова. – Душанбе, 2015. – 163 с.

III. Мақолаҳо ва маърӯзахо:

114. Авакьян, С.А. Стенограмма выступления В.И. Васильева: Материалы «круглого стола» [Текст] / С.А. Авакьян // Журнал российского права. – 1999. – № 1. – С. 42.

115. Ализода, З. Нақши Конституцияи соли 1994 дар таҳқим ва рушди Тоҷикистони соҳибистиқлол [Матн] / З. Ализода // Ахбори Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – № 3-4. – 2019. – С. 35-40.

116. Анисимов, Н.Н. Новые поколения прав человека: реальное развитие и фикции[Текст] / Н.Н. Анисимов // Право, экономика и управление: актуальные вопросы: материалы Всеросс. науч.-практ. конф. с международным участием (Чебоксары, 13 дек. 2019 г.) / редкол.: К.Г. Яковлев [и др.] – Чебоксары: ИД «Среда», 2019. – С. 238-240.

117. Ашурзода, А.А. Конституция барои инкишофи давлатдорӣ шароит фароҳам овард [Матн] / А.А. Ашурзода // Ахбори Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – №3-4. – С. 40-48.

118. Балытников, В. Конституционная модернизация: обновляя – Сохранять, сохраняя – обновлять [Текст] / В. Балытников // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. – 2000. – № 2. – С. 116-122.

119. Белкин, А.А. Пересмотр конституции (теоретические аспекты) [Текст] / А.А. Белкин // Правоведение. – 1995. – № 1. – С. 73-94.

120. Бондарева, Е.А. Глобализация и суверенитет государства в экономической сфере[Текст] / Е.А. Бондарева // Общество и право. – 2016. – № 1 (55). – С. 23.

121. Бутранец, В. Процесс конституционной реформы как фактор консолидации белорусского общества[Текст] / В. Бутранец // Беларусская думка. – 2021. – № 3. – С. 56.

122. Витченко, А.М. Понятие границ деятельности социалистического государства [Текст] / А.М. Витченко // Вопросы теории государства и права: Личность, право, правовая система: Межвуз. научн. сб. Вып. 8. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1988. – С. 9-12.

123. Гадоев, Б.С. Воплощение политico - правовых (согласительных) документов в Конституции Республики Таджикистан[Текст] / Б.С. Гадоев // «Конституционное право и политика: проблемы взаимодействия в современном мире» // Материалы междунарподной научной конференции. под ред. С.А. Авакьяна. – М., 2012. – 523 с.

124. Гадоев, Б.С. Масоили такмили Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикисон соли 1994 [Матн] / Б.С. Гадоев // Конститутсия заминай ташаккули ҳукуқ ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон (Маводҳои конфронси илмӣ-амалӣ бахшида ба 20 – солагии қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон) (Зери назари д.и.ф., профессор А.А. Шамолов. Муҳарирони масъул н.и.ҳ., ҳуқуқшиноси шоистаи Тоҷикистон, дотсент А.И.Имомов, Б.С.Гадоев). – Душанбе, 2014. – С. 49-62.
125. Гадоев, Б.С. Нақши Конститутсия дар таъмини таҳқими ваҳдати миллӣ[Матн] / Б.С. Гадоев // Инкишофи падидай конститутсионализм дар даврони истиқолияти Тоҷикистон (Маводҳои конфронси байнамилалии илмӣ-амалӣ). / Зери таҳрири н.и.ҳ. дотсент Диноршоев А.М. – Душанбе, 2014. – С.100-112.
126. Гиниятов, Ф.М. Конституционные изменения в государствах постсоветского пространства и Восточной Европы[Текст] / Ф.М. Гиниятов // Вестник экономики, права и социологии. – 2011. – № 3. – С. 112-114.
127. Глухарева, Л.И. Понятие прав человека: теоретико правовое и социогуманитарное определение [Текст] / Л.И. Глухарева // Представительная власть – XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. – 2004. – Выпуск № 4 (58). – С. 17-21.
128. Губинского, В.И. Проблемы парламентского права России [Текст] / В.И. Губинского // Центр конституционных исследований Московского общественного научного фонда. – М., 1966. – С. 7-23.
129. Давлатов, Ҷ. Мақсад волоияти ҳукуқи инсон [Матн] / Ҷ. Давлатов // Ҷумҳурият. 19.06. 2003. – С. 2.
130. Диноршоев, А.М. Закрепление прав и свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан по Конституции 1994 г [Текст] / А.М. Диноршоев // Современная гуманитарная наука: проблемы и перспективы развития: материалы международной научной конференции, 16 июня 2015 г. – С. 48-54.
131. Диноршоев, А.М. Понятие и предпосылки конституционно-правовой реформы [Текст] / А. М. Диноршоев // Правовая жизнь. – 2016. – № 2 (14). – С. 22-27.

132. Диноршоев, А.М. Сущность и значение судебной власти в системе разделения властей. [Текст]/ А.М. Диноршоев // Давлат ва ҳуқуқ. – 2004. – № 3. – С. 44-48.

133. Диноршоев, А.М., Салохидинова, С.М. Понятие и содержание экономического суверенитета, и его обеспечение в условиях глобализации[Текст] / А.М. Диноршоев, С.М. Салохидинова // Правовая жизнь. – 2017. – №3. – С. 69.

134. Ескина, Л.Б. Конституционная реформа в России: кризис или очередной этап [Текст] / Л.Б. Ескина // Правоведение. – 2001. – № 2. – С. 9.

135. Зиновьев, А.В. Концепция первоочередных поправок в Конституцию России [Текст] / А.В. Зиновьев // Правоведение. – 2000. – № 4. – С. 46-61.

136. Иванов, С.В. Правовое регулирование информационной безопасности личности в Российской Федерации[Текст] / С.В. Иванов // Вестник Екатерининского Института. – 2014. – № 1 (25). – С. 54

137. Имомов, А. Таджикистан на пути к укреплению независимости. [Текст] / А. Имомов // Конституционно-правовые проблемы развития Республики Таджикистан (1992-1998). Сб. статей. – Душанбе, 1998. – 208 с.

138. Имомов, А.И. Раванди таҳия ва қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1994 [Матн] /А.И. Имомов // Конститутсияҳои Тоҷикистон ва падидаҳои ҳуқуқӣ давлатӣ дар инкишофи давлатдории миллӣ. – Душанбе: Дониш, 2019. – С. 108-110.

139. Кивель, В.Н. Регламентация прав человека и гражданина в конституции Республики Беларусь [Текст] / В.Н. Кивель // Белорусский журнал международного права и международных отношений. – 1998. – № 5. – С. 5-14.

140. Корнев, В.Н. Проблемы конституционализма в русском либеральном государствоведении начала XX века[Текст] / В.Н. Корнев // Правоведение. – 2001. – № 3. – С. 239.

141. Кочегура, А.П. Управление профессиональным развитием государственных служащих как инструмент повышения эффективности их

деятельности[Текст] / А.П. Кочегура // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. – 2008. – № 2. – С. 56-64.

142. Кудинов, О.А. Сперанский М.М. Основоположник российского конституционализма [Текст] / О.А. Кудинов // Юридическое образование и наука. – М.: Юрист, 2003, – № 4. – С 34-35.

143. Кудрявцев, В.Н. Право: развитие общего понятия [Текст] / В.Н. Кудрявцев // Советское государство и право. – 1985. – № 7. – С. 7-13.

144. Курбонов, К.Б. Ислоҳоти конститутсионӣ – тақозои замон [Матн] / К.Б. Курбонов // Минбари ҳуқуқшинос». – 2016. – №1-2 (34-35). – С. 7.

145. Лазарев, Л.В. Теоретические проблемы республиканской Конституции (материалы научной конференции) [Текст] / Л.В. Лазарев // Государство и право. – 1992. – №2. – С. 3-37.

146. Лазарев, М. Конституционный порядок как политическая ценность [Текст] / М. Лазарев // Конституционное и муниципальное право. – 2003. – № 6. – С. 2-6.

147. Лебедева, М.М. Политическая система мира: проявления «внесистемности»: или новые акторы – старые правила[Текст] / М.М. Лебедева // «Приватизация» мировой политики локальные действия – глобальные результаты // Под ред. М.М.Лебедевой. – М.: Голден Би, 2008. – С. 53-66.

148. Литовкина, М.И. К вопросу эволюции конституционных прав человека и гражданина[Текст] / М.И. Литовкина // Права человека в современном мире: новые вызовы и трудные решения: материалы международной научной конференции / отв. ред. Т.А. Сошникова. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2014. — 382 с.

149. Лузин, В.В. Полупрезидентская модель разделения властей (на примере Франция) [Текст] / В.В. Лузин // Политика и право. – 2000. – № 1. – С. 6-12.

150. Лукьянова, Е.А. Российская государственность и конституционное законодательство в России 1917-1993 [Текст] // Е.А. Лукьянова // Изд. Московского университета. – М., 2000. – С. 4-46.

151. Малиновский, В.А. Конституционно-правовые и институциональные основы межнационального согласия в Республике Казахстан [Текст] / В.А. Малиновский // Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 6. – С. 69-78.

152. Мальцев, Г.В. Конституции и правовая реформа в Российской Федерации [Текст] / Г.В. Мальцева // Современное российское право: анализ основных тенденций: Сборник научных трудов / Под общ. Ред. Г.В. Мальцева. – М., 2005. – С. 7-12.

153. Маҳмудзода, М.А., Бобохонов, Б., Сотиволдиев, Р.Ш. Зарурат ва аҳамияти тағириу иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / М.А. Маҳмудзода, Б. Бобохонов, Р.Ш. Сотиволдиев // Садои мардум. – 2003. – С. 1-4.

154. Медушевский, А. Конституционный переворот или конституционная реформа: поправки к Конституции 1993 года как инструмент борьбы за власть [Текст] / А. Медушевский // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. – 1999. – № 3. – С. 159-165.

155. Михалева, Н.А. Конституционные реформы в республиках - субъектах Российской Федерации [Текст] / Н.А. Михалева // Государство и право. – 1995. – № 4. – С. 3-10.

156. Невинский, В.В. Основы конституционного строя как система основополагающих конституционных принципов [Текст] / В.В. Невинский // Основы конституционного строя России: понятие, содержание, значение / под ред. В.В. Невинского. – Барнаул, 2003. - С. 36.

157. Ҳомидов, Ҳ. Раъйпурсӣ – тақозои замон. [Матн] / Ҳ. Ҳомидов // Садои мардум. – 24.05. 2003. – С. 4.

158. Ҳошимзода, Д.Д. Конститутсия ва рушди давлатдории навин [Матн] / Д.Д. Ҳошимзода // Ахбори Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2019. – №3-4. – С.57-67.

159. Ойев, Ҳ. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташаккули ҳокимияти иҷроия[Матн] / Ҳ. Ойев // Давлат ва ҳуқуқ. – 2009. – №3. – С. 15-28.

160. Осавелюк, А.М. Материалы XIX конференции КПСС 28 июня 1 июля 1988 г[Текст] / А.М. Осавелюк. – М., 1988. – С. 122.
161. Павленко, Е.М. Конституционная обязанность уважать права и свободы других лиц как основа культуры прав человека [Текст] / Е.М. Павленко // Совершенствование законодательства в сфере прав человека. Материалы науч-практ. конф. посв. 30-й годовщине принятия Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания / Под ред. Б.А. Сафарова, А.М. Диноршоева. – Душанбе, 2015. – С. 29-30.
162. Путятинна, А.Г. Законодательный процесс как сфера взаимодействия различных ветвей власти. [Текст] /А.Г. Путятинна // Конституционное и муниципальное право. – 2009. – №17. – С.15-21.
163. Раҳмон, Д.С. Ҷаҳонишавӣ ва таъсири он ба низоми ҳуқуқии Тоҷикистон [Матн] / Д.С. Раҳмон // Паёми Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе: Сино, 2018. – №6. Қисми II. – С. 201-203.
164. Салоҳиддинова, С. Теоретические аспекты понятия и содержания прав и свобод человека [Текст] / С. Салоҳиддинова // «Совершенствование законодательства в сфере прав человека». Материалы научно-практической конференции, посвященной 30-ой годовщине принятия Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения. – Душанбе: Ирфон, 2015. – С. 63-73.
165. Сангинов, Д.Ш. Оид ба баъзе тағйироту иловаҳо ба Қонуни Асосӣ [Матн] /Д.Ш. Сангинов // Минбари ҳуқуқшинос. – 2016. – №1-2 (34-35). – С.5.
166. Сапаргалиев, Г. Конституционное право Республики Казахстан [Текст] / Г. Сапаргалиев // Алматы. 2001. – С. 54-57.
167. Солехзода, Г.Д. Понятия социального государства [Текст] / Г.Д. Солехзода // Материалы международной научно –практической конференции «Роль Президента республики Таджикистан, Основателя мира и национального единства – Лидера нации Эмомали Рахмона в укреплении национального единства» (Душанбе,15-16 июня 2017 года). – С. 190-193.

168. Сотиволдиев, Р.Ш. Таҷрибаи ҷаҳонии тафтиру иловаҳои Конститутсия [Матн] / Р.Ш. Сотиволдиев // Минбари ҳуқуқшинос. – 2016. – № 3 (36). – С. 3.
169. Сотиволдиев, Р.Ш. Тағсири Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар робита бо мағҳумҳои илмии он [Матн] / Р.Ш. Сотиволдиев // Ахбори Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2010. – №2. – С. 24-26.
170. Студеникина, М.С. Стенограмма выступления М.С. Студеникиной: Материалы «круглого стола». по вопросу о совершенствовании законодательного регулирования [Текст] / М.С. Студеникина // Журнал российского права. – 1999. – № 1. – С. 43-44.
171. Тезисы по результатам «круглого стола» на тему «О научных критериях внесения конституционных поправок» [Текст] // Журнал российского права. – 1998. – № 12. – С. 149-150.
172. Тоҳиров, Ф.Т. История государства и права Таджикистана (1917-1929 гг.). – Том 2. Часть 2 [Текст] / Ф.Т. Тоҳиров. – Душанбе. – С. 138-201.
173. Убайдуллоев, М.У. Нақши Маҷлиси миллӣ дар рушди давлати ҳуқуқбунёд[Текст] / М.У. Убайдуллоев // Садои мардум. – 2004. – 17 апрел.
174. Хабриева, Т.Я. Доктринальное значение российской Конституции [Текст] / Т.Я. Хабриева // Журнал российского права. – 2009. – №2. – С.35-40.
175. Хабриева, Т.Я. Конституция как основа законности в Российской Федерации [Текст] / Т. Я. Хабриева // Журнал российского права. – 2009. – №2. – С. 5-6.
176. Ходжаева, Н.Б. Значение программы судебно-правовых реформ в совершенствовании законодательства Республики Таджикистан [Текст] / Н.Б. Ходжаев // Законодательство. – 2014. – №2(14). – С. 40-41.
177. Холов, X.К. Формирование и развитие политической системы Республики Таджикистан в современных условиях[Текст] / X.К. Холов // Материалы международная научно-практическая конференция «Recent Scientific Investigation» (11-12 декабря 2021 г.). – Осло (Норвегия). – 2021. – №91. – С. 204-217.

178. Чиркин, В.Е. О некоторых проблемах реформы российской Конституции [Текст] / В.Е. Чиркин // Государство и право. – 2000. – С. 5-6.

179. Эльназаров, Д.Х. Основные пути и перспективы развития института конституционно-правовой защиты прав и свобод человека и гражданина в Таджикистане: конституционно-правовой анализ[Текст] / Д.Х. Эльназаров // Вестник РТСУ. – 2018. – №1(61). – С.28-33.

IV. Диссертатсия ва авторефератҳо:

180. Абдуллозода, Ф.Н. Хусусиятҳои ташаккул ва рушди Суди олий дар Тоҷикистон ва Россия: давраи шӯравӣ ва пасошӯравӣ (таҳлили муқоисавии таърихӣ–ҳуқуқӣ) [Матн]: диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ: 12.00.01 / Абдуллозода Фарҳод Нусрутулло. – Душанбе, 2020. – 223 с.

181. Ализода, З. Становление и развитие института парламента в Республике Таджикистан: конституционно-правовое исследование[Текст]: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00. 02 / Ализода Зариф. – М., 2013. – 363 с.

182. Бутько, Л.В. Конституционная реформа: теоретико-правовой анализ [Текст]: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Бутько Людмила Васильевна. – СПб., 1998. – 426 с.

183. Вализода, С.О. Ташаккул ва инкишофи озодии вичдон ва эътиқоди динӣ дар Тоҷикистон [Матн]: диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ: 12.00.01 / Вализода Саёҳат Одинашо. – Душанбе, 2019. – 189 с.

184. Гадоев, Б.С. Тенденции развития высших форм непосредственной демократии в Республике Таджикистан: конституционно–правовое исследование[Текст]: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Гадоев Бурхонидин Саймудинович. – Душанбе, 2018. – 425 с.

185. Гафуров, Х.М. Судебная система Республики Таджикистан: Сравнительно-правовой анализ [Текст]: дис. ... канд. юрид наук: 12.00.11 / Гафуров Хайрулло Мирзамонович. – М., 2006. – 198 с.

186. Дерхо, Д.С. Конституционное правообразование как категория конституционного права и номативная модель[Текст]: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Д.С. Дерхо. – Екатеринбург, 2019. – 15 с.
187. Диноршоев, А.М. Конституционные основы регламентации и реализации прав и свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан [Текст]: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Диноршоев Азиз Мусоевич. – М., 2015. – 535 с.
188. Додонов, В.Н. Конституционные реформы в государствах, возникших на территории бывшего СССР: общее и особенное[Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Додонов Вячеслов Николаевич. – Москва, 1997. – 173 с.
189. Ибрагимов, С.И. Административная юстиция в центрально-азиатских государствах: проблемы становления и развития [Текст]: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.14 / Ибрагимов Солиджон Ибрагимович. – М., 2013. – 459 с.
190. Камолов, Ш.Х. Конституционно–правовая регламентация институтов защиты прав и свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан[Текст]: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 / Ш.Х. Камолов. – Душанбе, 2019. – 26 с.
191. Киреев, В.В. Теоретические проблемы формирования Конституции Российской Федерации [Текст]: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Киреев Вячеслов Васильевич. – СПб., 2010. – 578 с.
192. Кудратов, Н.А. Уголовно–правовая охрана основ конституционного строя и безопасности государства: проблемы доктрины, правоприменения и совершенствования законодательства[Текст]: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Кудратов Некруз Абдулнабиевич. – Душанбе, 2021. – 539 с.
193. Маликова, А.Х. Проблемы формирования социального государства в Таджикистане[Текст]: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Маликова Азиза Хорисовна. – Москва, 2012. – 365 с.

194. Миралиев, И.К. Права человека в условиях формирования правового государства в Республике Таджикистан [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Миралиев Исфандиёр Карабонович. – Душанбе, 2014. – 205 с.
195. Мирзамонзода, Х.М. Конституционно-правовые основы организации и деятельности судебной власти в Таджикистане: проблемы теории, законодательной регламентации и практики [Текст]: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Мирзамонзода Хайрулло Мирзамон. – Душанбе, 2021. – 381 с.
196. Мурадов, А.А. Правовые основы организации и деятельности Верховного суда Республики Таджикистан [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Мурадов Ардашер Алишерович. – М., 2014. – 190 с.
197. Пибаев, И.А. Конституционно-правовой статус светского государства в России и Италии: сравнительно-правовое исследование [Текст]: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / И.А. Пибаев. – Москва, 2018. – 29 с.
198. Раҳмон, Д.С. Ҳуқуқи инсон дар шароити ҷаҳонишавӣ ва тақвиятёбии тафовутҳои фарҳангӣ-тамаддуниӣ: масъалаҳои назарӣ, усулий ва амалӣ-ҳуқуқӣ. [Матн]: рис. док. илм. ҳуқ: 12.00.01 / Раҳмон Дишод Сафарбек. – Душанбе, 2020. – 479 с.
199. Сайдов, И.И. Развитие личных и политических прав человека в Таджикистане: историко-правовой и общетеоретический анализ [Текст]: дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 / Сайдов Исфандиёр Искандарович. – Душанбе, 2015. – 209 с.
200. Сафаров, Б.А. История воплощения концепций и международных стандартов в области прав человека в правовую систему Республики Таджикистан [Текст]: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Сафаров Бахтовар Амиралиевич. – Душанбе, 2015. – 359 с.
201. Сафаров, Д.С. Права человека и глобализация в контексте исламской правовой культуры: история и современность [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Сафаров Далер Сафарбекович. – Душанбе, 2012. – 216 с.

202. Саъдизода, Ҷ. Ташаккулёбии фарҳанги ҳуқуқи инсон дар шароити эъмори давлати ҳуқуқбунёд дар Тоҷикистон [Матн]: диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ: 12.00.01 / Саъдизода Ҷаҳонгир. – Душанбе, 2017. – 241 с.

203. Сулаймонов, М.С. Конституционно-правовой статус Президента Республики Таджикистан [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Сулаймонов Манучехр Субхоналиевич. – Душанбе, 2018. – 201 с.

204. Титова, А. Конституция в системе российского законодательства (теоретико-правовой анализ) [Текст]: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / А. Титова. – Саратов, 2013. – 30 с.

205. Тоҳирова, Н.А. Права человека как правовые и социальные ценности общества[Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Тоҳирова Нозанин Амруллоевна. – Душанбе, 2019. – 195 с.

206. Шодиев, И.Р. Развитие судебной системы в Таджикистане (вторая половина XIX – нач. XXI вв.) [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Шодиев Исматулло Раҳматуллоевич. – Душанбе, 2009. – 176 с.

207. Эльназаров, Д.Х. Конституционно–правовое регулирование защиты прав и свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан: вопросы теории и практики[Текст]: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Д.Х. Эльназаров. – Душанбе, 2020. – 97 с.

V. Захираҳои электронӣ

208. Паёми телевизионии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносабати Рӯзи Конститутсия 06.11.2017. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://president.tj/node/27417>. (санаи муроҷиат 23.08.2022 с.).

209. Паёми шодбошии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Эмомалӣ Раҳмон ба муносабати Рӯзи Конститутсия 05.11.2021. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://president.tj/node/27417>. (санаи муроҷиат: 26.01.2022 с.).

210. Паёми шодбошии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносабати Рӯзи Конститутсия аз

06.11.2020 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: //
<http://president.tj/node/24523>(санаи муроҷиат: 23.04.2021).

211. Суханронӣ ба муносабати 10-солагии Конститутсияи Тоҷикистон. 05.11.2004. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://prezident.tj/node/27417>. (санаи муроҷиат: 22.08.2022 с.).

212. Суханронӣ дар маҷлиси тантанавӣ бахшида ба таҷлили 20-умин солгарди Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 05.11.2014. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://prezident.tj/node/27417>. (санаи муроҷиат 23.08.2022 с.).

ИНТИШОРОТ АЗ РЎЙИ МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ

**1. Мақолаҳо, ки дар мачаллаҳои тақризшаванд ва тавсиякардаи
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба
табъ расидаанд:**

[1-М]. Ганиев, Дж.Ш. Реформирование основ конституционного строя по Конституции Республики Таджикистан 1994 года [Текст] / Дж.Ш. Ганиев // Паёми донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон. – 2018. – № 1 (22). – С. 110-118. ISSN 2308-054X.

[2-М]. Ғаниев, Ҷ.Ш. Нақши Пешвои миллат дар рушди ислоҳоти конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ҷ.Ш. Ғаниев // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2019. – № 3 (27). – С. 69-74. ISSN 2307-5198.

[3-М]. Ғаниев, Ҷ.Ш. Таҳлили тағйири иловаҳои соли 1999 ба Конститутсиюи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1994 [Матн] / Ҷ.Ш. Ғаниев, А.М. Диноршоев // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2019. – № 4 (24). – С. 49-56. ISSN 2307-5198.

[4-М]. Ғаниев, Ҷ.Ш. Нақши ислоҳоти конститутсионӣ дар рушди таҷзияи ҳокимияти давлатӣ [Матн] / Ҷ.Ш. Ғаниев // Қонунгузорӣ. – 2019. – № 4 (36). – С. 37-41. ISSN 2410-2903.

[5-М]. Ғаниев, Ҷ.Ш. Зарурияти ворид намудани тағйири иловаҳои соли 2003 ба Конститутсиюи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1994: таҳлили ҳуқуқӣ-конститутсионӣ [Матн] / Ҷ.Ш. Ғаниев // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2020. – № 1 (29). – С. 119-126. ISSN 2307-5198.

[6-М]. Шерализода, Ҷ.Ш. Тартиби ворид намудани тағйири иловаҳо ба Конститутсию ҳамчун шакли амалишавии ислоҳоти конститутсиони: таҳлили ҳуқуқӣ – конститутсионӣ [Матн] / Ҷ.Ш. Шерализода // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2020. – № 3 (31). – С. 116-122. ISSN 2307-5198.

[7-М]. Шерализода, Ҷ.Ш. Ташаккули ҳокимияти қонунгузорӣ дар партави ислоҳоти конститутсионӣ солҳои 1999, 2003 ва 2016 [Матн] / Ҷ.Ш. Шерализода // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2021. – № 3 (35). – С. 81-89. ISSN 2307-5198.

2. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷмӯаҳо ва дигар нашрияҳои илмӣ-амалий

чоп шудаанд:

[8–М]. Ғаниев, Ҷ.Ш. Мағхум ва нақши ислоҳоти конституционӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ҷ.Ш. Ғаниев // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2016. – № 4 (04). – С. 127-133. ISSN 2414 -9217.

[9–М]. Ганиев, Ҷ.Ш. Некоторые вопросы о понятии «Конституционная реформа» [Текст] / Ҷ.Ш. Ганиев // Государствоведение и права человека. – 2017. – № 2 (06). – С. 27-28. ISSN 2414 -9217.

[10–М]. Ганиев, Ҷ.Ш. К вопросу о конституционной реформе [Текст] / Ҷ.Ш. Ганиев // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2017. – № 1 (05). – С. 116-119. ISSN 2414 -9217.

[11–М]. Ганиев, Ҷ.Ш. Конституционные реформы и их влияние на развитие института президента Республики Таджикистан [Текст] / Ҷ.Ш. Ганиев // Маводҳои VI конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии «Масъалаҳои мубрами ҳуқуқшиносӣ». – Душанбе, 2019. – С. 336-338.

[12–М]. Ғаниев, Ҷ.Ш. Нақши ислоҳоти конституционӣ дар рушди ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ҷ.Ш. Ғаниев // Маводҳои VI конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии «Ҳуқуқи инсон: мушкилот, роҳи ҳал ва дурнамо». – Душанбе, 2019. – С. 276 -283.

[13–М]. Ғаниев, Ҷ.Ш. Принципҳои гузаронидани ислоҳоти конституционӣ [Матн] / Ҷ.Ш. Ғаниев // Маводҳои конференсияи ҷумҳуриявии илми-амалӣ «Аҳамияти Ичлосияи тақдирсозӣ XVI-Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳқими давлатдории миллӣ ва рушди қонунгузорӣ». – Душанбе, 2017. – С.137-140.

[14–М]. Ганиев, Ҷ.Ш. Основы конституционного строя Республики Таджикистан [Текст] / Ҷ.Ш. Ганиев // Маводҳои VI конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии «Инкишофи илмҳои ҳуқуқшиносӣ дар шароити мусир: назария ва амалия». – Душанбе, 2018. – С. 290-293.

[15–М]. Ганиев, Ҷ.Ш. Эволюция института президентства в Республике Таджикистан через призму конституционных изменений и дополнений 1999, 2003 и 2016 годов [Текст] / Ҷ.Ш. Ганиев // Маводҳои VII конференсияи байналмилалии илмӣ-амали ба 25 солагии Конституцияи Ҷумҳурии

Тоҷикистон. – Душанбе, 2019. – С. 370-372.

[16-М]. Ганиев, Дж.Ш. Основы конституционного строя как институт конституционного права [Текст] / Дж.Ш. Ганиев // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2019. – № 1 (13). – С. 73-79. ISSN 2414 -9217.

[17-М]. Фаниев, Ч.Ш. Баъзе аз масоилҳои ҳуқуқӣ дар бораи тағириу иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ч.Ш. Фаниев // Маводҳои конференсияи байналмилалии илмӣ-назариявӣ дар мавзӯи: «Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва низоми ҳуқуқии миллӣ: заманаҳои рушд ва дурнамои илмӣ ҳуқуқшиносӣ» баҳшида ба «25-солагии ҳабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «70-солагии факултети ҳуқуқшиносии Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон». – Душанбе, 2019. – С.154-158.

[18-М]. Шерализода, Ч.Ш. Мазмуни тағириу иловаҳои соли 2016 ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1994 [Матн] / Ч.Ш. Шерализода; А.М. Диноршоев // Паёми Филиали дошишгоҳи давлатии Москва Ба номи М.В. Ломоносов дар шаҳри Душанбе. Баҳши илмҳои гуманитарӣ ва иқтисод. – 2021. – № 4 (20). – С. 139-145. ISSN 2709-6246.

[19-М]. Шерализода, Ч.Ш. Такмили меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заманаи тағириу иловаҳои соли 2016 [Матн] / Ч.Ш. Шерализода // Ҳуқуқи инсон дар раванди ҷаҳонишавӣ: маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ. – Душанбе. – 2021.– С. 239-243.

[20-М]. Шерализода, Ч.Ш. Ваҳдати миллӣ ҳамчун асосӣ ислоҳоти конституционӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ч.Ш. Шерализода // Материалы Республиканской научно-практической конференции «Конституция – как фактор стабильности государства». – Душанбе, 2022. – С. 395-400.

[21-М]. Шерализода, Ч.Ш. Ислоҳоти конституционӣ дар заманаи тағириу иловаҳо ба Конститутсияи ҶТ [Матн] / Ч.Ш. Шерализода // Маводи конференсияи байналмилалии илмию амалӣ баҳшида ба таҷлили рӯзи қабули Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон «Ҳуқуқи инсон: дирӯз ва имрӯз». – Душанбе, 2022. – С.254 -259.